

Вазорати маорифи ҳалқи РСС Тоҷикистон

Институти давлатии педагогии ордени «Нишони
Фаҳрӣ»-дори Ленинобод ба номи С. М. Киров

Махмудҷон ОҚИЛОВ

ТАЪЛИМИ СИСТЕМАИ АРУЗИ ТОҶИКӢ

(ДАСТУРИ МЕТОДӢ)

Мухаррир: НЕҶМАТОВ М., номзади илми филология,
доцент.

Мухаррири масъул: АБДУРАҲМОНОВ А., номзади
илми филология доцент.

ЛЕНИНОБОД -- 1990

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАДЖИКСКОЙ ССР

ЛЕНИННАБАДСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ С. М. КИРОВА
САИЛОВ МАХМУДКАН

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АРУЗА

/методическая разработка для филологов, студентов филологи-
ческого факультета, учителей общеобразовательных школ и
любителей литературы/

/на таджикском языке/

Мухаррир: НЕЙМАТОВ М., номзади илмҳои филология, доцент.
Мухаррири маъсүл: АБДУРАҲМОНОВ А., номзади илмҳои филология,
доцент.

Л Е Н И Н О Б О Д - 1 9 9 0

ИККАСАЧНО ОТНОШЕНИЕ ОДОРОДСТВА

ЧО КОЖИМДА

КИЛДЕОЛАДСОУТ «АТБРЮН НАН» АКЦИО НАМОСАДАГАЛЫК
АДОЛЫ, И С НЕМІК ТҮРЛІДЕН АКСЕРГІЛДАЛЫК
НАЛДЫРАН МАЛСА

АСТЫ НАМТОДО НАМРУСК ЕКІМДІКІ

-АСТАДАРФ ЕСТЕРДУДУ, АСТАДАРФ НЫЗ АКТОДАСАУДА АСТАДАРФ
- В КОМІ ТАЛДАРДАСАУДАРДА БАСАУЛТЫРУ, АСТАДАРФ АСТАДАРФ
Академетика БАСАУЛТЫРУ.

Алғанынан да

түнөк, асқасынан түнөк, күнөк, и жотаман күнөк
жетекшілік түнөк, А СОВЕДАЛЫККА НАРДАСЫННЫРДА
түнөк

ОДЫ - ДОДОН БЕКЕ

МУҚАДДИМА

Бадеңдай яке аз хусусиятқои хосса осори адаби үа бадеңст.

Ашъори бузургон үа намояндагони барчастай адабиети классики
үа шыронау нависандагони пешқадами совети үа он сабаб ба дилде
хонанда чой гирифтасст, ки дар ондо маңындық бикр, фикрхон
оли дар ниҳояти балогат үа салосат ифода гардилаанд. Дар осо-
ри ондо фикрдой тоза, ғояхой баланд, маңындық барчаста үа маз-
мундық нозуку латып дар қолаби зебое рехта щудаанд.

Аз ашъори салын мұмтанеи ондо хонанда на танда ба маңындық
барчаста үа мазмундық амиқ, сарғахи меравад, ұамчунин завқи
бадең үа лаzzатты эстетики низ мегирад. Санъатдой бадең үа во-
ситаходи тасвирии он ұамин гуна құзыны мұхимми асари бадең ме-
бошанд, ки онжоро адид ё шоир барой ифода намуданы ғоян асо-
сии худ истифода мебарал. Таъсири эмоционалия асари бадең үа
бисъёр қызметті үа воситаходи тасвир, синоити бадең вобаста аст.
Воситаходи тасвир барой дилнишину формам үа муассириу қозыбадор
тәзедеудар намуданы мақсад үа ғоян асар омылы мұхымнаме мебошанд.

Ки қадаре, ки барой иншой ашъори үубу мархұб үа шолиставу
барчаста ұаматарафа донистани забони шेърі, санъатдой бадең
үа үуд намуданы қонундық шеър зарур бошад, ұамон қадар по-
нистани илми арұз үа қофия ба ұар як нависанда, шоир үа махсу-
сан ба навқаламон, құстдорони адабиету санъат шарт аст.

Илми шеършиносій алалхусус үа шогирді мактаби олни ғылология
зарур үа қатмист. Бидуни ин дониши ұаматарафа үе амиқ доштас
мұмкин нест.

Яке аз вазиғадой умда үа мұхимми мактаби совети үа он ибо-
рат аст, ки дар шуури хонандагон эңсөсөти баланды эстетики қо-

хосил намояни ва аз он чумла ҳаваси шеърфарми ва шеърсанчи онҳоро хеле ривоҷ бахшад. Икрои ин вазифен мухим, гуфтган даркор аст, ки дар республигани мо ҷандон мувофиқи мақсад нест, зеро адабиёти ғанин классикии форсу тоҷик оид ба ин масъалаҳи хуб смуҳта наҷудааст. Дар ин ҷода душвориҳо вуҷуд доранд ва онҳо ҳадли ҳуҷро интизоранд.

Шонрону ғозимони гузаштани мо ҳама нуктасанҷу нуктадон ва муҳакими мӯҳакими буданд ва барои ғаҳмидани ашъори онҳо ҳамчунин мажхорати мӯшиқоӣ лозим аст. Муаллимони забону адабиёти мактаби миёнга вазифадор ва масъуланд, ки ҳонандагонро ба доистон ва фарҳада "ондани адабиёти классикий тайёр намоянид. Мактаби олии босад дар ин тамоили масъулияти ҷандидгарата дорад.

Намояндагони бузурги адабиётамон дар давоми ҷандии асрҳо меросе аз ҳуд бодӣ гузонтасанд, ки дорои санъатҳои олии шеъри суда, ғояҳои баланди интернационалий ва инсонпарваронаро ифода кардаанд, ки чи аз ҷиҳати ғояӣ ва чи ба Ҷътибори шакли бадеи ҳусусиятҳои ҳоссे дорад. Дар айни замон адабони гузаштани мо бо масъалаҳои назарияни ин адабиёти бузурги ҳуд низ машрул гардида, ҳусусан дар илми адабиётниноси, санъатҳои бадеӣ, вазну арузу коғии бисъбр асрҳо таълиф намудаанд. Ин зумра олимон таҷрибани пешҷадами шонрони мусосир ва гузантагонро аз ҷиҳати илми ҷамъӣ намуда, мувофиқи талаботи замони ҳуд барои музйян кардан ҷонунанд аруз, қоғия ва санъатҳои бадеиро хеле мӯфассал асрҳои мухим ба миён овардаанд. Чунонҷӣ, "Ал-Муъзам" "Асосу-л-балога" ва "Китобу-л-киноя"-и Замахшари, "Ал-Муъзам" ғи маори-х-ашъори-л-Аҷам"-и Қайсӣ Розӣ, "Иифтоҳу-л-улум"-и Саккокӣ, "Тарҷумону-л-балога"-и Родӯнӣ, "Ҳадонику-с-сехр"-и Раҷиҷӯдиии Ветвот, "Ал-умда"-и Ибни Рашид, "Мечолису-н-нағо-

ис", "Муҳокамату-л-лугатайӣ" ва "Мизону-л-авзон"- Алишари Навоӣ, "Бадоеъ-ус-саноеъ"-и Атоуллоҳи Ҳусайнӣ, "Муҳтесар фи-л-аруз" ва "Бобурнома"-и Захируддин Бобур ва монанди инҳо асерҳои, ки ҳоло ҳам ба ҳамиияти бузурги назарӣ, илмӣ ва амали молиқанд.

Адабиётниноси маъруф Т. Зеҳнӣ менависад: "Дарон ин ки аҳамияти "Ал-Муъзам"-и Қайсӣ Розӣ маълум шавад, соварданӣ як порҷаро аз хотимаи он зарур шуморидем":

"Барон шеър адабот ва барон шонр мӯқаддамот лозим аст, ки бе он ҳеч настро լաқаби шонрӣ намезебад ва ба ҳеч шеър номи нек дуруст намоёяд. Олоти шеър аз қалимоти саҳҳ, алҷози ширин, ибораҳои балиғ ва монии латиф иборат буда, вакте ки онро дар ҳолаби мақбули вазн мерезанд ва ба риштai аబъети матбуъ мекашанд, шеъри нек номиди мешавад ва ҳамон санъат аз рафтари пурра ба ғаҳт даровардани олот ҳосил намешавад, ҷунон ки камоли шаҳс бе саломатии аъзо ва ибъози он суврат намебандад. Ва аммо мӯқаддамоти шонрӣ он аст, ки бояд шонр ба ғуфрадоти қалимаҳо, ки бо он шеър ҳоҳад гуфт, оғоҳӣ пайдо қунац ва аз ҳелҳои таркиботи саҳҳ ва фосиди он ҳабардор гардад.

Мазҳабҳои шонрони мурлақӣӣ ва амирони қаломро дар таъсиси мабонии шеър ва равити роҳҳои назимро бишносад, расм ва тарикати ононро дар қууту дараҷаҳои мухотабдо, фании таъриз ва тасрехҳо, қонуни ташбехҳо, таҷnisҳо, қондай мутобада, муролатаҳо, маҷозҳо, истиорадо ва дигар санъатҳои қаломиро бидонад. Қисме аз ҳикматҳо, масалҳо, каме аз таъриҳи ва ғаҳволи подшоҳони пешнина, ҳукмии гузашта оғоҳ босад, ташкисӣ дар ҷанубии ҷаҳонро ҷаршиносӣ иборатишонӣ. Ин/ҷунон майнии латифро аз заниф фарқ қунац. Ба ҳусни матлаҳ, лутғи мақтани ҳар шеър оғоҳ босад, то ки ҳар як маъниро дар либоси иборати шонр бе минассса нишонад. Дар иғодан сухан аз маънини суст, ташбехҳои дуруғ, ишорот ва имооти бегона ва мушкил, ийҳомоти ноҳушу таҷnisоти мӯқаррар, тавсифоти ноғро-

рем. истироти дур. маҷозоти нодуруст, тақаллӯфоти вазнин, тақдим ва таъхироти нодиллписанд парҳез кунад. Дар ҳама ҳусус бояд аз миңдори эътиёқ ба тарафи иҷрот ва тағтирит берун нара-вад. Аз он чи зарур аст, бехабар намоянд ва дар чизҳои бемаъно напечад. Ва пеш аз он ки дар назм сар мекунад ва ба даъвой қонғи миён мебандад, аввало мухтасаре илми аруз ва қоғияро хонад, то ки аз баҳрои аслий ва иктироъшуда вожӣ шавад, вазниҳои ҳуҷро аз нотуш фарқ кунад. Қисми раво ва норавои азоҳифро ва қисми саҳҳи абъёро аз саҳими он шиносад, қоғияҳои аслиро аз маъмул имтиёз кунад. Нас он гоҳ сармояни нек аз гуфтакои дилкаш ва санъаткоронаи устодони ин санъат ва покизагӯёни ин фан ба баст орад. Аз қасидои қитъаҳои дурусттаргиб, ширинлафз, латифмаъно, некӯматлаъ, писандидамақтаъ, ширинтаҳаллусро аз де-вонҳои машӯр ва маъруф ва ашъори ширину шоёни истедҳон дар фанҳои гуногуни ва анвои ҷудогонаи тамом ёд гирад. Ҷамъи ҳижмат ба мутолаҳ ва музокараи он сарғ кунад, ба бадс ва истидроъ ба дақонку ҳақонки санъатҳои вожӣ шавад. То ки маҷонии нозуқ дар дилаш ҷо гирад ва алғоз дар зеҳни ӯ қарор гирад. Он иборат мала-малакаи забони ӯ шавад. Маҷмуи он моддаи табъ ва мояни хотири ӯ гардан. Вақте ки ҷимори ӯ ба кор медарояд ва сикри табъи ӯ қушода мешавад, ғондаҳои он ашъор рӯй менамояд ва натиҷаҳои баҳравариҷо пайдо мегардад. Он гоҳ шеъри ӯ чун ҷашмаи зулол аст, ки мадад аз рӯдҳои бузург ва ҷӯйҳои амиқ мегирад ва монанди маҷчӯни ҳушбуҷ моеяд, ки роҷиҳаҳои он машомми рӯҳдоро муаттар мегардонац ва касе бар айҳои он вожӣ намешавад.

Вақте ки шеърро сар кардани мешавад, аввало бояд насли онро ба пеш оварад ва маъни онро ба саҳифаҳои дил ниғорад ва қалимаҳои лоиқи он маъниро тартиб дигад, вазне мувофиқи он шеър иктиёр кунад, аз қоғияҳо, он чи мумкин гардад ва хотир бо он мусомаҳат кунад, бар варақе нависад ва ҳар чи аз он саҳҳи ва дуруст оян, дар он вазн ҷой йиҳтиҳоб кунад, қоғияҳои

шойғон ва маъмулро ба он роҳ налиҳад. Дар назми абъёт ва сиҳои сухан ва тартиби маъни илтифот нанамояд, то қисидоро барсабили мусаввадай таълиқ занад ва чи гуна иттифоқ афтад, бигуяд ва бинависад.

Агар иттифоқ афтад, ки дар байти яғон қоғияро ба яғон маъно ба кор бурдааст, бояд аз он маъни беҳтар рӯй намояд ва дайти аз он барҷастатар даст дигад, он қоғия дар он байти нағзатар ҷой гирад, навл кунад. Бас ба байти аввал ҳочат афтад, барон он қоғияни дигаре ёбад, вагарни тарқ кунад.

Вақте ки байтиҳо бисъёර шуду маъно тамом ғашт, ҳамаашро як-ду бор бо сиддиқи дил ҳонад, дар бораи соғ ва сараи карданни қарзини байтиҳо дигарет кунад, ҳар як байтиро ба ҷой муносиб гузорад, то ки мазмуни байтиҳо аз ҳам қанда нашавад, байтиҳо аз ҳамнигар бегона нағардад, дар ҳар суврат мувофақати байтиҳо, мисраҳо, мутобакати қалимаҳо, маъниҳоро лозим ҷуморад.

Бисъёර воқиъ мешавад, ки ду мисраъ ё ду байти аз роҳи маъно мутаносиб намеафтанд ва ба ин сабаб равнажи шеър ботил мегардад. Ин гуна маъно дар рубоъи бештар воқиъ мегардад, ки шонпро Ҳаъни хуш дар хотир меояд ва бештар чунон мешавад, ки онро байти охир месозадӣ ва аввалинро ба он мепағвандад ва дар он аз таносуби қалима ва алоқаи лағҳои ғофил мемонаҳ, чунон ки Рози Нимопурӣ гуфтааст:

Ҳар дам зи ту дил бо ҳамк сарде будаст,
В-аз ҷоми ту ҷуръа наву марди будаст.

Маъзурам, агар дарди саре додам аз он,
Он дарди сарон аз сари дарде будаст.

Наҳуст байти аввалро бо он пайванд додааст ва мисран дуими байти аввал лоиқи маъни байти нағфтодааст ва ҳамроҳ карданни он ба мисран аввал некӯ наёмадааст". /Ҷамси Ҳайси Розӣ, Ал-муъҷам, саҳ. 445/I.

I. Ҳангоми иктибос аз адабиёт номи муаллиф, соли наэр, том ва саҳифаҳо, дастхатҳо, диссертацияҳо, автореҷератҳо ва курнадҳо дар қавсайи низон дода мешаванд.

Низомин Арузӣ таъкид мекунад: "Шеър дар ҳар илме ба кор ҳамеравед, ҳар илме дар шеър ба кор ҳамешавад". Барои шоирни инсананде ва мақбули омма шудан пурдонӣ ва меҳнати зиёдеро лозим меояд. У инро аз рӯй таҷрибай эҷодӣ ва ҳайти худ маслаҳат меҳӯдад.

Шамсӣ Ҷайс мегӯянд: "Қоғия чунон оварде шавад, ки ҳеч кас онро тарӣир дода натавонад."

Есъӯ қоғия ба маъно мӯқаддам дошта шавад, байд майноро ба он илҳоқ қунад ва ҷо ба ҷо ба нишонад, ки ба ҳеч кас тарӣироти он мумкин нагардад. Чунон ки Ашворӣ гӯфтааст:

Дӯи бо осмон ҳамегуфтам,
Бар сабили суоли матлаб: Ай!

Ки маҳори ҳайти олем кист?
Гӯи сӯи ту кирад: Гӯфто: Вай!

Гӯфтаам: инро далел бояд гӯфт.
Ҳеч донӣ, ки мечигӯи, Ҳай!

Марни об асту ҳақ ҳамегӯянӣ:
"Ва минаҳ мои қулду шайъин ҳай?

Тарқумааш: "Ва ҳама чиз аз об зиндааст".

Ҳеч як шоир ягои қоғияро аз ин шеър ба таври дигар табдил дода натавонад.

"Бояд қоғия ба маъно мӯқаддам дошта шавад", гӯфтани муаллиф ба он далолат мекунад, ки қоғия шакл ва маъною мазмунро инҳода қунад, яъне қоғия зарф ва маъно мазруф буда, қоғия маънон ба худ мувофиқро доро бошад, ки касе бо риояи маъно қоғияро тарӣир дода натавонад. Ҳамчунин бояд, ки шоир қоғияро дар алғоз ва маъни ҳар байт ба кор орад, то ки агар қадимаи номуносигомада бошад, қадимаи нағзӯе ба ҷои аввали зикр қунад ва агар маъни нокигӣ буд, пурра гардонад.

Вале агар касе ҳоҷад, ки дар фанни шеър маҳорати том ҳосил карда, Са дачайи камол расад, бояд суханро чунон бо санъатҳои

бадӣ, вазни арузу қоғияҳои пурмазмун оранд, ки мансур ва шансанди арбоби табъ бошад, бояд ҷаҳд қунад, ки то насрӯ назми ў ба қалимаҳои покиза, сӯфта ва маъноҳои латиф ороста оши, ҷунон ки сувратҳои маъни бадез дар либоси қалимаҳои сусту каммазмун сар фӯруд наёрад, "ба нукуши иборати балиғро ба рӯй маъни суст пӯшонидан фирефта нашавад. Чи маъни бейборат ҳеч тароват надорад ва иборати бемаъни ба ҳеч наояд. Қалимаҳо ба маъсабаи зарфҳои маонист ва маонӣ ҳамчун матон ўст. Пас ҳар сухане, ки дар он маъни латиф набошад, табъи аҳли тамиз ба он майд намекунад, ҳамчунин бошад, ки зарфҳои ҳолӣ ва дар вай матоъ набувад.

Бояд ки шоир дар навбати аввал ба ҳеч ҳол ба гӯфта ва пардохтаи худ ҷӯтиҳод накунад, то вакте ки онро як-ду бор ба қадомони сухан ва дӯстони фозили мушғиқ арз надорад, ҳатову сабоби онро аз онҳо ба тарикӣ талаби раҳнамӣ нашунавад, онҳо ба сиҳдати назму қабули вазни ва дурустии қоғия ва ширинии алғозу латофати маъни он ҳукм накунанд, онро ба минассаси арзӣ омма нанишонад ва дар маърази писанд ва иописандии ҳар кас ҳамон қадоми донишмандонӣ суканвар ба нақди шеър ҳукм ёфт, ангуштнамо шуд, сухани ӯро дар ҷадду қабули ҳар як қалима ва маъни, ки гӯянӣ, насси сареҳ шиносац ва ӯро дар он муттаҳидӣ айъёб донад ва ҳар чи гӯяд, аз вай ҳӯҷҷате қотеъ ва иллате возеҳ наталабад, ки бисъёර чизҳо бошад, ки ба завҷ тавон ёфт ва аз он иборат /гузар/ натвон кард". /Т.Задӣ, 1979, саҳ. 12-19/.

Субҳонҷон ДАВРОНОВ дар бораи вазни аруз ғирири ҷолиби диккатро пешниҳод кардааст, ки лояқия дастгирист. Чунонҷӣ, ў меѓуҷадид:

"Аз мутолаи мақолаи Б. Азизӣ талаби як наъъ ислоҳот дар шеър иборат аз ҷонд тақлифот ба назар мерасад: яке аз ин та-

лабдо ба кулдай даст қашидан аз арӯз ва дигаре риоя накарданни
кофия дар шеър меборшад...

Кембүдик асосин Азизӣ донир ба масъален арӯз аз он иборат
аст, ки муаллиф нисбат ба арӯз на аз нуктаи назари танкид ва
навҷӯи, балки аз нуктаи назари инкор наздики шуда, онро вазни
адабиёти замони феодалийе хосси арабҳо медонаад. Ин рафтари
яктарафӣ муаллиф ӯро ба ақидаҳои соғ нигилистӣ бурда расони-
гаваст.

Илова бар ин далелҳои Азизӣ дар бораи душвориҳои арӯз ва
ба симони васеи хонандагон "нофахмо" будани он хеле иодис аст.
Номбэр кардани 5-6 ҳалимии арабӣ, ки ҳайдо боз ба ҳуқуми ҳали-
ми тоҷики гузаштааст ва овардани як порча шеъри бечагонаи бо
вазни ҳаҷо гӯфташуда барои ҳал намудани проблемаи мӯжими мад-
дийт ҳеч гоҳ далели ҷидди шуда наметавонад.

Равшан аст, ки агар Азизӣ арӯзро чукуртар омухта ва ба мон-
дияти он сарҷамӣ рафта, сабабҳои ҳақиқии душвории онро пайдо
мекард ва ҳамчунин ҳусусиятиҳои забони тоҷикий ва шеърҳои фольъ-
кориро низ чукуртар меомӯҳт, ба чунин ҳулосаи рӯйӣ омадани ӯ
аз имкон дур буд". /С.Давронов, 1974, саҳ. 18/.

Баҳриддин Азизӣ бо мақолаи мазкур ҷаҳоат ҳосил накарда, дар
журнали "Муалло Муҷассиӣ" ба номи "Саврот ва тӯёна" низ ҳаҷвииле
дар ҳақиқи арӯз ба табъ расонид. Шеъри мазкур ин аст:

Як сабет ноку ду ҳалта қандалот,
Фойлотун, фойлотун, фойлот.

Ин ду савро сӯи "Муалло Муҷассиӣ",
Баҳри тӯёна фиристоид "Тарсакӣ".

Қандалоту нони дастурхони ӯ,
Фойлотун, фойлотун қурбони ӯ.

Шеър аз мону тарзу аз араб,
Небандозад ҳамаро дар ғазай.

Чун надонад тоҷики азли деҳот,
Чист маънок арӯзу фоилот.

"Тарсакӣ" ҷандаст зӯре мезанаад,
Аз забони тоҷикон дафъаш кунад.

Чун шунид имрӯз сӯи "Муҷассиӣ",
Рӯй дол ӯро ҳамин фикри қавӣ.

Фоилотуниро кунад қурбони тӯй,
Ҳуни ӯ резад ба ҷон оби ӯй.

Нест бодо аз забони тоҷикон,
То ӯз иллат ҳ-орадаш дигар забон.

Чи тавре ки лида шуд, ақидаи муаллиф дар ин шеър низ так-
рор ва тақвияти ҳамон ақидаест, ки дар мақолаи мазкур инҳа
баромадем.

Ҷондэ дартар Раҳим Ҳошим низ ҷӯтироzi худро нисбет ба ин
қабил навпардозиҳои соҳта чунин фикр баён карда буд:

"Имрӯз агар дар мо қасоне ёфт шаванд, ки мо вазни арӯзро
пушди по задем, аз он ҷастаму гузаштем гӯфта дайво кунанд, ин
ҳел қасон ба ҳудашон дӯрун мегӯянд. Онҳо рӯҳи шеъриятпарварӣ
ҳалки худро, завқи хонандай худро нағз намефарҳанд, ё ҳонста
истода аз ин ҳусусиятиҳои он ҷалим менӯшанд ва бо ин беҳоҳ, ки
медонаад, балки болои сустӣ ва занғифоӣ шаклии шеърҳои худро
андова кардани мешаванд". /Р.Ҳошим, 1959/саҳ. 17/.

Шарқшиносӣ машҳури советӣ Б.Э. Бертельс дар мӯжандозии де-
вонии Абулқосим Лоҳутӣ чунин сабт кардааст:

"Вақте буд, ки батъе аз адабиётшиносӣ меҳоҳтанд сабит ку-
нанд, ки баҳри шеър далели коғист барои шиносонидани маънӣ
сиёсии он. Мегӯфтанд - арӯз далели иртиҷоист, ҳаҷо рӯҳи илқи-
лобии саҳҳ. Ин Ҷондай марксизм набуд, балки бильҳосс илеали-
зми сирғ фуд. Инро гӯфтган тамоми дигалетикиаро раг кардан аст.
Агар он донишмандон монд мебуданд, маънни марксистиро ба хубӣ
дар вазни шеър бифарҳанд, болни қадре девони Ҳодутиро муто-
ғиб монанд.

лаа кунанд". /Б.Э.Бертельс, И., 1939/.

Аз маъхсаҳон мұтабар мәлдүм ест, ки автори дүкеншарашлан
зинде аз дүкеншараси халқи арабу ачам / форсу точик, үзбеку
турку озарбойғон/ бо вазни арӯз гүфта шуда, бузургони адебий
ту санъат осори гаронбеки худро дар асоси қонуну қондаҳон
вазни арӯз ачод намудаанд. Доир ба таърихи пайдоиш инкишоғи
вазни арӯз дар гузаште фикрҳон мұкталиғи баҳсталаб мавҷуд
буда, то имрӯз низ идома доранд.

АРУЗ. Арӯз иоми илмest мәръүф, ки бад-он авзони бүхур
деръёғта мешавани. Ва дар веҳҳи тасмиии ин Сейғи дар "Рисола
арӯз" бисъёр вучук навишта. Аз ҷумлаи он ду веҳҳи ин аст, ки
Ҳалик ибни Аҳмад дар Меккай муборака ба ин илм мулҳам шуда.
Яке аз есмови Мекка арӯз ест. Ин илмира ба иоми Мекке таъминан
ё он ки арӯз бе маънай мәръуз ест. Ва ин илм низ мәръузун и
алейхин шөр ест, ки шөр дар он арӯз мекунанд, то мавзун ва
номавзун чудо шуда ва ҷузъи ахир мисрай аввали ҳар байтре
ниш арӯз гўани.

Мұхаммад Ғиёсулдин мегүян: "... чун байзе авқот толибонро
ба арӯз ҳечат меуғтац, лихово аз "Нинҷочу-л-арӯз", ли мустаҳ-
рағ ест аз "Рисола"-и Забиддин Ҳөзрәти ва "Ҳадонқу-с-сехр"-и
Рашиди Ветвот ва "Ниъёру-л-ашъор"-и Ҳоча Насириуддин Гүй ва
"Рисола"-и Салмоғи Сөвәти ва ҳам аз "Ҳадонқу-л-балоз"-и ва
"Арӯзи Сейғи" ва "Ҳадонқу-л-аҷам"-и Мұхаммад бинни Қайс ва
"Рисола"-и Шемсуддин Факир ва "Ташриху-л-хуруғ" ва ғайра мұқад-
димоти зарурӣ интиҳоб карда шуд ва номашро "Ниъёру-л-арӯз"
ниҳодам".

С. Давронов чунин ҳайдарлааст: "Катъи назър аз байве
фиқру мулоҳазаҳо, ки истиғоде дар вазни арӯз шеър ачод кардан
ба қадом ҳайд мансуб ест, зотан созгор омадани қонда ва қо-
нунҳон вай ба рӯҳу табиати забонамон дүкнронин чандинасраи

менди ҳамин вазиро дар назми мо татмин карда, тақмил дод. Ҳоло
таърихи адабиётти классикияном яғон шоирлеро намедонаид, ки осо-
ри ҳудро берун аз қондаҳон арӯз гүфта босад. Мо ҳоло он меро-
ни бузург ва пуркиматеро, ки шоирони асрҳон гузашта бе вучук
овардаанд, берун аз вазни арӯз тасаввур карда наметавонем".
/С.Давронов, 1974, саҳ.5/.

Мұхаммад Ғиёсулдин дар рисолаши осори адаби ға занари до-
ир ба илми арӯз таълифкардан олимни пешгузашта ва то замони
худ мавҷудбударо аз қуқтак назари танқиди омукта дар борен
системаси арӯз, қонда ва қонунҳон он мұфассал мәлдүм ота,
шамъбаст намудааст. Аз ин рӯ "Миъроҷу-л-арӯз" барой омуктани
таърихи назминосии араб, форсу точик, үзбеку озарбойғон яке
аз манбаъҳон мұхимми таълими ға тарбияті бе шумор меравад. Бе
хуруфоти ҳозира чоп шудани ин асари қиматбаҳо на факат мұваффақиятты
адабиётшиносони форсу точик, балки мұваффақиятты адабиётшиносони үзбеку озарбойғон ҳам мебосад.

Дар борай ахамияти ин асари гаронбеки як қатор мақолаҳо,
такризде навишта шудаанд. Вале мұқарризиси донир ба камбудӣ ға
пүсқондоз вучудашта, ки бо ҳуруфоти имрӯзан точикӣ бергардо-
нидани ин асар рух додаанд, чизе нагуфта, танҳо бо қайнат
умуми иктифо намудаанд. Рокими ин сатрҳо босад борхо фикру мұ-
лоҳаза ва эродҳон ҳудро оид ба чопи ин асар ара қардааст.

Асардое, ки доир ба илми арӯзу қофия ва санъаттози бадей
нивишта шудаанд, дар онҳо як қатор фикрҳон баҳсталаб мавҷуд-
анд. Аз ин чост, ки ҳамик ҳолат барой омуктани авзони арӯз ға
низ як қатор мұшқилиқ овардааст. Барой беңтар шудани тарез
методикаи таълими арӯз дар мактабда ва донишкадаҳо, факат барой
мулки мутахассисон шуда намонна, балки барой мулки омек-
гаридан саъбу қушиши ҳамаҷониба ҳозим ест.

Бояц гүфт, ки дар мактабҳои миёнга ва донишкадаҳо оли ма-

де бектар шудан тарын төмөнкү системад арзуз, вазну аркында
зихофоти он бе көнөр мөрсөндө, бе ээтибор гирифте, харуун ту-
русту самаранокки ин мастьала даастури пешинходчуда, метавонад
ишикелоти төмөнкү оңдо көнөр жарыс.

"Китобу-л-бадиъ"-и Ибни Мұттаз /861-908/, "Ал-иңдү-л-Фарид" и Ахмад ибни Құхаммад Абу Раббих /860-939/, "Китобу-л-иқнөн фи-л-арузи ва таҳричи-л-қавоғи"-и Ас-соҳиб Абулқосим Иоманд ибни Аббод /937-995/, "Ал-умда"-и Ибни Рашид /999-1064/, "Миң-ेру-и-наззор фи улуми-х-ашъор"-и Иzzуддини Занҷонӣ /1196-1257/, "Маңъёру-л-ашъор ва "Ассу-х-иқтибос"-и Насируддини Тусӣ, "Миң-еру-х-ашъор"-и Сағииддин ал-Урмавӣ /1296-1325/, "Ҳадоқу-с-оғзар фи қақоққа-и-шеръ"-и Рашидид Ватвот /1182-1283/, "Ал-мұғ-чын"-и Қарғи Розӣ, "Җамъи мұхтасар"-и Вехиди Табрезӣ, "Мизону-л-авзон"-и Навоӣ, "Аъзабу-л-ағаб фи-л-арузи ва-л-қавоғи"-и Құхам-мадали Тарбият ва ғитарон. Аз Ҳалил ибни Ахмад ва Ибни Мұттазз сар керде, забоя ва адабиётро ба система дароварда, инкишоф ва тәкмил қолданыц, хусусан санъатқол бадеї ва системаи арузро ин-кишофу тәкмил додаң, ба низоми ятна дохил кердап хиссан ондо хале қалон аст. Оңдо аз адабиёти классикий, биности шеъри, санъатқол бадеї ва асарқол дөлж ба вазни арузу коғии тәълифкарда-ро бо диккәт аз назар гузаронида, бе таври танқиди ۋە ىچди и-тифода бурда, асаржөншөнро ҳамчун китоби дарсий оммабоб тәълиф немудаңыц. Аз он үүміл, китоби "Ал-коғи фи-л-арузи ва-л-қавоғи"-и

Хатиб Табризӣ, "Рисолаи ҷоғия" ва "Рисолаи арӯз"-и Асдураҳ-
мони Ҷомӣ, "Мизону-л-авзон"-и Алешера Навоӣ, "Рисолаи муаммо"
ва "Рисолаи арӯз"-и Сайфий Бухороӣ, "Мұхтасар"-и Бобур /ба
нашр ҳөвиркунанда Сайдбек Ҳасан/. "Матлау-л-удум ва маҷидау-л-
ғұпуні"-и Вочиалӣ Мұчмәлий ва дигарон. Аз нұктай назари ялғыз,
тапқидій ва киёсан омұхтани асарқой олимони мазкур маъдум шуд,
ки тадқиқотқой олимони намоёни советтік тоғызу үзбеку озарбай-
чон, ки мансуб ба санъатқой бадеј ва арӯзу ҷоғияны, як қатор
камбузды ғанағанда доранд. Махсусан, он асарқое, ки дөңр ба
системаи арӯз, баҳрхой аслий ва фаръӣ баҳс мекунанд. Як қатор
норасогиҳо дар тарҷумай қитобқой дарсий назарияхон ақабиёт,
хонишқой иғоданок ва лұратқой мұхтасари ақабиёттіносій изз ба
назар мерасад. Чүненчӣ, Хатиб Табризӣ "Ал-қоғи фи-л-аруз
ва-л-қавоғи" ном асараш дар асоси рукиҳон әбройилу тағойіл ар-
қони ҳаштгонаро чүнин сабт кардааст: ғаувлун, ғойлун, мағой-
лун, ғойлотун, мустағъилун, мағоялатун, мутағоялун ва мағъу-
лоту. Аммо олими Озарбайчон Аллоқбердиев Г.А. дар рисолааш
/Труд Хатиба Тебризи "Китаб ал-каfi fi-l-aruz va-l-qawaf"/,
как источник по восточной поэтике, Баку, 1984, с. 19/ рукиҳоро
чүнин хато навиштааст: ға. Улун, ғ. А. илун, мағ. А. илун, ғ. А. илуту,
мустағъ. илун, мағ. А. илутун, мустағъ. илун, мағ. УлАту.

Устод Зекній хам дар "Санъати сухан" аркони вузуро хато
сабт кардаанд. Чунончӣ: афоили арасӣ, фоилун, матаалатун, ча-
фойлун, фаӯлун, мутафойлун, мустафайлун, фоклотун, чиҷӯлоту
/Т.Зекній, 1979, с. 282.

Олим ўзбек А. Рустамов низ дар "Бадоев-ус-саноеев" /"Бадоев-
иу-с-санойиъ"/ ном китобаш руҳи қори чунин сабт карлааст: ба
ҷой мағозийлун матоъчилиун ғаувлун ғазъувлун, ба ҷой фондун ғози-
илун, ба ҷой мағозийлун матоъчилиун, ба ҷой фондотун ғозилотун.

ба чоқ мағоклатун мағыннатун, ба чоқ мұтағойдун мұтаббыйдун, ба чоқ ағойдуда әғөйді ва табоиді /А.Рустамов, 1981, с. II/

Ағар мө рукиңді ағойдуда тағоидлро ба сабаб, ватад ва фосиля нишон дидем, кало суданаш ба хубі намоён мешавад. Чүнки ғауылдун аз як ватады мәчмұз вә сабаби ҳафийд, яне ға-ув-лун аз як ҳычоң күтоқ, вә ду ҳычоң дароз иборат бояшад, ғазувлун аз се сабаби ҳафийд, яне ға-ув-лун аз се ҳычоң дароз иборат мебояшад. Ия төвр нодуруст нишон додани рукиңді вә хато сабт намудани вазни арұз ба "қоңдахой нағ иктироқ кәрдан" сабаб шудааст, ки хилдиң қоңдахой вазни арұз мебояшад. Бинобер он рукиңдое, ки мө дар боло зияр кәрдем, ба талаби вазни арұз пурра ғавоб намедиҳад. Негердің таассуғ аст, ки рукиңді аслий, ғарый вә зихофетте дар асархон зерин низ хато навишистанд: Иzzat Султон /Алишер Навоий, асарлар, 15-томник, 14-том, Тошкент, 1967, сағ. I39/, Шукуров Н., Ҳолматов Н. /"Адабиётшыносликка кирил", Самарқанд, 1974, сағ. II39/, Зуннунов А., Ҳолматов Н. /"Адабиёт назариясы", Тошкент, 1982, сағ. I04/, Орипов Қ., Обидова М./"Иғодали үқит", Тошкент, 1982/, Бақром Сирус /"Арұзы точик", Душанбе, 1963/, Тұракүл Зекній /"Санъати сухан", Душанбе, 1979/, Давронов Субхонжон /"Вазни ашъори Абулқосым Лоқутій", Душанбе, 1974 вә тағыра.

Қонуның авзори арұз вә арқони аслий вә ғарыиро барои чуқур омұхтан асархон зерин манбаъдом мұхим ба шумор меравад:

"Китобу-л-коғиғ ғи-л-арузи ва-л-қавоғи", "Ал-муътәм ғи мәс-әири-л-ашъори-л-Ағам", "Мизону-л-евзор", "Бадойиу-с-санойиъ", "Мұхтасар ғи-л-аруз" вә монанды инжо.

Барои навишистанни қисметтөң назарі вә амалии ин дастури методтар ба методикалық тәълимді системада арұзы точикі мө аз асархон чүнгін олимпий мұстағабар Т.Зекній, Б.Сирус, Р.Мусулмонкулов, Е.Бобоев, С.Давронов, Ш.Хусейнзода, Ҳ.Шарипов, А.Дочижахметов, У.Тұғышев, И.Султон, А.Рустамов, Б.Искоков, Ё.Искоков,

В.Раимонов ва дигарон истифода бурдем.

Оид ба тарз вә усулжои тәълимді арзуи точикі вә рохходи сәнарағахши он барои шогирддон мүшкәда вә таҷрибадон түлсний ин күрөн мәхсуси душворписанд, ки муаллиғи ин сатрҳо дар ҳалда ин масъала андұхтааст күмаки бевосита кард.

Дар чүнин шаклу мұндарицае, ки ин дастуруламалы методтар аз истифодааст, он ба маладу ёрии худро дареғ надошта, мас-лахаттөң муғид додаанд, ба докторон, профессорону дәсентон вә ғандын мұтакассисону донишмандин мұқтареми донишкадай педагогияни ба номи С.М.Кирови шаҳри Ленинобод, Сайдуллоочон Асадуллоев, Абдулсаттор Абдуқодиров, Марлон Назматов, Акварбек Абдурағимов, Абдураззок Ваҳидов, Ахмаджон Давронов вә аз зөнни қатекрахон забон вә адабиёти точики донишкадай комбурда пурра гарнизааст, ки муаллиғ ба онжо изҳори мәннәтдорй мекунац вә сипосгүзөр аст.

КОИДА ВА ҚОНУНДОЙ ИЛМИ АРУЗ

ШЕР аз масъалари шур хосил шудааст. Манзаралуғавиқи "шер" көрьефткан, донистан ва мағрифати чиздой нағис аст. Дар истилоҳ сухани мавзун ва муқаффо, ки қоиле қасди мавзунин он карда болад. Дар назди байзә мұхаккикия қоғия дар шер будан шарт нест, гүфтәнд, ин фикр нодуруст аст. Дар адабиётшиносини мө шер каломи маңнави ва воситай барангхеттәни әхсосоту өзгөбәт дониста мешуд, інде аз үшнідән шер ва қондани он осори ҳағаги ва ноговори, ё ҳүшию құррамы ва ё құшу құруше хосил мегардал. Шер аз илму дониш обуранг мегирад. Дониш як масъалаи илмиро ба азды илпрок арз мекунад ва шер онро зөвәри латифи сухан қарор доңда. Манзараҳои дилкаши табиат ва қамынтаро бо әхсосоти ишқ ишқи мәдіхад. Ҳар чизе, ки дар дил тааччубу ҳайрат ё құшу құруш ба вүчүл мөөварад, ассан шер аст. /Т. Зекні, 1979, сағ. 29/.

Шер ба назди мантиқиен каломи мұхайди мавзун башад ва дар урғы құмқұр каломи мавзун мұқаффо.

Шер сухане аст ҳәйлангез, ки аз суханоне мавзуну баробар сохта шуда ва назди арабдо дорол қоғия ҳам башад.

Мавзунин суханон он аст, ки оханды шумурда дошта башад ва баробари онда ғборат аст, аз иккі ҳар сухане аз як дастан суханни охандоре тартиб шавад ва шуморай замони ин он бо шуморай замони суханни дигар баробар башад ва қоғия доштани суханон ба жаңын аст, ки ҳарғын охир ҳар қағыл яхдела башад.

Вале мантиқиро ба ҳеч яз аз вазни баробары ва қоғия назар нест, магар бүйнад, ки чи гуна сухан ҳәйлангезу үшрәнда мешаңад вад, зоро басы тәхдиди ва күлли дар вазни вазиғей мусиқидон аст ва басы тәқриби, он тавре күй ҳар яке аз миллатдо ба кор мебары, аз оны арузшинос ва назар дар қоғия махсуси қоғиясаның 55 месекад. Аммо мантиқи ба шер аз он рүй менигарад, ки ҳәйлро сарангезад ва бищүронаад. Ва мұхайди үшрәнгез сухане аст, ки нағс ба он мутез шавад ва ба ҳеч гуна тааммулу андеша ва ихтиёр

ау үмуре шоду құрсанда шавад ва аз үмуре дигар гирифта ва айнадаин гардал.

Хулоса, инфиол ва таъсире нағсони вә на аз рүй фикр дар үшерил шавад, соң онро бовар қунаңд ё накунанд. Сабаб ин аст, ки ҳаёлро баранғевад, ё барнаантезад, зоро ғоҳе сұханро бовар мекунанд ва аз он мұтаассир намешаванд. Агар дар мавриде дигар ва ба шакле дигар гүфта шавад, иттиғозан сабаби инфиол гашта, вале сабаби тоғидик, нашавад ва ғоҳе дурури ошкоро ҳам мұхайди үшрәнгез мешавад. / Фания шер, сағ. 72-73/.

Абұнаси Фороби мегүяд: Аксар әшірони бузурғы миллатхоя гүзашта ва қозира, ки ахборе дар борай ондо ба жа расылааст, вазни шершамро бо қолатхоя он омекта ва барой ҳар як навъ аз инвони шер вазни мұайяне тәртиб нағодаанд, ғайр аз қисни-хо, ки ондо барой ҳар як навъ шердің вазни мұайяне ба вүчүл овердаанд. Масалан, вазни мадих, ғайр аз вазни ҳақвийёт ва вазнхоя ҳақвийёт ғайр аз вазнхоя музжикот аст.

Аммо миллатхоя ва тоғфаҳои дигар шерхөн мадихро бо вазнхоя гүногүн мегүяд. Вале ҳақвийёт ба күлли ё аксаран ба вазнхоя гүногүн гүфта нашевад. Ондо ин масъаларо чунон ки қисни-хөн мураттаб кардаанд, танзим накардаанд.

Акнун мө инвони шердің қиснихоро, чунон ки Арасту дар гүфтоғаш роғиъ ба санъати шер байи қардааст, бар мешүмөрем ва ҳар як аз онхоро шарқ мәдіхем.

I. ТРАГОДИЯ он навъи шер аст, ки дорой вазни мұайяне мебашад ва ҳар касе, ки онро үшнавад, ё қонад лаzzати махсус мебарад. Дар он некій ва коркын шоқста зикр мешавад. Инчунин дар ин гуна шер мадді сардорони шаҳрдо гүйті мешавад ва жағандагон шерхордо дар назди подшоғон месароянад. Агар соң білігін, дар ружиқой, он шер нармады махсус иловға қарда, Сарой шоқ нағызғары қунаңд.

2. ДИСИРАМБО. Навъи шеър аст, ки дорой вазни трагозия мебошад. Дар он гуна шеър некій, ахлоци хуб ба фазилатхон инсониј зикр мешавад. Дар он на шоҳ ё шахси муайянне мадҳ мешавад, балки ҳайроти кулли зикр мешавад.

3. КУМУЗИЯ. Навъи шеър, ки дорой вазни маъдум аст. Дар он пастки ахлоқ, ҳаҷъе ва кирдори ишоистони одамони зикр мешавад. Дар айни дол мумкин аст, ки ба руқиҳон он шеър оҳангҳон дигаре илова карда, ахлоқи бади одамони ё ҳайвонот ва сувратҳон кабехи муштарак /байни инсону ҳайвонот/ зикр шавад.

4. АЙМУ. Навъи шеър аст, ки дорой вазни маъдум бўла, дар он суханҳони машҳур, ҳоҳ неку ҳоҳ бад, гуфта мешавад, байз аз он ки он суханҳо чун зарбулмасал машҳур шуда бошад. Ин навъи шеър дар баҳсу мунозараҳо, ҷангҳо, дар ҳолати ғизаб ва ногуриҳо истеъмол мешаванд.

5. ДРАМАТА айнан аз синфи аёмбу мебошад, лекин дар он зарбулмасалҳо ва акволи машҳур оид ба одамони маъдум ва ахлоқи муайянне гуфта мешавад.

6. ИНИ. Навъи шеър аст, ки дар он суханҳони фараҳбахш ва курсандловар гуфта мешаванд.. барои он ки бароят хуб ва бисъёр ачибу бадей аст.

7. ДИКRAMИ. Навъи шеър аст, ки онро асҳоби навомис истироҳа кунанд ва дар он ҳавфу ҳатаре, ки ба одамони бесавод ва нотавон мерасид, зикр мешавад.

8. ИФИДИ ва РИТОРИ. Навъи ашъори маъдуманд, ки дар онҳо ахволи сиёсӣ, расму одатҳо васъ мешаванд. Дар ин навъ шеър саҳоват, шаҳотмандӣ, ахбори рӯзҳо ва ҳодисаҳои замони онҳо зикр мегардан.

9. САТУРИ. Навъи шеърии вазидор аст, ки онро олимони мусиқидон ба вучун овардаанд, то ки вакти сурудани он дар тамоми ҳайвонони вазни ҳаракоте ба вучуд оранд, ки он аз ҳаракоти табиии онҳо берун аст.

10. РІАМУТА. Навъи шеър аст, ки дар он хубу бал. устувору иштукор тавсиф мешавад. Инчунин ҳар навъи анвои шеър, ки ба ворони неку бад тааллук дорад, ташбех мешавад.

11. ИНФИЦОНОСОВУС. Навъи ашъорест, ки олимони табиатшинос овар обариди ва дар он улуми табиатшиносиро тасвир менамуданд. ба баштар аз он анвои шеър аст, ки ба санъати шеър мухолиф аст.

12. АСУСТИКА. Навъи шеър аст, ки бо воситай он тэълимгиран-автономияти мусиқиро тадрис мекунаанд ва ин шеър маҳсуси ҳамин оҳи аз варайр аз ин дигар ғондае надорад.

Ин аз анвои ашъори юнонӣ ва маъноҳои онҳо бар ҳасби он чи аз донишмандони эшон ба мо расидааст. Ва бар ҳасби он чи аз гуфторҳони мансуб ба ҳаким Арасту дар боби шеър ва аз китобҳон Семистиос /шорехи китоби "Ҷоэтика"-и Аристотель/, дигар қудамо ва мутаҳҳирон пайдо кардаем. Мо дар баъзе гуфторҳон онҳо маъниро пайдо кардем, ки дар охири баршумурдани асноғи шеър илҳоқ кардаанд. Мо онҳоро низ, ҷунон ки ёфтем, /дар ин чо/ зикр мекунем. Нас мегуем, ки шоирон ё соҳиби фитрат ва табиати шеър гуфтананд ва ташбеҳу тамсилро ё дар аксари навъҳон шеър ва ё дар якеи онҳо хуб ба кор мебаранд. Онҳо санъати шеъриро ҷунон ки бояд намедонанд. Дар ҳақиқат онҳо на мусалхисонанд, зеро аз камоли индеша ва донистани синонти шеърӣ маҳруманд. Аз ин сабаб онҳоро шеърсоз меноманд, зеро рафтгорҳон шоирона зоҳир мекунаанд. Ё шоирон санъати шеъриро ҳақиқатан хуб медонанд. Онҳо аз ҳеч ҳусусияти аз ҳусусиятҳои шеър ва аз ягон қонуние аз қонунҳои он бехабар нестанд ва дар ҳар навъе аз навъҳои шеър таъвони буда, тобеи равияни ду гуруҳи пешин мебошанд. Аз он ду гуруҳ шеърҳо азъёд кардаанд ва руқиҳони онҳоро дар ҳусуси ташбеҳот ва тамсилот аз худ намуда, ба онҳо пурра пайравӣ мекунанд. Лекин табии шоирӣ надоранд ва аз қонунҳои санъати шеър всоқӣ нестанд. Аксари онҳо иштибоҳ ва хато мекунанд.

Дар адабиёти бадей ҷинсҳои гуногуни адабӣ мавҷуданд, ки он-

хо бе се чинси, ё ки навы асосий тақсим мешаванд: эпос, лирика, драма. Шарху зөхөн ин калимдой юоний чуинаний:

I. ЭПОС аз калимай юоний "эп" гирифта шуда, маънии қисов ривоят, ҳикоят, нақл кардан ё афсона туттамро дорад. Эпос индости достоний, мечмук достондой ҳаҳрамоний ягон ҳалж. Дар иштирек адабиёт жанри ҳикояро ҳам ифода мекунад. Навъҳои эпос ба гард аз намудҳои эҷодиёти насрӣ, боз назми эпикро ҳам дар бар мегардад. Намудҳои насрӣ ва назми эпикӣ дар навбати худ ба чунин ҳанрҳои бадей тақсим мешавад: латифа, масал, қисса, абоон, фельетон, новелла, очерк, ҳикоя, повесть, ёлдомшҳо, роман, роман-эпопея ё ҷангнома; достон, қиссаҳои манзума /баллада/, романҳои манзума, достонҳои ҳаҳрамонӣ. Жанри адабӣ, бадей, боз ба як чанд намуд ва шаклҳо, ки оро "шаклҳои жанри" низ меноманд, шудо мешавад. Барои мисол факат ба жанри роман муроҷаут кунем. "Жанри роман аз шаклҳои зерин иборат аст:

I. ЛИРИКА ҳам аз чинси думки адабӣ, бадей мебошад. Вай инчунин ки дар боло зикр шуд, намуд, жанр ва шаклҳои гуногун дорад. Яке аз ҳусусиятҳои фарқунаандай лирика дар он аст, ки ҳамон ҳодисадои зиндагиро табиат дар он на бо баёни бевоситаи воқиаҳо ва саргузашту фаъолияти одамон, балки тавассути изҳори шуру ҳиссияту тасаввуроти шоир изҳор мешавад.

Асарҳои лирики асосан бо назму шеър эҷод мегардад. Агарчанде лирики ҳамон ҳодисадои ҳаётӣ ва воқиаҳои зиндагиро, ки повесту очерку романнавис менависад, ба бахсу муҳокама мегардад. Вале ҳакату амалийёти онҳоро бо тарики нақду ривоят не, балки аз рӯи эҳсосу фикру анҷешан худ, ошубу галаёни қалбашро нишон медиҳад. Ҷӣ қадареӣ ки олами аёкору эҳсосоту ҳаяҷони шоир цуруҷу хурӯш гардад, ҳамон ҳадар донираи фазмиши донишу амалиёташ васеъ ва

шунунин инсонидустив қади мегардад, мусияни ҳаёту тасаввурни шунунин ин ҳамон ҳадар мукаммалу возиху равшан мегардад. Бинон дар он шир дар асари лирики ҳамони субъект-шахс муносабаташро ба ҳаёту зиндагӣ бо воситай аҳволи руҳийаву қайдийати худ зоҳар намуда, аз ҳамин нуқтаи назар ба ҷиҳатҳои умумӣ ва фардии ҳаётнаву ҳодисоти объективӣ баҳо медиҳад. Лирика, ки асосан ба ҳаётнаву амалийёти одамӣ бештар вобастагӣ дорад, шоир шавку ҷонну ҷонди ҳадори худро бевосита "бо фактҳои шурунаи ҳаётнаву, бо тамоми заҳираҳои майдумоти объективии" дар иҳтиёри ӯ пурӯи ифода мешамояд./Ю. Бобоев, 1987, саҳ. 205-207, 227, 259/.

II. ДРАМА низ чинси адабӣ, бадей мебошад, ки аз забони ғнои гирифта шуда, маънии ҳаракату амалийётро дорад. Инчунин ғони, мусибат, қулфат, мочаро ва воқиае, ки қасро ба ҳаяҷону ватироб меворад. Драма асарҳои адабӣ, баденанд, ки барои дар беҳдии театрҳо намоиш додан навишта мешаванд. Асарҳои драма-виро пъеса ва пас аз ба саҳна гузоштан спектакль ҳам меноманд. Нависидай асарҳои драмавӣ драматург ном дорад.

Драма яке аз намудҳои мушкилу мураккаби санъат ба шумор меравад. "Драматургия - шакли аз ҳама баландӣ эҷоди бадеист" - навиштааст Арасту, "Драматургия - душвортарин жанри адабиёти хот", таъқид кардааст М. Горький, В. Г. Белинский драмаро "точи санъат" дониста гӯфтааст, ки он аз омезишӣ эпос ва лирика таркиб ёфта, дорои сиҷатҳои нав мегардад. Қонидаву қонунҳои драма мутотакил ва ба худ ҳосанд, дар он ҳаракату амалийёти инсон мавқеи асосири ишғол менамояд. Дар драма ягонагии рафтору гуфтору амалийёт ба воситай диалог, монолог, имову ишора /мимика/, ҳаракати дасту нову абдон-қошу ҷашму руҳсора, луҳма /реплика/, фосила, ист/пауза/ва дигар ҳиссияти одамӣ ба кор меояд, иҷро мешавад.

Яке аз ҳусусиятҳои муҳимми драма ҳарактери драмавӣ /эхсолидийят, мубоҳасаву мунозара, заду ҳурӯ/ донишон ин амалийёtest.

ки дар асар вусъят меббад. Ҳусусияти сейми драма ягонагии ҳаркоту амалийёт аст. Ниҳоят, ҳусусияти сейми драма дар ҳамин, ки воқиаҳо бо аҳамийти худ тобии замони ҳозира мебошад. Барои таъсири ҳақиқии реалистӣ пайдо кардан асари драмавӣ лозим аст, ки драманавис таҳайялоти бадеиро бо воқиият ва ҳаёти саҳна пайваста созад./Ю.Бобоев, 1987, саҳ. 259-272/.

Мақсади ба пеш гурӯштаи мо омухтани асосҳои шеър ва ҳусусияти ҳаломи мансуру мавзун дар бораи насрӯ назми, системати шарӯз, ки ба ҷинси лирика мансуб аст, қадре тавакқӯй мекунад.

3. НАСР қалимаи арабӣ буда, ба маъноҳои пароконда кардан, пароконда ва сухани пошида, пошидан, рехтан; дар адабӣётшинӣ асарҳои бевазну бекофия, муқобили назми.

4. НАЗМ қалимаи арабӣ буда, ба маъноҳои ба рипта қашидани гавҳар, ба ҳам пайвастани силки марворид; оростан, ороиш додан; дар адабӣётшинӣ ҳаломи мавзуни ба низому тартиб овардишуда; шоҳда ва низом; Назм аз дигар намудҳои адабӣ бо он фарқ мекунад, ки ҳодиса, воқиаҳои зиндагиро бо тартибу низом, шонрон, бо қутқи вазни қоғиядор пайваста байди мекунад.

5. НАСРИ МУРСАЛ. Агар наср салису равон, содда ва холӣ аз перони саҷъ ва синоати адабӣ бошад, наср мурсал номидা мешавад. Забони фасехи қисса, жикоя, нақлу ривоят ва маҷолаҳо наомуни барҷастан наср мурсал мебошад.

6. НАСРИ МУСАЧЧАӢ. Мусаҷҷаъ ҳаломи муқабро – сухани қоғиядор аст. Насри мусаҷҷаъ, ё ки саҷъ ҷумлаҳои мусалсаlest, ки оҳири ҳар ҳаломи онҳо бо қалимаҳои ҳамшакл ё қалимаҳое, ки шаклан ба ҳамдигар ҷаҳонӣ доранд тамом мешаванд. Ин ҳеминҳои оҳири ҷумлаҳои саҷъ ном дорад. Саҷъ дар наср, дар ҳукими қоғия дар назн мебошад. Ҳаломи мансуре, ки саҷъ дорад, наср мусаҷҷаъ номида мешавад.

Годо ҳаломи мусаҷҷаъ шомили синоати адабӣ, ҳамчун таҷнис, тарсӣ, қадбу ако ба ғайра мегардад.

Маълум аст, ки мийзони вазни шеъри форсу тоҷик арӯз мебошад. Арӯз гарчанде, ки арабисос бошад ҳам, бо мурури замон кор ҳурди, сӯфта шуда, мувофиқи соҳти забон ва завқи ба ҳуд ҳоссӣ ҳамин форсу тоҷик номи мустақили арӯзи форсӣ, тоҷики/аҷами/-ро гирифтааст, ки ҳақиқатан дар бисъёр лаҳзаҳо арӯзи форсӣ, тоҷики/и арӯзи аҷами меноманд, ки он бо баъзе ҳусусиятҳо аз арӯзӣ арабӣ фарқ мекунад.⁶

Дар системати арӯз 30 наවӯй вазни мавҷуд аст, ки онҳоро баҳр номиданд. Аз он маъмул ва серистеъмол 19 баҳр мебошад, ки аз онҳо сетоаш/қарийб, ҷадийд ва мушоқил/ эҷодкардаҳо арӯзиёни аҷам аст. Панҷ баҳри дигар ба завқи форсу тоҷикон на он қадар обозгор омадааст, бинобар он шоирони форсу тоҷик ба он рафтабат воҳир накардаанд ё ки маҳз барои нишон додани куррат ва ҳунарнамоӣ баъзе аз шоирони мотақаддам дар он баҳрҳои ғайри маъмул табъозмой намудаанд. Он панҷ баҳр индост: тавӣӣ, мадӣӣ, баҳсӣӣ, воғири қомӣӣ.

Мӯчиҳи нахустини илми арӯз Ҳалил ибни Аҳмад ибни Ҳмар ибни Тамими ал-Басрӣ мебошад./соли таваллуд 767/. Донишманди мазкур дар ҳудуди 174 ҳичри/790-91 мийлодӣ дар Ғасра нағъунамо қарда, доир ба вазни арӯз 15 баҳр эҷод қардааст ва барои санҷидани вазни шеър афоӣӣ ва тафоӣӣ ном колабҳои ҳаштгӯнаро аз маслҳари "ഫَأْل" эҷод қардааст. "... Ҷояд донист, ки мӯчиҳ ва мудаввии илми арӯз Ҳалил ибни Аҳмад аст, ки авзонро аз ашъори араб та-таббӯй намуда, муқаррар дар 15 баҳр соҳта ва иллаҳи ҳаср дар ин авзон намуда дур аз кор аст. Ва ин буҳурро дар лаҷзе чанд мунтазам ва мазбурт соҳтанд ва он алҷозро усул ва афоӣӣ ва тафоӣӣ гӯянд ва ғарон низ номанд. "Он ҳамт аст ва наэди баъзе 10. Ва ин афоӣӣ наэди аксар аз ду ҷузъ таркиб ёфт, сабаб ва ватан.

Афоӣили авзони арӯз, ки даҳ аст, баъзе ҳумосӣ ва баъзе субоӣ, лекин ҳумосӣ аз онҳо ду: Ғаувлун ва ғоилун. Ҳар ҷеке муреккаб аз ватади маҷмӯъ ва сабаби ҳафти/мажҳиҷӯлун.

Фоилон, мустафъилун. Ҳар як аз ин се мураккаб аст аз як ватан мачмұз вә ду сабаби ҳафийф. Җаҳорум мутағойлун, панчум ишфон фосилия суро. Шашум мустафъилун, ҳафтум ғойлутун, ҳаштум мөн тали мағруғ.

Бар вазни арұз аз тарағи Ҳасан ибни Ахғаш, олниң араб мұтторик ном баҳре илова шуда, алдади баҳрдо ба 16 расыдааст. Инчубе 19 баҳр расыдааст, ки ондо мағымал аст. Дигар II баҳр байни арабу азам мұштарек: ҳазақ, рақас, рамал, сарий, мұнсарих, ҳағиф, музориъ, мұқтазаб, мұқтасс, мұтақориб, мұтадорик мебошад.

Авзори арұз ба ду гүрүх тәсім мешавад: вазиҳои асли вә фаръи, әссоғи тәғіироти раво дар рукиҳои солим оид ба ҳар як баҳр-вазни вазиҳои бисъёре пайдо шуданд, ки ондо дар ҳукми шоҳаҳои баҳри асли қарор ёғта, вазиҳои фаръи ё музоқағ номида шудаанд.

Калимаи в рүз бисъёре мағноро дарбар гирифтааст. Яке аз ондо иш аст: арұз илмест, ки шеърро бар он арз карда, нұқсандағы болып авзори шеър ба шумор меравад. Арузиён мотақаддам вазиро чүнни тәъриф кардаанд:

ВАЗИН иборат аз қайытест, ки аз тартиби ҳаракету саканот вә таносуби оды: дар ададу миқдор ҳосил мешавад, чунон ки нағс аз иштеги он лаzzати махсуси естетики вә зәвки бадей мегирад.

Вази ченак ва андозай як нағыз аз нағыздан ашъори гүногуншакт фоти бисъёре мавзұх аст, ки ҳар қадоми ондо вазни қонуны вә қоғағ санчидан мешавад.

РУКИН. Еарой санчидан авзори ашъор арузиён мизон, яне тарозуру иштироқ кардаанд. Ин мизон ба таври мұайян аз рукиҳо мебошад.

Айрат айт. Рукиро поя ҳам гүфтаанд. Ҷамъи руки арқон мебошад. Арқонро ағойллу тағойил ҳам номидаанд. Лекик мө ғақат руки вә өзинде ҷамъи он арқонро истеъмол мекунем. Мавзун вә ё номавзун; номуғиқ вә номуғиқ ағтодани миерәңди як байт ба воситай санчидан рукиҳои матлуб аз руи қамийити ҳиҷоҳо маълум мешавад. Рукиндин болими маъмул асосан 8 кел буда, дорон хусусиятқои чудогонан имлови мебошанд. Рукиҳои ғайри солим, яне музоғ низ дорон имдоди чудогонаи вазни арұзий мебошанд.

Дар алифбо вә имлои нағи китобати "й"/"иї"-и дароз/ танҳо дар охири калимаҳо ба кор мераваду бас. Аммо дар имлои арұз, яне рукиҳои он "й"/"ё"-и маъруф/ вә инчунин "у"-и дароз /"вов"-и маъруф/ на танҳо дар охири калима, балки дар аввалу миёнаи калима низ меояд. Аз ин рүз лозим доностем, ки барон арқони арұзий, ки мизони шеър аст, бәззе аломатқои шарты таъйин намоем.

Барои ифодаи "у"-и дароз /"вов"-и маъруф/"ув" менависем. Инчунин дар вақти ифодаи дарозий дар аввал вә миёнаи рукиҳои солим ҳам "й"-и дароз /"ё"-и маъруф/ "иї" менависем. Чунончай: Ғауздун ва мағойлун.

Аз рукиҳои ҳаштгана рукиҳои мағойлатун вә мутағойлун дар санчиши вазиҳои ашъери ғорсу точик ба кор намеравад.

ЗИҲОФ - дар ғарҳангҳо ба маънай расидани тир назлики нишона, аз асл дур рағттан вә ба канор мондан мебошад. Ин калима дар истилоҳи арұз ба маънай тәғіироти рукиҳо буда, дигаргүний раво ҳисоб мейбад вә шакли ҷамъи он азохиф, азҳоф, зихоф мебошад.

Үстод Т. Зекні мегүянц: "Ҳамаи рукиҳои музоқағ ба 85 мерасад. Ҳар як руки музоқағ бо қадом амал иктироъ шуда болад. Со ҳамон амал ном мигирад"/ Г. Зекні, 1979, саҳ. 242/. Амалиётти рукинозӣ өз арқони солим ба воситай ағзоиш, ҳазф ё табдил суврат мегиред. Амалиётти ағзоиш вә ё ҳазф аз аввали руки, миёна вә ё сүри руки илал /"вов", "алиф", "ё" ҳарци иллатҳо/ ном порад, ки ба маънай тәғіиру табдил аст. Аз руи нишондоди Ҳуҳамад Ғәсүддин /муз-

лифи "Мърочу-л-аруз"/ ҳамай ин амалиёти муреккаби ҷадиди 47 маресад. Вале аз рӯи нишондоди Ваҳиди Табрезӣ /муаллифи Ҷамъи мухтасар"/ ва Қайси Розӣ /муаллифи "Ал-Мульзам"/ Зоҳро буда, аз ин 13-тоаш эҷодкардай арузиёни аҷам ва 22-тои он эҷодкардай арузиёни араб аст. вале дар "Ҷамъи мухтасар" 29 зикро зикр ёфтааст. Бобур дар "Мухтасар" 21 баҳри аруз во 537 зикрофоти он маълумот додааст. Дар "Мърочу-л-аруз" 19 баҳри маъмул ва II баҳри ғайри маъмуро низ зикр кардааст:

20. Баҳри арийз: Мағойӣ, ғаувлун, мағойилун, ғаувлун ду бор.

21. Баҳри амийкро аз ҷузъи панҷум шурӯъ намудаанд, дун ғаувлун мағойӣ, ки бар вазни ғоилун, ғоилотун мешавад, ҷаҳор бор, ҷун ашъор дар ин ҳар ду баҳр наёфтаанд, лиҳозо аз дараҷаи эътибор шурӯъ уфтода, аз истеъмол сокит шудааст.

22. Баҳри сарийм: Мағойилун, ғоилотун, ғоилотун ду бор.

23. Баҳри кабиир: Мағъувлоту, мағъувлоту, мустафъилун ду бор.

24. Баҳри музайял: Мустафъи лун, мустафъи лун, ғоилотун 2 бор.

25. Баҳри сарийр: Мустафъилун, ғоилоту, мустафъилун ду бор.

26. Баҳри асами: Ғои лотун, мағойилун, ғои лотун ду бор.

27. Баҳри қалийб: Ғои лотун, ғои лотун, мағойилун ду бор.

28. Баҳри ҳамиид: Мағъувлоту, мустафъилун, мағъувлоту ду бор.

29. Баҳри салийм: Мустафъилун, мағъувлоту, мағъувлоту ду бор.

30. Баҳри ҳамиим: Ғои лотун, мустафъилун, мустафъилун ду бор. Ин баҳро низ аз истеъмол сокитанд.

Баҳрҳое, ки аз тақори беъзе ағоиҳӣ ё аз таркиби беъзе ба беъзе ҳосил мешавад, маъмул ва машҳури он ҳамагӣ 19 аст. Номҳои онҳо билотартиб дар ин ҷитъа ҷамъ оварда шудааст. КИТЪА

Раҷаҳ, ҳафийу Ҷамъ, мунсарих, дигар мұчтасс,
Басийту воғири комил, ҳазаҷ, тавайгу мадий.

Мұшқиду мутакориб, сарпайу мұктазаб аст,
Мұзориу мутадорик, қарнайбу низ ҷадий.

Китъай мазкур дар вазни мұчтасси мусаммани маҳбуни мағсур
сабт шудааст: Мағойилун, ғаилотун, мағойилун, мағойилун, ғаилотун 2 бор.

ЧИЧОДИ КУТОҲ, ДАРОЗ ВА ДАРСЗТАР

Шеър дар истидиҳои эҷоди ҳуд хеле олии ва солда буд. Лекин бо нуруни замон, ҷалдиҷон барои шеър низ ҷонда ва қонунҳои маҳсус Ӣа кучум ошид.

Дар гувашта соҳти шеъри тоҷики ӯмуман ду навъ буд: шеъри ҳаҷҷӣ ва арузӣ. Шеъри ҳаҷҷӣ аз мисраъҳое, ки ҳичоҳои он ба як-дигар баробар мебошад, соҳта мешуд. Шеърҳои пеш аз исломӣ ва беъзе шеърҳое, ки аз аввалҳои ҷорӣ шудани дини ислом то нимаи думии асри VIII дар қишвари мо бояд мондаанд, шеърҳои ҳаҷҷӣ буданд.

Дигаре шеъри арузӣ мебошад, ки аз нимаи асри VIII маъмуд гардида, то имрӯз давом карда меояд.

Ҳоҷ шеъри ҳаҷҷӣ бошад, ҳоҷӣ шеъри арузӣ барои муайян намудани андозаи шеър пеш аз ҳама қалимаҳоро ба ҳичоҳо тақсим мекунанд. Зоро ки ҳичо үнсурҳои аслии мизони шеъри тоҷики мебошад.

Маълум аст, ки ҳичо аз ҷузъои майдо ё ки аз овозҳо иборат буда, ҳар қадом овозро "ҳарӯ" номиданд. Ҳарӯқо дар забони тоҷики ба ду турӯҳ ҷудо мешаванд: яне ҳарӯқои садонок, дигаре ҳарӯқои ҳамсадо. Ҷунонҷӣ:

Ҳарӯқои садонок: й, ий, ӣ, о, ӯ, ӯ, ӯ, ӯ...

Ҳарӯқои ҳамсадо: б, в, г, д, ж, з, к, ҳ, м, ҷ, ӯ, р...

Маълум аст, ки дар соҳти ҳичоҳои забони тоҷики ва арабӣ ҳарӯқои садонок мавқеи бағоятдараҷа қалон дорад. Ҳарӯқои садоноки забони тоҷики низ ба ду навъ тақсим мешавад:

1. Садонокҳои кӯтоҳ: ӯ, ӯ, ӯ, ӯ...

2. Садонокҳои дароз: о, ӯ, ий, ӯ, ӯ, ӯ /вов ва ё-к маъруф/.

Дар "Фанни шеър" моҳияти ҳарӯро чунин шарҳ додаанд:

Ҳарф садои тақсимнозир аст, вале на ҳар садо бо он ки
аз он садои мағхума ба вучул оид, қобили қабул аст, охир
ҳайвонот ҳам садоҳои тақсимнозир доранд. Лекин ҳеч қадоми
онҳоро ҳарф номидан мумкин нест. Ҳарфҳо ба садонок, нимсадо-
нок ва бесадо тақсим мешаванд. Садонок он ки бе таркиши забон
кунид мешавад; нимсадонок он ки бо таркиши забон садои шуна-
во мединад, монанди F ва P; бесадо он ки ҳатто бо таркиш ҳам
худ шунаво намегардад, лекин бо ҳарфҳои садодиҳанди дигар
кунид мешавад, чун Г ва Д. Ҳаман онҳо аз вазъияти даҳон /ҷон
ташкени овоз/ бо ғарфси сабукии нағас, дарзию қутоҳӣ, бо тун-
лоти иро дар вазн мӯҳокама бояд кард.

Ҳичо садоест, ки маъни мустақил надорад, мураттаб аз ҳарф-
ҳои бесадо, ки садои шунаво доранд ба вучул меояд зоро ГР ба
A - ҳичост ва бо A ҳичо /ъъне ГР/. Аммо таҳлили тағовути ҳи-
ҷоҳо инӣ ба вазн даҳл дорад /Аристотель, Фанни шевр, саҳ. 45- 46/.
ҲЕЛДОИ ҲИЧО аз омехташавии садонокҳои қутоҳ ва ё дароз, ё
аз як садонок дар мавридиҳон ҷудогона ба вучул меояд.

Аз рӯи ҷондан арузи наин ҳичдоҳон қутоҳ, дароз ва дароҷар
дар асоси камият ва соҳт ба шен қисм ҷудо мешавад:

1. Ҳичдоҳон қутоҳе, ки аз як садоноки қутоҳ ва як ҳамсадо
иборат мебошад, ҳамчун ба, би, бу /ё ки як қадонии қутоҳ:
а. и, у/;

2. Ҳичдоҳое, ки аз як садоноки дароз ва як ҳамсадо соҳта ме-
шавад: бо, бӣ, бӯ/ё ки як садоноки дароз: о, ӯ, ӣ, ий, юв/;

3. Ҳичдоҳон дарозе, ки аз як садоноки қутоҳ ва ду ҳамсадо
иборат аст, ҳамчун: бар, сар, мар, тал, дил, сир, дар, ҳар;

4. Ҳичдоҳон дароҷаре, ки аз як садоноки қутоҳ ва се ҳамса-
ло соҳта шува, дорои қиймати як ҳичои дароз ва як ҳичои қутоҳ
аст, ҳамчун: даст, баст, шаст, дари, дурд, сард, курд, бурд, бард;

5. Ҳичдоҳон дароҷаре, ки аз як садоноки дароз ва ду ҳамсадо
соҳта шуда, дорои қиймати як ҳичои дароз ва як ҳичои қутоҳ ме-
бошанд, ҳамчун: моҳ, роҳ, тиyr, тӯр, шайр, муvr, дувр, зӯr...
Вале аз ҷондан мазкур "ёр" барин қалимаҳо мутаслоанд, ки аз
"ё" ва "р" соҳта шудаанд.

Қалимаи ниҳоди "эй" аз рӯи принципи ҳатон имлои ҳозира
якуниҳо ҳичоҳо ҳисоб ёбад ҳам, бинобар он ки дар алиқон арабӣ
ба шакли /ع- - ای/ ӣавишта мешавад, дар вақти тақтъ як ҳи-
ҷоҳои дароз ҳисоб меёбад.

6. Ҳичдоҳон дароҷаре, ки аз як садоноки дароз ва се ҳамса-
др соҳта шуда, дорои қиймати як ҳичои дароз ва ду ҳичои қутоҳ
аст, ҳамчун: дуст, пуст, гӯшт, қист, чист, корд, вале из ин
ҷондан "орд" барин қалимаҳо мустасно мебошад.

Мо ҳичоҳои оҳирини рақами шашро васеътар шарҳ мединад:

ки /гуфтам, ки.../ ҳичои қутоҳи баробар ба аломати нимка-
монак "у" мебошад.

"кӣ-кӣ", ё ки "кӣ", "ку-кув" аз як ҳичои дароз иборат бу-
да, баробар ба аломати ҳатча: "-" аст.

Ҳичдоҳон "кӯр", "кор", "дув-дувр", "ид-ид" ва физонанди инҳо
дорои қиймати як ҳичои дароз ва як ҳичои қутоҳ буда, баробар
ба як ҳатча ва ним камонак " - у " мегардад: ко/ру/, кӯ/ру/,
дув/ду/, ий/ду/, дий/ну/, дай/ру/ ва монанди инҳо.

Акунун ҳусусиятҳои ҳар қадоми ҳичдоҳон забони тоҷикиро, ки
шаш кели оро аз назар гузарондем, аз рӯи қалимаҳои зерин ин-
да мебароем:

Чунонки маъдум аст, қалима аз як ҳичо ё ки аз маҷмуни ҳичо-
ҳо ташкил ёфта, як маъниро далолат мекунад. Ҳар як қалима ба
ҳичдоҳон қутоҳ ё дароз ҷудо карда мешавад, масалан, қалимаи
"рама" аз ду инниҳии ҳичо иборат аст: яке "ра", дигаре "из".

Ҳар қадоми ин ҳичдоҳо аз рӯи таърифи дар боло зикр/шуда ҳичо-
ҳон қутоҳ мебошанд. Қалимаи "Норак" ҳам аз ду ҳичо иборатаст:

яке "Но" ва дигаре "рак" суда, ҳар ду ҳам ҳичой дароз аст. Ын ки калимац "бунафша" аз се ҳичои қутоҳу, дарозу қутоҳ таркиб ёттааст. "Лу" ҳичои қутоҳ, "наф" ҳичои дароз, "ша" ҳичои қутоҳ мешавад. Аммо калимаҳои "кор", "қанд", "дӯст" ҳар шеъри ҳичои ҳичои дароз, лекин ҳар шеъри арузӣ ба воситай як ҳам /пауза/ ҳар+и охир ҳар қадоми он калима бо аломати ҷамъ // аз дигар ҳиссая калима чудо шуда, ба ду ҳичо: яке ба ҳичои дароз ва дигаре ба ҳичои қутоҳ мубаддал мегардад; масалан, кор-ко+р; қанд-қанд+д; санг-санг+г: дӯст-дӯс+т; шаст-шас+т ва ғайра.

Ҳичоҳои дароз ва қутоҳ бо аломатҳои маҳсус чудо карда мешавад. Аз ин рӯ, монанд ҳичоҳои шеъри арузӣ, дар вакти наҷон додани ҳичоҳои қуноҳ аломати нимкамонак "у" ва аз барои нишон додани ҳичоҳои дароз аломати хатча "—" ҷабул карда шудааст. Бинобар он аломати ҳичоҳои калимаҳои дар боло зикршуда ҷунин мебошад:

Рана /ра+на/ = уу

Норак /Но+рак/ = - -

Бунафша /бу+наф+ша/ = у - ў

Кор /ко+р/ = - у

Қанд /қанд+д/ = - ў

Шаст /шас+т/ = - у ва ғайра.

Шеъри ҳичои аз қадимтарин ашъори форсӣ, тоҷикиӣ буда, дар асоси шумории ҳичоҳо соҳта мешавад. Шеъре, ки ҳар як мисраи он дар асоси тақрори ҳичоҳои ба ҳам баробар соҳта шавад, шеъри ҳичои номида мешавад. Аз ин рӯ, дар шеъри ҳичои шарти асосӣ баробария миқдори ҳичоҳои мисраъҳо мебошад, яъне шеъре, ки адали ҳичоҳои мисраъҳо ба ҳам баробар бошанд, шеъри ҳичои шуморида мешавад.

Чи тавре ки маълум аст, дар шеъри ҳичоӣ баробар будани адали ҳичоҳо дар ҳар мисраи шарти асосӣ мебошад. Аз ин рӯ, пас аз мисраи 7- ҳичоӣ мисраъҳои 8 ва 9 ҳичоӣ ҳаргиз намооянд.

Мана, иш яке аз ҳусусиятҳои шеъри ҳичоӣ мебошад. Вале се гайр аз ин дар шеъри ҳичоӣ сукутҳо, ки пас аз як миқдор адали ҳичоҳо ё ки калимаҳо меоянд, инд ҳамзалии маҳсуса доранд, ки оро "сукут" /вакф, таълӯ ё ин сезура/ мегӯянд. Сукут бо аломати // зада нишон дода мешавад. Ҳичоҳои мисраи ба воситай сукутҳо оҳамги шеърро ба вучӯд меоранд./ниг. Адабёти тоҷик, барои сийфи 8, саҳ. 29-31/.

Шеърҳои 8-ҳичоӣ одатан ба ду қисмат чудо мешаванд:

4 + 4; 5 + 3.

Аммо шакли хеле табиии 8-ҳичоӣ 4 + 4 мебошад.

Шакли бисъёр маъмули 9-ҳичоӣ 5 + 4 аст.

Шеърҳои 10-ҳичоӣ хеле кам аст. Дар ин сукутҳо ё ки таъқиҳ ба шакли 5 + 5 мешавад.

Шакли сукутҳои II-ҳичоӣ:

3 + 4 + 4; 5 + 6; 6 + 5; 4 + 4 + 3 ва гайра.

Аз гӯфтаҳои мазкур маълум мешавад, ки усул ва қолдаҳои көзбони ҳичоҳои ҷандои мураккаб ва мушкини намебошад. Ин наъъи көзбон дар асоси баробар омадани шумории ҳичоҳо ҳар дар байт соҳта шуда, ҳар як мисраи пас аз як миқдор ҳичоӣ ба воситай як сукут ба ду ё ба се порҷаҳои тарақкумӣ тақсим мешавад.

Дар шеъри арузӣ инд ҷуни шеъри ҳичоӣ адали ҳичоӣ ҳар мисраъҳо ба якнигар мусовӣ – баробар мешавад. Вале ғареҳ дар он аст, ки дар аруз таҳдо адали ҳичоҳо не, балки дарозӣ ва қутоҳи ҳичоҳо ин роли асосро мебозанд. Агар ҳичоҳои дарози мисраҳо аввали ба мӯкобили ҳичоҳои дарози мисраҳи дуум, ҳичоҳои қутоҳи мӯкобили ҳичоҳои қутоҳ ва ҳичоҳои дароз мӯкобили ҳичоҳои дароз қарор гирифта бошад, яъне рӯбарӯ гузашта шуда бошад, дар он вакт шеъри арузӣ соҳта мешавад. Бинобар он шеъри арузӣ дар асоси таҳзим ва тартиби ҳичоҳои қутоҳ ва дароз байт соҳта мешавад. Масалан, таҳзим, тартиб ва тақтии ҳичоҳо байти зеринро диде мебароем:

Ба ҳар коре, ки ҳиммат баста гардад,
Агар хоре бувад, гулдаста гардад.

/НИЗОМИ/.

Азала, ик байтре ба ҳичоҳо тақсим карда, сайд ба тақтиъҳо
Чудо мекунем, чунонҷӣ:

Ла-ҳар-ко-ре-ки-ҳим-мат-бас-та-гар-дад,
А-гар-хо-ре-бу-вад-гул-дас-та-гар-дад.

Ба-ҳар-ко-ра / ки-ҳим-мат-бас / та-гар-дад,
А- гар-хо-ре / бу-вад-гул-дас / та-гар-дад.

Агар ҳичоҳо ик байтре бо аломатҳои шартии ҳимкамониҳак "у"
ва ҳатча " - " ишон дигем, дар он суврат чунин шекл мегирад:

У - - - У - - - У -
У - - - У - - - У -

Чунонҷе ки дода шуд, дар байти боло тартиби ҳичоҳои ҳар як
мисраъ бо як тартиб ва низоми муайян, яъне ҳичоҳои кӯтоҳ мӯқо-
били ҳичоҳои кӯтоҳ ва ҳичоҳои дароз мӯқобили дароз ҳарор ги -
риғтаанд.

Еоз якчанд мисолҳои дигарро ҳамин тариқ ба ҳичоҳои дароз
ва кӯтоҳ чудо карда, дода мебароем:

Ҳеч ғанҷе нест аз ғарҳанг бех.
То тавонӣ ғӯй бар ҳигаҷац неҳ.

Ҳичоҳои ик байт чунин тақсим мешаванд:

Ҳеч-ғанҷе-несть-аз-ғар-ҳанг-бех,
То - та-во- ни -ғӯй-бар-ин-ғанҷ-неҳ.

Азмо дар байти мазкур ҳичоҳои "ҳеч", "несть" ва "ҳанг" дар
мисраъ якум, ва ҳичоҳои "ғӯй" ва "ғанҷ" дар мисраъ дуум дар
вақти хондан ба воситаи як қашши бо сӯнгҳои маҳсус овоз ба ду
ҳисса чудо карда мешавад. Дар он вақт ҳичоҳои мазкур шакли
"ҳеч-чи, нест-ти, ҳанг-ги" дар мисраъ якум ва "ғӯй-и, ғанҷ-чи"-ро,
дар мисраъ дуум гирифта, ҳар кадоми онҳо ба ду ҳичоҳи мустақили
чудо мешаванд.

Дар он вақт ҳичоҳои ҳар як мисраъ байти мазкур чунин сув-

рӯи мегирад:

Ҳеч-чи-ғанҷе / нест-ти-аз-ғар / ҳанг-ги-бех.
То-та-во- ни / ғӯй-и-бар-ин / ғанҷ-чи-неҳ.

У - - - / - У - - - / - У -
У - - - / - У - - - / - У -

Мисоли дигар:

Қалам гӯфто, ки май шоҳи ҷаҳонам,
Қаламкашро ба мақсад мерасонам.
Чилим гӯфто ки май дуди физонам,
Чилимкашро ба дӯзах мерасонам.

Мисраъҳои ик байтре инҷо монанди мисраъи байтиҳои боло ҳавал
ба ҳичоҳо тақсим мекунем:

Қа-лам-гӯф-то / ки-май-шо-ҳий/ ҷа-ҳо-нам,
Қа-лам-каш-ро / ба-мақ-сад-ме / ра-со-нам.
Чи-лим-гӯф-то / ки-май-ду-дий / фи-ро-нам,
Чи-лим-каш-ро / ба-дӯ-зах-ме / ра-со-нам.

Агар ҳичоҳои ҳар як мисраъро бо аломатҳои шартии ҳимкамо -
ниҳ "у" ва ҳатча " - " ишон қунем, чунин шакл ҳосил мешавад.

У - - - / У - - - / У -
У - - - / У - - - / У -

Маҳондӯли, мағондӯли, ғаузвӯли
Мағондӯли, мағондӯли, ғаузвӯли

Ҳаминро ҳам бояд дар хотир ниҳои дошт, ки "Ҳурмати имлои за-
бони адабии тоҷик" аз ҳатоҷӣ ва нуқсонаҳои холӣ ҳамебошад. Бино-
бар он ба он такъя ҳамонда, ҳатто ба вазни арӯз ҳам як катор
поравшаниҳо ва қондаҳои нодуруст ба миён омадааст. Чунонҷӣ:

"Дар ин ҷо бояд хотирнишон соҳт, ки ғайр аз садонокҳои кӯто-
ҳи и боз садонокҳои кӯтоҳи а, у низ ба мавзеи талабаи ӯз ҳатоҷӣ
карда байзан кӯтоҳ ва байзан дароз ҳисоб карда мешаванд. Аз
ин ғӯй, садонокҳои а, ӯ, и-ро ҳарроҳои имло, яъне ҳарроҳои садо-
нокҳои дарозшаванд низ гӯйтаанд.

Еоз як мисоли дигарро ба ҳичоҳо чудо карда мебароем:

Чи-во-ни-лав-ба-ҳо-ри-зин-да-го-нист.

Би-шо-ти-зин-да-го-й-дар-ча-во-нист.

Дар ин байт дар охир хар кадом мисраъ хичон "нист" аз рүн көндөн дар боло гүфташуда ба ду хичон таңсиз нашудааст, чунки, агар дар шеъри аруй хичохон чун: чист, бист, кор, бор, рехт, бехт, шаст, даст, пуст варайра дар аввал ва ё дар мобайни мисраъ онц, бо як кашини овоз ба ду хичон мустакил чудо мешаванд, дар гоҳ дар охир мисраъ онц, ҳамчун як мисраъ дароз хисоб карда шуда, бо аломати — ишора карда мешаванд.

Си гоҳ аз рүн ин көнди хичохон байти болору бо аломатдо ишори дыхан, чунки шакл дисил мешавад.

У - - - У - - - У - -
У - - - У - - - У - -

Барайр аз он ҳаммиро низ бояд ىайд кард, ки агар ҳамсадон "и" дар охир хичон пас аз садонокцион: ө, ү, ө, ө онц, ба хисоб гирифта намешавад. Чунки талаффузи он дар ин мавкөв ба хисоби күтох шудани садонокцион мазкур суст талаффуз карда мешаванд, масалан, хичохон "дон", "бен", "бүн" ҳамеша як хичон дароз шуморида мешаванд. Аммо дар хичохон монанди: "ман", "бүн", "зин" ҳамсадон "и" пас аз садонокцион күтох омада бошад, албатта, ба хисоб гирифта мешавад.

Агар гүфташы болору чамъбаст намоем, ияничаңи зерин ҳо-сия мешаваңд:

1. Дар шеъри аруй низ монанди шеъри хичон шуморай хичон мисраъда ба ҳам баробар мешаванд. Аммо шарти мухим он ост, ки бояд дарози вә күтохий хичохон ҳар як мисраъ бо як тартиби мүайян ба якдигар монанд, яйне ба ин тартиб ки хичон күтох вә хичон мүкобили ишени күтох вә хичон дароз мүкобили дароз дарор гирифта, як мисраъро ба вүчүл соварда бошад.

2. Садонокцион и, ү, ө ба мавкөв талаффуз ишоғ карда байлан күтох вә байлан дароз хисоб карда мешаванд.

3. Ҳичохон типи 4, 5 вә 6, яйне хичохон аз як садонокки

дароз вә ду ҳамсадо, як садонокки дароз вә се ҳамсадо, як садонокки күтох вә се ҳамсадо дар охир мисраъ онц, ҳамчун хичон дароз хисоб карда, ба аломати — ишор дода мешаванд.

Агар онх дар мобайни вә ё аввали мисраъ онц, ду хичон мусатицил: яке хичон дароз вә дигаре хичон күтох шуморида мешаванд.

4. Хичохон, ки ҳамсадон "и" пас аз садонокцион с, ү, ө, ө омада бошад, монанди: ҷон, дон, кен вәрайра, хоҳ дар аввал вә хоҳ дар мобайни вә ё дар охир мисраъ онц, ҳамчун як хичон дароз қабул карда мешаванд.

5. Агар вазия шеър талаб намолац, ҹүзъхон "аз ин", "бэр ин" ба шакли "а-зин", "ба-рин" ё ки ки тартиби "ба даст" орек, "ман аз ту" вәрайра ба шакли "ба-дас-то-рад", "ма-каз-ту" көнда мешаванд. Чүнөнчи:

I. Дар шеър ба тақорори сухан бок избосад,
Зеро ки дүш онц сухани изрэ ба тақорор.

/НОСИРИ ҲИСРАВ/.

2. Дар-шөй-ру-ба-так-ро-ри-су-хан-бо-ки-из-бо-шад.
Зе-ро-ки-ху-по-иц-су-ха-ни-нар-зи-ба-так-рор .

- - У У - - У У - - У У - -
- - У У - - У У - - У У - -

Мағъувлуд / мағойлуд / мағойлуд / фәувлук
Мағъувлуд / мағойлуд / мағойлуд / фәувлук

2. Ғам махур, гар хона вайрон шуд ви ғавти алди байт.
Хона - байти шеъру алди байт - бикри ғылкырас .

/АЕДҮРРАДМОНИ ЧОМИ/.

Ғам-ма-хур-гар-хо-ка-вай-рои-шүд-зи-ғав-ти-аҳ-ли-байт,
Хо-из-бай-ти-шөй-ру-аҳ-ли-бай-ту-бик-ри-ғылк-ру-бас .

- У - - У - - У - - У -
- У - - У - - У - - У -

Ғойлотуд / ғойлотуд / ғойлотуд / ғойлотуд
Ғойлотуд / ғойлотуд / ғойлотуд / ғойлотуд

3. Шараф чизи таҷовузиспазир аст ,
Ҳар он кас ки шараф дорад, кабир аст.

/М. ТУРСУНЗОДА/.

Ша-раф-чи-зи-та-чо-вуз-но-па-зий-раст.
Ха-рои-кас-ки-ша-раф-до-рад-ка-бий-раст.

У - - ү У - - ү - -
У - - ү У - - ү - -

Мағойлун / мағойлун / фаувлун
Мағойлун / мағойлун / фаувлун

4. Брам ба вадорӣ чононаи машхурест.
Чук манзили тоҷи ҷон, ҷононаи машхурест.

/А.ЛОХУТИ/.

Б-рам-ба-ва-фо-ло-ри-чо-но-на-й-маш-хув-рест,
Чун-ман-зи-ли-чи-нон-чоя-ко-шо-нэ-й-маш-хув-рест.

— У У — — — — У У — —
— У У — — — — У У — —

Мағувлун / мағойлун / мағувлун / мағойлун
Мағувлун / мағойлун / мағувлун / мағойлун

5. Ҳар ҳасм, ки оташ ба сарҳа ранҷбар ағруҳт,
Локистар аз он монду дар оташ ҳуди ӯ сӯҳт.

/И.ТУРСУНЗОДА/.

Ҳар-ҳас-ми-ни-о-таш-ба-са-ри-ран-чи-ба-раф-рӯҳт,
Ҳо-кис-та-ра-зон-мон-ду-да-ро-таш-ху-ди-ӯ-сӯҳт.

— У У — — У У — — У У — —
— У У — — У У — — У У — —

Мағувлун / мағойлун / мағойлун / фаувлун
Мағувлун / мағойлун / мағойлун / фаувлун

Аз мисолҳои мазкур мазъдум мешавад, ки таъриф ва қондаҳои донир ба вазни аրӯз дар қитоби дарсии "Адабиёти тоҷик барои симӣ 8" овардашуда, ба талаби вазни арӯз ва имлои он пурра ҷавоб дода наметавонад. Иш фикрро дар оянда боз бо як ҷатор мисолҳои ҷавӣ сабит кардан мумкин.

Дамниро ҳам хотиррасон кардан лозим аст, ки қалимаҳои шод, сол, ҳор, зор, пос, нок, пок, чок ва монанди инҷо ҳичрои дарозтар шуморид ҳам, гоҳо бо тақозои вазни, вазифаи ҳичрои дарозро аде мекунанд. Инчунин, қалимаҳои завқ, шавқ, меҳр, мӯҳр,

навӯ, таҳт, баҳт, саҳт, раҳт, лаvr, лайр, ҳалқ ва монанди инҷо ҳаменга ҳичрои дарозтарро аде мекунанд. Аммо бо тақозои вазни ҳичрои дарозтар "—" ба ҳичрои дароз "—", ҳичрои дароз бошад, ба ҳичрои қутоҳ, нимкамонак "у" табдил мейбад. Гоҳо баръакс ҳичрои қутоҳ, вазифаи ҳичрои дарозро ҳам аде мекунад. Гоҳо ҳичроҳои қутоҳ дароз, дароз дарозтар ё ки баръакс шуданат ҳам мумкин аст. Ин қулат ба вазни арӯз, ба отанг ва талағӯзаш шеър, ҳусусан, ба ҳатти арӯз вобаста мебошад. Бинобар он ба талаби вазни арӯз ҳаҷҷордо ба ҳамдигар пайваста ва ё аз ҳамдигар ҷуло карда ҳондан ҳолим меояд, то ки вазни шеър ба талаби вазни арӯз ва ҳатти он пурра ҷавоб дихад.

Қалимаҳо, ки дар осори шопрон ва ҳависандагон пеш аз Индиштадро ӯфтаанд: миллион-милъён, Москва-Москв, завод-звозут, контора-кантур, дурак-дуррак, Россия-Урусия, газета-газет, Искандар-Сикандар, гулистон-гулситон, бўйистон-бустон ва ҳаказо.

Дар ин ҷо вобаста ба савтиёти арӯз истифода шудааст. Ҳарқи-лти байни ҳуруфоти арабӣ ва графикии русиро ҳам ғаромӯш ҳабошад кард.

1. Фаувлун - фаув-ватади маҷмӯъ; лун-сабаби ҳафтиӯ буда, ӯ дар ҳуруфоти арабӣ аз 5-то ҳарф, вале дар графикай русӣ аз 7-то ҳарф иборат мебошад.

2. Фоилун - фо-сабаби ҳафтиӯ; илун-ватади маҷмӯъ суда, ӯ дар ҳуруфоти арабӣ аз 6-то ҳарф, вале дар графикай русӣ аз 6-то ҳарф иборат мебошад.

3. Мағойлун - мағо-ватади маҷмӯъ; илун-ду сабаби ҳафтиӯ буда, ӯ дар ҳуруфоти арабӣ аз 7-то ҳарф, вале дар графикай русӣ аз 9-то ҳарф иборат мебошад.

4. Фоилотун - фо-сабаби ҳафтиӯ; ило-ватади маҷмӯъ; тун-сабаби ҳафтиӯ буда, ӯ дар ҳуруфоти арабӣ аз 7-то ҳарф, вале дар графикай русӣ аз 8-то ҳарф иборат мебошад.

5. Мустафилун - мустафӣ-ду сабаби ҳафтиӯ; илун-ватади маҷмӯъ буда, ӯ дар ҳуруфоти арабӣ аз ҳуҷто 7-то ҳарф, вале дар графикай русӣ аз II-то ҳарф иборат мебошад.

6. Мэфоилатун - мафо-ватади маҷмӯъ; илатун-фосилаи сурро буда, ў дар ҳуруғоти арабӣ аз 7-то ҳарӣ, вале дар графикан русӣ аз 10-то ҳарӣ яборат мебошад.

7. Ҳутафокун-мутафо-фосилаи сурро; илун-ватади маҷмӯъ бӯё, ў дар ҳуруғоти арабӣ аз 7-то ҳарӣ, вале дар графикан русӣ аз 10-то ҳарӣ яборат мебошад.

8. Матъувисту - матъув-ду сабаби ҳафиф; лоту-ватади мафрӯқ буда, ў дар ҳуруғоти арабӣ аз 7-то ҳарӣ, вале дар графикан русӣ аз 10-то ҳарӣ яборат мебошад.

Ин авзон ва аркон дар асоси вазни аруз сабт шудааст. Ҳатти аруз бошад, аз имлон маймуни ҳатти арабӣ фаркияте дорад. Аз имлон ҳозира бошад, он фарсаҳҳо дур аст. Бинобар он, албатта, муаллими бояд дар асоси ҳатти аруз сабаб, ватад ва фосилаҳоро дар таблиға, ё плакет ва ё ки дар доска навишта, алоҳида-алоҳид, бо беркиятҳои ҷудогона ба ҳоначдагон нишон дода, фармонда ҳихад. Зоро ки бо ҳуруғоти русӣ ашъори сабтшударо қиёсан наомузанд, ҳонандагон ба он чӯкур сарғашӣ намераванд. Зоро асарҳое, ки бо ҳуруғоти имрӯза нашр шудаанд, аз ҳатоҳо холӣ нестанд. Бинобар он, ба муаллимон дозим меояд, ки ашъри классиконро дар асоси ҳатти аруз шарҳу ззоҳ диганд. Чунки қалимаҳои маслиҳат, манғист, ҳайат, таҳририя, адабиёт, дигар, савол, мулоҳиза, мизон, милод, зинат, иш, Исо, дин, зиқ, диде, шунида, дидор, инчунин номи якчанд синооти адабӣ ва истилоҳоти қоғии, айвон саноҳии бадӣ: мазиҳ, шебъ, муҷаҳид, муболига, иҳом, ирсоли масала, луға, мулламаъ, муталлавин, таззод ва гайраҳо тамомии вазни арузро қоставанд. Аксарият муаллимону ҳонандагон шеъри шонрони классикиро ҳуруст ҳонда, ҳуш талефғуз карда аз рӯи миъёри вазни аруз иҷоданоку таъсирбахӣ ҷироат карда, руҳиъти инсонро ба ванд оварда каметавонанд, аз ин рӯ ҳонандагон аз лаъзати ғадей, завъи эстетикий ва аз мефуми меъневии разалҳои ғилишии маҳруманд.

Ҳатто аксари ҳофизони номӣ, ки аз савтиёти шеъри классики ხедаҳраанд, матри сурууро пурралат меҳонанд. Аз ин ҷиҳат ҳамдастраси умум гардонидани ҳуруғоти арабӣ ҳамони ҳамӣ, нағӣ амалий ва тарбияи эстетикий дорад. Зоро ки байз шонрону навишандагон, ҳатто ҳофизону ҳаттотон дар қалимаҳо нарасидани башандагон, бо такозони вазни ҳарфе илова наимуда, "зиннат", "киммат", "зикки нағас" навишта, бо оҳангии хос сурудаанд. Аз ин ваҷҳ бояд қалимаҳои мазкур чунин навишта шаванд: маслаҳат, манғист, ҳайат, таҳририя, адабиёт, дигар, суол, мулоҳиза, мизон, милод, зинат, қиймат, зиққи нағас, иш, Исо, дин, дидора, шунида, дидор; мазиҳ, шебъ, муқайянд, муболига, иҳом, ирсолулмасал, луға, мулламаъ, муталлавин, таззод ва монанди инҳо.

Ҳамчунин ҳусусиятҳои ба ҳудуди ҳосси ҳуруғоти арабӣ боз аз он яборат аст, ки абҷаду таъриҳ, луғазу муамми, таъбedu истиорот, таҷнису тарсөъ, лағфу нашр, қалбу саҷъ ва дигар ҷиҳатҳои бадеи эстетикий, балорату фасоҳат ва салосату равонии онҳоро зоҳир мегардонад.

Устод Айнӣ ва Абулқосим Ҷокутӣ осори гаронбаҳои ҳудро мажбӯро ҳуруғоти арабӣ сабт кардаанд. Ҳуруғоти нав - "кириллица"-ро намедонистанд. Бинобар он ҳатоғӣ, нуқсон ва норасогиҳои имлон ҳадебии адабии тоҷикӣ аз зери назари онҳо дар ғанор мондааст. Устод Айнӣ таъкид карда буд, ки агар аз ҳуруғоти арабӣ ба графикан нав гузарем, албатта, бояд ба ҳар ҳарфи қалича эҷтиҳодӣ ҷиддӣ ҳисем, ягон ҳарро напартоғта, ба ҳуруғоти навқабултуда сабт намоем. Қамоли Ҳуҷандӣ ҳам ба маъни баландӣ азъорати шора карда, чунин гӯфта буд:

Зи ҳар лағзаш равон магзар чу ҳома.
Ба ҳар ҳарғаш ғуру рав чун сийҳӣ.

Айъори устодони назму дар асоси ҳамон калимадой мазкур төмөн төзүм шудааст. Айын шөр ҳам дар ҳамон асос ба себебү ватаду фосса ва ба таңтелең чудо шудаанд. Бинобар он калимадой ийд, ийн, дийн, дайн, қавм, қавл, дувд, лийд, мавт, ийз, шиер ва монанди инжо гоҳо як ҳиччин дароз "—" ба гоҳо як ҳиччин дароз ва як ҳиччин күтөхрө ифода мекунад.

Як өзөрөй, мутахассисони низарияни адабиёт, муаллимон навматчын, даасмандон ба хүсусиятчын ба худ хосса вазни арзус сарфаада намераванд. Беъзеңе донанд ҳам ба он чинди ётибор намелихади. Бинобар он як чанд осори классикони мө аз айъори бөзөвли онжо ба воситаң графикан русий сабт шудаанд, беъзе ҳатогиңдо рох ёғтаанд. Акнун барои таџвияти фикр ба мисолхо муроҷаат мекунем:

1. Алоң қатраи обам, ки дарьё мешавад рӯзе,
Фидои зарреи ҳокам, ки дунъё мешавад рӯзе.

Нашуд гум бо дили равшан касе'иар қўрагони умр,
Ки ҳар историа гумгашта пайдо мешавад рӯзе.

/ТУЛНАЗАР/.

А-ло-йи-кат / ре-йи-о-бам / ки-дарь-б-ме/ша-ва-д-ру-зе
Си-ло-йи-зар/ре-йи-х-о-кам/ки-дунь-б-ме /ша-ва-д-ру-зе
На-шуд-гум-бо/ки-лий-рав-шан/га-се-дар-кү/ра-го-хий-умр
Ки-хар-ис-то /ра-йи-гум-гаш/та-лай-до-ме/ша-ва-д-ру-зе
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

2. Туро руси тавоно чун мадад кард.
Инжони умре ту себзийду қад кард.

/М. ТУРСУНЗОДА/

Ту-ро-ру-си-та-во-но-чун-ма-дах-кард.
Ни-хо-ли-ум-ри-ту-са-б-зий-ку-дах-кард.
/М. ТУРСУНЗОДА/.

у - - - у - - - у - -
у - - - у - - - у - -

Мағойлун / мағойлун / фауналон
Мағойлун / мағойлун / фауналон

3. Ба ҳичрон чангдо дорем бо зулду даҳони ӯ.
Аз он мийму ду дол имрӯз мебояд мадад моро.

/КАМОЛИ КУЧАНИ/.

Ба-ҳич-рон-чан-ги-ҳо-до-ре-му-бо-зу-и-ҷу-да-ҳо-ӣ-ӯ.
Л-зо-мий-му-ду-до-лим-рӯ-зу-ме-бо-и-и-ма-да-м-ро.

у - - - у - - - у - - -
у - - - у - - - у - - -

Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

4. Душманни камбаралон боз ба пеш омадааст.
Гурт ин мартаба дар ҷомаи меш омадааст.

/С. АНИ/.

Душ-ма-и-кам-ба-ра-лон-бо-зу-ба-п-е-ш-о-ма-да-анж.
Гур-гу-и-и-мар-та-ба-д-ар-ч-о-ма-и-и-ш-о-ма-да-аст.

у - - - у у - - у у - - у у -
у - - - у у - - у у - - у у -

Файлотуң / файлотуң / файлотуң / ғанини
Файлотуң / файлотуң / файлотуң / ғайлон

5. Шабак дар мотами ҳичрон ду абрӯ дар ҳаёни омад.
Ба сийна ҳар кучо ноҳун задам, ҳакли ҳилс омад.
Ша-бам-д-ар-мо-та-ми-ҳич-рон-ду-а-б-рӯ-д-ар-ҳ-и-ӯ-ло-мад.
Ба-сий-на-ҳар-кү-чо-но-хун-за-ҳам-шак-ли-ҳ-и-ло-х-о-мад.

у - - - у - - - у - - - у - -
у - - - у - - - у - - - у - -

Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

6. Ҳар ҳума ривоҷбахши чон аст.
Ширинкуни талхии даҳон аст.

ЧУЗВ, САБАБ, ВАТАД ВА ФОСИЛА

Дар батзе осори дойр ба илми арӯз ҳар бораи ҳуруфи мӯдаттаст тавакқуф намуда, ҷузро майдатарин элементи арӯз ҳисобида аммо ба ҳаракоту саканот Ҷӯйхори ҷидди наҳодаанд. Агар калимаҳоро ба ҷузро тақсиям кунем, майдатарин ҷузви он овози воҳидест, ки ба танҳо ё дар суврати таркиб бо якчоягии овози ҳигар қалима порҷаҳо ҳосил мешавад. Дар қадоми ин овозҳои воҳид, ё ки мураккабро донишмандони пешина ба тақтийҳо чудо ҳарка, мӯдатташ номиданд, мо ҳичо меномем.

Арӯзиён барои санҷидани авзони шеър поядо – рукиҳои 8-гона /саъзҳо ҳаҳгона/ таъиини кардаанд. Баъд онҳоро ба дигар порҷаҳо, ки аҷзо ва усул низ меноманд, таркиб мекунанд. Афзо ҷамъи ҷуз ва усул ҷамъи асл аст, ки ҷолабҳои наҳустин буда, арқон ё ағоӣӣ аз он таркиб меёбад. Инчунин усулро аз ҳарӯҳои сокин ва мутаҳаррик тартиб додаанд.

Дар бораи тақтийӣ ва дар ҳайрияти чигумагии он тавакқуф мекунем.

Тақтийӣ дар лӯғат пора-пора қардан ва дар истилоҳи арӯз аҷзорӣ байти ҳар як баҳрро бо аҷзори обояили он баҳр, ки ин байт дар он аст, баробар намудан ба ваҷде ки ҳар мутаҳаррик дар баробари мутаҳаррик ва ҳар сокин, дар мӯдобалай сокин биёнд ва иҳтилоғи ҳаракот, ки замма, ғатҳа ва қасра бошад, ҷӯтибор нест, ҷунонҷӣ, лағзи "нигоро" бар вазни ғаувлун ва "сано гӯфтан"-ро сар вазни мағойлун шуморанд. Дар тақтийот ҳуруфи малғуза мӯътабар аст, на мактуса. Алиғи мамдуда, ки дар аввали қалима месъӣ, ба ҷои ду ҳарғи шуморанд ва қасраи изоғат ҷое, ки ба ишбӯй бошад, ҳарғи ҷӯтибор намоянди, ҷунонҷӣ, "мани шайдо"-ро бар вазни мағойлун доранд. Ва ҳарғи мушаддадро ба ҷои ду ҳарғи шуморанд, алиғи васлро ғоҳе сокин кунанд ва ғоҳе ба ҳол доранд. Ва агар баъд аз ҳарғи мадда ду ҳарғи сокин водиль шавад, ҳамчӯ "гушт" ва "чист" ва "соҳт" ва монанди он ва дар миёни мисраъ

бошанд. Агар он ду сокин дар баробари ин мутаҳаррик водиль шавад, сокини аввал мутаҳаррик шавад ва сокини дуум сокит. Ва агар дुжинки дар баробари ду мутаҳаррик водиль шаванд, ҳар ду сокин мутаҳаррик гардад ва "вов"-и "ҳоб"/"ҳавсӯ" ва "ҳӯра"/"ҳуврд"/, "ҳоча"/"ҳавоҷа"/ ва "ҳӯш"/"ҳувш" сокит мегардад ва "вов"-и аттаро ғоҳе ба ҷои ҳаракат шуморанд ва ғоҳе ба ҷои ҳарғи сокин. Ва ҳонгириҳ"/"ғарғарҳ" ва "ҳонда"/"ҳондаҳ" ғоҳе сокит шавад ва ғоҳе саломат монанд. Нуғи сокин барои ҳарғи мадда агар дар васат уғтад, сокит мешавад ва згар дар оҳир мисраъ уғтад, аксар ба ҳол монад. Ҳар ҳарғи то, ки қабл аз ӯ ин сокин бошад, чун дар миёни байт уғтад, мутаҳаррик маҳсуб мешавад ва агар дар оҳир байт водиль дар ҳисоби сокин гардад. Ҷунонҷӣ, то-и "маст" ва "параст". Еидон ки дар тақтийӣ ҳоснестайи авзони буҳур ва арқони он воҷиб ва зарур аст, то имтиёзи тақтийӣ ҳақиқӣ ҳосил шавад. МИСРАЛ:

Ба номи ҷаҳондори ҷаъофарин...
дар баҳри тақоруб, ки ҳақиқист, инчунин тақтий тавози кард:
ба номи-ғаувлун, ҷаҳон до-ғаувлун, ри ҷон о-ғаувлун, ғарни-
ғаувл. Дар вазни ғайри ҳақиқӣ низ тақтий намуда мешавад: ба
номи-ғаувлун, ҷаҳондори-мағойлун, ҷониҷарин-мустанълун. Вазни
оҳир аз авзони ҳеч яке аз буҳур нест.

Адибони арабу аҷам вазни арӯзо аз ашъори араб, ғорсу то-
ҷик ва ӯзбек татаббуъ намуда, мӯкаррар дар 19 баҳр соҳта ва
даъвои ҳаср дар ин авзон намуда дур аз кор аст. Ин баҳрҳоро
дар лағзе чанд мунтазам ва мазбурт соҳтаанд ва он амӯзро усул,
ағоӣӣ ва тағоӣӣ гӯнад ва арқон низ номанд.

Ағоӣӣ назди аксар аз ду ҷузв таркиб ёфта, сабаб ва ватад.
Сабаб дар лӯғат ресмон аст ва дар истилоҳи арӯз қалимаи ду
ҳарғиро гӯянд. Сабаб ҳам дар навбати ҳуд ба ду тақсиям мешавад:
сабаби ҳафийӣ ва сабаби сақийӣ. Агар ҳарғи дуввуми он сокин
бошад, сабаби ҳафийӣ номанд, чун бар ва сар. Ва агар ҳарғу ми-

мутахаррик бошад, сабаби сакийл номанд, чун ҳама ва рама.

Ватад ҳар лурат меҳро гўянд. Ва ба истилоҳи аруз калимай се-
харғист. Агар ҳарғи оҳирин сокин бошад, ватади маҷмӯй номанд,
/съзе ватади макрун ҳам гўянд/, мисли чаман ва суман. Ва агар
ҳарғи властеш сокин бошад, ватади мағруқ гўянд, монанди лола ва
хона. Назид съзе синон айойл бар се руҳи аст: сабаб, ватад ва
фосила. Фосила ҳар лурат ба маъни сутиқ аст. Ва ба истилоҳ фо-
сила низ бер ду қисм аст: сурро ва кубро. Фосилаи сурро калимай
ҷаҳорхарӣ, ки се ҳарғи аввалаш мутахаррик бувад, чунончӣ, лаф-
зи санамо. Фосилал кубро калимай панҷхарӣ, ки ҷаҳор ҳарғи ав-
валаш мутахаррик бошад, чун нашиканамаш. Баъзе аз арузёнги ғорӣ-
вазни мутахаррик бошад, чун нашиканамаш. Еъззе аз арузёнги ғорӣ-
вазни мутахаррик ва ду сокин, чун корубор. Ва ватад низ бер се қисм аст: ватади маҷмӯй, ватади
мағруқ, ватади касрат. Мисоли ватади касрат ва он ду мута-
харрик ва ду сокин бошад, чун ҳамон ва ниҳон. Ва фосила низ
се қисм гуфтаанд: сурро ва кубро ва узмо. Нас узмо панҷ мута-
харрик корад ва як сокин ва мисоли он аз поини ётибор сокит".
Ҳарғи корад ва як сокин ва мисоли он аз поини ётибор сокит".
/Нигаред: Ғиёс-ул-лурот, Душанбе, 1988, саҳ. 42-43/. Но ҳам,
Ҳаққат, сабаби ҳафийӣ, сабаби сакийл, ватади маҷмӯй, ватади мағ-
руқ ва фосилаи сурро ва фосилаи куборо сарманчи кори худ қа-
рор ҳодем.

Намули шакл ва схемаи онҳо чунинанд: сабаби ҳафийӣ " - " ;
сабаби сакийл: " у у "; ватади маҷмӯй: " у - "; ватади мағруқ:
" - у "; фосилаи сурро: " у у - "; фосилаи кубро: " у у у - ".

Устод Зекнӣ чунин ақида изҳор кардаанд:

"... Ва фосила ду навъ аст: сурро ва кубро. Фосилаи сурро-
се мутахаррик ва сокине, чунон ки чи кунам. Ва фосилаи кубро-
ҷаҳор мутахаррик ва сокине, чунон ки бидиҳамаш".

"Еа ик усули шашгона баъзе арузён се усул /ё ки чузъ/ ҳам-
роҳ кардаанд, ки ба таври зер аст: сабаби мутавассит, ки аз як

мутахаррик ва ду сокин соҳта шудааст, монанди ёр, кор; ватади
касрат, ки аз ду мутахаррик ва ду сокин соҳта мешавад, ҳамчун:
бароз, дароз. Инчунин фосилаи узмо мебошад, ки аз панҷ мутахар-
рик ва як сокин иборат аст, ҳамчун: нашиканамаш.

Ва ҳол он ки ба ғайр аз сабаби ҳафийӣ, ки мисолаш сар, бар
аст, ҳамай ин усули бокимондаро боз ба чузъҳо чуҷо қардан мум-
кини аст. Чунинин "рама"-ро, ки сабаби сакийл аст, ба ду чузъи
баробар, яъне "ра" ва "ма" таҳсими қардан мумкини мебошад. Ватади
ми макрун "агар"-ро ба "а" ва "гар", инчунин ватади мағруқ
"нола"-ро ба чузъҳон "но" ва "ла", ҳамикӣ ҳол фосилаи сурро "чи
кунам"-ро ба порчаҳон "чи", "ку" ва "нам" ва фосилаи кубро "би-
диҳамаш"-ро ба порчаҳон "бӣ", "ди", "ҳа" ва "маш" таҳсими намуҳия
мумкини аст.

Вале мо ҳар ваҳти санҷиш ва тактея шеър қолабҳои афодӣ ё
арқонро ба асоси камияти ҳичҳоҳо ва соҳти онҳо истинҳо мекунем.

Чунки усули сабаб, ватад ва фосилаҳо усули сколастикии ғай-
ри илми суда, вале тактея ба асоси ҳичҳо ва камияти онҳо муво-
ғики соҳти забон ва воҳиди вазни шеъри ғорсӯ тоҷики мебошад."
/Санъати сухан, Душанбе, 1979, саҳ. 247-248/.

Дар ҷумлаҳои мазкур баъзе қалимаҳо қолуруст сабт шудаванд.
Инчунин, ба фикрҳои "усули сколастикии ғайри илми буза," ҳам-
роҳ шуда наметавонем. Зоро ки ба ҷонда ва қонуни матни аруз
ҳилоф аст.

Руки. Барои санҷидани вазни шеър аз ӯзбек майзон таъии кардаанд. Ии майзон ба таври муайян аз рукиҳо ӯборат аст. Рукиҳо, ҷамъи руки аркон аст. Аркон аз моддай Ӣӯл, аз масадари руки тасриф шудааст. Арконро афодӣлу тағойил ҳам меноманд. Ҳекин мо ғоҳат руки, ё шакли ҷамъаш—арконро истифода мебарем. Ҷавзуи ва мувоғифик афтодани мисраъҳои як байт ба воситани санҷидани рукиҳои матлуб аз рӯи қамийати ҳичкоҳо ҳосил мешавад. Рукиҳои навъанд: рукиҳои солим ва рукиҳои музоҳаф, ки аз рукиҳои солим герифт мешавад. Рукиҳои солим 8 кел суда, дорон ҳусусиятҳои ҷудогонии илмҳои аз ӯзбек мебошанд. Ҳуонҷӣ:

Н/В номи рукиҳо	схемаи	тартибаш адди ҳичкоҳо
1. Ҷаувдун	у - -	ватади маҷмӯъ+сабаби ҳафийӣ 3
2. Ҷондун	- у -	сабаби ҳафийӣ+ватади маҷмӯъ 3
3. Қафойидун	у - - -	ватади маҷмӯъ+2 сабаби ҳафийӣ 4
4. Ҷонистун	- ў - -	сабаби ҳафийӣ+ватади маҷмӯъ+ 4 сабаби ҳафийӣ
5. Қустафийидун	-- у -	2 сабаби ҳафийӣ+ватади маҷмӯъ 4
6. Қафойлатун	у - у у -	ватади маҷмӯъ+ғосилай сурро 5
7. Қутафойидун	у у - у -	ғосилай сурро+ватади маҷмӯъ 5
8. Қафкувлоту	-- - у -	2 сабаби ҳафийӣ+ватади мағрур 4

Аз пайдарӣ, бо тартиб тақорор шудани рукиҳои асли баҳрҳои зерин ҳосил мешавад.

1. Аз тақорори рукии ҷаувдун баҳри мутақорориб ҳосил мешавад.
2. Аз тақорори рукии ҷондун баҳри мутақорориб ҳосил мешавад.
3. Аз тақорори рукии қафойидун баҳри ҳазаҷ ҳосил мешавад.
4. Аз тақорори рукии ҷонистун баҳри Ҷонистун ҳосил мешавад.
5. Аз тақорори рукии қустафийидун баҳри Ҷустафийидун ҳосил мешавад.
6. Аз тақорори рукии қафойлатун баҳри Ҷонистун ҳосил мешавад.

7. Аз тақорори рукии мутағойилун баҳри қомил ҳосил мешавад.

Атамони аҷзорӣ байт ҳашт руки аст, ба сабили касрат ва сиро мусаммай гӯянд. За илло баъзе аз шуаро баъзе сухурро баъзандаҳои руки бино кардаанд ва баъзе бар сию ду. Гайте, ки дар ӯ шаш руки башад; сиро мусаддас номанд ва агар байт ҷаҳор руки дорад онро мураббасъ гӯянд. Ҷагар шуарой аҷам беҳтар истеъмолӣ мусаммай ва мусаддас кардаанд ва истеъмолӣ мураббасъ наёданд нам. Ба мусаллаас ва мусанно дар ӯрсӣ, тоҷики ҳаргиз наёмада Ҷагар дар арабӣ.

Бидон, ки аз ҷумлаи сухур сарӣӣ ва ҳафийӣ мусаддасулаш. Яъне мусаммай намоёнид. Мусаддасе, ки аслаш мусаммай башад, сиро мадӯъ хонанд ба зътибори кам карданӣ ҷувзе аз он. За ҳар баҳре, ки дар арконаш таҳйире роҳ наёбад, сиро солим гӯяниҳо ва он чи мутағайирӣ гардад, музоҳаф номанд.

Рукии аввали мисраи аввалиро садр гӯянд ва рукии охирӣ мисраи аввалиро аҷрӯз ва рукии аввали мисраи дуввумро ибтидой матлаъӣ ва рукии охирӣ мисраи дуввумро зарб ва аҷз. За ҳар руки, ки дар миёни ин ҳар ҷаҳор аркон башад, сиро ҳаша номанд.

Баҳрҳои дар боло зикршуда аз ҷиҳати таркиби аркон ба ҳуҷурӯҳ тақсим мешаванд:

1. Баҳри асли ё баҳри солим.
2. Баҳри ғарӣ ё баҳри ғайри солим.

Агар аркони мисраи аҷрӯз бетаҳйир наси ҳам пайдарӣ тақорор шуда онанд, номанд:

Мағойидун / мағойидун / мағойидун / мағойидун
Мағойидун / мағойидун / мағойидун / мағойидун
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -

баҳри "асли" мегӯянд.

Ҳар гоҳ дар мисраи аҷрӯз аркони мухталиф тақорор шавад, баҳри "ғарӣ" меноманд. Монанди:

Мағойлұн / фоилотун / мағойлук / фоилотун
Мағойлұн / фоилотун / мағойлун / фоилотун

у - - - / - у - - / у - - - / - у - -
у - - - / - у - - / у - - - / - у - -

ва ғайра.

Чи бархой аслий ва чи дарың қар ассоции формулаи руки "Мағолук" / у - - - / сохта мешаванд. "Бояд таъкид намуд, ки ин руки, яне формула "Мағойлұн" модари ҳамай бархой шеър арзай аст". Адабиятты точлек барой синий 8, Дүшәнбе, 1979, сах. 38/.

Бархой аслий қар ашыори классикон 7-то дүчөр мешавад: мутакориб, мутадорик, ҳазақ, рамал, рақаз, воғир ва комил.

Бархой аслие, ки рукиншоюз аз се, қаҳор ва панҷ ҳиҷо / як ҳиҷо күтоқ ва се ҳиҷо дароз / буда, аз се шакли формулаи "Мағойлұн" / у - - - / сохта мешаванд. Чүнөнчі:

Тар.рақ. коми бархо формула-шакихо талағызу

1.	мутакориб	ұзын	фаувлук
2.	мутадорик	- у -	фоилук
3.	ҳазақ	у - - -	мағойлұн
4.	рамал	- у - -	фоилотун
5.	рақаз	- - у -	мустағильун
6.	воғир	у - у у -	мағойлатун
7.	комил	у у - у -	мутағойлун

Чүнөнеки аз схема маълум мешавад, аз 7 баҳри ашыры классикий, ки дар боло зияр шуд, бухури мутакориб, мутадорик, ҳазақ, рамал, рақаз, воғир ва комил рукиншоюз аслии худро доранд.

Вале рукиншоюз аслии баҳри мутакориб - фаувлун / у - - / ва баҳри мутадорик - фоилун / - у - / аз се ҳиҷо / як ҳиҷо күтоқ ва ду ҳиҷо дароз / таркиб ёғта, ондо низ аз қиҳати мавқеи ҳиҷо күтоқ ва дароз аз яқидгар, фарқ мекунанд. Аммо рукиншоюз ассоции баҳри ҳазақ - мағойлұн / у - - - /, баҳри рамал - фо-

мутой / - ұ - - / ва баҳри рақаз - мустағильун / - - у - / аз қаҳор ҳиҷо / як ҳиҷо күтоқ ва се ҳиҷо дароз / иборат буда, ондо танхо аз қиҳати мавқеи ҳиҷо күтоқ ва дароз аз яқидгар фарқ мекунанд.

Вале рукиншоюз ассоции баҳри воғир - мағойлатун / у - у у - / ва баҳри комил - мұтағойлун / у ұ - ұ - / аз панҷ ҳиҷо / се ҳиҷо күтоқ ва ду ҳиҷо дароз / таркиб ёғта, ондо низ аз қиҳати мавқеи ҳиҷо күтоқ ва дароз аз яқидгар фарқ мекунанд. Чүнөнчі:

Мутакориби мусамманы солим:

1. Саломи самими, санои мұассир.
Зи қисмі мұхоммад ба өзін мұчовири. /А.ЛОДУТИ/.
- у - - / ұ - - / ұ - - / ұ - -
у - - / ұ - - / ұ - - / ұ - -
- Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
2. Бүти нозаминалам, маҳи меҳрублам,
Чаро қаҳрі аз маи, балоят ба өзінам?
/А.ЛОДУТИ/.

3. Бу-ти-ю-за-ни-и-нам-ма-хи-ме-х-ру-бо-и-нам,
Ча-ро-қаҳ-ри-а-з-м-а-н-ба-ло-ят-ба-ч-о-и-нам .
- у - - / ұ - - / ұ - - / ұ - -
у - - / ұ - - / ұ - - / ұ - -

- Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
4. Зи дарди құдайи чүнөнам,
Ки аз зиндагони ба өзінам.
/САЛЫ/.

у - - / ұ - - / ұ - -
у - - / ұ - - / ұ - -

Фаувлун / фаувлун / фаувлун
Фаувлун / фаувлун / фаувлун

Ин байты раками 4 бар вазии мутакориби мусаммаси солим на-вишта шудааст, зеро ки автод бо асбоби ұ ба ҳам назылдан.

Мутадорик. Ии баҳрро мутадорик аз он гүйнди, ии тадорук дар луғат даръёфтган ва пайвастан аст яңигарро. Асбоби ии баҳр даръёфта аст автоди инро. Ы он ки Абулҳасани Ахғаш ии баҳрро пайдо карда ба баҳрҳои дигар, ии Халил ибни Аҳмад пайдо намуда буд, бинайваст. Аслан фойлун 8 бор.

Мутадорики мусаммани солим:

Ҳусну лутфи туро банда шуд меҳру маҳ,
Ҳатту холи туро мушни Чин хоки рах .

/САЙФИ/.

Ҳу-с-ну-дут-ғи-ту-ро-бал-да-шуд-меҳ-ру-маҳ,
Ҳат-ту-хо-ли-ту-ро-му-ш-ки-Чин-хо-ки-раҳ .

- у - / - у - / - у - / - у -
- у - / - у - / - у - / - у -

Фойлун / фойлун / фойлун / фойлун
Фойлун / фойлун / фойлун / фойлун

Ҳаззачи мусаммани солим:

Ало, ё айнхассоий адир қаъсан ва ишвиликҳо,
Ки ишқ осон намуд аввал, вале уфтод мушкилҳо.

А-ло-ё-ай / ю-ҳас-со-ций / а-дир-каъ-сан / ва-ко-вил-ҳо,
Ки-иш-ко-сон / ша-му-ҳав-вал/ва-ле-үф-то / ду-му-ш-кил-ҳо.

у - - - / у - - - / у - - -
у - - - / у - - - / у - - -

Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

Рамали мусаддаси солим:

Эй ниғоримрӯй ҳилбар, з-они мои,
Рух макун пинҳон, чу андар чони мои.
Эй-ни-го-рии / рӯ-и-дил-бар / зо-ни-мо-йи,
Рух-ма-кун-шии/ҳон-чу-ан-дар / чо-ни-мо-йи.

- у - - / - у - - / - у - -
- у - - / - у - - / - у - -

Фойлотун / фойлотун / фойлотун
Фойлотун / фойлотун / фойлотун

Раҷази мусаддаси солим:

Соци ба ишрат күш дар даврони гул.
Магзор аз каф ҷом то поёни гул .

Со-ци-ба-ищ/рӯи-шу-дар/дав-ро-ни-гул ,
Маг-зо-ру-аз/ каф-ҷо-му-то/ по-ё-ни-гул.
- - у - / - - у - / - - у -
- - у - / - - у - / - - у -

Мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун
Мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун

Воғири мураббаки солим:

Бадӣ чӣ кунӣ ба ҷон қасе,
Ки ӯ накунад ба ҷон ту бад.

/НАСИРУДДИНИ ТУСИ/.

Ба-ди-чи-ку-ни / ба-ҷо-йи-ка-се,
Ки-ӯ-на-ку-над / ба-ҷо-йи-ту-бад.

у - у у - / у - у у -
у - у у - / у - у у -

Мағойлатун / мағойлатун
Мағойлатун / мағойлатун

Баҳри комили мусаммани:

Балагальуло бикамолиҳӣ, қашафандуҷо бичамолиҳӣ,
Ҳасунат ҷамийту ҳисолиҳӣ, саллув алайҳи ва олиҳӣ.

/САДИ/.

Ба-ла-ральжу-ло / би-ка-мо-ли-ҳи / ка-ш-ҷаҳ-ду-ҷо /
би-ча-мо-ли-ҳи

Ҳа-су-нат-ча-мийъ / у-ҳи-со-ли-ҳи / сал-дув-а-лай /
ҳи-ва-о-ли-ҳи

Мутафойлун / мутафойлун / мустафъилун / мустафъилун
Мутафойлун / мутафойлун / мустафъилун / мустафъилун

Рӯкини "саллув алай" бар вазни "мустафъилун"/ - - у - / ва
боҷӣ ҳама бар вазни "мутафойлун" / у у - у - /. Дар баҳри комил агар солим мӯдобили музмар ва ё бильяъс оян, ҷониз аст дар
як байт. Дар лағзи "алайҳи" ҷонишими "ҳӣ" замир аст.

АРКОН ВА АЙЗОНИ БАХРДОЙ АРУЗ

Арүэлэн вэзни арүэро аз чихати андозаи худ ба 19 гурухи ассоц чудо кардаанд, ки ҳар кадоми он гурухро бахр комидаанд. Бахр хурдтарин хиссан аркони шеъри арүй буда, мийзони шеър конкста шудааст, ки он аз чихати сохти хичохой қутоху дарози худ ба қавъхой муйайн тақсим мешавад. Бахрдой маъмули арабӣ, ғорсу тоҷикий яндиҳанд:

Ц. Бахри тавҳиди солим:

Фаувлун / мафойлун / фаувлун / мафойлун
Фаувлун / мафойлун / фаувлун / мафойлун
у - / у - / у - / у -
у - / у - / у - / у -

2. Бахри маддиди солим:

Фоилотун / фоилун / фоилотун / фоилун
Фоилотун / фоилун / фоилотун / фоилун
- у - / - у - / - у - / - у -
- у - / - у - / - у - / - у -

3. Бахри басийти солим:

Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун
Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун
- - у - / - у - / - - у - / - у -
- - у - / - у - / - - у - / - у -

4. Бахри воғирӣ мусаммани солим:

Мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун
Мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун
у - у у - / у - у у - / у - у у - / у - у у -
у - у у - / у - у у - / у - у у - / у - у у -

5. Бахри комили мусаммани солим:

Мутафоилун / мутафоилун / мутафоилун / мутафоилун
Мутафоилун / мутафоилун / мутафоилун / мутафоилун
у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -
у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -

6. Бахри ҳазачи солим:

Мафойлун / мафойлун / мафойлун / мафойлун
Мафойлун / мафойлун / мафойлун / мафойлун
у - - / у - - / у - - / у - -
у - - / у - - / у - - / у - -

7. Бахри раҷази мусаммани солим:

Мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун
Мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -

8. Бахри Ҷемали мусаммани солим:

Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилотун
Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилотун
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -

9. Бахри сарии матвии мавқуф:

Муфтайлун / муфтайлун / фоилон
Муфтайлун / муфтайлун / фоилон
- у у - / - у у - / - у -
- у у - / - у у - / - у -

10. Бахри мунсарихи матвии мавқуф:

Муфтайлун / фоилон / муфтайлун / фоилон
Муфтайлун / фоилон / муфтайлун / фоилон
- у у - / - у - / - у у - / - у -
- у у - / - у - / - у у - / - у -

II. Бахри ҳафийи мусаддаси садр ва истидое солим ва боҷи маҳбун:

Фоилотун / мафойлун / фоилотун
Фоилотун / мафойлун / фоилотун
- - у - / - - у - / - - у -
- - у - / - - у - / - - у -

12. Бахри музории мусаммани макбуғи мақсур:

Мафойлун / фоилотун / мафойлун / фоилотун
Мафойлун / фоилотун / мафойлун / фоилотун

у -- у / - у - у / у -- у / - у --
у -- у / - у - у / у -- у / - у --

13. Бахри мұқтазаби мұсамманы матвій:

Файлоту / мұфтайдун / фойлоту / мұфтайдун
Файлоту / мұфтайдун / фойлоту / мұфтайдун

14. Бахри мұтқасси мұсамманы маҳбуні:

Мағойдун / ғайлодун / мағойдун / ғайлодун
Мағойдун / ғайлодун / мағойдун / ғайлодун

у - у - / у у -- / у - у - / у у --
у - у - / у у -- / у у -- / у у --

15. Бахри мұтақориби мұсамманы солим:

Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун

у -- / у -- / у -- / у --
у -- / у -- / у -- / у --

16. Бахри мұтадориқи мұсамманы солим:

Фойлун / фойлун / фойлун / фойлун
Фойлун / фойлун / фойлун / фойлун

у - / - у - / - у - / - у -
у - / - у - / - у - / - у -

17. Бахри қарнайқ мұсададаси макфұф:

Мағойдун / мағойдун / фойлодун
Мағойдун / мағойдун / фойлодун

у -- у / у -- у / - у --
у -- у / у -- у / - у --

18. Бахри қадийда маҳбуні:

Файлодун / ғайлодун / мағойдун
Файлодун / ғайлодун / мағойдун

у у -- / у у -- / у - у -
у у -- / у у -- / у - у -

19. Бахри мүшокиля мұсамманы макфұф:

Файлодун / мағойдун / фойлодун / мағойдун
Файлодун / мағойдун / фойлодун / мағойдун
у - у / у -- у / - у - у / у --
у - у / у -- у / - у - у / у --

I. БАХРИ ТАВИЙЛ

Бахри тавиийл. Ик бадр ба ашыори араб тааллук дөрай за көз-ри форсій, точи/кій дар ик бахр камъёб, чаро ки назың ғорсіён матбұз нест. За тавиийл аз ик қиҳат ном башад, ки возни илми арұз символ ик бадр батызе бухурро мұсададас вазъ карда буд за бәз-зе дигареро, ки мұсамман вазъ карда маңзуғ қадам месеңді, яъне ик руки аз қар мисрағ мейандозанд, ба хилдиғи ик бадр, ки мұсамман вазъ карда ва маңзуғ қадам месеңді.

I. Бахри тавиийли солим, за Саломн Сөвәй, ЕААТ:

Ба ғысон туын Қотым, ба ғиғыт туын Нисро,
Ба ғармой туын Осаф, ба бурхон туын Иессе.

Ба-әх-сон / ту-ғи-До-там / ба-ғиғы-ет / ту-ғи-Нис-ро,
Ба-ғар-мой / ту-ғи-О-саф / ба-бур-хон / ту-ғи-Из-со .

Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун
Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун

у -- / у -- / у -- / у --
у -- / у -- / у -- / у --

2. Қи гүям ииторине, ки бо ман чиха карді.

Қарорам зи дил бурдай, зи сабрам чуде кардай.

Чи-тү-ам / ии-го-ри-но / ки-бо-ман / чи-до-кар-дай.

Қа-ро-рем / зи-дил-бур-дай / зи-саб-рем / чи-до-кар-дай.

у -- / у -- / у -- / у --
у -- / у -- / у -- / у --

Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун
Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун

3. Бахри тавиийл арұз за зарби маңбуз, за Салын, ЕААТ:

Саро тайду ман яңдуғ битальатихаддучо,

Шигифт омад аз бахтам, ки ик давлат аз күчо...

Са-ро-тай / ғи-ман-яң-дуғ / би-таль-а / ти-хад-ку-чо.

Ши-гиғ-то / ма-дағ-бах-там / ки-ин-дав / ла-таз-ку-чо.

у -- / у -- / у -- / у --
у -- / у -- / у -- / у --

Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун
Фаувлун / мағойдун / фаувлун / мағойдун

2. БАХРИ МАДИЙД

Бахри мадийд. Их бахро аз он чихат мадийд гүйнд, ки мадийд дар дурагт ба мэйнэй камхидаа аст. Их бахро низ аз бахри тавийн камхидаанд. За бэлзэ гүйнд, ки ну сабаб дар ду тарафи арконы суурин ў камхида шудааст.

1. Бахри мадийди солим, аз Абдурахмони Чомж, БАЙТ:

Их эз ҳацрат, эз санам, хуни дилро мехурад,
Чон ба дастат, эз писар, чомай тэн медарад.

Дил-эз-ҳац-рат / эз-сан-ам / хув-ни-хул-ро / ме-ху-рат.
Чон-ба-дас-тат / эз-пи-сар / чо-ма-йи-худ / ме-да-рат.

- у - - / - у - / - у - - / - у -
- у - - / - у - / - у - - / - у -

Фойлотун / фойлун / фойлотун / фойлун
Фойлотун / фойлун / фойлотун / фойлун

Аз такрори рукинди фойлотун ва фойлун бахри мадийд хосил шудааст.

2. Эз дили пурдарьро лаъли ту дармон щуда,
Хоки раҳат бандаро чашмай ҳайвон щуда.

/А. ЧОМЖ/.

Аломат ва схемаходи байти мазкур чунин аст:

Эз-ди-ли-пур / дар-ли-ро / лаъ-ли-ту / дар-мон-шу-да.
Хо-ки-ра-ҳат / сан-да-ро / чаш-ма-йи / хай-вон-шу-да.

- у - - / - у - / - у - - / - у -
- у - - / - у - / - у - - / - у -

Фойлотун / фойлун / фойлотун / фойлун
Фойлотун / фойлун / фойлотун / фойлун

Дар ин байти арконы фойлотун ва фойлун ҳашт бор пайдаргай тақрор щудааст. Енобар он вазни ин шөврро бахри мадийди мусаммани солим номидаанд.

Вазни 10-хичгоги бахри мадийд /мусаддаси арӯз ва зарб маҳзүти масаббас/- фойлоту фойлун файлон:

Тамаъ аз вағоян ў набарем,
То ғами чағоян ў нахурэм.

/АЛ-МУ҆ЧАМ/.

- у - у / - у - / у у -

3. БАХРИ БАСИЙД

Басийт дар дүзат густаронида аст; дар истиодой рукин сүбсий аз ду сабаб густаронида щуда, ё он ки дар истиодой арконы ў асбоб густаронида щуда; субсиро ду сабаб ва хумосиро як сабаб;

1. Бахри басийти солим, аз Чомж, БАЙТ:

Чун хору хас рӯзу шаб спујтаам дар раҳат.
Бошад, ки бар ҳоли ман айтад назар ногахат.

Чун-хо-ру-ҳас / рӯ-зу-шаб / о-шүф-та-ам / дар-ра-ҳат .
Ҳаҷ-ри-ту-бар / ҳо-ли-ман / аф-тад-на-зар / но-га-ҳат.

- - у - / - у - / - у - / - у -
- - у - / - у - / - у - / - у -

Мустафъилун / фойлун / мустафъилун / фойлун
Мустафъилун / фойлун / мустафъилун / фойлун

Аз такрори рукинди мустафъилун ва фойлун бахри басийт хосил щудааст.

2. Эз бо висолат дилам шодон зи даври ғалак.
Ҳаҷри ту бар хотираам чун бар ҷародат намек.

/САМДИ/.

Аломат ва схемаходи байти мазкур чунин аст:

Эз-бо-ви-со / лат-ди-лам / по-дон-зи-дев / ғи-ға-լәк,
Ҳаҷ-ри-ту-бар/ҳо-ти-рам / чун-бар-ча-ро / ҳат-на-мак.

Мустафъилун / фойлун / мустафъилун / фойлун
Мустафъилун / фойлун / мустафъилун / фойлун

- - у - / - у - / - у - / - у -
- - у - / - у - / - у - / - у -

Дар ин байти арконы фойлотун ва фойлун ҳашт бор пайдаргай тақрор щудааст. Енобар он вазни ин шөврро бахри басийти мусаммани солим номидаанд.

Бахри басийт садру истиодъ-солим ва ҳашну арӯзу зарб-маҳсун.

Донж, ки чӣ гӯфт маро он булсбули сахарӣ,

Тӯ ҳуд чӣ одами, к-аз ишҳ бехабарӣ ?!

Уштур ба шөври араб дар ҳолат асту тареб.

Гар завқ нест туро қажтабъ ҷониварӣ .

/САМДИ/.

Воғир аз он гүянд, ки дар ин баҳр ҳаракоти бисъёре бошад, чунончӣ, дар ҳар руки панҷ мутаҳаррика/фатҳа, касра, замма/аст, ё он ки дар ин баҳр ашъори араб бисъёр аст.

I. Баҳри воғири мусаммани солим, аз Сайӣ, БАЙТ:

Чӣ шӯц санамо, ки сӯй касе ба ҷашми вағо наменигарӣ,
Зи расми ҷаҳо намегузарӣ, терики вағо намесипарӣ?

Чӣ-щуд-са-на-мо/ки-сӯ-“и-ка-се/ба-ҷас-ми-ва-ғо/на-ме-ни-ға-рӣ,
Зи-рас-ми-ча-ғо/на-ме-гу-зә-рӣ/та-рӣ-қи-ва-ғо/на-ме-си-па-рӣ?
Мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун
Мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун
у - у у - / у - у у - / у - у у - / у - у у -

Аз тақрори пайт дар пай рукиҳои мағоилатун баҳри воғир ҳосил шудааст. Баҳри воғири мусаммани солим мебошад.

2. Шекар даҳано, суман бадано, дилам ба ано ҷаҳо шикани,
Зи рӯи сабо ба аҳли вағо ту тарки ҷаҳо нақуни?

Ша-кар-да-ҳа-но/су-ман-ба-да-но/ди-лам-ба-а-но/ча-ро-ши-ка-нӣ,
Зи-рӯ-ли-са-ғо / ба-аҳ-ли-ва-ғо / ту-тар-ки-ча-ғо/ча-ро-на-ку-нӣ.
Мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун
Мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун / мағоилатун
у - у у - / у - у у - / у - у у - / у - у у -

Дар ин байт арқони мағоилатун ҳанг бор пайт дар пайт тақрор шудааст. Бинобар он баҳри воғири мусаммани солим номиданд.

Ба забони ӯзбекӣ низ дар ин баҳр шеър гӯфтаанд, чунончӣ:

3. Фироқ ӯтидин куяр баданим, тағидин эриб оқар жигарим,
Ғамим будур, ки бөрланибон юзунг сори тушмагай назарим.
/А. НАВОИ/.

Фи-ро-қу-ти-дин/ку-яр-ба-да-ним/та-фи-ди-не-риб/о-қар-жи-ға-рим,
Ға-мим-бу-ду-рур/ки-бօғ-ла-ни-бօն/ю-зунг-со-ри-туш/
Мағоилатун/мағоилатун/мағоилатун/мағоилатун
у - у у - / у - у у - / у - у у - / у - у у -

Мазмунаш: Аз оташи фироқ сӯзад баданим, аз тағи он об ўзда оқат ҷигарим, Ғамим ин аст, ки баста шуда, сӯй руҳкорат наағтад назарим.

Баҳри комилро аз он комил номанд, ки ҳамчунон ки дар дигар вазъ кардаанд, ҳамчунон тамом мустаъмал аст, яъне ҳамон таъвубе таъмир ба кор меравад. Руҳни солимаш мутағоилун 8 бор аст:

1. Ба санавбари қади дилкаше агар, ёй сабо, гузаре кунӣ,
Ба ҷаҳои ҷони ҳазини ман дили хастаро ҳабаре кунӣ.

/ЧАМОЛОУДДИН ҲУСАИН/.

Ба-са-нав-ба-ри/да-ди-дил-ка-ше/а-ға-рэй-са-бо/ту-за-ре-ку-нӣ.
Ба-ҳа-во-йи-ҷо /ни-ҳа-зий-ни-ман/ди-ли-хас-та-ро/ҳа-са-рӯ-ку-нӣ.

у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -
у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -

Мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун
Мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун

Дар ин байт арқони мутағоилун пайдарпай 8 бор тақрор шудааст. Бинобар он вазни ин шеърро баҳри комили мусаммани солим номиданд. Баҳри комилу воғир дар ашъори аҷам кам дучор мешавад.

2. Дили орамида ба ҳуд макаш зи фусуни рангу ҳаҷои гул.
Ситам аст ғунчай ибни чаман миҳа во қунаҳ ба садои гул.

/БЕДИЛ/.

Аломат ва схемай байти мазкур чунин аст:

Ди-ли-о-ра-миӣ / да-ба-ҳуд-ма-қаш / зи-ғу-сув-ни-ран /
гу-ҳа-во-йи-гу,
Си-та-мас-ту-рун/ча-йи-йи-ча-ман/ ми-қа-во-қу-нац /
ба-са-ло-йи-гу.

Мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун
Мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун / мутағоилун

у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -
у у - у - / у у - у - / у у - у - / у у - у -

3. Чу расид ғасли баҳору ўзд чу баҳори Ҷин чаман аз суман.
Ба нишоти оби вазон ҳазон ба разон ҷам ой, ту баҳори ман.
Чу-ра-сий-ли-ғас/ли-ба-ҳо-ру-шуд/чу-ба-ҳо-ри-Ҷин/ча-ма-наз-су-
ман,
Ба-ни-шо-ти-о/би-ва-зон-ҳа-зон/ба-ра-вон-ча-мой/ту-ба-ҳо-ри-ман.
у у - у - / у у - у - / ғу - ғу - / у у - у -

6. БАХРИ ҲАЗАЧ

Бахри ҳазаҷ. Ин баҳро ҳазаҷ аз он гүянд, ки ҳазаҷ дар луғат овоз ё тарануми хўшоянда аст. За араб бештар ашъоре, ки ба овози ҳуш дар сурулҳо меҳонанд, дар ин баҳр аст. За ин баҳр сар 34 вазн смадааст.

I. Ало, ё айъассосоқӣ, адир каъсан ва новилҳо,
Ки ишқ осон намуд аввал, vale уғтод мушкилҳо.

/ДОФИЗ/.

Аломат ва схемай байти мазкур чунин аст:

А-ло-ё-ей / ҳ-ҳас-со-қӣ / а-ди-р-каъ-сан / ва-но-вил-ҳо,
Ки-иш-қо-сон/на-мув-дав-вал/ва-ле-үф-то /ду-муш-кил-ҳо.

у - - - / у - - - / у - - -
у - - - / у - - - / у - - -

Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

Дар ин байти аркони мағойлун 8 бор паша ҳам тақорор ўздааст.
Енобар он вазни ин шеърро баҳри ҳазаҷи мусаммани солим номидан.

2. Ҳазаҷи мусаддаси мақсур, аз Ҷомӣ:

Илоҳо, ғунчак умmed бикшой,
Гуле аз равзай ҷовид бинмой.
И-ло-ҳо-ғун / ча-йи-ум-ме. / ду-бик-шой,
Гу-ле-аз-рэв/ за-йи-ҷо-вий/ ду-бин-мой.

Гар вазни мағойлун, мағойлун, мағойл. Нусхай "Қоғоз ва Зулайҳо", "Шарин ва Ҳусрав"-и Низомӣ, "Маснавӣ"-и Носиралий ва "Маснавӣ"-и Ғаниймат ва "Маснавӣ"-и Сулолӣ дар ин вазн аст.

3. Ҳазаҷи мусаддаси аҳраби мақбузи мақбуф, аз Салмон:

Вард аст ба ҷасти дӯстат ҳор,
Нур аст ба ҷашми душманат нор.
Вар-дас-ти / ба-дас-ти-дӯ / си-тат-ҳор,
Мағъувлуду / мәғиљлуду / фаувлун
- - у / - у - у - / у - -

Гар вазни мағъувлуду, мағойлун, мағойл; ва ба ҷои мағойл
фаувлун овардан ҳам дуруст аст. За бидон ки тоғе дар ин вазн
ҳарфи сокин дар муқобалии ҳарфи мутаҳаррик воқиъ шавад ҷоизаст.
Нақши ҳама дил дар муқобили, Искандар з-ойина, вай аз дил.

/ФАМЗ/.

7. БАХРИ РАЧАЗ

Ин баҳро рачаз номанд, ки рачаз дар луғат изтироб ва суръат аст. Ва арабро аксар ашъоре, ки дар мәъракаҳо ба ишони муғоҳарати ҳуд саронид, дар ин баҳр за дар чунин авқот/вакътҳо/ овоз мустариб ва ҳаракат сарев мебошад, аз ин ҷиҳат бад-ин исм мусаммии гардиш. За байзе гүянд, ки рачаз шутуреро гүянд, ки чун ҳаракат кунад, боз сокин шавад. Ва дар ин баҳр дар аввали арқон ду сабаби ҳафиф аст ва байни ҳаракате сукун, аз ин ҷиҳат рачаз номиданд. Масалан: мус-тағъ-и-лун; мус-тағъ-ду сабаби ҳафиф; илун- як ҳаракат ва як сокин, яънъ ватади мағруқ.

I. Баҳри рачави мусаммени солим, аз Ҳусрав, БАЙТ:

Эй ҷеҳраи зебони ту рашни бутони сазарӣ,
Ҳарчанд веънат мекунам дар ҳусн з-он зеботарӣ.

Аломат ва схемай байти мазкур чунин аст:

Эй-ҷеҳ-ра-иӣ / зе-бо-иӣ-ту / раш-кӣ-су-то / ик-о-за-ри,
Ҳар-ҷан-ди-вас/ғат-ме-ку-нам/дар-ҳус-ни-зон/зе-бо-та-ри.

Мустағъилун / мустағъилун / мустағъилун / мустағъилун
Мустағъилун / мустағъилун / мустағъилун / мустағъилун

Вазнаш мустағъилун ҳанг бор. Ва байзе устодон рачази солимро бар 32 руҳи овардаанд, аз Абдулвосии Ҷабалий:

Ӣ соҳибаш шайъни ҳазар,
З-он сарвқалди сиймбар.

К-аз ишқи ўғаттам самар,
Бо коми ҳушку ҷашму тар.

Ташналабу ҳастаҷигар,
Баркандо ҷон афқандо сар.

Карда зиграм зеру засар,
Дунъёву дийну ҷону таҳ.

Оял ба ҷашмам ҳар нағас,
Олам зи ишқаш ҷун қағас.

Бе ў маро фаръёдрас,
Шабҳо ҳаёли ўст бас.

То ҷанд бошам ҷун ҷарас,
Бе ў хурӯшон аз ҳавас.

Ҷаргиз мабод аҳволи қас,

Бе ў ҳурӯшон аз ҳавас.

Иеро баҳри рамал аз он гүнлүк, ки рамал дар лууңтүр ачык таң аст, яңе бурьё боғтак аст. Чун аркони иш баҳхро ватад, ёни ду сабаб аст ва ду сабаб дар миёни ватад, гүй чөнкөн ба асбоб/сабабдо/ бојтаанд, чунонки ҳасирро ба расмени шартоб. Е он ки рамал навъе аз суруд аст вә ин бар ин вазни бозна, ки аз рамалон маъхуз кардаанд, ки навъе аз даяидани шутур ба шитоб. Чун ин баҳр аз касрати асбоби ҳайфий ба сурнун аз шитоб хонда мешавад, лиҳозо рамал номиданд.

1. Рамали мусаммани солим:

Майдор аз ранчи муздурун хебар дорад? Надорад.
Охи мискин бар цили мунъим асар дорад? Надорад.

/ЛОХУТ/.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Мо-ду-до-раз / ран-чи-муз-ду / рон-ха-бар-до / рад-на-до-раз
О-ли-ми-кин / бер-ди-ли-мунъ / им-е-са-р до / рад-на-до-раз
Фойлотун / фойлотун / фойлотун
Фойлотун / фойлотун / фойлотун

2. Рамали мусаммани солими маҳзуф:

Сдамийт чист? Ҳудро дур аз шарр доштас,
Ҳайрхони ҳалқ будсан, нафы безарр доштас.

/АСИРИИ ҲУЧАНДИ/.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

О-да-мий-ят / чи-с-ту-хул-ро / дув-ри-аз-шарр / до-ши-тан,
Ҳад-ри-хо-ҳи/ ҳал-ку-був-дан/нафъ-и-бе-зарр / до-ши-тан.

Фойлотун / фойлотун / фойлотун / фойлун
Фойлотун / фойлотун / фойлотун / фойлун

- у - / - у - / - у - / - у -
- у - / - у - / - у - / - у -

Дар ин байти аркони фойлотун бор ва фойлун ду бор тақрор шудааст. Бинобар он вазни ин шөвөро баҳри рамали мусаммани солими маҳзуф номиданд.

Иеро баҳри аз он чилд гүнлүк, ки дар ин баҳр асбоб бештаан би шаржай түштүр гүфтэ мешавад, лиҳозо сарийт ном кардаанд. Би шаржай дар борону точкىй ҳама аркони матвий оранд ва шаш таңылаа, мигар ба тақаллуф.

1. Барий сарийи матвии мавкуф, аз Сабди, БАЛТ:

Чиний таңураф чу помонад гурез,
Даш таңыраф сари шамшерд тез.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Чин-и-и-ну- / рат-чу-и-и-мо / над-гу-рез,
Даш-ту-и-и-и- / ред-са-ри-шам/ ше-ри-тез .

Чиний / мұғтаилук / фойлон

Даш таңы / мұғтаилун / фойлон

- у - / - у - / - у -
- у - / - у - / - у -

Дар вазни мұғтаилун, мұғтаилун, фойлон. Дар ин вазни агар шаш таңылаа мүндобили матвий оранд ҷоиз аст, тақдим ва таъхир шарт шаш.

2. Ҳалдаас ар кам шавад аз зулғи ту,
Лотами Ҷам хөхі товони он .

/ХОКОНИ/.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Ҳал-ц-о-ар / кам-ша-ва-даз / зул-ғи-ту,
Лотами-Ҷам/ хо-хи-то / во-ни-он .

Мұғтаилун / мұғтаилун / фойлон

Мұғтаилун / мағұрвулун / фойлон / ё фойлот/

- у - / - у - / - у -
- у - / - - - / - у -

"Ё"-и "хөхі"/-й/ мавкуф, яңе сокин аст, ки са ҷои ҳардик мутахаррик уғтода, мисраи аввал бар вазни мұғтаилун, мұғтаилун, фойлон омада ва мисраи сони бар вазни мұғтаилун, мағұрвулун, фойлон / ё фойлот/. Дар ин баҳр аст: "Қиронус-сабыйн", "Махзанул-асрор" ва "Матлаул-анвор".

10. БАХРИ МУНСАРИХ

Мунсарих дар лурат ба маъни осон аст. Чун дар ин баҳр сабабҳо мӯқаддаманд бар автод. Бинобар он осонтар гӯғта мешаванд. Дар ин баҳр вазни солим наёманда.

I. Мунсарихи мусаммани матвии мавқуф, аз Сайфи, БАЙТ:

Он ки дилам сайди ўст, майришикори манааст,
Даст ба хунам нигор карда нигори манааст.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Он-ки-ди-лам / сай-ди-ўст / мий-ри-ши-кай / рий-ма-нааст,
Дас-ту-ба-хув/ нам-ни-гор / кар-да-ни-го / рий-ма-нааст.

Муфтагӣдун/ фоилон / муфтайилун / фоилон

Муфтайилун / фоилон / муфтайилун / фоилон

- у у - / - у - / - у у - / - у -

- у у - / - у - / - у у - / - у -

Муфтайилун/ фоилон ҷаҳор бор; муфтайлун фоилот ва муфтайлун
фоилун низ дуруст аст ва фоилун, муфтайлун, фоилун агар ба он
чамъ шавад низ ҷоиз аст, чунончӣ, Саъдӣ фармояд, БАЙТ:

Цути дутой фалак рост ўуд аз ҳуррамӣ

То чу ту фарзанд зод модари айёмо.

Аломат ва схемаи байти:

2. Цути дутой фалак рост ўуд аз ҳуррамӣ,
То чу ту фарзанд зод модари айёмо.

Цу-ти-ку-то / Ӣӣ-ға-лак / рос-ту-шӯ-даз / ҳур-ра-мӣ,
То-чу-ту-ғар / зан-ду-зод / мо-да-ри-ай / ё - му-ро .

Муфтайлун / фоилун / муфтайлун / фоилун - у у - / - у -
Муфтайлун / фоилун / муфтайлун / фоилун - у у - / - у -

Дар ин баъти руҳнҳои муфтайлун чор бор ва фоилун низ чор
бор такрор шудааст. Бинобар он вазни ин шеърро баҳри мунса-
рихи мусаммани шашми матвии мавқуф номиданда.

3. Сайфи гадо аз он ўуд дар шаҳри он париӣру,

То рӯзҳои даврон сайд ба ҷониби ў . /САЙФИ/.

Баҳри мунсарихи мусаммани аҳраб. Мағъувлу фоилотун ду бор.

Муаллими ба руҳнҳо ва тақтиъдо чудо карда, дар доссан синф бо
шарҳу азоҳ меҷаҳмонад.

II. БАХРИ ҲАФИЙФ

Баҳри ҳафийф аз ҷамии баҳрҳо сабуктария баҳр аст. Дар арабӣ
мусаддас сайд. Ӯорсён ва тоҷикон ба нуррат мусаммани ҳам овар-
даанд.

I. Баҳри ҳафийфи мусаддаси садр ва ибтидо солим ва боҷӣ
маҳбун, аз Ҷомӣ, БАЙТ:

Сабзаҳо наъ дамида ёр наёмад,
Тоза ўуд бору он нигор наёмад.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Саб-за-ҳо-наъ / да-мий-да-ё / ру-на-ё-мад,
То-за-щуд-бо / ўз-он-ни-го / ру-на-ё-мад.

Фоилотун / мафоилун / фоилотун
Фоилотун / мафоилун / фоилотун

- у - / у - / у -
- у - / у - / у -

2. Баҳри ҳафийфи садр ва ибтидо солим ва ҳамза маҳбун ва
боҷӣ мақтӯъ ва агар аруз фоилун сайд ва зарб фоилот ё фоилон
ё билъакс сайд ҷоиз аст, Саъдӣ:

Кас набинад ки ташнагони Ҳаҷоз,
Ба лаби оби ўур гирд сайд .

Ба нусхай "Ҳоми ҳаҷ", "Мо мӯнибон", "Ҳафт пайкар"-и Низо-
мӣ, "Ҳашт биҳишт"-и Амир Ҳусрав ва "Ҳадайка"-и Ҳаким Саноӣ
дар ҷамии баҳр аст.

3. Баҳри ҳафийфи аруз ва зарби мушъъас, аз Ҷомӣ:

Ваҳти гул ўуд ҳавози гулишан дорам,
Завзиҷи мудоми равшан дорам.

Ваҳ-ти-гул-шуд / ҳа-во-йи-гул / шан-до-рам,
Зав-зи-ҷо-ми / му-до-ми-рав / шан-до-рам.

Фоилотун / фоиликун / Ҷағонидун
Фоилотун / мафоилун / мағъувулун

- у - / у - / -
- у - / у - / -

12. БАХРИ МУЗОРИЙ

- 71 -

Бахри музориъ. Чун музораат ба маънок мушобаҳат аст. Ин бахро музориъ аз он чихат гўлиц, ки бо баҳри мунсариҳ мушобаҳат дарёд дар ин ки чузви дуввуми ин ду баҳр ватади мафруҳ до-ред, аз ду чузви дуввуми музориъ фоилотун аст, муштамил бар фъе ва чузви дуввум мунсариҳ, мағъувлоту муштамил бар лоту. За Ҳалил гуѓта, ки музобиҳ аст ба баҳри ҳазаҷ дар ин ки дар аркони ин ҳариду баҳр автод мӯқаддаманд бар асбоб.

1. Музории мусаммани мақдӯфи мақсур, аз Ҷомӣ:

Хуш он мавсими баҳор, ки бар тарғи лолазор,
Ниҳад ёри гульузор ба каф ҷомӣ ҳушшувор .

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Лу-шон-мав-си / ҳи-чи-са-ҳо-ру / ҳи-бар-тар-ғи / ло-ла-зор,
Ни-ҳад-ё-ри / гуль-у-зо-ру / са-каф-ҷо-ми / ҳүш-гу-вор.

Мағойду / фоилоту / мағойду / фоилот
Мағойду / фоилоту / мағойду / фоилот

у - - у / - у - у / у - - у / - у -
у - - у / - у - у / у - - у / - у -

2. Музории мусаммани аҳраб аруз ва зарби солим, аз Ҳусрав:

Ҳоҳам, ки сер бинам рӯи чу ёсаминаш,
Лек оғнатаст ҷашмаш, иетарсан аз каминаш.

Ҳо-ҳи-ки / се-ру-бий-нам / рӯ-йи-чу / ё-са-мий-наш,
Ле-ко-ға / тас-ту-ҷаш-маш / ме-тар-са / маз-ка-мий-наш.

Мағъувлу / фоилотун / мағъувлу / фоилотун
Мағъувлу / фоилотун / мағъувлу / фоилотун

---у / - у - - / - - у / - у -
---у / - у - - / - - у / - у -

3. Музории мусаммани аҳраби мусаббаҳ, аз Ҷомӣ:

Эй лаъли нӯшҳандат коми шакардаҳонон,

Сирри даҳонт берун аз ғазми нуктадонон.

Эй-лаъ-ли / нӯ-ши-хан-дат / ко-мий-ша / кар-да-ҳо-нон,
Сир-рий-да/ ҳон-ту-бе-рун / наз-ғаҳ-ми/ нук-та-до-нон.
Мағъувлу / фоилотун / мағъувлу / фоилотун

- 71 -

13. БАХРИ МУДТАЗАБ

- 72 -

Мудтазаб аз масдари иқтизоб тасриф ўндааст. Маънок иқтизоб буридан аст. Ин баҳро аз баҳри мунсариҳ бурадаанд, зоро ки аркони ин ҳар ду баҳр як аст ва ихтилоғи ҳамин дар тартиб аст.

I. Мудтазаби мусаммани матвий, аз Сайғӣ:

Бо лабат чӣ металабам, бода назди ҷон чӣ бувад,
Бо рухат чӣ менигарам, банде пешӣ хон чӣ бувад?

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Фоилоту / муфтайдун / фоилоту / муфтайдун ду бор.

Бо-ла-бат-ҷӣ / ме-та-ла-бам / бо-да-наз-ди / ҷон-ҷӣ-бӯ-вад,
Бо-ру-ҳат-ҷӣ / ме-ни-га-рам / банд-да-ле-ши / ҳон-ҷӣ-бӯ-вад.

- у - у / - у у - / - у - у / - у у -
- у - у / - у у - / - у - у / - у у -

2. Мудтазаби матвии мақтӯъ, аз Сайғӣ:

Вактро ғанимат дон, он қадар ки битвони,
Ҳосил аз ҳаёт, әй ҷон, як дам аст то дони.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Вақ-ту-ро-ра / ний-мат-дон / он-қа-дар-ки / бит-во-ни,
Ҳо-си-лаз-ҳа / ё-тей- ҷон / ик-ла-мас-ти / то-до-ни.

Фо-и-ло-ту / мағъ-ув-лун / фо-и-ло-ту / мағъ-ув-лун
Фо-и-ло-ту / мағъ-ув-лун / фо-и-ло-ту / мағъ-ув-лун

- у - у / - - - / - у - у / - - -
- у - у / - - - / - у - у / - - -

Фоилоту мағъувлун чаҳор бор. Гоҳе дар ин вазн дар весяти мисраъ як ҳарф аз таҳтэй зонд уғтад ва инро мазҳуғи муррабаҷ гўянд, чунончӣ, дар ин байт:

3. Майпарости ҷӯдам, нашъи азал дорам,

Ҳамҷу донай ангур шиша дар баҳал дорам.

Май-па-рас-ти / э-ҷо-дам / нашъ-а-йӣ-а / зал-до-рам,
Ҳам-ҷу-до-на / йӣ-ан-гу/р/ши-шо-дар-ба/ зал-до-рам.

Фоилоту / мағъувлун / фоилоту / мағъувлун /
Фоилоту / мағъувлун / фоилоту / мағъувлун

- у - у / - - - / - у - у / - - -

14. БАХРИ МУЧТАСС

Мұчтасс исми мәжүл буда, масдараш иңтисос мебошад. Иңтисос аз бек барқандан аст. Жусалдағы ин бекрө аз хәфілді барқанданды, чаро ки алғозы ин ҳар ду якест. Ин қо мустағайлұн мұқаддам бер ҳар ду ғойлотун ва дар хәфілді дар миён.

1. Мұчтасси мұсаммани мақбұн, аз Сайғи:

Зи дур нест мұяссар назар ба дүй ту моро,
Ти давлатаст, таолаллоқ аз қади ту қаборо.

Аломат ва схемаи байти мазкур чүнин аст:

Зи-дув-ри-нес / ту-ку-яс-са-р / на-зар-ба-ру / ии-ту-мо-ро,
Чи-дав-ла-та-с / ту-та-о-ла-л / ло-хаз-қа-ди / ту-қа-бо-ро.

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғайлутун

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғайлутун

у - у - / у у - - / у - у - / у у - -

у - у - / у у - - / у - у - / у у - -

2. Бахри мұчтасси мұсаммани мақсур, аз Сайғи:

Зи баски дарди ту бар қони қоставони манаст,
Қалоки ман талабад, ҳар ки меңрубони манаст.

Аломат ва схемаи байти мазкур чүнин аст:

Зи-бас-ки-дар / ді-ту-бар-чо / ии-но-та-во / ии-ма-наст,
Да-ло-ки-ман / та-ла-бад-ҳар / ки-мең-ру-бо / ии-ма-наст.

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғайлутун

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғайлутун. Ва ғоҳе руқни охиды ғайлутун ва ғоҳе ғағылдан, аз Ҳофиз:

3. Гүломи наргиси масти ту тоңдоронанд,
Ҳароби бодаи лаъы ту ҳұшъөронанд.

Аломат ва схемаи байти мазкур чүнин аст:

Гу-ло-ми-нар / ги-си-мас-ти / ту-то-чи-до / ро-нанд,
Да-ро-би-бо / да-йи-лаъ-ли / ту-ху-ши-б-о / ро -нанд.

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғағылдан

Мәрғойлұн / ғайлутун / мағойлұн / ғағылдан

у - у - / у у - - / у - у - / - -

у - у - / у у - - / у - у - / - -

15. БАХРИ МУТАҚОРИБ

Мәңгілі дүравии мұтақориб ба ҳам наздикшаванда аст. Зеро ки автод ва асбоби үба ҳам наздиканд, янын пеш аз ду ҳичен көрсетілген икі хичоқ күтөң омдаааст. Руқни солимы он бар вазни ғеуалды мебошад.

1. Бахри мұтақориби мұсаммани солим, ҒАЙТ:

Зи шарми рухат лоларо дөр бар дил,
Зи рашки қадат сарырво пой дар гана.

Аломат ва схемаи байти мазкур:

Зи-шар-ми / ру-хат-ло / ла-ро-до / ғу-бар-дил,
Зи-раш-ки / қа-дат-са-р / ву-ро-по / ғу-лар-гана.

Фаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн

Фаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн

у - - / у - - / у - - / у - -

у - - / у - - / у - - / у - -

2. Бахри мұтақориби мұсаммани мақсузы азлам, аз Ҳофиз:

Гарам бихони в-арал бирони,
Дили қазинро ба өзи өзи.

Га-рам-би / хо-ни / ва-рам-би / ро-ни,
Ди-лий-да / зий-нам/ба-чо-ни / чо-ни .

Фаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн

Фаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн / ғаувлұн

у - у / - - / у - у / - -

3. Мұтақориби мұсаммани солим:

Фирон аз ғамы дарду дөрги чудай,
Ки з-ү шуд ба сад меңнатам синойк.

/С.АЙНІ/.

4. Бути нозанинам, мади меңрубонам,
Чаро қадрій аз ман? Балоят ба өзи.

/А.ЛОХУТИ/.

5. Масұзам ба хорӣ, бухорӣ ниторо,
Задам аз бухори ғамат сар ба хорӣ.

/ДАЙРАТ/.

6. Агар сары ман дар ғаман ҷо бигирад,
Аңаб башад, ар сары боло бигирад.

/САЙЫ/.

Бахри мутадорик. Их бахро мутадорик аз он гүанд, ки тадорук дар дүрт дарьёйтган за пайвастан аст якдигарро. Ассоби ин бахр дарьёйтгааст автоди ишро.

Т. Зөхий мегүйц:

"Тадорук дар дүрт са маңын дарьёйтган аст. Абулхасани Ахъеи ии бахро бэлгэ аз Халил ибни Ахмад шийдвэр кардааст ва бо ии вассла 15 бахри Халилро ба 16 расонидаааст. Дар аруз ин вазн реквизухай /асптизий/, суръет ва гайра/, ё савтуннокус /садои зингүлэй мэхбади насоро/ барин якчанд ном дорад. Рукин солимаш бойлун буда, зихоғаш мэхсүн-ғайдун ва мактүй-ғайдун меояд".

Дар ин вазн тохо дар охир рукин 2-ми шөр як ҳамсадо зиёд мөсийт, вале ии ҳолатро аз қатори сактай малех шуморидаанд.

Чунон ки дар "Арғын үүмөн" гүфта шудааст, ба вазни аслии эн бахр на аз араб ва на аз ачам касе қасида гүфтааст, аммо ҳар кас чиҳаты шитидон байти гүфтааст:

1. Бахри мутадорики солим. Фоилун - у - хашт бор:

Чусну лутфи туро банды щуд мөхрү мах,
Хашту холи туро мүшкү Чин хоки раҳ.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

Чус-ну-дүт / фий-ту-ро / банд-а-щуд / мөх-рү-мах,
Хаш-ту-хо / лий-ту-ро / мүш-ки-Чин / хо-ки -раҳ.
Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилотун
Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилотун

- у - / - у - / - у - / - у -
- у - / - у - / - у -

2. Мутадорики мусаммани махбун, ғайдун у у - хашт бор:

Чу рухат набувад гули бори Ирам,
Чу қадат набувад қади сарви чаман. /САЛМОНИ СОВАЧИ/.

Баъзехо бахри мутадорики мусаммани махбунро ба 16 руки-32 хэдээ расонидаанд, чунончай, Бедил гүфтааст:
3. Мар нағма мусаллами хавсалале ки қадажкаши гаршиши сар нашашхил аст сабуксары он қадарат, ки димоги чунунзада тар нашавад.

Бахри қарийб, чадийд ва мушокил эчдэкардан арузиёни ачам мебошад. Бахри қарийб аслан яке аз се бахри махсуси ачам буда, ба бахри музориъ қаробат дорад. Бэйд аз Халил ибни Ахмад Мавлоно Юсуфи Нишопурй вазъ кардааст. Ба қавли баязе арузиёни ачам Мавлоно Юсуф касест, ки илми арузи форсу тоҷикро таътилӣ кардааст.

Рукиндои солими ин бахр пай ҳам омадани мағойилун фоилотун досил мешавад, вале бахри солим истеъмол напушдааст.

1. Бахри қарийби мусаддаси мактуб, БАЛТ:

Худоанди ҷаҳонбахш, шохи одил,

Шаҳаншоҳи ҷавонбахт, роҳи комил.

Аломат ва схемаи байти мазкур чунин аст:

И-до-ван-ди / ча-ҳон-бах-шу / по-ҳи-о-дил,
Ша-ҳан-шо-ҳи / ча-вон-бах-ту / ро-ли-ко-мил.

Мағойилу / мағойилу / фоилотун

Мағойилу / мағойилу / фоилотун

у - - у / у - - у / - у -
у - - у / у - - у / - у -

2. Бахри қарийби мусаддаси ахраби мактуби аруз ва зарби солим, аз Сағифи:

То табъи раҳӣ барқарор бошад,
Маддоҳи дари шаҳриёр бошад.

Аломат ва схемаи байти мазкур:

То-табъ-и-ра / ма-ғи-бар-да / ро-ри-бо-шад.
Мад-до-ҳи / да-ри-шах-ри / ё-ри-бо-шад.

Мағъуввлу / мағойилу / фоилотун

Мағъуввлу / мағойилу / фоилотун

- - у / у - - у / - у -
- - у / у - - у / - у -

3. Бахри қарийби мусаддаси ахраби мактуб. Сар вазни мағъуввлу. ғайдилу, ғоилон - - у / у - - у / - у -

Срад шарағи мардумий падид.

Озоданажод аз дирамхарил •/РУДАЛ/.

18. БАХРИ ЧАДИЙД

- 77 -

Бахри чадийдро ғарийб ҳам гүянд, зеро ки ин баҳр тома пайдо карда шудааст, байд. аз Ҳалил ибни Аҳмад ва Абулҳасани Ахфаш эчод кардаанд. Агарчи аслаш фоилотун, фоилотун, мустаффилун аст, лекин аксар намеояд. Ештар ба шакли маҳбун-фоилотун, фоилотун, мафоилун меояд.

1. Бахри чадийди маҳбун, аз Сайғӣ:

Чу қадат гарчи санавбар қашад саре,
Набувад чун қади сарват сангвбаре.

Аломат ва схемаи байти мазкур чуниш аст:

Чу-қа-дат-гар / чи-са-нав-бар / ка-шад-са-ре,
На-бу-вад-чун / қа-ли-сар-ват / са-нав-ба-ре.

Фоилотун / фоилотун / мафоилун

Фоилотун / фоилотун / мафоилун

у у - - / у у - - / у - у -
у у - - / у у - - / у - у -

2. Бахри чадийди мураббай маҳбун, фоилотун, мафоилун ду бор дар байти тақрор мешавад:

Дили ман мечаро барӣ,
Чу ғами ман намехӯрӣ.

/АЛ МУЧАМ/.

Ди-ли-ман-ма / ча-ро-ба-рий,
Чу-ра-ми-ман / на-ме-ху-рий.

Ҳайлутун / мафоилун

у у - - / у - у -

3. Бахри чадийди мусаддаси солим:

Не балолиг ҳажр әзурким, зор ӯлмишам,
Келки ул кӯз ҳажрида бемор ӯлмишам.

/А. НАВОИ/.

Не-ба-ло-лир / ҳак-ре-рур-ким / зо-рул-ми-шам.
Кел-ки-ул-кӯз / ҳак-ри-да-бе / мо-рул-ми-шам.

Фоилотун / фоилотун / фоилотун

- у - - / - у - - / - у - -

Дар эътири ўзбеки бахри чадийди солим дучор мешавад.

19. БАХРИ МУШОКИЛ

- 78 -

Бахри мушокил. Ин баҳрро аз он ҷиҳат мушокил гүянд, ки бо бахри қариб мушокалат дорад, зеро ки аркони ҳар ду якест. Ин баҳрро бахри муаххар ҳам мегӯянд. Руқнҳои аслии мушокил фоилотун, мафоийлун ду бор дар байти тақрор мешавад. Ин ҷо фоилотун мӯқаддам бар ҳар ду мафоийлун ва ҳар ҷарийб муаххар. Ин баҳр солим наомада ва аксар мусаддас омада, магар мутаҳхирин мусаммани низ овардаанд. Аммо дар ашъори ўзбеки солим овардаанд.

1. Бахри мушокили мусаммани макбуф, аз Ҷомӣ, БАЙТ:

Ҳезу тарғи чаман гир бо ҳарқиғи суманрӯй,
Гоҳи сунбули ғар чину гоҳи жоҳи суманбӯй.

Аломат ва схемаи байти мазкур чуниш аст:

Хе-зӯ-тар-ғӣ / ча-ман-гӣ-ру / бо-ҳа-рий-ғӣ / су-ман-рӯй,
Го-ҳи-сун-бу / ли-тар-ҷӣ-ҷӯ / го-ҳӣ-шо-ҳӣ / су-ман-бӯй .

Фоилоту / мафоийду / фоилоту / мафоийл

Фоилоту / мафоийду / фоилоту / мафоийл

- у - у / у - - у / - у - у / у - -

- у - у / у - - у / - у - у / у - -

2. Мушокили мураббай макбуфи максур:

Эй ниғори шарифрӯй.

Гулъузори суманбӯй.

/МИЗОНУЛ АВЗОН/.

Эй-ни-го-ри / па-рий-рӯй,

Гуль-у-зо-ри / су-ман-бӯй.

Фоилоту / мафоийл - у - у / у - -

Фоилоту / мафоийл - у - у / у - -

3. Мушокили мусаддаси солим:

Неча сенсиз фироқингда физон айлай,

Нола бирла улус бағрини қон айлай.

/А. НАВОИ/.

Не-ча-сен-сиз / фи-ро-қинт-да / фи-ғон-ай-лай,

Но-ла-би-рла / у - лус-бат-ри / ни-қон-ай-лай.

Фоилотун / мафоийлун / мафоийлун

Фоилотун / мафоийлун / мафоийлун

МИСОЛДО БАРОИ КОРИ МУСТАКАМОНАИ ХОНДАТОН

Баҳри сарийи мусаддаси солим:

1. Сендин йироқ кӯзинг эрур ҳайронлини,
Ҳағринг аро ҳар лаҳза саргардонлини.
Мустафъилун / мустафъилун / мағъувлоту

2. Баҳри мунсариҳи мусаддаси солим:
Эй фуркатинг маҳзунларга ҳон олгучи,
Ушонки кўрган чорда ўт солгучи.
Мустафъилун / мағъувлоту / мустафъилун

3. Баҳри ҳағифи мусаддаси солим:
Улгум эрди бир лаҳза гар келмасанг, бил.
Ҳайде эрдинг, эй маҳвашим, шарқ қилрил.
Фойлотун / мустафъилун / фойлотун

4. Баҳри музории мусаддаси солим:
Энтинг олдур, оразинг гул, сочинг сунбул,
Булар шавқидин ичармен туну кун мул.
Мағоййлун / фойлотун / мағоййлун

5. Муктазаби мусаддаси солим:
Келмас бизга уй коғари ютил даме,
Ваҳни, бизни ұлтургуси онинг ғами.
Мағъувлоту / мустафъилун / мустафъилун

6. Баҳри мұхтасси мусаддаси солим:
Эй оразинг гулдин ортуқ гултан ичра,
Сендин йироқ хотиримдур шеван ичра.
Мустафъилун / фойлотун / фойлотун

7. Баҳри қарийби мусаддаси солим:
Камолингдин күёш исру бор уётлих,
Сочингте банда бор ичра сунбул отлих.
Мағоййлун / мағоййлун / фойлотун

8. Эй дили цурдардро лаъли ту дармон шуда,
Хоки раҳат баандаро чашмаи ҳайвон шуда.

/ИН АБЕТ АЗ МИЙОНД АВЗОН ОВАРДА ШУД/

• /А. ЧОМИ/

9. Тоҷикистон шуд мунаввер, то ту гаштӣ бенишоб.
Оламе равшан шавад, чун маҳ барояд аз саҳоб.

/А. ЛОДУТИ/.

10. Ватан вайронга аз ёраст ё аъъёр ё ҳарду?!
Мусийбат аз мусулмондост ё қуффор ё ҳарду?!

/А. ЛОДУТИ/.

- II. Одамӣ бошӣ, мағӯ ту одамӣ,
Нест ўро аз ғами мардум ғаме.

/ТАРЧУМАИ М. ОСИЛОВ/.

12. Ҳар ки н-омӯҳт аз гузашти рӯзгор,
Ҳеч н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.

/РУДАКИ/.

13. Санемо, лутф нашо ба мани ҳаста чигар,
Набувад ғайри туям ба ҷаҳон ёри дигар.

/МУҲТАСАР, САД. 71/.

14. Гуфт заҳид аз биҳиштам дех ҳабар,
Гуфтамаш зинҳор номи дех мабар.

/МУҲТАСАР, САД. 75/.

15. Баҳри раҳази мураббай солим:

Дилро бубин, дилро бубин,
Дар күи ҷонон омада.
Сар өвлигун, тан ғарки хун,
Ағтону жезон омада.

/А. ЛОДУТИ/.

16. Манзумай "Кремль" Ҳар вазни ҳазачи мусаммани аҳраб изъ-
увлу, мағоййлун, мағъувлату, мағоййлун эҷод шудааст:

Дар доҳили ҳар девор бо дийдаи сирр бингар,
Пайкар ба сари пайкар, сутхон ба сари сутхон.
Аз хуни дили ҳалқ аст ҳар наҷи дар ин гунбад,
Ҳоки тани муздор аст ҳар хишт дар ин айвон...

— — у / у - - - / - - - у / у - - -
— — у / у - - - / - - - у / у - - -

ЗИХОФОТ

Зиҳофот ғамын зиҳоф аст. Чун авзони аслии баҳрҳои солим мөълум шуд, зиҳофот ва илал ҳам бояд донист. Баъзе навишта, ки зарф дар лӯзат аз асл дур афтодан ва ба истилоҳ тағйироти ҷанд аст, ки дар усули афойи ҷоъз мешавад. Ва мадори тағйирот бар се қисм аст: ба нуқсон ё ба афзойиш ё ба таскини мутаҳаррике. Назди баъзе зиҳоф дар лӯзат расидани тир наздики ниҳона. Ҷа истилоҳи мутақаддими арбоби аруз, мисли Зиёуддини Азизраҷӣ, Ҳуҳибуддини Ёсрий, Рашидӣ Ватвот, Ҳоча Насируддини Гусӣ ва Салмони Саваҷӣ ва дигарон зиҳоф сокин ё ҳазоф карданӣ ҳарфи охри сабаби ҳафтиф ё сақийро гӯянд. Пас дар суврати ин маъни ҳарфи аввал, саввум ва шашуми афойи музоҳар наменҷавад, ҷаро ки ҳарфи аввал, саввум ва шашум нахустин ҳарфи сабаб ё ватад аст. Тағйироти ин ҳарфро илал/иллатҳо/ ва ғайра гӯянд. Ва баъзе ҳамаро зиҳоф номанд. Асмой зиҳофот:

ИЗМОР. Измор дар лӯзат донкар карданни асп ва ба истилоҳ сокин карданни "то"-и мутаҳойидун аст ва нақл кунанд аст, яъне мутғоддун шавад ва нақл кунанд ба лафзи мустағфилун, ҷаро ки арузиён чунин забт кардаанд. Агар руҳне аз зиҳоф ё илал ғайри маънус гардал, лафзи маънуси ҳамвазни ў ба ҷояш ниҳанд.

ҲАБИ. Ҳаби дар лӯзат пинҳон кардан ва назди баъзе навардидани доман ва дұхтани он то күтоҳ шавад; ва ба истилоҳ искоти ҳарфи дуввуми сокин аз руҳи, чунонки аз ғоилун алӣ /о/-ро сокит кунем ғаилун шавад ва аз ғоилотун ғаилотун гардал ва дар ғои лотун-и мунғасил ҳаби намеояд. Агар мустағъилун-ро ҳаби кунанд мутағъилун бимонад, мағойилун ба ҷояш ниҳанд ва аз мағъулоту маувлоту монад, манкул ба ғаулоту кунанд ва баъзе мағойилу ба ҷояш ниҳанд. Ва мус табъи дун-и мунғасил низ дар ҳукми мустағъилун-и муттасил дорад. Ва ҳар баҳре, ки аз ин панҷ руҳи ҳолист, махбун намеғардаад.

ҚАСС. Қасс дар лӯзат гардан шикасттан; дар ин ҷо искоти ҳарфи дуввуми мутаҳаррик аз руҳи, чунончи аз мутағъилун мағъилун кунанд. Ва қасс ҷуз дар баҳри комил намеояд.

ТАЙ. Тай дар лӯзат искоти ҳарфи ҷаҳоруми сокин аз ду сабаби ҳафтиф, ки бефосила дар аввали руҳи воқъӣ шавад, чунончи, аз мустағъилун мустағъилун бимонад, пас муғтанилун ба ҷояш ниҳанд ва аз мағъулоту мағъулоту бимонад, пас ғоилоту ба ҷояш ниҳанд. Ва дар мус табъи дун-и мунғасил тайй намеояд. Ва тай дар баҳри басийт, раҷаз, сарӣӣ, мунсариҳ ва мудтазаб воқъӣ мешавад ва дар баҳри комил низ меояд, лекин ба шарти измор.

АСБ. Асб дар лӯзат ҷароҳам кардан шоҳдор дарҳафт буридан; ва назди баъзе ҳуҷӯк шудани оби даҳон дар даҳон; ва дар ин ҷо сокини ломи мағоилатун /яъне мағоилтун/-ро гӯянд, ба ҷиҳати лафзи ғайри маънус мағойилун ба ҷояш ниҳанд. Ва асб дар ғайри баҳри воғир намеояд.

ҚАБЗ. Қабз дар лӯзат гирифтан ба панҷа; дар ин ҷо искоти ҳарфи панҷуми сокин аст, чунончи, аз руҳи мағойилун ва ғаулотун, дар аввал мағойилун ва дар сонӣ ғаулоту мешавад. Ва ин зиҳоф дар баҳри тавиӣл, ҳазаҷ, мутақориб ва музорӣ меояд.

АКЛ. Акл дар лӯзат бастани бозу ва соки штур. Дар ин ҷо искоти ломи мутаҳаррик, чунончи аз мағоилетун мағонлун кунанд. Ва ин ба баҳри воғир махсус мебошад.

ҚАФ. Қаф дар лӯзат бозлоштан; дар ин ҷо искоти ҳарфи ҳафтуми сокин аст, чунончи, аз ғоилотун ғоилоту ва аз мағойилун мағойилу кунанд. Ва ин зиҳоф дар баҳри тавиӣл, мадийӣ, ҳазаҷ, рамал, ҳафтиф, мұчтасс ва музорӣ воқъӣ мешавад.

ЗИҲОФҲОИ МУРАККАБ АЗ ДУ ЗИҲОФ

ҲАБИ. Ҳаби дар лӯзат ба маънайи даству по буридан. Дар ин ҷо иҷтимои измор ва тай – ро гӯянд, ки баёни ин ҳар ду гузашт, чунончи, аз мустағъилун мутағъилун бимонад, ғаилотун ба ҷояш ниҳанд ва дар мағъулоту маувлоту бимонад, ғаилоту ба

чояш нийханд. Ва ин хос ба ҳамин ду руки ва дар бахри мунсарих
ва бафра олд.

ИАЗЛ. Ҳазл дар луғат буридан, бурида шудан. Дар ин чо ичтимон
измор ва тайи аст. Чүнөнчй, аз мутабойлун муфтаилун со-
занд. Ва ин маҳсус ба ҳамин руки аст ва ин руки муҳтасс ба ши
саҳри комил аст.

МАКЛ. шеки дар луғат пои ҷаҳорони ба расон бастон. Дар ин
чо ичтимон ҳаби ва кайф. Ва ин маҳсус дар руки боилотун ва
мустаъильун оян. Чүнөнчй, аз боилотун фаилоту ва аз мустаъильун
мутаъильу бимонац, матоилу ба ҷояш оранд. Ва ин дар баҳ-
ри ҳафтиф, мадийл, рамал ва муҳтасс оян.

НАРС. Беҳис дар луғат ба маъни кам кардан меоянд. Дар ин
чо ичтимон асб ва кайф, чүнөнчй, аз мағоилатун мағоийлу ку-
нанд. Ин муҳтасси ба баҳри воғир аст.

ТАШӢӢС. Ташӣӣс дар луғат парондана кардан ва парондана
шудан аст. Дар ин чо ҳазми яке аз ду ҳарфи мутаҳаррик аст,
дар ватади маҷмӯъ, ки дар боилотун бошад болотун бимонац, ё
боостун, пас мағъувлон ба ҷои он нийханд. Ва ин таҳйир дар баҳ-
ри мадийл, ҳафтиф, рамал ва муҳтасс меоянд.

МУОҚАБАТ дар луғат аз пай цигар омадан аст ва ба истилоҳ
ду сабаби ҳафтифро, ки дар шеъре муҳтамиъ бошанд, аз зиҳоф
маъмун ва саломат доштан аст ҷавозон ё яке аз онҳоро вуҷубан
нигоҳ доштан ва ин ичтимон ҳар ду сабаб ҳоҳ аз рӯи вазъ бо-
шад дар як руки, чүнөнчи дар мустаъильун ва мағоийлун, ҳоҳ
аҳзод, чүнөнчй, мутабойлун аз измор мустаъильун шавад ва
мағоилатун аз асб мағоийлун шавад, ҳоҳ аз штисоли як руки
ба руки дагар, масалан, дар баҳри рамал боилотун боилотун
сабаби оҳлар руки аввал ва сабаби аввали руки сониро солим
дошта тун, бо гӯи, ё ҷуни сабаби аввалро ҳазф карда ту, бо
ҳосил қуни, ё алиғи сабаби сониро дар карда тун, бо ҳонӣ. Ин
ҳар се суврат маъбари муоқабат ва ҷоиз нест, ки ту, бо ҷуни,

чаро ки тафъало ба ҳазми ҳарфи дувумин ҳар ду сабаби мазкур
мунҷар ба фосилан кубро мешавад ва арӯзиён инро сакийл мепин-
доранд. Муоқаба дар мадийл, мунсарих, рамал, воғир, ҳазаҷ,
ҳафтиф, тавийл, комил ва муҳтасс меояд, дар комил ве ғоғир
ба шарте ки муҳмар ва маъсуб бошад.

МУРОҚАБА. Муроқаба дар луғат бо якдигар ниғаҳдонӣ кардан,
ба истилоҳ маан ҳазф накардан ду сабаби ҳафтиф мағоийлун
ва мағъувлоту ва мустаъильу гӯянд. Дар муроқаба, ҳаркӣб ва
ҷадийл муроқаба лозим аст ва дар саръ ва мунсарих ролиг дар
баҳри ҳафтиф муроқаба ҷоиз.

МУКОНАФА. Муконафа дар луғат фаро гирафтан якдигарро ва
ба истилоҳ дар саръ, мунсарих, баскӣт ва раҷауз се ҳол ҷони
доштан аст, яъне дар ин будур ҷоиз аст, ки ҳар ду сабаби ҳафти-
фифро маан саломат доранд ё маан ҳазф кунанд, ё якро сало-
мат ва якро сокит кунанд.

Бидон ки ишал ҷемъи иллат ва ба истилоҳ аз аввал ё аз охи-
ри руки ғайри ҳадофоти мазкура ҷизе кам кардан ё зиёд намуқен
аст. Пас аз он ҷумла он чи дар оҳир зиёда шавад ин аст, аввал:

ИЗОЛАТ. Изолат дар луғат ба маъни дароз кардан ва
дар ин чо як алиғ дар ватади маҷмӯъ, ки дар оҳир руки бошад,
зиёда кардан аст пеш аз сокин, чүнөнчи, дар мутабойлун мустаъильун
илон ва дар боилун боилон ва дар мустаъильун мустаъильон ме-
шавад. Ва ин дар раҷауз, мутадорик, баскӣт, комил, саръ, мун-
сарих ва муҳтазаб воқиъ мешавад ва дар арӯз ва зерб беътар
вукӯз мебад ва дар ҳашв ҳамтар ва дар садр ва ибтидо мамнӯз.

ТАСБИҲ. Тасбииг дар луғат тамом кардан аст. Дар ин чо як
алиғ дар оҳир сабаби ҳафтифе, ки дар арӯзу зарб воқиъ бошад,
зиёда кардан аст, чүнөнчи, дар ғаузулун ғаузулон ва дар ғоили-
лон ғоилитон, пас мангул шавад ба ғоилиён ва дар мағоийлун
мағоийлон шавад. Ва ин дар ҳазаҷ, рамал, музориъ, мутақориб,
мадийл, тавийл ва муҳтасс имкони вуқӯз дорад.

ТАРСИЙ. Тарсий дар дүгээт доман кашидан ва дароёй кардан за дар ий чо бар ватади мачмуу, ки дар арзуз ва зарб воюй шавад, сабаби хәфий зөнд кардан аст. Чун мутафойдунро мураффал намоянд мутајондун тун шавад, ба мутафойлотун манкул гардай. Чун мустафылунро мураффал күнанд мустафылун тун шавад, ба мустафыллотун манкул гардай. Ва ий дар бахри арабий мүхтасс са бахри комил аст ва дар раҷаз низ ойж вай он чи аввалий афорий зиёда күнэнд.

ХАЗМ. Ҳазм дар дүгээт ҳалка дар биний шутур ва ғайра кардан аст. Дар ий чо як ҳарф ё ду ҳарф ё се ҳарф ё чахор ҳарф зиёде кардан аст ва дар тақтий шумор намекүнанд. Ва он махсуси аш-сри араб бошад. Ва күдамо дар форсий ба як ҳарф овардаанд ва мутазхирин истеммол мекүнанд. Ва аз ҷумлаи илал он чи аз охири эфсий сокит шавад, вүх аст:

1. **ҲАЗФ.** Ҳазф дар дүгээт андохтан. Дар ий чо исцоти сабаби хәфий аст аз охири руки. Пас дар фаувлун ғаув вадар фойло тун боил ва дар мағойлун мағойл мемонаад. Аввалро ба фаал, сониро ба фойлун ва солисро ба фаувлун манкул мекүнанд. Ҳазф дар рамз, тавийл, мутакориб, мүчтасс, майдийд, ҳазаҷ ва ха-рий мөсий.

2. **ҚАТФ.** Қатф дар дүгээт буриданы ҳушай ангур ва ғайра. Дар ий чо исцоти сабаби хәфий аст аз охири мөдабли он сокин кардан. Чунончий, аз мағойлатун мағойл мемонаад, фаувлун ба чояш нийханд. Ий махсуси бахри воғир аст.

3. **ҚАСР.** Қаср дар дүгээт үтөх кардан аст. Дар ий чо исцоти ҳарфи сокин аст аз сабаби хәфийфе, ки дар охири руки бошад ва мөдабли он сокин кардан аст. Чунончий, аз фойлотун фойлот, пас фойлон ба чояш нийханд ва аз фаувлун фаувл ва аз мағойлун мағойл мемонаад.

4. **ҚАТЬ.** Қать дар дүгээт ба маъни буридан аст. Ва дар ий чо исцоти як ҳарф аст аз охири ватади мачмуу ва мөдабли онро

сокин кардан аст. Чунончий, аз мустафылун мустафьил мемонаад, мағбувлун ба чояш нийханд ва аз мутајондун мутајон монад, байлантун ба чояш нийханд ва аз фойлун фойл монад, фөльдун ба чояш нийханд. Аммо дар "Музхиб"-и Насируддини Түсүй вз атбози қатъ дар фойлотун чунончий аст, ки сабаби хәфий аз охири баяндозанд ва аз ватади мачмууаш ҳарфи сокинро исцот намуда, мөдабли уро сокин гардонанд. Дар он суврат низ фойл мемонаад ва манкул ба байлантун мешавад. Чунончий, дар фойлун түбтэ оян. Ва ий дар баҳри раҷаз, комил, рамз, мутадорик, басийт, мадийл, сариз, хәфий, мүчтасс ва мүктазаб вүкүй ёбад.

5. **ҲАЗАЗ.** Ҳазаз дар дүгээт үтөх шудан аст. Дар ий чо исцоти ватади мачмуу аст аз охири руки. Пас дар мустафылун мустафьиль ва дар фойлун фойл ва дар мутајондун мутајон мемонаад. Аввалро ба байлантун ва сониро ба байлантун манкул месозанд. Ва ий тағийир дар баҳри комил, раҷаз ва мутадорик бештар оян.

6. **САЛМ.** Салм дар дүгээт гүй аз бүз буридан аст. Дар ий чо исцоти ватади мағрур аст аз охири руки мағбувлоту. Дар ий суврат мағбув мемонаад ва манкул ба байлантун мешавад. Ва ий дар баҳри сариз, мунсариҳ ва мүктазаб меояд.

7. **ВАКФ.** Ва он дар дүгээт ба маъни истодан аст ва дар ий чо сокин кардан "то"-и мағбувлоту гүйни. Дар ий суврат манкул ба мағбувлон мегардаад. Ва ий тағийир дар се баҳр ба вүкүй мөсий: Сариз, мунсариҳ ва мүктазаб.

8. **КАСФ.** Ва он дар дүгээт буриданы пошнай шутур аст ва дар ий чо сукти ҳарфи ҳафкүм. Чунончий, аз мағбувлоту мағбувлю мемонаад, мағбувлун ба чояш оранд. Вакф, ва қасф дар баҳри сариз, мунсариҳ ва мүктазаб меояд.

9. **БАТР.** Батр дар дүгээт буриданы думро гүйнд ва аз бех беркандан аст. Дар ий чо ичтимои салм ва хазф дар руки мағбувлун ва ичтимои батъ ва хазф дар фойлотун ва ичтимои харм ва чабб дар мағойлун. Чунончий, дар фаувлун батъ ва дар фойлстун байлантун

бадал аз фотя ва мағойлун фәъ, бадал аз фо оранд. Ва ин ба саҳри мутакораб, ҳазаҷ, ренал, музориъ, мұчтасс вә ҳафийф сия. Ысыз руқнеро, ки дар ӯ батр воқиъ шавад, мұлаққаб бө ғәтр күнанд. Ысыз мәктүп вә балык мәхзүф вә балык ахрам вә мачбуб номанд. Аз чүмлат илал он чи аз аввали руқи сөкит шавад, даҳ аст:

1. ХАРМ. Ҳарм дар лугат шикастани паррат бині. Ва дар ин чо иштимои харм вә асб дар мағойлатун, яъне ҳарғи аввали оңро сөкит карда, ҳарғи панчумро сокин күнанд ғосилтун монад, мағи улун ба қояш оранд вә ақсам номанд.

2. ХАРМ. Ҳарм дар лугат шикастани паррат бині. Ва дар ин чо иштимои харм вә асб дар мағойлатун, яъне ҳарғи аввали оңро сөкит карда, ҳарғи панчумро сокин күнанд ғосилтун монад, мағи улун ба қояш оранд вә ақсам номанд.

3. САЛМ. Салм дар лугат рахна кардан аст. Дар ин чо ҳарғи аввали аз руқни фаувлун афқандан аст, уудун бимонад вә бадали оз фөйдүн оранд.

4. САРАМ. Сарам дар лугат шикастаяи дандони пеш аст. Дар ин чо иштимои харм вә кағз дар фаувлун, яъне фо вә нүни онро сөкит күнанд ууд мемнанд, фө ба қояш илханд вә асрар номанд. Ин ҳар ду дар тавийл вә мутакориб уйтад.

5. ШАТТАР. Шаттар Сурида шудан вә бергаштани палак вә дар ин чо иштимои харм вә кағз дар мағойлун, яъне ҳарғи аввал вә панчумро сөкит карда ғолдун күнанд вә шаттар номанд.

6. ХАРБ. Ҳарб вайрон шудан вә дар ин чо иштимои харм вә кағз дар мағойлун, яъне батыл сукти ҳарғи аввал вә ҳафтум ғосиллү симнанд мағи улун ба қояш илханд. Аштар вә ахраб ҳар дар ҳазаҷ вә музориъ уйтад.

7. ФАЗЕ. Шикасташох вә дар ин чо омадани харм дар мағо платун, яъне ҳарғи аввал сөкит күнанд вә мұтташтүк ба қой ғосилтун оранд вә разб номанд. Ин маҳсус ба вөйр аст.

7. ҚАСАМ. Қасам дар лугат ба маънои шикастаданын вә дар ин чо иштимои харм вә асб дар мағойлатун, яъне ҳарғи аввали оңро сөкит карда, ҳарғи панчумро сокин күнанд ғосилтун монад, мағи улун ба қояш оранд вә ақсам номанд.

8. ЧАМАМ. Чамам бенайза шудани мард дар ҷанг. Ин чо иштимои харм вә асб дар мағойлатун, яъне ҳарғи аввал вә панчумро сөкит күнанд, ғолтун бимонад, ғолун ба қойи он илханд вә аҷамем гүянд.

9. АКС. Акс дар лугат пецилдани мүй кулола аст. Дар ин чо иштимои харм вә нақс, яъне аз мағойлатун ҳарғи аввал вә ҳафтум сөкит кардан вә панчумро сокин намудан. Чунончӣ, мағи улун аз ғосилту шавад вә ўздаш номанд. Ин ҷаҳор хосса садри воғиранд.

10. РАФЪ. Рафъ дар лугат ба маънои бардоштан аст. Дар ин чо иштимои як сабаби ҳафийф аст аз ҷузве, ки дар аввали ӯ ду сабаби ҳафийф бошанд, чунончӣ, дар мустағъилун ғолдун бадал аз тағъильун оранд вә дар мағи улун ба ғосилтун монад. Бадал аз увлоту оранд вә марғуб номанд. Дар баҳри мунсарих вә раҷаҳ меояд.

МУРАККАБОТИ ҶАЙИДА

Мураккаботи ҷайдид, таркиботи нау, пайвастагиҳои тоза, ки мутаҳххри байъд аз Халил ибни Аҳмад истиҳроҷ карданд:

1. ЧАББ. Ҷабб ҳасий кардан, яъне ахта кардан. Дар ин чо ду сабаби ҳафийф аз охири мағойлун дур кардан, яъне чун аз мағо йилун йилун дур күнанд мағо беки монад, бадалаш ғаул оранд.

2. ҲАТМ. Ҳатм дар лугат дандон из бун шикастен аст. Дар ин чо иштимои ҳазр вә қаср, чун мағойлунро лун из ҳазр вә ё со ҳаракати мөқабл аз қаср бияғтад, мағо бимонад, ба ғаувл ба дад күнанд.

3. ЗАЛАЛ. Залал дар лугат бегӯштии рон. Дар ин чо иштимои харм вә ҳатм, чун аз мағойлун "мим" "ва" "нүн" вә ё со ҳаракати мөқабл дур шавад, фө бимонад. Ва ин ҳар се, яъне ҷабб, ҳатм вә залал дар ҳазаҷ вә музориъ уйтад.

4. ХАЛЬ. Халь дар дураат берун кардан чома ва дар ин чо иштимол хаби ва кать, чун мустафыилунро хаби кунанд, мағойлун шавад, баядаху аз мағойлун ба кать ғаувлун гардац ва чун дар ғондун ли хар ду амал кунанд базул мегардад.

5. ЧАХР. Чахр дар дураат нүкසен кардан ва дар ин чо аз бои-
лиси хаби карда ғоилотун кучанд ва боз ғайлоро, ки ғосилай сүрөст, соёнит кунанд, түн бимонац, ғаъ ба ҷояш ниҳанд ва маҳчӯр гӯянд.

6. РАЛЬ. Гасъ дар дураат ба маънай чор ўудан аст. Дар ин чо яхтимол ҳасн, катъ ва батр дар ғоилотун, яъна ҳазф намудани алти то ва тун ва алти ило. Гасъ ғаал бимонац ва дар ра-
мал ва қузоръя сяд.

7. НАХР. Нахр гулӯ буридан; дар ин чо исҳоти ҳар ду сабаб ва тоа мағъувлоту аст. Чун до бимонац ҳаъ бадалаш орақд ва манхур гӯянд. За ин ба сарӣ ва мунсариҳ ва мӯғлазаб сяд.

8. ЧАЛЫ. Чадъ дар дураат бинӣ, гӯш ва даст буридан аст. Дар ин чо исҳоти ҳар ду сабаби ҳафти аст аз мағъувлоту ва сокин карданни то аст. Чун лот бимонац ғоъ бар ҷояш ниҳанд ва маҷ-
дӯй номанд. За ин дар баҳри сарӣ, мунсариҳ ва мӯғлазаб сяд.

ФУРИИ БАЪЗЕ АФОИЛИ СЕРИСТЕМОЛ

I. ФУРИИ МАҒОЙЛУН

1. мағойлон / ӯ = - - - / - мусаббар.
2. мағойлун / ӯ = ӯ = / - мақбуз.
3. мағойлӯ / ӯ = ӯ / - мақбуф.
4. мағъувлун / - - - / - ахрам.
5. мағъувлу / - - ӯ / - ахраб.
6. ғоилун / - ӯ - / - аштар.
7. ғаувлун / ӯ = - / - маҳзуф.
8. мағойл / ӯ - - / - мақсур.
9. ғаувл / ӯ = - / - аҳтам.

- | | | |
|---------------|---------|-----------------------|
| 10. ғаал | / ӯ - | / - маҷбуф. |
| 11. ғоъ | / - | / - азали. |
| 12. ғаъ | / - | / - астар. |
| 13. ғоилон | / - ӯ - | / - мақбузи мусаббар. |
| 14. мағъувлон | / - - - | / - ахрами мусаббар. |
| 15. ғоилон | / - ӯ - | / - аштари мусаббар. |
| 16. ғаувлон | / ӯ - - | / - маҳзуғи мусаббар. |

II. ФУРИИ ҒОИЛОТУН

1. ғоилийён / - ӯ - - / - мусаббар.
2. ғоилотун / - ӯ - - / - маҳчун.
3. ғоилоту / - ӯ - ӯ / - мақбуф.
4. ғаилоту / ӯ ӯ - ӯ / - машкул.
5. ғоилун / - ӯ - / - маҳзуф.
6. ғоилон / - ӯ - / - мақсур.
7. ғаилон / ӯ ӯ - / - маҳбуни мақсур.
8. ғаълун / - - - / - айтар, съизе мақтуъ ва маҳ-
зуф номанд.
9. мағъувлун / - - - / - муҳаъас.
10. ғаълон / - - - / - мақтуъ мусаббар.
11. ғаал / ӯ -
12. ғаъ / -
13. ғаъъ / -
14. ғаъъъ / -
15. ғаъъъъ / -
16. ғаъъъъъ / -

III. ФУРИИ МУСТАФЫИЛУН

1. мустафыилон / - - ӯ - / - музол.
2. мағойлун / ӯ - ӯ - / - маҳбун.
3. мағойлон / ӯ - ӯ - / - маҳбуни музол.
4. ғаълун / - - - / - маҳзуз.
5. ғаъ / -
6. муфтаилун / - ӯ ӯ - / - матвий.
7. муфтаилон / - ӯ ӯ - / - матвии музол.
8. мағъувл / - - - / - мақтуъ.

9. фавлук / у -- / - мухалдат.
10. фазлатун / у у у - / - маҳбул.
11. фолун / - у - / - марғубъ.
12. фолон / - у - / - марғуби музолли.
13. мустабъалон / - - у - / - муратъал.

4. ФУРУИ НАМУЗЛОТУ

1. шағтиду / у - - ў / - маҳбун.
2. узбекид / у - - / - маҳбуни мавқуф.
3. тоғлоту / - у - у / - матвий.
4. ғолст / - у - / - матвии мавқуф.
5. ғалсту / у у - у / - маҳбул.
6. ғалст / маҳсули мавқуф.
7. мағтувлон / - - - / - мавқуф.
8. мағтувлун / - - - / - максуб.
9. фолун / - у - / - матвии максуб.
10. фэувлун / у - - / - маҳбуни максуб.
11. фольун / - - / - аслам.
12. фөз / - / - маҷдубъ.
13. фәз / - / - манхур.
14. мәғъувлү / - - у / - марғубъ.

5. ФУРУИ ФАУВЛУН

1. фаувлон / у - - / - мусаббағ.
2. фаувлу / у - у / - мақбуз.
3. фаувл / у - / - мақсур.
4. фаал / у - / - маҳзуғ.
5. фольун / - - / - аслам.
6. фольон / - - / - аслами мусаббағ.
7. ғөз / - / - асрар.
8. фәз / - / - абтар.

6. ФУРУИ ФОИЛУН

1. файлун / у у - / - маҳбун.
2. фольун / - - / - мақтубъ.
3. фаал / у - / - маҳбуни мақтубъ.
4. фәз / - / - маҳзуз.
5. фольон / - - / - музолл.

АЛОМАТ ВА СХЕМАИ НАМУДХОИ МАМУМЛИ ФУРУЙ

1. Мағойлон / у - - - / - мусаббағ.
2. Мағойлун / у - у - / - мақбуз.
3. Мағойлу / у - - у / - мақиуб.
4. Мағойл / у - - / - мақсур.
5. Мағбӯвлун / - - - / - аҳрам.
6. Мағбӯвлу / - - у / - аҳраб.
7. Фаувлун / у - - / - маҳзуғ.
8. Фолун / - у - / - аштар.
9. Фаал / у - / - маҷбуб.
10. Фаувл / у - / - аҳтам.
11. Фаъ / - / - аbstар.
12. Фөз / - / - азали.

Аз аломат ва схемаҳои мазкур чунин натиҷа бар меояд, ки ҳар як муаллим, хонанд, мухлисони шеър бояд вазни арузро амиқ до-нанд, дуруст азъёд карда, ифоданок хонанд. Ўйле, ағсӯс, ки баъзе муаллимон хонандагонро бо тарзи саҳҳ ва ифоданок хандани шеър ва дуруст навишти он шинос накарда, хондан ва ҳифз кардани онро талаб мекунанд. Ҷе аз он ки шеър азъёд карда шавад, бо хонандагон доир ба тарзи хониш, навишт, вазн, зихоф, фурӯй, тезтий ва порчаҳои таранумии он сӯҷбат гузаронидан лозим аст. Ҳаминро ҳам бояд дар хотир нигоҳ дошт, ки хониши бурро ва ифодеде-ки асарҳои бадӣ, синоати адабӣ дар баробари кӯшодани мазмун ба равшан кардени ғоя ва хусусиятҳои бадии асар ёри расонид, ҳам-чун воситен баланд бардоштани маданияти нутқ роли бузург мебозад.

Талабагон ва ҳэтто байзे муаллимон қам аз сабаби нағониста-
ни қоңдаю арұз күтоқ ва ё дароз талағұз шудан байзә ^{кали-}
маҳо /сабаб, ватад, фуруғ, имола ва тіхор/-ро намедонанд. Ифоданың
хонда, дараачай қашинокий талағұзы қалима ба ҳусусияти оғов-
хой садоноки ҳамон қалима вобаста аст. Ин ҳусусиятқоро ба на-
зар гирифта, шеърро тавре бояц хонд, ки вазн дуруст, оғант иро-
данок шавац, сомеъ лаzzат мебарад, ба шунаванда рух мебахшад.
Аммо күтоқ талағұз шудан қалима ё ҳуд ҳілжо бе вазні шеър ха-
лал мерасад, ғушхарош ва ба сомеъ нағрат мөнгезад. Чүнөнчі:

Ин баҳри ҳәйлот балсөй-анчом.

К-аз дүрри саноеь аст бо зебу низом.

Онро ту "Бадоеъ-ус-саноеъ" күн ном,
Созад ба атои ҳак, Атои, чу тамом.

Агар мө "Бадоеъ-ус-саноеъ"-ро "Бадойлу-с-санойль" ё кү
"Бадойиссанойль" нависем, аз сектаву қанда-қанда ғушхарош
хондан ҳалос мешавем ва сомеъ ҳам лаzzат мебарад. Чүнөнчі:

Ин баҳри ҳәйлоти бадойильчом,
К-аз дүрри санойль аст бо зебу низом.

Онро ту "Бадойлу-с-санойль" күн ном,
Созад ба атои ҳаққи Атои чу тамом.

/АТОУЛЛОХ ҲУСАНИ/

Инчунин шеъри зеринро низ аз назар гузаронем:
... Ҳәёли хос бошад, холи руи шоҳиди маънӣ,
Чу хол андак фитад бар рух, дихад ҳусни фаровонаш,
В-гар гиряд зи бисъёри ҳама рухсори шоҳидро,
Миённи солдарухсорон сияхрүи расад з-онаш.

Бино бер вазни арұз ва риояи ҳетти он бояц чүнин навишка
ва хонда шавад:

... Ҳәёли хосс бошад, холи руи шоҳиди маънӣ,
Чу хол андак фитад бар рух, дихад ҳусни фаровонаш.
Ва гар гиряд зи бисъёри ҳама рухсори шоҳидро,
Миённи солдарухсорон сияхрүи расад з-онаш.

Зеро ки дар вазни қазачи мұсаммани солим: мағойлун, мағойлун.
мағойлун, мағойлун сабт шудааст.

Қобағотуорији аркому авзона мұраббаъ, мұсадас, мұсамман ва
мұстазод чүнни аст:

1. Садр арұз,
Ибтидо зарб.
2. Садр ҳаш әрұз,
Ибтидо ҳаш зарб.
3. Садр ҳаш ҳаш әрұз,
Ибтидо ҳаш ҳаш зарб.
Ибтидо ҳаш ҳаш зарб.
4. Садр ҳаш ҳаш ҳаш,
Ибтидо ҳаш ҳаш әрұз.
Ибтидо ҳаш ҳаш ҳаш,
ҳаш зарб.

Масалан барои мисол шеъри "Сурими Сталинград"-и Шұмын
Қаноатро гирем: Миённи ҳалқаи оған,
Миённи ҳалқаи оташ.

Барои мұайяғ намудан вазни байт, үро ифоданок хондан қозын
ва ба руқиҳо чудо кардан қозын меояд. Масалан:

1	2
о ы-ә-ни-ҳаҳ / қа-йи-о-ҳаҳ	
3	4
и-ә-ни-ҳаҳ / қа-йи-о-тәҳ	
у - - - / у - - -	
у - - - / у - - -	
Мағойлун / мағойлун	
Мағойлун / мағойлун	

Дар ин байт маълум мешавад, ки руқиҳо якүм ва саввум сағр
ва ибтидо, дувум ва ҷаҳорум арұз ва зарб мебошад.

Байти мазкур бер вазни қазачи мұраббаъ солим навишка шудааст.
Зеро ки мағойлун дар байт ҷаҳор бор тақрор шудааст.

Е ки байти зерини М. Қаноатро аз назар гузаронем:

Даҳой хондаи қишвар,
Даҳой рондай қишвар.

Еарои музайян наимудани вазни байт, онро ифоданок хонда, ба рукиҳо чудо кердан лозим:

1 2
Да-ҳо-йи¹хон / да-йи-киш-вар,

3 4
Да-ҳо-йи²рон / да-йи-киш-вар.

у - - - / у - - -
у - - - / у - - -

Мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун

Дар ин сайт низ мазълум мешавад, ки рукиҳо якум ва савум садр ва ибтидо, дувум ва чаҳорум арӯз ва зарб мебошад.

Аз зоддёти даҳонии ҳалқи ӯзбек ҳам мисол овардан мумки:

Қизил гул ғунчаси сўлсам,
Даҳамнинг кенжаси сўлсам.

Байти мазкурро ифоданок хонда ба рукиҳо чудо кунем:

1 2
Қизил-гул-гун / ча-си-бўл-сам,

3 4
Да-дам-нинг-кен/ ха-си-бўл-сам.

у - - - / у - - -
у - - - / у - - -

Мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун

Дар ин сайт низ рукиҳо якум ва савум садр ва ибтидо, дувум ва чаҳорум арӯз ва зарб мебошад.

Мисоле аз баҳри ҳазачи мусаддаси маҳзуф:

Ба майдони набарди зиндагонӣ,
Маро ёд ояд аз аҳди ҷавонӣ.

Байти мазкурро ба рукиҳо чудо кунем вазни он музайян мешавад:

Ба-май-до-ни¹/ на-бар-ди-зин / да-го-ни³,
Ма-ро-ё - до / я-даз-аҳ-ди² / ча-во-ни⁴.

Мағойлун / мағойлун / файвлун
Мағойлун / мағойлун / Ҷаувлун

у - - - / у - - - / у - -
у - - - / у - - - / у - -

Аз ин схема ва аломатҳо мазълум мешавад, ки рукиҳо якум ва чаҳорум садр ва ибтидо, дувум ва панҷум ҳашв ва савум ва шаҳум арӯз ва зарб мебошад. Ин байт дар вазни ҳазачи мусаддаси маҳсуф навишта шудааст.

Ба баҳри ҳазачи мусаддаси маҳсур мисол:

Ба заҳмат дастиноман хидмат нишон дод,
Дар ин хидмат ба ман заҳмат Нинон дод.

/А.ЛОДУТИ/

Схема, аломат ва рукиҳо байти мазкур чунин аст:

Ба-заҳ¹мат-дас / ти-ман²хид-мат / ни-шон³дод,
Да-рин⁴-хид-мат / ба-ман-заҳ-мат / Ни-шон-дод.

у - - - / у - - - / у - -
у - - - / у - - - / у - -

Мағойлун / мағойлун / мағойл
Мағойлун / мағойлуй / мағойл

Аз ин схема ва аломатҳо мазкур мазълум мешавад, ки рукиҳо якум ва чаҳорум садр ва ибтидо, дувум ва панҷум ҳашв, савум ва шаҳум арӯз ва зарб мебошад. Ин байт дар вазни ҳазачи мусаддаси маҳсур навишта шудааст.

Баҳри ҳазачи мусаддаси солим:

Ватан вайона аз ёр аст, ё ағъёр, ё ҳарду?
Мусийбат аз мусулмонҳост, ё куффор, ё ҳарду?

Схема, аломат ва рукиҳо байти мазкур чунин аст:

1 2 3 4
Ва-тан-вай-ро / на-аз-ё-рас / ту-ё-ағъ-ё / ру-ё-ҳар-ду?
5 6 7 8
Му-сий-бат-аз / му-сул-мон-ҳо/ст-ё-куф-фо/ру-ё-ҳар-ду?

у - - - / у - - - / у - - - / у - - -
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -

Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун

А.ЛОДУТИ/

Аз ин схема ва аломатдо мазкур маълум мешавад, ки рунидан якум ва панчум садр ва истило, чаҳорум ва ҳаштум аруз ва зарб боян ҳамма ҷашн аст.

Ҳазари мусаммани аҳраби макбуғи маҳзүф:

Раҳ ёфтли дар шаби торик давидӣ.

Ҷангоми саҳар чун шефаки сурх дамидӣ.

/И. ТУРСУНЗОДА/.

Шеъри мазкурро тавре боюн хонд, ки вазни саҳеху оҳанг ифодаск шаъезд. Кӯтоҳ талабууз шудани калима ё худ ҳичро ба вазни шеър ва ифоданск хондани он ҳалал мерасонад.

Дар байти мазкур ба ғайр аз "раҳ ёфтли", "торик давидӣ" ва "сурх дамидӣ" боян калимаҳо мӯътадил, ревон хонда мешаванд. Ҷенни дар хонини калимаҳое, ки дар зераш хат кашидаш шудаанд, ҳам фосила ва ҳам қадре кашиноки мушоҳада мешаванд, яъне ба вазни аруз ҳонданро тақозо мекунад.

Дар сатрҳои зерини шеъри саҳшида "Еа В.И. Леник" чунин ҳаҷоҳо қадре кашинок талафӯз мешавад, яъне дар асоси вазни аруз ревон ва ифоданок хонда мешавад:

Раҳ-ё-ғи / ти-ю-дар-шо / си-ш-рий-ки / да-вий-ди,
Ҳан-го-ми/ са-ҳар-чун-шо/фа-ни-сур-хи / да-мий-ди.

-- у / у -- у / у -- у / у -- .
-- у / у -- у / у -- у / у -- .

Мағбувлу / мағойду / мағойду / фаувлун
Мағбувлу / мағойду / мағойду / фаувлун

Дар натиҷаи кашинок, дар асоси вазни аруз ифоданок талафӯз кардани ҳичроҳои мазкур на танҳо як ҳичроҳои дароз, балки якуним ҳичро - як ҳичроҳои дарозу як кӯтоҳ / - у / - ро ташкил карданд. Дар шеър калима ва ибораҳоро ба руниҳо чудо карда, батзие ҳарфҳоро аз калимай сянда гирифт, бо тақозои вазни ба ҳам васл мекунанд. Маънои луғавии "васл" пайваст кардан аст. Васлшавии калимаҳо, ё ки ҳарфҳо дар байти зерин ба назар мерасад:

Ҳар ҳасм, ки оташ ба сари ренҷбарағӯҳт.
Ҳокистар аз он монанд дар оташ ҳуди ў сӯйт.

1	2	3	4
---	---	---	---

Ҳар-ҳас-ми / ки-о-таш-са / са-ри-ран-чу / са-рағ-рӯҳт.

5	6	7	8
---	---	---	---

Ҳо-кис-та / ра-зон-мон-ду/да-ро-таш-ху / дӣ-ӯ-сӯйт .

Мағбувлу / мағойду / мағойду / фаувлун
Мағбувлу / мағойду / мағойду / фаувлун

--- у / ӯ --- у / --- у / у --- .

Аз ин схема ва аломатдо маълум мешавад, ки рунидан якум ва панчум садр ва истило, дум, шашум, саҳм ва ҳоҷум ҳамза, чаҳорум ва ҳаштум аруз ва зарб мебошад.

Лозим донистем, ки аъбёти мазкурро қадре ҳарҳо лиҳем:

Дар ин шеъре, калимадони бо ҳарғи садовин сар мешаванд, ҳусусияти ба худ хос доранд: "афӯҳт", "аз", "он" ва "оташ" бо калимаҳое, ки бо ҳамсадо тамон шудаанд: "ранҷбер", "ҳокистар", "зон" ва "дар" ҳамроҳ хонда шуда, дар натиҷа ҳичроҳои дарози калимаҳои якум ба ҳичроҳои кӯтоҳ мубаддаҳаш гашта, ҳамсадои оҳирини онҳо ба калимаҳо, ки беъди онҳо смадаанд ва бо ҳарғи садовин сар шудаанд, пайваст хонда мешаванд.

Дар байти мазкур калимай "ранҷбер", ки аз ҳичроҳо / - у - / ғоиҳлун иборат аст, бо калимаҳои "афӯҳт", ки ду ҳичроҳои дароз / - - / ташкил ёфтаанд, пайваст хонда мешавад. Чунонҷӣ: "ранҷбарағӯҳт". Дар натиҷа ҳамсадои оҳирини калимай "ранҷбер"- "р" ба калимай "афӯҳт" гузашта, ҳичроҳои он ба як тартиб ҳарор мегирад: - у у .. Дар сатри думи калимаҳои "дар", "оташ" изҳамин тавр пайваст хонда мешаванд ва калимай "дар", ки /з/р ҳичроҳои дарозро ташкил мекунад, ба ҳичроҳои кӯтоҳ / у / бармагардад ва калимай "дараташ" / у - - / як ҳичроҳои кӯтоҳ ва ду ҳичроҳои дарозро ташкил мекунад.

Дар мисраи думи ин байти боз як ҳодисаи аҷибе ҳаст, ки оро на ҳамаи хонандагону донишҷӯён сарҳади мераванд. Чунонҷӣ, калимай "ҳокистар" аз се ҳичроҳои дароз / - - - /, калимай "аз" аз як

Хичой дароз / - / ва калимай "он" низ аз як хичой дароз / - / иборат аст. Цас, ҳамаи ин калимаҳо ҳичоҳои дарозро ташкил кардаанд. Вазни шеър талаб мекунад, ки ҳичоҳои саввуми калимай "ҳокистар" ва пешоянди "аз" ҳичой кӯтоҳ шуда оянд. Тавре ҳондан лозим аст, ки ин ҳичоҳои дароз ба ҳичоҳои кӯтоҳ табдил ётад, вазни байт расо шавад. Дар натиҷаи пайваст ҳондани калимаҳои "ҳокистар", "аз", "он" - "ҳокистаразон" аз калимай "ҳокистар" ҳамсаиди охирини он-овози "р" ба пешоянди "аз" ва ҳамсаиди калимай "аз"- овози "з" ба калимай "он" мегузараид ва дар натиҷа ин се калима ин тавр ҳонда мешавад: "ҳо-қис-та-ра-зон". Ҳамин тавр, дар натиҷаи якҷоя талағӣуз шудани се калима ба ҷони ҳичоҳои дароз / - - - - / се ҳичоҳои дарозу ду ҳичоҳои кӯтоҳ / мус-тағъидатун / - - у у - / ба вуҷуд омада, шеър салису равону фасех ҳонда мешавад.

Ҳисолҳо барои кори мустақилони ҳонандагон.

1. Дар сиёсат ҳари Ийсо ҳама ҷо раҳбари ўст,
Ҳар ки дар дасти мударрис бузи Аҳфаш бошад.

/А.ЛОҲУТИ/.

2. Ҷисору дуктари ҳудро шарафи кор омуз,
То қайдонанд, бувад муғтхури зиллату ор.

/А.ЛОҲУТИ/.

3. "Ҳоки поясро на бояд пок кард",
Ҳоки аз онбояд ки акнун ҳок кард.

/М.ТУРСУНЗОДА/.

4. ...Ссиё бедор шул, бедор
тарки хоб кард,
Ростибу дустиро
оқидбат даръёб кард...

/М.ТУРСУНЗОДА/.

5. Диядаме диядори он диядори рӯъно қошӣ,
Дијда равшан кардаме аз ҳоки он по қошӣ.

/А.ЧОМЛ/.

МОҲИНИ ДОИРАҲО ДАР СИСТЕМАӢ-АРУЗ

Аз тарафи симони арузӣ як қатор доирадое тартиб дода шуда вест, ки сяҳо аз беъзе ҷиҳатҳо ба ҳам шабсӯҳат доранд. Ҳаминро ҳам бояд донист, ки беъзе аз баҳро мунёддики ва алоҳида аз беъзе дигар мешаванд ба сабаби он ки аркони ашараи мазкура ба тақдим ва таъхири асбоб ва автод ва ғавосили беъзе аз беъзе суварти дигар ҳосиФ мешавад.

Муаллифи "Миъроҷул-аруз" Муҳаммад Ғиёсуддин метӯяд: Ҳалил ибни Аҳмад ва пайравони ў барои сухулияти таҳқими инҷикони 15, баҳро аз якдигар панҷ доира вазъ намуда, барои ҳар доира ишме муносиб муқаррар карда буд. Беъдаҳу форсиян як доират "мұнтазиғ" афзуда, ҳамагӣ шаш доира муқаррар кардаанд.

Адібони номӣ, мутахассисони илми аруз Навоӣ ва Ҷобур азъанаи то асри XV мавҷуд бударо давом дода, доират системи арузро боз ҳам таҳмил додаанд. Чунончӣ, А. Навоӣ "доират мұнтазиғ" ва "доират мұнталиға"-ро эҷод карда бошад. Ҷобур ба соз "доират мұнталиға музоҳаға" ва "доират мұнталиға мұхтарағ"-ро эҷод карда, адади онҳоро ба нүх расондааст. Чунончӣ дер "Мұнтасағ" ном асараш тартиби онҳоро чунин сабт кардааст:
1. "Мұттағика", 2. "Мұнталиға", 3. "Мұнталиға музоҳаға", 4. "Мұнталиға мұхтарағ", 5. "Мұнталиға", 6. "Мұнталиға", 7. "Мұнталиға", 8. "Мұнталиға" ва 9. "Мұнталиға солим". Иш тартибро муаллифи "Ғиёсул лӯғот" қадре таъйир подаанд. Чунончӣ, ба тақдим ва таъхир аҷзори баҳри тавли, мадийд ва басийт аз як доира истихроҷ мешавад.

1. Доират мұнталиға аз баҳрои тавлий, мадийд ва басийт иборат аст. Ҳасалан, агар ғаувлун мағолӣлуро чадор бор мудаввар бар хатти доира нависӣ ва аз ғаувлун оғоз намоӣ баҳри тавлий ҳосил мешавад. Ва агар аз дун-и лағзи ғаувлун оғоз кунӣ ва дун мағолӣлуро ғаувлун чадор бор бигүй, бар вазни чаҳор ғоилотун ғоилун мешавад, ки баҳри мадийд ҳосил мешавад. Ва агар аз

иілун шурӯй намой ва чаҳор бор иілун ғауудун мағо, бар вазни мустафъидун фойдун мешавад, ки баҳри басийт аст ва номи ин до-
зарен мухталифа бошад.

2. ДОИРАИ МУТАЛИЗА. Ба ихтилоғи аркони субоӣ ва хумосӣ ва
баҳри воғир ва комил аз як доира аст, чи агар ҳашт мағоялатун
сар ҳатти доира нависӣ ва аз мағо оғоз намой, баҳри воғир ҳо-
сия мешавад. Агар аз илатун оғоз кунӣ ва илатун мағо чаҳор бор
салгӯӣ, бар вазни мустафъидун мешавад, ки баҳри комил аст. Ва ин
доирро синобар улҷат, иттиҳод ва аркон мұтқалифа номанд.

3. ДОИРАИ МУЧТАЛИБА. Ҳазаҷ, раҷаҷ ва рамал аз як доира аст,
зоро ки агар мағсаидун чаҳор бор бар ҳатти доира нависӣ ва аз
мағо оғоз кунӣ ҳазаҷ аст. Ва агар аз иілун оғоз кунӣ ва иілун
оғоз кунӣ ва иілун мағо хонӣ, бар вазни мустафъидун мешавад, ки
баҳри раҷаҷ аст. Ва агар аз дун шурӯй кунӣ ва дун мағо ий би-
гӯӣ, бар вазни фойлотун гардац, ки баҳри рамал аст. Ва номи ин
доирии мұтқалиба бошад, ба сабаби ҷалби аркон аз доирии мұхта-
лифа месошад.

4. ДОИРАИ МУШТАГИҲА. Баҳри музориъ, мұтқазаб, мұтқасс ва
мұнсарих аз як доира берун сяңд. Зоро ки агар мағо ий ду, фо
и ло ту, мағо ий ду, фо и ло ту-ро як-як ва ду-ду ҳарғ чудо-
чудо бар ҳатти доира нависӣ ва аз шами мағояйду оғоз намой ва
бар то-и фойлоту дунум тамом кунӣ, баҳри музории мұсаммани
макғұф шашы мешавад. Ва агар аз ий оғоз кунӣ ва гүй ий ду, фо
и ло ту, мағо ий ду, фо и ло ту, мағо, бар вазни фойлоту мұф-
таидун, фойлоту мұтқайдук мешавад, ки баҳри мұтқазаби мұсаммани
матвий аст. Ва агар аз лом-и мағо ий ду шурӯй намой ва гүй ла-
бо и ло ту мағо ий, лағо и ло ту мағо ий, бар вазни мағояй-
ду, фойлотун, мәбонидун фойлотун мешавад, ки баҳри мұтқасси мұ-
саммани махбун аст. Ва агар аз лоту оғоз кунӣ ва гүй: ло ту ма-
ғо ий ду фо и, ло ту мағо ий ду фо и, бар вазни мұтқайдун фо-
йлоту, мұтқайдун фойлоту мешавад, ки баҳри мұнсарихи мұсаммани

матвий аст. Ва ин доираро мұтқабиха гүйди, вачхи тасмия шетибо-
ди мустафъидун ва фойлотун аст; мустафъидун ва фойлотуни мұтқа-
заби чи аввал ва сони ба мұтқасс, ҳағиғири музориъ таалдук де-
рад, саввум ва чаҳорум ба баҳрои дигар.

5. ДОИРАИ МУНТАЗИА. Ва сарій, ҷадиїд, қарийб, ҳағиғири муз-
шокил аз доирии мұнтазиа ҳама мұсаддас бармеоянц, зоро ки мұф
та и дун, мұф та и дун, фо и ло ту-ро ду-ду. Як-як ҳарғ чудо-
чудо бар ҳатти доира нависӣ ва аз мұф оғоз намой ва бар лс ту
тамом созӣ, баҳри сарии матвий ҳосил мешавад. Ва агар аз фо-и
мұтқайдун шурӯй намой ва гүй: та и дун мұф, та и дун мұф, та
и дун мұф, та и дун фо и ло ту мұф, бар вазни фойлотун фойлоту
мағояидун мешавад, ки баҳри ҷадиїди маҳбун аст. Ва агар аз и
дун мұф та и дун оғоз намой ва бигӯй: и дун мұф та и дун фо и
ло ту мұф та, мағояйду мағояйду фойлоту мешавад, ки баҳри қарий-
би макғұф аст. Ва агар аз то-и мұтқайдун дунум оғоз кунӣ ва
гүй: та и дун фо и ло ту мұф та и дун мұф, бар вазни фойлотун
мағояидун фойлотун мешавад, ки баҳри ҳағиғири маҳбун аст. Ва агар
аз до ту оғоз намой ва бигӯй: до ту мұф та и дун, мұф та и дун
фо и, бар вазни фойлоту мағояйду мағояйду мешавад, ки баҳри мұ-
шокили макғұф аст. Аммо мұтқориб танҳо як доира дошт ва спро
мұнғарифа мегұфтанд. Абулҳасан Ахғаш аз он баҳри мұтқориб ис-
тихроқ намуда, доирии мұтқалифа ном ниҳода, ба ии тарик, ки чун
ҳашт ғауудунро масалан, бар ҳатти доира нависӣ ва аз ғаууд оғоз
намой баҳри мұтқориб аст ва агар аз дун оғоз намой ва бигӯй:
дун ғаууд бар вазни фойлун мешавад ва он баҳри мұтқориб аст.

Ҳаминде ҳам бояд дар ҳозир иниғоҳ дошт, ки тартиси доира ва
баҳрдо ва ҷойғиршавии баҳрдо дар доиридо дар забони араби, төр-
сий, тоҷики ва ўзбекӣ тағовуттҳо доранд. Чунончӣ, дар "Мұтқалиба"
Бобур чунин сабт шудааст:

1. ДОИРАИ МУТТАФИҚА аз баҳрои мұтқориб ва мұтқориб жорат.

2. ДОИРАИ МУЧТАЛИБА аз баҳрои раҷаҷ, рамал ва ҷазаҷ иборат.

3. ДОИРАИ МУЧТАЛИБАИ МУЗОРАФА аз баҳрҳои рамал, ҳазаҷ ва раҷаси иборат аст.
4. ДОИРАИ МУЧТАЛИФИ МУХТАРАА аз баҳрҳои ҳазаҷ, рамал иборат.
5. ДОИРАИ МУЧТАЛИФА аз баҳрҳои воғир ва комил иборат аст.
6. ДОИРАИ МУХТАЛИФА аз баҳрҳои мунсарифи мунсарифи тавийл, маддӣ, ариз, басийт ва амийқ иборат аст.
7. ДОИРАИ МУЧТАЛИФА аз баҳрҳои мунсариф, музориъ ва мұчтасси иборат мебошад.
8. ДОИРАИ МУНТАЗИА аз баҳрҳои сариъ, ҷадийд, ҳафийӣ ва мушокил иборат мебошад.
9. ДОИРАИ МУЧТАЛИДАИ СОЛИМ аз доираҳои ҷадийд, қарийб, мунса-риҳ ва ҳафийӣ иборат аст.

Мо дар ин дастири методӣ аз "Китобул коғӣ фил арузи вал қавоғия" ном асари Ҳатиси Табризӣ истифода бурда, системаи доира ва вазни агузро ба ҳътибор гириғта, тартиби баҳрҳоро низ риоя намудаем ва қисман тартиби доира ва баҳрҳои "Миъроҷул аруз"-и Муҳаммад Ғиёсуддинро низ ба ҳътибор гириғтем. Чунонҷӣ, доираи мұхталифа дар "Мийонул авзон"-и Навоӣ аз баҳри музориъ оғоз шуда бошад, дар "Миъроҷул аруз"-и Муҳаммад Ғиёсуддин доираи мұхталифоро аз баҳри тавийл оғоз намуда, бо баҳрҳои ҷадийд ва басийт ба итмои расонидааст. Ҳасалан, доираи мұхталифоро гирам, аз баҳри ҳазаҷ оғоз намуда, бо баҳри рамал ба анҷом мерасонанд. Чунонҷӣ: Атоуллоҳ Ҳусайнӣ дар "Еадойнус саноӣъ" ном асараш доираи мұхталифоро доираи мұхталифа номида, бо мисол соҳиб кардааст:

Дило бас чанд аз ин савдои он дилдор парвардан,
Ди-ло-бас-чан / да-вии-сав-до / Ӣ-он-дил-ло / ру-пар-вар-дав
Мағойлун / мағойлун / мағойлун / мағойлун
у - - - / у - - - / у - - - / у - - -
Дар вазни баҳри ҳазаҷи мусаммани солим дарҷ шудааст.

Бас чанд аз ин савдои он дилдор парвардан, дило.
Бао-чан-да-зин// сав-до-Ӣ-он / дил-до-ру-пар / вар-дав-ди-ло.
Мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун / мустафъилун
- - у - - - у - / - - у - / - - у -
Дар баҳри раҷази мусаммани солим сабт шудааст.
Чанд аз ин савдои он дилдор парвардан, дило бас,
Чан-да-зин-сав / до-Ӣ-он-дил / до-ру-пар-вар/ дав-ди-ло-бас,
Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилотун
- у - - / - у - - / - у - - / - у - -
Дар баҳри рамали мусаммани солим сабт шудааст.
Боз мисоли зеринро аз назар гузаронем:
Макун бар ман, эй моҳру ин ситамҳо,
Ма-кун-бар / ма-ней-мо / ҳи-ру-ин / си-там-ҳо.
Фаувлун / фаувлун / фаувлун / фаувлун,
у - - / у - - / у - - / у - -
Дар баҳри мутақориби мусаммани солим сабт шудааст.
Бар ман, эй моҳру, ин ситамҳо макун,
Бар-ма-ней / мо-ҳи-ру / ин-си-там / ҳо-ма-кун,
Фоилун / фоилун / фоилун / фоилун
- у - / - у - / - у - / - у -
Дар баҳри мутадорики мусаммани солим сабт шудааст.
Ин баҳрҳо дар "Мийенунл авзон"-и Навоӣ, "Еадойнус саноӣъ"и Атоуллоҳ Ҳусайнӣ ва "Миъроҷул аруз"-и Муҳаммад Ғиёсуддин як хел сабт шудааст, тағовуте надоранд.
Мисолҳо барои кори мустақилона:
Бувад бо наво аз навое Атоӣ, мисол аз доираи муттаҷида.
Авзони ин баҳрҳоро муайян кунел.
Пора кунам дил ҳам зи ғам ман бе ёр, доираи мұхталифа.
Кунам дил ҳам зи ғам ман бе ёр пора,
Дил ҳам зи ғам ман бе ёр пора кунам,
Ҳам зи ғам ман бе ёр пора кунам дил,
Зи ғам ман бе ёр пора кунам дил ҳам,
Ле ёр пора кунам дил ҳам зи ғам ман.

ТАКТИК ВА КОИДАХОН ОН

Дар кайтийти тақтэй ё ки тақтий. Бидон ки тақтий дар дүрт пора-пора кардан аст. Ва ба истилохи арұз ақзори байти дар баҳро бо ажзор ағойли он баҳр, ки ин байт дар он аст, беребар намудан ба вачде ки ҳар мутахаррик дар баробари мутахаррик ва ҳар сокин дар мүкобалай сокин биёяд ва ихтилоғи ҳәракоту олшынот, ки замма, фетх, касра-пеш, забар, зер ва сокин башад из өзтібор соқит аст. Чунончы, рахимо бар вазни ғаувлун ва оны гүфтән-ро бар вазни мағойлун шурманд. /Нигаред! саҳ. 47-48/.

Ишк як дүниә шарар дорад, намедоній магар,
Иш шарар, ей дид, хетар дорад, намедоній магар?

Эй санам, бо ин қаловат ғәмза кардан бо ракиб,
Дар дили ошық асар дорад, намедоній магар?

Дар дили ман ҳар нигоҳи нози ту бо дийгарон,
Рахнаңдо чун нештар дөрәд, намедоній магар? /А.ЛОХУТИ/.

Агер ин абытре ба тақтийхо чудо күнен, чунин шакл мегирад:

Ин-ку-як-дуң / ё-ша-рар-до / рад-на-ме-до / ний-ма-гар,
Ин-ша-рар-еї / дил-ха-тар-до/рад-на-ме-до / ний-ма-гар?
Си-са-нам-бо / ин-ха-ло-ват / гам-за-кар-дан/бо-ре-циб,
Дар-ди-лий-с / шың-а-сар-до / рад-на-ме- до / ний-ма-гар?
Дар-ди-лий-ман / ҳар-ни-го-ҳий/но-зи-ту - бо / дий-га-рон,
Рах-на-ҳо-чуң / не-ши-тар-до / рад-на-ме-до / ний-ма-гар?

Иш шөр дар баҳри ғамалы мусаммани маҳзұф навишта шудааст.

Арұзіёни пешин барои хонған - андоза намуданни рукиҳои ашъори арұзан шартан аз лағзи "Мағойлун" қолаб - шаклде сохтаанд, формуладағы ғүем ҳам мүмкін.

Ҳичдоғи дароз вә құтоғы рукиҳо бо овози ҳамин формула ва шекілдік түнгіліктерге оның анықтамасынан шындастырылады. Агер байти зеринде ба рукиҳо вә тақтийхо чудо карда, таркиби ҳар як рукиҳо бо формулан "Мағойлун" андоза күнен, чунин шакл мегирад:

Мисоли тул ба түлзори ҳаёті тоза ҳұрсанда,
Еш бахту ғанаңдагони хеш беандоза ҳұрсанда.

Ми-со-лий-худ / ба-гул-зо-рий / ҳа-ә-тий-то / за-хур-сан-да.
У - - - / у - - - / у - - - / у - - -
Ми-фо-и-й-лун / ма- фо-и-й- лун / ма-фо-и-й-лун/ ма-фо-и-й-лун
Ди-бах-ту-зин/ да-го-ни-хе / шу-бе-аң-ко / за-хур-сан-да
У - - - / у - - - / у - бе-аң-де / за-хур-сан-да
Ми-фо-и-й-лун / ма-фо-и-й-лун / ма-фо-и-й-лун / ма-фо-и-й-лун

Чуноне ки мебинем, тартиби ҳичдоғи ҳар як руки вә тақтийни ин байт бо таркиби овоздои лағзи "Мағойлун" беробар мебашад. Ин нағыл формула барои ба тақтийхо чудо карданни рукиҳо дар мисоле ажамияти ниҳоятларача қалон дорад.

Аз таркиб вә пайдам тақрори формулаи "Мағойлун", яъне /у - - - / ё ки бо роҳи изаз намудани мавзеи ҳичдоғи он музофифи қонундоғи арұз /агар ба навишт ва талағузи араби өзтабор лиҳем, болд арувз навишиш/, шакл ва намулдоғи мухталиғи взии арұз, пайдо мешавад, ки ҳар қадоми онхоро "баҳр" метүянд./ Нигаред ба саҳифаҳои 47-59/.

Дар ашъори форсу тоҷикон асосан 14 баҳр серистеммол буда, ҳар қадоми онхоро бо номи маҳсус талағуз карда мешаванд. Чуғончий:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Баҳри қазаҷ. | 8. Ішхри мұқтазаб. |
| 2. - " - раҷауз. | 9. - " - мұтадориб. |
| 3. - " - рамал. | 10. - " - мұтадориқ. |
| 4. - " - сарий. | II. - " - ҷадий. |
| 5. - " - мұнсарих. | 12. - " - мұшқил. |
| 6. - " - ҳафий. | 13. - " - мұттасс /рақам 9/. |
| 7. - " - мұзориъ. | 14. - " - қарийб /рақ. II/. |

Мисолжо барои кори мустақилона:

1. Ба ў чон додаам, чонони ман дийгар чи меҳоҳад,
Зад оташ бар тани сұзони ман, дийгар чи меҳоҳад?
2. Машнав аз балғу сұжан, ман сұстайлым қестам,
Қастам андар қустуқтұн, гар намедоній бидон.
3. Дар иелми сұхан рүзө, ки будам Толиси маъні,
Зимоми ихтиёри мұлқи Омул буд дар дастам /МИРЗО СОДИҚИ МУНІСИ/.

/А.ЛОХУТИ/

4. Ҳусусан, Муншия маъннимувоғиқ,
Сипекри назмро субҳ аст Содик...
Базалжо гўйта дар ҳар баҳр бисъёр,
Шаҳаншоҳ аст дар иқлими гўфтор.

/МИРЗО СОДИКИ МУНШИ/

5. Чу синшавӣ сухани аҳли дил, магӯ, ки ҳатост.
Суханшавос найи, дилбаро, ҳато ин чост!
Е ини ки:

Шонронро аз шумори ровиён маҷмар, ки ҳаст,
Чойи Иисо осмону чойи тутӣ шоҳсор.

/САНОИ/

6. Чуз заминро ҳифз кердан аз балоҳои азим,
Аз барои насли янсон ҳеч дийгар чора нест.

/М. ТУРСУНЗОДА/

7. Чун субинам ахтаре афтод аз саҳфи баланд,
Чун пайи ў дар шабони тор месӯзад дилам.

/ЛОИК/

8. Чу суд аз омаду аз рафтани он фарди бехиммат,
Чу суд аз машъале, ки гирди худро мекунад равшан?

/ГУЛРУХСОР/

9. Ё афсари зулмо нағун ҳоҳам кард,
Ё дар сари ин ақила чон ҳоҳам дод.

/А. ЛОХУТИ/

10. Сад бор мурда дар раҳи осоишӣ Ватан,
Боре барои дилхӯши дил хун накардаем.

/ДУТӢ КИРОМ/

11. Шиносои вучуди ҳентан шав,
Цас он гаҳ сарғарози анҷуман шав!

/АЗИЗИ НАСАФИ/

12. Дар ин дунъё на танҳо бо адуввон,
Зафар бар ҳентан ҳам қаҳрамонист.

/ЛОИК/

13. Сухан он аст, к-аз шарорат шавк,
Хотиреро шавад дарунағрӯз.

Шеъри бесӯз пухта нағон гуфт,
З-он ки хом аст пухтаи бесӯз. /ХИСРАВИ ДЕҲЛАВИ/

АБДУРАЗЗОҚ ВАҲДОЕВ дар борад назм ва хониши Ҷадей сухан ронда, шеъри "Бозгашт"-и Мирзо Турсунзодаро шоҳид оварда, чунин шарҳ додааст:

Мундариҷа ғоявии Ҷадеи мати, рӯҳия ва инияти Ҷадеи адис низ маҳа туғайли хониши иӯданок, хониши санъаткорона, хониши Ҷадеи дастраси шунавандагон мегардад. Аниши иӯданок, ба вазни аруз ҳозигар дода, санъаткорона иҷро кардан са асар мазмунҳои хос, тобишҳои матнавӣ, рӯҳ ва ба қаломи шоир болу пар ме-бахшад.

Мазмуни мати вақте ба шунаванд, таъсири эмоционалӣ мебах - шад, ки агар ҳуди хонанда онро бијаҳмад, лаззат барад. Бинобар он аз рӯи мати ташкил намудани навъҳои кори мустаҳвалонӣ, ки хонандагонро ба хониши Ҷадеи тайёр менамояд, ҳамияти бузурги илми, адабӣ, эстетики ва тарбияӣ дорад.

Боид ҳаминро ҳам дайд кард, ки хониши Ҷадеӣ, сухани тасвири Фависанда ва ё шоир аз хониши диалогҳо ҳарқ дорад. Одатан нависанда ва ё шоир пеш аз он ки қаҳрамони худро ба гуфтуту дарорад, яъне санъати ташкиро ба кор барад, хонанда ва сомонашро бо чой воқиа ва зоҳиру ботини қаҳрамон шинос менамояд. Сухани тасвири шоир ва нависанда бо суръат ва ба задаҳои монтики риоя карда, таъсирибаш хонда мешавад, то ки шунаванди он манзара, лавҳаҳои ҳаёт ва симони қаҳрамонро, ки муаллиф ба қадам додааст, пемӣ назар оварад. Вале хониши диалогҳо вобаста ба ҳолат ва рӯҳияи қаҳрамон хонда мешавад, бинобар он иҷрои роль аз хонанда тайёри ҳамаҷониба пухта ва рафтари эҷодӣ мепталабад.

Одатан хонанда ҳангоми хониши диалогҳо аз номи ин ё он қаҳрамон сухан меронад. Бинобар он тайёри ба рольҳо таъсими кардани асари Ҷадеи кори Ҷадеӣ, эҷодӣ буда, дар ин ҳангом рӯҳия, ҳолат ва ҳусусиятҳои педагогӣ, психологии қаҳрамон омуҳта мешавад. Дар хониши Ҷадеӣ чун актёр обаридани нақш барои хонанда

як навъ кори мустақилсан ачодай ба шумор меравад.

Нисбатан ба наср хониши асархой манзума, аз он чумла шеър лирикӣ, басо душвор ва заҳматталаб мебошад. Донистани терез хониш, вазни аруз, авозни саҳрҳои солиму зихофот, ҳичоҳои дағозу кӯтоҳи доҳили аркон, ҳичоҳои, ки муттасил хонда мешаванд, ҳамчунин доистани ҷои зада ва паузадои мантиқӣ хонишро овлини равон ва таъсирбахш мегардонад.

Сийастаия вазни аруз, воқиӯ будан аз усули хониши насрӯ назм хониши осори бадеиро осон ва ғаҳло мегардонад. Чунончи, асархой эзакӣ /жизни/ повесть, роман, афсонаву қиссаҳо/ ва ҷиҳати вазн ва тарзу оҳангӣ хониш ба ҳам ҷаробат даранд, бинон бар он дар хониши ин гуна асарҳо хонандагони синҳои боло ба լутвораҳо дучор намоянд. Аммо хониши ашъор, аз чумла шеърҳои лирикӣ, лироэтилӣ, хеле заҳматталаб буда, аз хонанда тайёри пухта ва кори мунтазами ачодиро талаб мекунад. Дар тайёр намудани хониши бадеии шеъри на ҷандон қалон муддатҳои дароз кор бурдан лозим меояд, зоро дар вақти хониши шеърҳои лирикӣ аз номи на ғаҳат қаҳрамони лирикӣ, инчунин аз номи муаллифи асар низ сухан ронда мешавад. Ёнобар он ба хонанда лозим меояд, ки ҷанғоми тайёри ба хониши бадеи на ғаҳат бо мазмун ва ғояи шеър шинос шавад, инчунин руҳияи қаҳрамони лирикӣ, маҳорат, ҷаҳонбинӣ ва идеали дюирро эҳсос намояд ва онро туғайли хониши иғоданок ва санъаткорона дастраси сомон гардонад.

Дар осори лирикӣ ҳарчанд қаҳрамони лирикӣ типиконида шаванд ҳам, дар он ҳусусиятҳои ғардии ҳуди шоир ва ҳислатҳои наҷиби он низ ба андозае таҷассум мекунад. Хонанда инро бояд ба иносат гиряд ва вақти хониш на ғаҳат аз номи қаҳрамони лирикӣ, балки аз номи ҳуди шоир низ мӯҳокама ронад.

Ийнек, дар синҷи X усули хониши бадеии шеъри Мирзо Турсунзодаро, ки "Бозгашт" ном дорад чун намуна нишон медиҳем.

Ҳамчун дигар ашъори лирикӣ, хониши бадеии шеъри "Бозгашт"

ба тайёрӣ ва иҷрои кори мустақилонаи хонандагон оғоз мейбад. Ҳавза муваллим бо сӯҳбати мухтасар донир ба мавзӯъ ва мунҷариҷаи умумии шеър сухан ронда, байди эзоҳи қалимаҳои душворӣҳои ӯнъатҳои бадеи шеърро ҳудаш ғасиҳу равон ва иғоданок мутолиҷаи мекунад ва вазну қоғия ва задаҳои мантиқиро риоя намуда, ӯнро меконад. Байди хонандагон матнро бс навбат хонда, ӯнро мавмуни он шура шинос мешаванд.

Талабагон вобаста ба шеъри "Бозгашт" якчанд навъи кори мустақилонаро иҷро намуда, бо бавзе ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳосси он шинос мешаванд. Иҷрои ҷунин навъҳои кори мустақилона талаба - ӯнро ба хониши бадеии шеъри мазкур тайёр менамояд.

Аз рӯи ин навъи корд мустақилона хонандагон матнро ҳомӯҷона /тавре ки гӯшашон шунавад, даҳонашо талағӯз қунад ва ҷашмани бинад/ хонда, онро ба қисмҳо чудо мекунанд ва тарзи хониши ҳар ҷои аз ин қисмҳоро анид менамояд.

Фаҳмидани маъно ва мазмун, банду бости шеър ва иҷрои кори мустақилона ба хонандагон имконият медиҳад, ки вобаста ба маъно ва мазмуни қисмҳои ҷудогони шеър ва иғодаш муносабати шоир ба ҳодиву ҳодисаҳо, инчунин ҳолатҳои рӯҳии ӯ, суръат ва оҳангӣ хонишро таҳдид мебошад ва ба задаву паузадо риоя намуда, матнро бо эҳсос мутолаа намоянд.

Мутолааи шеъри "Бозгашт" аз ҷиҳати банду баст, маъно ва мазмун ба ҷаҳор қисм чудо шуда, хониши ҳар яке аз он қисмҳо суръат ва оҳангӣ ба ҳуд ҳос дорад. Масалан, қисми якуми шеър /сатрҳои I-4/ оромона ва бо суръати авсат хонда мешавад. Аз оҳангӣ хониш сомиъ шодиву ҳурсандӣ ва шукрони шоирро аз бозгашт ба Ватани маҳбуби ҳуд равшан ҳис мекунад. Қисми луҳм /сатрҳои 5-8/ бо суръати миёна ва оҳангӣ тантанавӣ сурӯла мешавад. Шоир шод аст, ки ӯ боз дар оғӯши Ватани маҳбуб аст, вай боз сурӯлаҳои тоза меконад, аз ҳавои беғубори кишвараш наъас мекенад, аз ҷашмаҳои мусаффояш об менушад. Қисми саввум /сатрҳои 9-12/ тавҷиҳати

ре хонда шавад, ки шунаванд аз он ғәмхорӣ, самимият ва ҳисс әхтароми шайрро ба ҳалқои дигар ва кишвари торочгашта, яъне Ҳиндустон ҳосс намояд. Аз хонини қиоми ҷаҳоруми шеър /мироръҳ/ 13-16/ ҳисси боварӣ ба ояндай ҳалқи Ҳиндустон ва аз зулими мустамликадорони англисуз амирекон озод гаштани он садо дижад. Ин қисмати шеър низ бо суръати ва бо оҳанги мутантан мутолаа карда мешавад.

Навъи дигари кори мустақилонае, ки талабагон бояд вобаста ба шеъри мазкур иҷро намоянд, ба масъалаи шеършиносӣ, синооти адабӣ даҳл дошта, ҳамай ҷаҳор супориши он ҳаракати проблемавӣ порад. Талабагон дар ҳалли проблемаҳои гузаштула таддиқот мебаранд ва матиро аз ҷиҳати шеърият /ташбеху маҷозу, қиноя, истиора, тазодду мӯкобала, таҷнису тарсий ва ғайра/ аз назар гузаронид, ба нахустин ҳулосаи илмӣ наздики мешаванд. Ин навъи кори мустақилона хонандагонро ба хонини салису равону санъаткорона таъёр менамояд. Азбаски ин навъи кори мустақилона ҳеле душвор мебошад, муаллиғ ҳангом: иҷрои санъатҳои бадӣ, вазни ағзу қоғия, муйян қардан арқону зиҳофоту тақтийҳо ба талабагон маслаҳатҳо ва ластиурҳо дода мейстад.

Талабагон аз рӯи супориши байтеро интиҳоб карда, мисраъҳои онро ба тақтийҳо чудо мекунад, арқон ва тартиби ҳиҷоҳои дароз ва қӯтоҳи дохили онро нишон медиҳанд. Чунонҷӣ:

Чун инҳодам поӣи ҳудро бар сари ҳоки Ватан,
Борҳо бӯсидам аз рӯҳсораи поқи Ватан.

Чун-иқ-ҳо-дам / по-иқ-ҳуд-ро / бар-са-рий-ҳо ҳий-Ва-тан,
Бо-ри-ҳо-бу / си-да-маз-рух/со-ра-ий-по /кӣ-Ва-тан-

- у - - - - у - - - - у - - - - у -
- у - - - - у - - - - у - - - - у -

Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилун
Фоилотун / фоилотун / фоилотун / фоилун

Мувоғики супориши дуғим хонандагон бояд аз мисраъҳои шеър ҳиҷоҳои сеҳарғай дар байн садоноки дароз дошта /боз, ҳеш, ҷун, бор, бӯс, сор, ҳок, поқ ва монанди инҳо/-ро чудо карда, аниқ

намоянд, ки ҳангоми хонини қадоме аз онҳо ҳиҷоҳои дароз / - / таъифӯз мешаванд ва қадоме аз ин ҳиҷоҳои дароз дар натиҷаи пайваста ҳондани ду қалима ва ё ду ҳиҷо ба ҳиҷоҳои қӯтоҳ табдил мебанд. Хонандагон супориширо ба тариқи зайд бояд иҷро намоянд:

а/ Ҳиҷоҳои сеҳарғай дар байн садоноки дароз /монанди алҷиу вов/ доштае, ки дар натиҷаи қадре қашишон талағӯз кардан, яъне "и" ва ё "у"-и қӯтоҳро илова кардан як ҳиҷои дарозу як ҳиҷои қӯтоҳ / - ӯ /-ро ташкил кардаанд. Монанди ҷун, поӣ, ҳок, бор, бӯс, сор, поқ ва ғайра.

б/ Ҳиҷоҳои сеҳарғай дар байн садоноки дароз доштае, ки ҳарчанд ду ҳиҷои дароз / - - /-ро ташкил намоянд. ҳам, дар натиҷаи пайваста ҳондани ду қалима ҳамсадои оҳиринашон ба қалимаи башни онҳо омада гӯзашта, моҳияти ду ҳиҷогии ҳудро гум мекунанд, монанди "пур аз"/ - - / "ду раз" / ӯ - / ҳонда мешавад.

в/ Ҳиҷоҳои дарозе, ки дар натиҷаи пайваста ҳондани қалима ва ба қалимай дигар гузаштани ҳамсадои оҳирин қалимай аввали ҳиҷоҳои дароз ба ҳиҷоҳои қӯтоҳ табдил мебанд. Чунонҷӣ:
Суидам аз / - - - - /, мебинам ақнӯн / - - - - /, май об аз / - - - /, шодам аммо / - - - / чунин ҳонда мешаванд: бӯ слада маз / - ӯ ӯ - /, ме би на мак нун / - ӯ ӯ - /, ма но баз / ӯ - - / шо да мам мо / - ӯ - - / ҳонда мешаванд.

Мувоғики супориши саввум хонандагон бояд аз сатрҳои шеър он ҳиҷоҳои қӯтоҳеро чудо қўнанд, ки дар натиҷаи қабул намудани ҳада ҳамчун ҳиҷоҳои дароз талағӯз карда мешаванд. Ин гуна ҳиҷоҳо қариб дар ҳамай мисраъҳои шеър дучор мөоянд, ки ондро хонандагон ёғта, бо қалам пешакӣ нишона карда мемонанд, ки он дар вақти машқи хонини бадӣ лозим аст. Инчунин санъатҳои бадеиро низ ба дағтарҳо қайд карда, ҳелҳои санъатро нитон додлан лозим. Ин талабҳо муаллимонро низ пайдарлай донишӣ ҳудро тақмил додан водор мекунад.

Рубои дар таърихи назми форсу тоҷик аз қадимулайём ҳанӯзӣ лирики маълум ва маъруф аст. Дар замонҳои пайдоӣ шинӣ назми хатти ва таракқиёти он рубоӣ аз аҷодиёти дадонии ҳалқ тадриҷӣ ба адабиёти классики гузаштааст. Широни классики адабиёти форсу тоҷик Гӯдакӣ, Даҷиҷӣ, Шуродӣ, Шаҳидӣ Балхӣ, Ибни Сино, Ҳайъом, Ҳофиз, Сеъдӣ, Сойиб Табризӣ, Бедил, Ҷомӣ, Навоӣ, Бобур, Муғликиӣ ва лигарон рубоиро барои баёни мазмунҳои баланди ҳаёт, зисту зиндагонӣ, таъвири рангоренгиҳои рӯзгор – ишқу муҳаббат, панду ҳикмат, идеяҳои скёсии иҷтимоӣ, ғояҳои маърифатпарварӣ, одобу аҳлоқ, таълиму тарбия, мантиқ ва оғангҳои ҳаҷмию фалсафӣ ва ғайра васеъ истифода бурдаанд.

Оид ба масъалалои авзони рубоӣ ва ҳуусиятҳои поэтикую услубии он дар сарчашмаҳои тоҷикистонӣ ва адабиётшиносии советии тоҷик ҳамонандӣ; инни якнажаҳои мухталифӣ бисъер гӯфтаанду навиштаанд, яъне ақидаҳои мухталифӣ дар бавъзе мавридиҳо носаҳеханд. Авалхусус, беरрасӣ ҷуданди таълими самараноки шеъри тоҷик дар мактабҳои миёнаву донишкадаҳои олии педагогӣ мувофиқӣ мақсад нест.

Дар китоби "Назарияи адабиёт" /қисми I, 1987, саҳ. 239/ Ю.Бобоев дар бореи авзони рубоӣ нокуруст таъриф додааст:

"Маънои ҳуравии рубоӣ ҷоргон аст. Шеъре, ки аз ҷор мисрай ба-робарвазну баробароҳанг иборат буда, дар он фикри пурра ва конкрет бозӣ гардидааст, рубоӣ ном дорад". Чунин таъриф дар "Адабиёти тоҷик" барои санҷи 8, 1979, саҳ. 162-163/ низ тақрор шудааст:

"Рубоӣ дар диграт бе маънои 4-той далолат мекунад. Аммо дар истилоҳи ҷаҳор мисрез шеъри яквазни, ки мисрай якум, дуввум ва ҷаҳоруми он ҳамроҳия буда, аммо мисрай сеҳмаш озод аст, рубоӣ метӯянд. Ғоҳе мисрай сеҳм низ бо ҷоғия мешавад. Вазни рубоӣ иже аз зиҳофоти баҳри ҳазаҷ буда, ба тартиби зиҳои аҳраб ва аҳрам мансуб мебошад. Асли схемаи ин баҳр чунин аст:

- - у / у - у - / у - - - / -
Мағъбулу / мағоиҷун / мағоиҷун / феъ

Лекин, ин вазни рубоӣ разбияти устувор – сабит наҳорад, аз ин чиҳнат ба қонунҳои асосии аӯз сад фоиз доҳил намешавад, яъне дар мисрае, ки бо вазни рубоӣ гӯфта мешавад, аз ҷиҳати миқдор ва сифоти ҳичо дар айни миқдор ва тартиб намешавад, ё ин ки дар вазни рубоӣ як мисрез 10 ҳичо дошта бошад, мисрай лигар 13

Ҳичо низ шуда метавонад ва тартиби ҳичоҳои қӯтоҳу дароз инэ дигар мешаванд."

Рубоии баландмазмуну салису равон бояд ҷунин бошад:

1. Яке он ки рубоӣ аз маъно ва мазмунҳои душворӣҳои ва санъатҳои печ дар печ озод бошад.

2. Дувум ин ки се мисраи аввали он ҷунон салису равон суруда шавад, ки ғомъӣ ва ҳоландаро ба вадд орад, ба ҷунидан ва ҳондани мисраи ҷаҳорум омода карда тавонад.

Аслан арузиёни вазни рубоиро яке аз авзони ҳалҳои форсу тоҷик мешуморанд ва арузиёни аҷам муттағлианд, ки гӯё Гӯдакӣ ё ҳуд яке аз широни ҳамзамони Гӯдакӣ дар атроғи ғазнии аз даҳони қудаке, ки гӯйбозӣ мекард, бо ҳамин вазн ҷанд мисрез шеър ҷунидаасту ин вазнро аз ҳамон қудак омӯхтааст. Баъд арузиёни форсу тоҷик ин вазнро ба воситаи зиҳофот ва илал аз баҳри дезаҷ истиҳроҷ намудаанд. Гӯё зҷодкори ин вазн порчаero аз ҷаҳор мисрез бино соҳт ва рубоияш номид.

Шодзамон РАДМОНСВ дар "Таҳаввули воҳдатҳои лирики", Душанбе, 1988, саҳ. 15-16, ном ҷаараш дар бореи дубайтиӣ ва рубоӣ ҷунин маълумот додааст:

Рубоӣ ва дубайтиӣ навъҳои ҳурди шеър буда, аз ду сайд иборат мебошанд. Ҳар ду байти навъҳои мазнурӣ шеър ба ҳамдигар алоҳан устувори мантиқӣ доранд. Ҷамси Ҷайси Розӣ композицияи рубоиро аз ду байт /2+2/ иборат дониста, байти дуқимро асосӣ шеър ба қалам оварда гӯфтааст, ки "шоирро маънои ҳуш дар хотир меояд ва бештар ҷунон мешавад, ки онро байти оҳир месозад ва аввалиро ба он мелайвандад... ва мисрай дуими байти аввал лоиҳи маъном байт нафтодааст". //Ал-Мӯъҷам, саҳ. 447/. Ҷайси Розӣ мувоғӣ, неомадани мисрай дуими байти аввал ё ҷудо шуда истодани онро таъкид кардааст. Дар ҷунин мавриҷ истиқлоли байту мисраҳои рубоӣ ҷунин мешавад: I + I + Z. Ин мисраҳои аввалий /I + I/, ки барғикри муаллифи боло пайванди мустаҳкам наёғта, мустаҳкам-

лекти мисбашонро никоҳ медоранд, ба фикри мо, як сабаби нуғуз ётган ё никиш ё тақмал ётгани санд шудааст. Лъне дар натиҷаи аӯтидане яке аз онҳо русой ба мусаллас ва дар сурати афзудани чунин нағли мисраъҳо русой ба мухаммас, мусаддас, мусаббаъ, мусеммас ва монанди инҳо мубаддал мешавад.

И. Брагинский композицияи рубоиро бар хилоғи Шамси Ҷайс $2 + I + I$ свардааст. У менависад, ки рубой аз ду байти мустаҳил иборат аст, ки ҳар қадом маъноҳои тамомшударо иҳода мекунад. Йоғта зиявӣ дар русоъву дубайтӣ ҳамеша ҳамқория омада, ба мисли ғонгурӣ төр намоён мешавад. Ин байтро И. Брагинский экспозицияи зиявазка, яъне байти пешкӣ маълумотдиҳанда ва гирех-сандаи всхлоҳо номидааст. Мисрай сект бошад, авчи воқия, кулиминаия судааст. "Агар русой бо ҳамин тамом шенӯд, — менависад, муаллиф, — он вакт мо ба ҳисобӣ ҳонандаги цурра даҳл карда на-метавонистем", зоро ки мисрай ҷорум ба ҷои хотима ва ҳулосан русой меояд, ки он гиреҳкуши воқиаҳо мебошад. Аз ин рӯ, рубой ва дусайтӣ драмаҳои миниатирӣ мебошанд. Дармотетер онҳоро "Фо-клиҳои ӯҷаҳо" номидааст. Ҳар ду мулоҳаза ҳам ҷолиби диккат аст, аз рӯи аҳамият якдигарро цурра менамоянд. Вале ба фикри мо, гузориши Шамси Ҷайс боял ҳакиқат бошад. Чунки ду мисрай зиявали рубоиро дубайтӣ маълумоти гузоришотӣ доранд, истиқолли мисбии мисраъҳо лиҳа мешаванд, ин мисраъҳо метавонанд тез ба дигаргуни дучор шаванд. Мисраъҳои байти охир, ки бори асосии ҳаирари Сар дӯш доранд, дар тобеият ва алоқадои синтаксисӣ саҳт тавъем мебошад, ба ҳама гуна дигаргуни ҳам дучор мешаванд.

Рубоиву дубайтиҳо шаклҳои шеърие мебошанд, ки намуди гуногуни дохилий доранд. Дар ашъори форсу тоҷикон навъҳои гуногуни русоъву дубайтиҳо дучор шаванд ҳам, онҳо асосан бо тағиӣр до-лони се нағъҳ асосии он: ААБА, ААББ ва ААБАС ба вуҷуд омада, соҳиси комбинацияҳои гуногун шудаанд. Ҷинобар он ҳам шаклҳои маънӯри шеър ва оскти структурии онҳо табииатан ба қасида, қитъ-

о, разал ва ҳам ба маснавӣ шабоҳат пайдо кардаанд, яъне рубоину дубайтӣ дар як вакт табииати дуҳелни структурӣ ҳосил намудаанд.

Чунон ки мебинем, мисраъҳо ҳам дар байт алоқадои гуногуни дохилию синтаксисӣ дошта, пайванди ҳамдигар меоянд. Ин ҳолат табииати дугонагии ҳам мисраъ ва ҳам байтро низон медиҳад. И. Шукуров қайд кардааст, ки "байтҳое, ки мазъянан бардавом, яъне мутавимими якдигар бошанд, дар ғазалҳои классики ғисъёри насу-данӣ". "Аз байт ба байт гузаштани маъноро мо дар девони ҷоиз мушоҳада накардаем", — низ навиштааст И.Н.О. Османов, Спитински-ческая структура байта, с.67/.

Баъзеҳо рубоиро дубайтӣ ҳам гуфтаанд. Вале аз ӯни ҳуҷҷатҳои бисъёре исбот шудааст, ки рубой ҳанри алоқада Суда, рубоисарон таҳо дар ашъори Форбу тоҷикон мустаъмал буда, дар ашъори араб истеъмол намешудааст: "дар замони қадим ба ин вазни ҷонрони то-зи ӯни ғагуфтаанд ва акун мӯддисони таъс бер он иқбали тамониҳар-даанд ва рубоийти тозӣ/арабӣ/ дар ҳамаи балоди араб пось ва мутадовул гаштааст". /"Ал-Муъҷам", саҳ. 105-108/.

Баҳри рубой нисбат ба баҳрҳои лигар бисъётар тағиӣрпазир мебошад ва ба ҳамин сабаб аз замонҳои қадим арузиён ӯшиш кардаанд, ки тағиӣроти ин вазнро қайд намоянд.

Дар ҳақиқат, ҳеч як аз баҳрҳои маъмули дар забони форсӣ, тоҷикиш он қадар ҳуқуқи тағиӣрот ба шоир намедиҳад, чунон ки ин баҳр додаст.

Аз рӯи маълумотҳои марқума, аз рӯи гуғти бештарин арузиёни вҷам донишманди маъруф ва муаллифи китоби "Кайҳоншӯроҳ" Имом-қасами Ҷаттони Ҷарвазӣ нахустин бор тарзҳои гуногуни истеъмоли ин баҳрро дар ду шаҳара — аҳраб ва аҳрам ҳамъ кардааст. Ён адидаи Ҳонларӣ шевай пештирифтai ӯ аз камбузӣ ҳолӣ набошад ҳам, бисъёре устодона аст. Шоир соҳибҳиёри аст, ки ҳар як мисрай рубоиро ба ғаке аз он вазнҳои 24-гона гуянд.

Еа ин асос, Парвези Нотили Хонларің иштәккөди вазни руссиро
аз музодағы Сахри ҳазаң рад мекунад ва дыъво дарац, ки ин
ба таври қатың як вазни маңлуми халқы суда, ниңдайтараца муво-
ниң смаданы он бо вазни ҳазаң ҳолисай тасодуғист. Дар ҳақиқат
ү ба дағынын құд ҳақдор ест.

Лже аз далелдөй халқы будани рубой гүногуний вазни он аст.
Зоро на тенқо руссой, балки ҳар як суруди халқыро аз рүй қоиды-
хол мөттәвән тақтый намуд ва рукине таъниң кард. Шарт нест, ки
он вазни са яке аз вазндар арғы рост сяд.

Ал дар зер маңмұлтерин вазндар ҳар ду шақараро бо рукиндар
асыл за ғарылған оя як-як нитеп мейідем:

1. Мағсилдун - солим.	6. Фойлун - аштар.
у - - -	у -
2. Мағұрвудун - ахрам.	7. Фаувл - ахтам.
у - - -	у -
3. Мағұрвуду - ахраб.	8. Фаал - ачабб.
у - - -	у -
4. Мағойлду - макұрф.	9. Фөз - азалл.
у - - у	—
5. Мағойлун - мәқбұз.	10. Фаъ - астар.
у - у -	—

Онон, ки мұхыйти ғазлу одоб шуданд,
Дар кашғын үлум шамын асқоб шуданд.

Раҳ з-ин шаби торийк набурданған бурун,
Гүфтанд ғасонаеву дар хоб шуданд.

/ХАЙЕМ/

Чонона даруни пахтазорат дийдам,
Дар чийдани пахта зарбзорат дийдам.

Дар рүйихати котиби колхозат ман,
Дар рүз ду норма рүзи корат дийдам.

/Б.РАХИМЗОДА/

СХЕМА. АЛОМАТ ВА АВЗОНУ АРКОНИ ШАҚАРАН АХРАБ

1. Мағұрвуду	мағойлду	мағойлун	ғаъ
— — у	у - - у	у - - -	-
2. Мағұрвуду	мағойлду	мағойлун	ғөз
— - у	у - - у	у - - -	-
3. Мағұрвуду	мағойлду	мағойлуду	ғаал
— - у	у - - у	у - - у	у -
4. Мағұрвуду	мағойлду	мағойлуду	ғаувл
— - у	у - - у	у - - у	у -
5. Мағұрвуду	мағойлуду	мағұрвлун	ғаъ
— - у	у - - -	— - -	-
6. Мағұрвуду	мағойлуду	мағұрвлун	ғөз
— - у	у - - -	— - -	-
7. Мағұрвуду	мағойлун	мағұрвуду	ғаал
— - у	у - - -	— - у	у -
8. Мағұрвуду	мағойлун	мағұрвуду	ғаувл
— - у	у - - -	— - у	у -
9. Мағұрвуду	мағойлун	мағойлун	ғаъ
— - у	у - у -	у - - -	-
10. Мағұрвуду	мағойлун	мағойлун	ғөз
— - у	у - у -	у - - -	-
11. Мағұрвуду	мағойлун	мағойлуду	ғаал
— - у	у - у -	у - - у	у -
12. Мағұрвуду	мағойлун	мағойлуду	ғаувл
— - у	у - у -	у - - у	у -

Аз ин вазндар мәзкур маңлум мешавад, ки дар гүрухы руссир-
хол ахраб, рукиндар дар мисраи әзвал, яыне дар сутуни якум
омада мағұрвлу, рукиндар дар сутуни дүкім омада мағойлду, мағо-
йлун ва мағойлуди мебошад. Рукиндар саввум мағойлун, мағсилду,
мағұрвлун, мағұрвуду ва рукиндар қаҳорум болад ғаъ, ғөз, ғаал
ва ғаувл мебошад.

Масалай:

1. Бар хоки дарат хар дам рух месем,
З-он равшайни басар ҳамеафзоми
Бошад, ки зи дард соде аз гавҳари аши.
Мехнаткадайи ҳаш ҳаме ороим.

/МУХТАСАР, САХ. 58/

Аркон ва аломатҳои ин рубой чунин аст:

Бар-хо-хи / да-рат-хар-дам / рух-ме-со / ям
 -- у -- - - -
 Ҳафъ-ув-ду / из-фо-ий-лун / мафъ-ув-лун / фаз
 Зон-рав-на / ий-ий-бз-сар / ҳа-ме-аф-зо / ям
 -- у -- - - -
 Бо-шад-хи / зи-дар-ду-о / ҳе-аз-тав-ҳа / ри-аш
 -- у / у - - - -
 Ҳафъ-ув-ду / из-фо-и-лун / из-фо-ий-лу / фа-увл
 Мех-нат-ка / да-ий-хе-шу / ҳа-ме-о-ро / ям
 -- у -- - - -

Рубоии мазкур дар ӯзанҳои зерин сабт шудааст: мисрай якум ҳазаҷи мусаммани ахраби солими ахрами аботар; мисрай дуом ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи аштари аботар; мисрай саввум ҳазаҷи мусаммани солими мақбузи ахтам; мисрай чаҳорум бошад ҳазаҷи мусаммани ахраби солими аботар мебошад.

2. Бемори туам ҷони ҳодам бинигар,
Чун баҳри ӯзни дӯзм ба ҳокем бигузар.
Ҳоҳӣ, шави оғоз зи ҳоли дили ман,
Бин ҷадрани ман ҳарқа ба ҳуноси чигар.

Аркон ва аломатҳои рубоии мазкур чунин аст:

Бе-мо-ри / ту-ам-чо-ю / ҳо-лам-би / ия-тар,
 -- у / у - - - / - - - у / у -
 Ҳафъ-ув-ду / из-жо-ий-лун / мафъ-ув-лун / фэул
 Чун-бах-ри / ту-ҷон-ди-ҳам / ба-хо-кам-би / гу-вар.
 -- у / у - - - / у - - - у / у -
 Ҳафъ-ув-ду / из-фо-и-лун / из-фо-ий-лу / фэул

ло-ҳий-ша / ви-о-го-хи / зи-ҳо-лий-ди / ли-реш,

-- у / у - - - у / у - - - у / у -

Мафъувлу / мафойлду / мафойлду / фаулу

Ҳин-чех-ра / ий-ман-вар-ка / ба-хув-но-би/чи-гар.

-- у / у - - - у / у - - - у / у -

Мафъувлу / мафойлду / мафойлду / фаул

Лаъонни рубоии мазкур чунин аст: мисрай якум ҳазаҷи мусаммани ахраби солими ахрами аботар; мисрай дуом ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи мақбуфи аҷабб; мисрай саввум ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи аҷабб; мисрай чаҳорум ҳазаҷи мусаммани ахраби мақбузи аҷабб.

Мисолҳо барои кори мустақилона:

1. Аз заҳмати ранҷбар-яке тоҷир ўзуд,
Он ҳон ўзду ин бек, дигтаре смири ўзуд.

Алқисса, ба ин ҳон ҳама кас ҳозар ўзуд,
Вон низ ки дер омада буд, лидер ўзуд.

2. Шоҳ аз пайи манбаат ба ҷанг олуда,
Ҳон карда ба ҳуни ҳалқ ҷанг олуда.

Ҷоҳид ба фасодӣ ному наанг олуда,
Алқисса, ҷадон ҷумла ба ранг олуда!

3. Мурдам зи ҳаму ранҷбар озод нашуд,
Бедод забону навбати дод нашуд.

Дунъё зи вучуди ҷорѓар обод аст,
Ҳуд соҳиби як ҳонаи обод нашуд!

/ЛОХУТИ/

4. Гул гуфт, ки: ман Ҷусуфи Мисри чаманам,
Ҷути гаронмоян пурзар даҳанам.

Гуфтам: Чу ту Ҷусуфи, нишоне бинмой,
Гуфто, ки: Ба ҳун ғарқ нигар пираҷанам.

/ҲАЛЕМ/

5. Ҳам рафту аз ӯ ҷуз сухани ҳом намонд,
Аз ҷоми ҳам имрӯз ба ҷуз ҳом намонд.

Созон замонаро саронҷоме Суд,
Анҷом расиду он саронҷоме намонд!

/МИРЗО СОЛИЦИ ЖУНДА/

СХЕМА АЛОМАТ ВА АВЗОНИ АРКОНИ ШИДАРАИ АХРАМ

- 121 -

1.	Мафъувлун	мафъувлу	мафойилун	фәзъ
	- - -	у	у	-
2.	Мафъувлун	мафъувлу	мафойилун	фөъ
	- - -	у	у	-
3.	Мафъувлун	мафъувлу	мафойилу	фаал
	- - -	у	у	-
4.	Мафъувлун	мафъувлу	мафойилу	фаувл
	- - -	у	у	-
5.	Мафъувлун	мафъувлун	мафъувлун	фәзъ
	- - -	-	-	-
6.	Мафъувлун	мафъувлун	мафъувлун	фөъ
	- - -	-	-	-
7.	Мафъувлун	мафъувлун	мафъувлун	фаал
	- - -	-	-	-
8.	Мафъувлун	мафъувлун	мафъувлун	фаувл
	- - -	-	-	-
9.	Мафъувлун	фойдун	мафойилун	фәзъ
	-	у	у	-
10.	Мафъувлун	фойдун	мафойилун	фөъ
	-	у	у	-
11.	Мафъувлун	фойдун	мафойилу	фаал
	-	у	у	-
12.	Мафъувлун	фойдун	мафойилу	фаувл
	-	у	у	-

Аз ин вазиҳои мазкур маълум мешавад, ки дар гурӯҳи рубоиҳои ахрам, руқнҳои дар мисрай аввал, яъне дар сутуни якум смада мафъувлун, руқнҳои дар сутуни дуум омада мафъувлу, мафъувлун ва фойдун мебошад. Руқнҳои саввум мафойилун, мафойилу ва мафъувлу; руқнҳои чаҳорум бошад фәзъ, фөъ, фаал ва фаувл аст.

- 122 -

Барои тақвияти фикр мисолҳои зериро аз назар мегузаронем:

1. Мехоҳам то резам, эй турға ниғор,
Ҳар соат дар пои туҷон баҳри нисор.
Кай борам бе лаълат яз дийда гӯҳор,
Гар бошад даҳзае маро пешӣ ту бор.

АЛХТАСАР САҲ-57/.

Аркон ва аломатҳои рубоии мазкур чунин аст:

Ме-хо-ҳам / то-ре-зам / эй-тур-ға / ни-ғор,

Мафъ-ув-лун/мафъ-ув-лун/мафъ-ув-луд/мафъувл

Ҳар-со-ат /дар-по-ий /ту-ҷон-баҳ-ри/ни-сор.

Мафъ-ув-лун/мафъ-ув-луд/ма-фо-ий-луд / фаувл

Кай-бо-рам /бе-лаъ-лат /аз-дий-да / гӯ-ҳор,

Мафъ-ув-лун/мафъ-ув-луд/мафъ-ув-луд / фаувл

Гар-бо-шад /даҳ-за-е /ма-ро-пе-ши / ту-бор.

Мафъ-ув-лун/фо-и-дун / ма-фо-ий-луд / фаувл

Авзони рубоии мазкур чунин аст: мисрай якум ҳазаҷи мусаммани ахрами ахраби аҳтам; мисрай дуум ҳазаҷи мусаммани ахрами ахраби макӯфӣ аҳтам; мисрай саввум ҳазаҷи мусаммани ахрами ахраби аҳтам; мисрай чаҳорум бошад ҳазаҷи мусаммани ахрами антари макӯфӣ аҳтам аст.

2. Дар гулшан ашқайшон мегаштам дӯш,

Аз гул омад бӯи ту рафтам аз гӯш.

Чун гӯфтам бо гул зи ҷамолат сухане,

Мурғон карданд сӯй ман як-як гӯш.

АЛХТАСАР САҲ-57-58/.

Аркон ва аломатҳои рубоии мазкурро аз назар гузаронем:

Дар-гул-шан / аш-қаф-шон / ме-ғаш-там / дӯш,

Мафъ-ув-лун/мафъ-ув-лун/мағъ-ув-лун / фоъ

Аз-гул-с / мад-бү-ди / ту-раф-там-ас / хүн,

- - / - - / - / - / - / - / - / - / -

Нэф-у-лун/маф-у-лун/ма-ро-й-дун / фоль

Чун-гуф-там/бо-гул-ак / ча-мо-лат-су / ха-не

- - / - - / - / - / - / - / - / -

Каф-у-лун/маф-у-лун/ма-ро-й-ду / фа-ул

Мур-рои-кар/лан-ди-сү/ий/ман-ак-ик / гүн.

- - / - / - / - / - / - / -

Авсони рубслий мазкур чунин аст: мисрай якум ҳазачи мусаммани ахрами азали; мисрай дуки ҳазачи мусаммани ахрами ахраби солими азали; мисрай саввум ҳазачи мусаммани ахрами ахраби макдүүғи ачабб; мисрай чаҳорум ҳазачи мусаммани ахрами аштари солими азали мебошад.

Миссолдо барок маш:

1. Дар дахр ҳар си ки иймнене дорад,
Ё дар хурк хеш сиёхе дорад.

На ходими кас бувад, на маҳдуми касе,
Гү: Шод бай, ки душ ҷаҳоне дорад.

/ХАЙЕМ/.

2. Дар күй ийёз ҳар дилеро дарьёб,
Дир күй ҳузур қуқбллеро дарьёб.

Сад Көзбек обу тил ба як дил нарассад,
Көзбек чӣ равӣ, бирав, дилеро дарьёб.

/ХАЙЕМ/.

3. Годе дорад зулфат д. рҳам моро,
Годе бахшад лаъли ту марҳам моро.

Мен донистам чӯ руст хат кард рухат,
К-сҳир сӯзад руҳи ту аз нам моро.

/МУХТАСАР, САХ.55/.

4. Ҳуитар зи китоб дар ҷаҳон ёре нест,
Дар замкадан замона замхоре нест.

Дар лаҳза аз ӯ ба гӯши танҳойи .
Сад роҳате асту ҳаргиз озоре нест.

/А. ЧОММ/.

ФУРУИ АРКОНИ ФАУВЛУН

Дар натичаи тағииръёбии ҳичдои ин руҳи зикофоти зерин хосил мешавад: фатълун / - - / - аслам, фал / у - / - маҳзүф, фавзлу / у - у / - маҳбуз, фоль / 8 / - асрар, фавз / у - / - маҳсур ва гайра.

Руҳни фавзлуни ва зикофоти он дар осори классикони мо беровони истифода шудаанд. Чунончӣ:

1. Дилемро ба доғи чафо сұхти,

Маро монда дилро чаро сұхти.

/МУХТАСАР, САХ.35/.

Схема ва аломатҳои ин байт чунин аст:

Ди-лам-ро / ба-де-ти / ча-фо-сү / хи-тий ,

Ма-ро-мон / да-дий-ро / ча-ро-сү / хи-тий.

Фавзлун / фавзлун / фавзлун / фавз

фавзлун / фавзлун / фавзлун / фавз

у - - / у - - / у - - / у -

у - - / у - - / у - - / у -

Схема: ва аломатҳои аркони ин байт чунин аст:

Дар ин байт аркони солим шаш маротиба ва зикоф ду маротиба тақрор шуда омадааст / фавзлун, фоль.

Абъёти зеринро ба аркону зикоф чудо қунед.

2. Як гули маҳсул-дар ин бустон,

Чийда нашуд бе мадади дустон.

/САНЬАТИ СУЛАН, САХ.27/.

3. Мен сҳир аз ин шаҳр бояд гурезам
Ки мардум ба танг омадаанд аз фиронам.

/А.ЛОХУТИ/.

4. Нигорим сенсиз ҷарорим йўқтур,

Ҷарорим сенсиз нигорим йўқтур.

/МУХТАСАР, САХ.35/.

ФУРУИ АРКОНИ ФОЙЛУН

Дар натицаи таңыроти аркони фойлун зиктөхөн зерин ҳосил мешавад: фойлун / у у - / - маҳбун, фойлун / - - / - мақтүй, фоал / у - / - маҳбуни мақтүй, фаз / - / - маҳзуз, фойлон / - - / - музоли. Мисол ба дүрүй фойлун:

Бахри мутадорики мусаммани маҳбуни мақтүй:

- I. Сунбули сиң бар суман мазан,
- Лаккари ҳабен бар Ҳутан мазан.

/А. ЧОМИ/.

Схема, аломат ва аркони байти мазкур чүнин аст:

Сүи-бу-лай / си-иҳ / бар-су-ман / ма-зан,
Лан-ка-рай / ҳа-баш / бар-кү-тан / ма-зан.

Фойлун / фоал / фойлун / фоал

Фойлун / фоал / фойлун / фоал

- у - / у - / - у - / у -

- у - / у - / - у - / у -

Дар ин байт фойлун ду бор ва фоал низ ду бор омадааст. Ва байзе мутадорики мақтүро бар ишнадаң руки бино кардаанд.

Миссәд барон маның:

2. То кай моро дар ғам дөрӣ,
То кай оғи бар мак хорӣ?

/А. ЧОМИ/.

3. Қалинг сарни ноз, эй дил,
Сүзинг дилинавоз, эй дил.

/А. НАВОИ/.

4. Элдин ул изни ёп,
Кунгудумнинг комни тоҷ.

/А. НАВОИ/.

5. Ҷонс дар дил кардем,
К-аз меҳрат баргардам. /А. МУЪЦАМ/.

6. Бозбоиро бигүй,
Чист ин гӯғлуту. /ПАЙРАВ/.

ФУРУИ АРКОНИ МАФОЙЛУН

Дар натицаи таңыроти аркони мафойлун зиктөхөн зерин ҳосил мешавад: Мафойлон / у - - - / - мусаббар, мафойлун / у - у - / - мақбуз, мафойлуд / у - - у / - мақтүф, мафъувлун / - - - / - аҳрам, мафъувлуд / - - у / - аҳраб, фойлун / - у - / - аштар, фоувлун / у - - / - маҳзуз ва ғайра.

Бахри ҳазаҷи мусаммани аштар:

- I. Лийдану зи худ рафтаян тарзи ошноҳо,
Пеши он санам будан олами ҷудоҳо .

/НОСИРАЛИ/.

Схема, аломат ва аркони байти мазкур чүнин аст:

Лий-да-ну / зи-худ-реф-тан / тар-зи-о / ши-но-ни-ҳо,

Пе-ши-он / са-нам-бу-дан / о-ла-ми-и / чу-до-ни-ҳо.

Фойлун / мафойлун / фойлун / мафойлун

Фойлун / мафойлун / фойлун / мафойлун

- у - / у - - - / - у - / у - - -

- у - / у - - - / - у - / у - - -

Дар ин байт фойлун ду бор ва мафойлун низ ду бор, яъне дар ин байт ҷаҳор борӣ тақрор омадааст. Бинобар он бахри ҳазаҷи мусаммани шомими аштари солим комидаванд.

Миссәд барои корӣ-мустақилона:

2. То ҷанд қунӣ гиря бар маснади Нушервон,
Дар қасри Кремль, эй дил асрори никон барҳон.

/А.ЛОХУТИ/.

3. Рӯнт ба чүнин дийда тамошо натавон кард,
Васли ту бад-ињ сийна таманно иставон кард.

/ҲАМОДИ ҲУЧАНДИ/.

4. Ватан, меҳрат ба дил азбаски ҷо шуҳ,
Дилем аз ҳуррамӣ чун ғунча во шуҳ.

/М. ТУРСУНЗОДА/.

5. Мен коргару ту дехкан, доц аз туву оҳ аз мен,
То ҷанд баранд ашроф қаиш аз тукулоҳ аз мен. /ҲОДИДА/.

ФУРУИ АРКОНИ ФОИЛОТУН

Дар натиҷаи тағйироти аркони фоилотун зикоффои зерин ҳосил мешавад: фоилотон / - у - - / - мусаббар, махбун / у у - - / бар вазни фоилотун, фоилоту / - у - у / - макфӯф, мағбӯвлун / - - / - мушъас, фоилун / у у - - / - махбуни мақсур, фаъ - лун / - - / - мақтӯ, фаъ / - / - мақдӯф ва ғайра.

1. Баҳри рамалк мусамманд солими мақсур:

Дӯи бар ёди ту чашмам дам ба дам хун мегирист,
Суҳи ман мединду аз ман шамъ ағзун мегирист.

/МУХТАСАР, сах. 70/.

Схема, аломат ва аркони байти мақсур чунин аст:

Дӯ-ни-бар-ё / дий-ту-чаш-ман / дам-ба-дам-хун / ме-ги-рист,
Су-ни-ман-ме / дий-ду-аз-ман / шам-и-ағ-зун / ме-ги-рист .
Фоилотун / фоилотун / фоилон
Фоилотун / фоилотун / фоилон
- у - - / - у - - / - у - -
- у - - / - у - - / - у - -

Дар ин байти рукин солим фоилотун шаш бор, рукин мақсур ёни мусаббоз ду бор тақрор ўздааст. Бино бар он вазни ин байтро рамали мусамманд солими мақсур меноманд.

Исолдо барояи кори мустақилона:

2. Ваҳидон ^{зебон} омад, ки ман сар дар пареной ниҳам,
Гӯйи бенаму бер хок пешонӣ ниҳам .

/МУХТАСАР, сах. 70/.

Схема, аломат ва аркони байти мақсур чунин аст:

Вақ-ти-о-но / мад-ки-ман-сар / дар-па-ре-шо / ний-ни-ҳам,
Гӯ-йи-з-бо / бий-на-му- бар / хо-ки-п-е-шо / ний-ни-ҳам.

Исолдо барояи машқ:

3. Кӯ қондоз мӯн ҳуд во мекуни,
Бурғ мардумро тамошо мекуни.

/А.ЛОХУТИ/.

ФУРУИ АРКОНИ МУСТАҒБИЛУН

Дар натиҷаи тағйироти аркони мустағбильун зикоффои зерин ҳосил мешавад: мағбильун / у - у - - / - махбун, муғтаилун / - у у - / матвий, мустағбильон / - - у - - / - музолл, фоилатун / у у у - / махбул, фоувлун / у - - / - мухаллаъ, фоилун / - у - / - марфӯ, мағбӯвлун / - - - / - мақтӯ, фоилун / у у - / - мақзуз ва р.

1. Баҳри раҷази мушамманд солим:

Дерест, к-аз зулғи сияҳ савдо ба сар дорӣ маро,
Ҳар рӯз аз зузи дигар ошуфтатар дорӣ маро .

/С.АЙНИ/.

Схема, аломат ва аркони байти мақсур чунин аст:

Де-рес-ту-каз /зук-ғайени-ғиз/ сав-до-ба-сар / до-рий-ма-ро ,
Ҳар-рӯ-зи-аз / рӯ-зий-ди-гар / с-шоф-та-тар / до-рий-ма-ро .
Мустағбильун / мустағбильун / мустағбильун / мустағбильун
Мустағбильун / мустағбильун / мустағбильун / мустағбильун
- - ? - / - - у - / - - у - / - - у -
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -

Субҳонҷон ДАВРОНОВ дар бораи вазни баҳри раҷаз ва эндоғоти он чунин маълумот додааст:

"Лоҳутӣ шоирест, ки дар адабӣёти советии тоҷик аввалин шуда дар достон истифодад ду ё се вазни мухталифаро ҷорӣ намуд". Ин кӯшиши Лоҳутӣ на аз он сабаб ба амал омадааст, ки бо як вазни ифода намудани тамоми вокиаҳои тасвириҷуда ба шоир душонрие оварда бошад. Балки устод Лоҳутӣ ба ин васила вазиро мувофиқи вазъийят ва рафти вокла ба қайдӣяту эҳсосоти персонажҳои асар белтар тобиъ кард. Шоир бо ин иёдоми часуронаи ҳудроҳи фароҳӯро ба наслҳои ояндаи адабӣёти тоҷик боз кард, ки имрӯз намунаҳои чунин асарҳои бо ду-се вазни эҷодгаридаро дар осори шоирон М.Турсунзода, М.Миршакар ва белтар аз ҳама дар эҷодиёти Гафтор Мирзо мушҳада мекунем.

"Немунаи барчастай дар як асар аз ду-се вазни истифода бурда, ни Лохутиро дар достондой "Точу байрак", "Парии бахт" ва достони драмавии "Халқ ва ғазал" мушоҳада кардан мумкин аст.

Вазни асосини достони "Точу байрак", ки назираи "Шоҳномайи Фирдавсист, баҳри мутакориби мусоаммани мақсур /фаувлун фаувлун фаувлун фаувл/ буда, боз дорон се вазни иловагӣ низ мебошад.

Вазни иловагии аввал, ки бо мисраъҳои

Лашкари зимистон рафт,
Давлати баҳор смад...

Даста - даста колхозӣ
Сун кинту кор омад.

/1935, III, II0/.

отоз меёбад, ҳазаҷи мураббай аштар /ду бор омадани аркони фоизи дун мағонӣлун дар як байт/ буда, вазни думи он аз вазни ҳизоҷист, ки ҳар мисраъ II ҳичро дорад:

Салом, салом, эй рафиқони фабрик,
Салом, бародарони дуру наздик!

Эй рафиқон, мо шуморо мебинем,
Тиллои сафед бароятон мечинем

/1935, III, II6/.

Барчаҳои дар ин шеър ба таври зайл ҷой гирифтаанд: 4+3.

Вазни септи достони из баҳрои арузӣ буда, ҳар як мисраъ ду кэррат "мустафъилун" аст ва раҷази мураббай солим ном дорад:

Дар колхози Тоҷикистон,
Аз ғайрати колхозчиён

Пур шуд ҷлон, пур шуд ҷлон,
Мо фотиҳум, мо фотиҳем.

/1935, III, II8/.

Из забъёт дар баҳри раҷази мураббай солим гӯғла ўшидааст. Ик ҷо, гузашта аз он ки таъсири достондой ҳалқӣ низ мушоҳада мешавад, як ҳодисаи хеле аҷиб ба назар мерасад ва ин ҳолати пеш аз ҳама ба табиити вазни ҳизоҷи истиъмолшуда вобаста аст.

Ҳасалан, рафтани зимистону омадани баҳорро, ки аз бедорши-

ни табиат ва оғози меҳнати цуркушу хурӯши колхозчиён дарек мөддиҳон, оммаи ҳалқ бо хушнудии том ва шодию суур истиқбол монунаид. Барой ифодаи ана ҳамин вазъияти рӯҳии ҳалқ, ки як инни оҳангӣ нарму ботамкине дорад, шоир аз баҳри ҳазаҷ истифода ўридааст:

Лашкари зимистон рафт,
Давлати баҳор смад...

Видте, ки сӯҳан аз ғалабай ҳалқ ба муносабати пур шудани плани давлатии пахтасупорӣ мөраваҳ, шоир аз баҳри раҷази истифода кардааст, ки оҳангӣ мутантану боткуҳ ва дабдабаноке дорад:

Дар колхози Тоҷикистон,
Аз ғайрати колхозчиён...

Тасвири меҳнати колхозчиён дар саҳро ва чӯшу хурӯши кор аз забони ҳуди онҳо бо вазни ҳичро ифода ўшидааст:

Салом, салом, эй рафиқони фабрик,
Салом бародарони дуру наздик...

Ин тавр дар як достон аз ду-се вазни истифода кардани шоир дар осори минбаъдai ӯ низ идома ёфтааст.

"Рағиқ Лоҳутӣ, - навишта аст устод Айнӣ, - дар шеърои ҳудои услуббони кӯҳна бо камоли маҳорат ва устодӣ фоиза мебараҳ. Ӯ ба он услубҳо дар ивази мазмунҳои феодалии азъанавии онҳо монмунҳои социалистӣ медиҳад". /С.Давронов, 1974, саҳ. 68-66/.

Мисолӣ барой ӯри мустақалона:

1. Аз он даме, ки дийдаам ҷамоли ту.
Намеравад зи хотираи ҳаёли ту.

/МУҲТАСАР, саҳ. 64/.

2. Аз он даме, ки дийдаам ҷамоли ту.

Намеравад зи хотираи ҳаёли ту.

/МУҲТАСАР, саҳ. 65/.

3. Дилам бичустӣ ӯри ӯ,

Равад ба ҷустуҷӯи ӯ.

/МУҲТАСАР, саҳ. 68/.

ФУРУИ АРКОНИ МАФ/ОИЛАТУН

Дар интичи таъйироти аркони мафоилатун / у - у у - / шъя
дик зерин ҳосил мешавад: Вефири мусаммани солим, мусаддаси он
дик ва мураббай солим.

В О Ф И Р /ар. бисъёр, феронен/, номи иккे аз баҳрҳои пешчун
ни маҳсуси арузи араб. Беъзе намояндагони адабийёти қлаосини
форсу тоҷик барои санҷидани маҳорати шоиронии ҳуд дар ин баҳр
шевъ гӯғтсанд. Ин баҳро барои он воғир меноманд, ки дар рукин
дик он ҳичон қутоҳ нишебт ба ҳичон дароз бисъёр аст. Месален:

Вефири мусаддаси солим:

Буто, зами ту бар ин дили ман бизад аламе,
Чунон ки аз ӯ ба гирди ҷаҳон ўудам аламе.

/НАСИРУДДИНИ ТУСИ/

Схема, аломат ва аркони байти мазкур чунин аст:
Бу-то-ра-ми-ту / ба-рин-ди-ли-ман / би-зад-а-ла-ме,
Чу-нон-ки-а-зу / ба-гир-ди-ҷа-ҳон / ў-дам-а-ла-ме.

Мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун

Мафоилатун / мафоилатун / мафоилатун

у - у у - / у - у у - / у - у у -
у - у у - / у - у у - / у - у у -

Дар ин байти аркони мафоилатун шаш бор пайдарӣ тақрор шудааст. Бинобар он авзони ин баҳро баҳри воғири мусаддаси солим номиданд.

Дар ин баҳр ҳизофтоте ба назар намерасад. Бинобар он бо ин
мисол иктиро намудем.

Агар ҷуалимион ба баҳрҳои солим ё ки ба ҳизофоти он мисолҳо
ба даст оранд, қлови карда, ба хонандагон ғаҳмонда лиҳанд.

Дар ашъори араб мисолҳо бисъёр аст. Лекин лозим надонистем.

ФУРУИ АРКОНИ МАФЬУЛУТУ

Дар интичи таъйироти аркони мафъувлоту зидофтоти зерин ҳо-
дад мешавад: мафойилу / у - - у - / маҳбун, фойлоту / - у - у -/
шай, фойлоту / у у - у - / маҳбул, мафъувлун / - - - / - макшӯф.
Фойлон / - - - / - макшӯф, мафъувлу / - - у / - марғӯъ, фоълун
/ - - / - волам, фоъ / - - / - манхур, фоъ / - - / - маҷдӯъ, фаувлун
/ - - / - маҳбул, мафъувлун / - - - / - маҳбунни макшӯф...
Ҳозир мунсарихи мусаммани матвии макшӯф:

1. Тайтрашиби ҳаҷр нест, рӯзи сиёҳи манаст,
Машҳалаи оҳ нест, ўзълан оҳи манаст.

/МИРЗ СОДИК/

Схема, аломат ва аркони аబёти мазкур чунин аст:
Тай-ра-ша-бий / ҳаҷр-ру-несть / рӯ-зи-си-ё / ҳий-ма-наст,

Маш-ла-йиъ / о-ҳи-несть / ўзъ-ла-йи-о / ҳий-ма-наст.

Фоълун / фойлон / муфтаилун / фойлон

Муфтаилун / фойлон / муфтаилун / фойлон

у - у - / - у - / - у - / - у -

у - у - / - у - / - у - / - у -

Дар ин байти рукини мафъувлоту ҷаҳор бор тақрор ўудааст.
Ҳизофоти фойлон низ ҷаҳор бор тақрор ўудааст. Бинобар он ин
байтиро дар вазни мунсарихи мусаммани матвии макшӯф навишта ўу-
дааст мегӯем.

2. Роҳи сухан баста ўуд фикри сухансозро,
Пардак ҳайрат гирифт ҷашми назарбозро.

/АРУЗИ ҲУМОИН/

Схема, аломат ва аркони байти мазкур чунин аст:

Ро-ҳи-су-ҳан / бас-та-ӯуд / фик-ри-су-ҳан / со-зу-ро,

Пар-да-йи-ҳай / рат-ги-риф/т/ҷаш-ми-на-зар / бо-зу-ро.

Муфтаилун / фойлон / муфтаилун / фойлон

Муфтаилун / фойлон / муфтаилун / фойлон

- ү ү - / - ү - / - ү ү - / - ү -
- ү ү - / - ֆ - / - ү ү - / - ү -

Дар ин байт рукин мұфтаилун чәдор бор за ғойлун низ чөң
бор тақрор шудааст. Бинобар он вазни ин шеъро баҳри мұнисиан
мұсаммани матвии макшүф номиданд.

Мисолдю барой кори мұстацилони:

3. Шо ҳареми сийнаро әндиғи әмат сохтем,
Ишиң бутон сар ба сар дар ҳавасат боят.

/АЛ-МУЧАМ/.

4. Диңдаң ахли тамаъ ба неъмати дунъё,
Цур нақунад ҳамчунон, хи чоҳ ба шабнам.

/САЛЬИ/.

5. Сийнаи деҳқон зи русса оҳ надорад,
Кийсан доро зи лира роҳ надорад.

/А.ЛОХУТИ/.

6. Чалми бадат дур, эй бадеъшамоил,
Моҳи ману ҷамъи ҷамъи мири қабоил.

/САЛЬИ/.

7. Тоби рухат моҳу оғтоб надорад,
Бе сабаб ян чарх пеҷутоб надорад.

/ХОДИ/.

8. Җаъни ту ҳармони ҳастае нақунад,
Зулғи ту ёди шикастае нақунад.

/АРУЗИ ҲУМОИН/.

9. Марғирати керзакак,
Шұхаку кокулдаров.

Аз ақиб ғибнерак
Даблаби тұхро натоз!

/М. ФАРХАТ/.

10. Бе лаби козук илғор дасти маро мегазад,
Ин варади гул чу хор дасти маро мегазад.

/А.ЛОХУТИ/.

Рифия Т. Өздей ғұфтаанд:

ГАҲРИ МУСЛАРИХ. Вазихой ин баҳр шұх, раңсан ва сабук буда,
шаша аз нағын сарай барөвардаанд. Рукин солимаш мұстабағын
яңе мағнұлоту буда, ҳажай вазихой ин баҳр аз зихофти ин дү рукин
небайд. Вале аз рукин солими он вазне ба амал намесеид,
мағнұлотты мұстабағын 7-то за зихофти мағнұлотту 9-то меболайд.
Жыныс 16 нағыдан.

БАҲРИ АМИЙ /ар. ғұкур, беловъ/, номи баҳрест, ки арузиені
шеше тоғык баядди Халил ибни Ахмад ижтироғардаанд. Ин баҳрро
орын ой амий меномайд, ки вәзни ой сақыл буда, рукин саба-
ғын иштейт ба ватадаш ғиедтараид. Інде ҳічкодай дарозаш илесет
ба шүткіш бештәр аст. Амийк рукин махшүс нақомта, дар асосы
иңшаман рукин аслий баҳри мұтадорик /ғойлун/ ва баҳри әзәз-
затун/ ба вүчуд меоянд. Азбаски дар ин баҳр кай шөр ғұфтаанд,
олыбар ой аз эттібор сойт шудааст. Амийк бар ҳилоғи
баҳркөй аслий аруз нағындың үлдік нақомта. Аштаре, ки дар ин баҳр
шүткіштің форсус тоғык мисли Баҳромій ва Бузургмекри Қойній /асрға
түшсіз/ шаклро аз доирәи мұхталифа чудо кардаанд. Вай аз чүзін
шапқыншылғынан дойра шуруғ мегардал, иңде дүн ғауылун мағой, ки бар
нинни /ғойлун/ /ғойлутун/ /ғойлун/ /ғойлуту/ қонда мешавац.

Мисол: Баҳри амийк мұсаммани солим:

Сұхбати дилрабоён занги дилро зудоян,
Хотири сұхбаторо күнчаосо күшоян.

Схема, алмат жаңынан аркенин ин байди мазкүр чүнни аст:

Сұх-ба-ти / дил-ра-бо-ён / зан-ги-дил / ро-зу-до-ян,
Хо-ти-рий / сұх-ба-то-ро / ғун-ча-с / со-ку-шо-ян.

/М.ФАРХАТ/.

БАҲРИ АРИЙ /ар. пахи, васет, күшоян/, номи яке аз баҳр
ест, ки арузиені форсус тоғык баядди Халил ибни Ахмад этті көр-
даанд. Ин баҳрро барой он арий меномайд, ки оно аз Чүзіншылғы

секин донраи мұхталифа, яъне аз рукинда бахрхом Тәннилү Мадди
ду Бесийт чудо кардаанд. Дар хәр ду рукин арийз ватади наңын
нисбат ба сабеби хәфийф мұқаддамтар аст. Арийз рукин шақыру на-
дошта, дар натиҷан омезиши рукинда аслии бахри Ҳазақ /мағеншыны/
ва бахри Мұтақориб /фаувлук/ ба вұчуд меоянд. Дар ин бахр шын
хеле кам аст. Шөрхое, ки дар ин бахр суруда шудаанд. ~~Фонетикалық~~
шакли солимы арийз санаадаст. Мисол:

Макони дилситонам, диёри мәхруғонам,
Замони зарғишонам, баҳори беказонам.

/М. ФАРХАД/

Схема, аломат ва аркони байти мазкур чүнин аст:
Ма-ко-ни-цил / си-то-нам/ я-й әрій-шы/ үн-бо-нам,
За-мо-ни-зар / ғи-шо-нам/ ба-до-рий-бе/ ха-зо-нам.
Мағойлук / фаувлун / мағойлун / фаувлун
Мағойлун / фаувлун / мағойлун / фаувлун
у - - - / у - - / у - - - / у - -
у - - - / у - - / у - - - / у - -

Яке аз нағыздан бахри Ҳазақ - Ҳазақи мусаммани мағзұф /мағо-
йлун / фаувлун / мағойлун / фаувлун/ низ шакли арийзан шуам-
манын солимро дорад.

Дар охир хостем, ки дар бореи бәзье бахру шығову донираю ба
мұаллимону донишишін мәддүмөт лиҳем.

А Б Т А Р /ер/ думбурида, құтохдум, қалтадум, думбуридатар,
құтохтар, қодистар, вайронтар; ба маңынан бенасл, бесамар/, дар
илеми арұз көмк әңқофест, ки дар натиҷан аз рукин мағойлун
/ у - - - / соқит карданы яъне партоғтани ватади маңыму за са-
беби хәфийф /ду ҳиҷои дарозу як ҳиҷои құтох/ за аз рукин фаувлун
/ у - - / соқит карданы як ватади наңыму /партоғтани як ҳи-
ҷои құтоху як ҳиҷои дароз/ за аз рукин фойлотун / - у - - /
соқит карданы як ватади мағруқ /партоғтани як ҳиҷои дарозу як
ҳиҷои құтох / ба вұчуд меоянд. Абтар дар рукинда мағойлун за

шакли дар шакли баъ / - О/, дар фойлотун башад дар суврати
шыны / - / дучор меоянд. Ин зидоф бештар ба бахрхом Ҳазақ,
Шыны, Мұтақориб, Музориъ, Мұтасса вә Ҳафийф хос аст. Беъзе
шынын Ағтарро бо номдои мақтұу, ахрам, мағзұф ва маңбуб зикр
шынын, Мисол:

Бахри рамалы мусаммани маҳбуни абтар:

Шыны барғи тарабу айш мұхайё наргис ,
Шыны нашад бо дағу най согари сағбо наргис.

Фойлотун / фойлотун / фойлотун / фәълун

Фойлотун⁰ / фойлотун / фойлотун / фәълун

Бахри мұтассаси мусаммани маҳбуни абтар:

Шыны ту таъна занад гавҳари садахшонро ,
Шыны ту тийра күнад оғтоби тобонро

Мағойлун / фойлотун / мағойлун / фәълун

Мағойлун / фойлотун / мағойлун / фәълун

у - у - / у у - - / у - у - / - -

Бахри ҳафийфи мұсаддаси маҳбуни абтар:

Ҳазақ аз ин барнакашыда айвон аст ,

Ҳазақ дар ү Мұштариву Кайвон аст .

Фойлотун / мағойлун / фәълун

Фойлотун / мағойлун⁰ / фәълун

у - у - / у - у - / - -

/АЛИБ СОБИРИ ТИРМИЗИ/.

Ҳазақи ҳазақи мусаммани ахраби мақбузи абтар:

Моңрахна ба кори шайху рохис кардем,

Тарки ҳама адъёну мазохис кардем.

/А.ЛОХУТИ/.

Вашни абыёти зерніро муайян кунед:

Ағар тақсина шеърж хештән бар дасти хеш астай ,
Ҳама кас хештанро Үнсүриви Әнвари донад .

Бале, ғаввос аз даръе гүхар берун кетад, аммо ,

Чу вакти қыймат ояд, қыймати ү өзөхірі донал.

/ХУСРАВИ ДЕДЛАВИ/

Миәни олиму қохил қамин қадар фәрқ аст ,

Ки ү қашидайын астын ин гусастамихор . /АЕТАРИИ ЕДАХШИ/.

АСЛАМ /ар. сурохкарда, рахнакарда, сурохкардатар, рахнакардатар, дандонзада/, дар илми арӯз номи зиҳофест, ки дар натиҷаи соқит карданни ҳичои аввали руҳни асосии баҳри Мутақориб-ғаувлун / у - - / ба вуҷуд меояд. Агар аз руҳни ғаувлун ҳичои аввалашро гирен "увлун" боки мемонаид, ки инҷои "ғаульун" ниҳода аслам меноманд. Аслам фақат дар баҳри Мутақориби истифода мешавад /асلام бо ҳарфи "со"/. Шакли дигари он аслам мусаббар ном дорад. Агар дар ҷузъи сабаби ҳафтии аслам ба ҷон садоники кӯтоҳи "у" /замва/ садоники дарози "о" / ҳарфи "о" яборат аз ду фатҳа/-ро гузорем, ғаульун шакли ғаълонре / - - / мегирад, ки онро аслами мусаббар меноманд. Аслам дар шеър қарӣ дар ҳамаи руҳидони он /садр, ибтидо, арӯз, зарб ва ҳашв/, яъне дар аввал, дар мобайни ва охири байт омаданаш мумкин.

Мисол: Мутақориби мусаммани мақбузи аслам:

1. Гарем биконӣ в-арем биронӣ,
Дили ҳазниро ба ҷон ҷонӣ.

/ҲОФИЗ/.

Ғаувлу / ғаульун / ғаувлу / ғаульун
Ғаувлу / ғаульун / ғаувлу / ғаульун
у - у / - - / у - у / - -

Мутақориби мусаммани аслами мусаббар:

2. Эйкон ин ҳалқ бер шоҳ ҳезонӣ,
Чангиде хуни думман бирезанд.

/А.ЛОҲУТИ/.

Ғаульун / ғаувлун / ғаульун / ғаувлун
Ғаульун / ғаувлун / ғаульун / ғаувлун
- - / у - - / - - / у - -

Мутақориби мураббак аслам:

3. Аз дийдак абр
Анже равон шуд,

Анже равонан

Тийру камон шуд.

/АҲМАДЗОДА/.

Ғаульун / ғаувлун ○

Ғаульун / ғаувлун

- - / у - -

Мутақориби мураббаки мақбузи аслам:

4. Парийда омад.
Кузе мусича.
Нишаста гӯфто
Рӯҳ курсича:
/АҲМАДЗОДА/.

Ғаувлу / ғаульун

Ғаувлу / ғаульун

у - у / - -

АСЛАМ /ар. аслам /бо ҳарфи сод/- гӯшбурика, ҷуриҳон, отримать, увечить /аслан асламу салмоу сули ҳондан лозим/.

Аслам дар илми арӯз номи зиҳофест, ки дар натиҷаи аз охири руҳни мағбузлоту / - - - у / соқит карданни як ҳичои дарозу як кӯтоҳ-ватади мағруқ ва аз охири руҳни ғоилотун / - у - - / соқит карданни сабаби ҳафтии / - / "ва қатъ намудани ватади маҷмӯъ/у-/ да вуҷуд меояд. Агар аз руҳни мағбузлоту ду ҳичои оҳирро /-у/ партоем, "мағъӯ" / - - /, агар аз руҳни ғоилотун ҳичои дарози охири онро партоем "ғоил" / - - / мемонаид ва беъди қатъ намудани ватади маҷмӯъи он, яъне партофтани садоники "о"-и оҳир, "ғоил" / - - / боки мемонаид, ки ҳам ба ҷон "мағъӯ" ва ҳам ба ҷон "ғоил" ғаульун ҷузшиши / - - / гузонтааслан меконанд?/гӯфта ӯ. Тоирӯз мағҳумро мурлаҳ кардааст ЭСТ, 1988, саҳ. 186/. Агар мӯз руҳни ғоилотун / - у - - / як ҳичои дароз ва як кӯтоҳ-ватади мағруқро соқит намоем ғоилун / - - / мешавад, ба ҷоиши ғаульун мегузорем. Забоғоти аҳзаз ва аслам /бо ҳарфи со/ ғаульун шакли ағоӣли асламро дошта бошад ҳам, ба он алоқа ва вобастаги надорад, зоро ки зиҳофи аҳзаз аз руҳни асосии баҳри Раҷаз-мустағъилун / - - у - / ва зиҳофи аслам аз руҳни асосии баҳри Мутақориб-ғаувлун / у - - / ба вуҷуд омада, зиҳофи аслам /бо

харфи сод / босад, аз рукинди фойлотун / - у - / за мафтулун
 / --- у / досил шудааст. Баше арзини зихофи аслами мафтулун
 лутуро хам аслам ва хам аҳазз номиданд. Аслам дар шеър асосан
 дар рукинди охири байт, яъне дар аруз ва зарб меояд ва бештар
 ба беҳроҳи Ремал, Сареъ, Мунсариҳ ва Муқтазаб хос аст. Мисолҳо:

Рамали мусаммани маҳбуни аслам:

1. Аз қадомин ченан, эй сарв, равон меой,
 Ҳамчун гул барзада доман ба миён меой?

Фойлотун / фойлотун / фойлотун / фольун
 / САЙИДО /.

Фойлотун / фойлотун / фойлотун / фольун
 - у - / у у - / у у - / - -

Емали мусаддаси аслам:

2. Буд андар деди мо як марде,
 Марди бодонишу оламгарде .

/А. ЛОХУТИ/.

Фойлотун / фойлотун / фольун

Фойлотун / фойлотун / фольун

Игар бер ҷузъи сабаби ҳафтии зихофи аслам /фольун / - /
 дарфи садоноки "о"-ро афзоянд, яъне ба ҷои садоноки "у"-и кӯ-
 тоҳ /замма/ садоноки "о"-ро гузоранд, фольун / - - / шакли
 фольонро / - - / метигирад, ки онро аслами мусаббар меноманд.
 Мисол: Рамали мусаддаси маҳбуни аслами мусаббар;

3. Нарму ширину ҷавон аст ин мазр,
 Беҳтарин мазрни ҷадон аст ин мазр.

/А. ЛОХУТИ/.

Фойлотун / фойлотун / фольон

Фойлотун / фойлотун / фольон

- у - / - у - / - -

АСРАМ /ар. данлоншикаста/, дар илми аруз номи ҳизоғест,
 ки дар натиҷа иҷтимои зихофи мақбуз ва аслами рукин асосан
 баҳри Мутақориб - фаувлун / у - - / ба вучуд меояд. Агар аз
 рукин фаувлун ҳамсаҳон "и"-ро /"иши тавниро"/ сокит кунем .

"фаувлун"/ у - у / боян мемонаҳ., йеъни ин тавассути амали салим,
 дар нартофтани ҳичои қутоҳи якум, "увлун"/ - у / боян мемонаҳ.,
 яъне ҷоиш "фольун"/ - у / ва агар дар рукинди арузу зарб /яъне
 шакли охири байт/ ояд, дар шакли "фобъ" / — / кавишта мешавад.
 Йири дар шеър асосан дар аввал ва мобайни мисраъ меояд ва беш-
 тарин баҳри Мутақориб хос аст. Мисол: Мутақориби мусаммани ас-
 рими мақсур:

Эй шаби зулфат ғолиисой,
 В-ай маҳи руят ғолиисун.

/А. ЧОМИ/.

Фольун / фользун/ фольун / фользун

Фольун / фаувлун/ фольун / фаувлун
 - у / у - - / - у / у -

Мутақориби мусаммани асрими маҳзуб:

Мехри ту, эй мади ишқусиар,
 Кард моро аз ҷаҳон беҳбар.

Фольун / фаувлун / фаувлун / фаувлун

Фольун / фаувлун / фаувлун / фаувлун
 - у / у - - / у - - / у -

АФОИЛ /ар. аз масдари фаръ тасриф шудааст, маъноли
 көр кердан, амал кердан/, дар илми аруз маҷмӯи руки ва азодиф-
 ро меноманд. Истилоҳи афойл маҷмӯи вазиҳоест, ки аз таркиби
 "и"/"фо"/, "а"/"айн"/ ва "л"/"лом"/ ба вучуд меояд. Афойли
 волӣ ду ҳел мешавад: Афойли аслий ва фаръ.

Г... Афойли аслий низ аз үнсурҳои ибтидои вазн, яъне аз тар-
 лир додани ҷои сабаб, ватад ва фосилҳо досил шудааст. Тэъдоди
 афойли аслиро баше арзини 10-то ва беъзаро 8-то гуфтанд,
 ки тамоми бинои афойли арабу аҷам бер онҳо ниҳода шудааст. Аф-
 ойли аслий инҳоинд: Мафойлун, фойлотун, мустафойлун, мафъулун
 туту, фаувлун, фойлотун, мустафойлун, фой-ло-тун, муст-
 тафъи-лун. Аз ин 10 афойли рукин мустафойлун со мус-тафъи-лун
 ва рукин фойлотун со фой-ло-тун аз ҷиҳати вазн баробаранд.

/ънне дар ду руки аз ду хичои дароз, як хичои кутоҳ ва ин хичои дароз / - - у - / ташкил ёфтаанд/, вале аз чихати таркиб ин хичои фарқ мекунанд. Ин тафовут аз он иборат аст, ки руки мустафъилун / - - у - / аз ду сабаби хафийф ва аз як ватади маҷмӯъ, дунини мус-тафъи-лун / - - у - / бошад, аз як сабаби хафийф ва ин ватади маҷмӯъ ва боз як сабаби хафийф ба вучуд омадааст. Чунин тафовут дар рукиҳои фоилотун ва фой-ло-тун низ мушоҳада мешавад. Яъне рукини фоилотун / - - у - / аз як сабаби хафийф / - /, ин ватади маҷмӯъ / у - / ва боз як сабаби хафийф / - /, рукини фой-ло-тун бошад аз як ватади мағруқ / - у / ва аз ду сабаби хафийф / - - / ташкил ёфтаанд.

2. Афойили фарӯӣ, афойилеро метуянд, ки аз тариири рукиҳои афойили аслий аз дигаргуниҳое, ки дар аҷзои онҳо рӯй медиҳанд, пайдо мешаванд. Ин дигаргуниҳо дар афойили аслий ба воситай каму зайд кардан хичоҳо ба вучуд меояд.

АЧУЗ /ар. аз масдари аҷз тасриф шудааст маънояш замӯр шӯжендан, замӯр пайдо кардан, қӯҳна, қадим, кампир/, дар илми аруз рукини охиро байтеро гӯянд, ки ба мӯжабалат дучор гардидааст ва пеш аз он рукини солиме омадааст. Мисол:

Рамзи то дар дилам мазво гирифтаст,
Сарам чун зулғи ў савдо гирифтаст.

Мағорӣлун / мағорӣлун / мағорӣл
Мағорӣлун / мағорӣлун / мағорӢл

у - - - / у - - - / у - -

Дар ин байти Ҳофиз рукини сокми он, яъне мағорӣл / у - - / аҷзу буда рукиҳои якуму дузи солим мебошад.

БАСИЙТ /ар. фароҳ, васеъ, падшуда, густурдашуда/, яке аз баҳроҳои панҷонии максуси арузи араб. Ин баҳро барои он басийт номиданд, ки дар аввали рукиҳои мустафъилуни он ду сабаби хафийф густаронида шудааст ва Халил ибни Аҳмад онро аз ҷузъи

шоҳруми донираи якуми арузи арабӣ, яъне аз донираи мухталифа дар шоҳруми мусамман ҷудо кардааст. Рукиҳои мустафъилун / - - у - / ва фоилун / - - у - / афойили аслий онро ташкил медиҳад. Дар дар ҷонни солими басийт сабаби хафийф нисбат ба ватади маҷмӯъ зиёда ба мӯжалдамтар аст. Шакли солими он аз ҷумлаи вазнҳои сақлӣи вруъ ҳисоб мешавад. Басийт мисли дигар баҳроҳои донираи мухталифа / Гонийӣ, Мадийӣ/ рукини махсус надошта, дар натиҷаи омехтаваши рукини асосии баҳри Раҷав-мустафъилун / - - у - / ва рукини асосии баҳри Мутадорик-фоилун / - - у - / соҳта мешавад. Барои соҳтани дигар навъҳои ин баҳр аз рукини мустафъилун зиҳофҳои маҳбуни / мағорӣлун / - - у - /, маҷтӯъ / мағъувлун / - - /, мухаллаҳ / таувлун / - - /, музолл / мустафъилун / - - у - / маҳбул / фенлатун / - - / ва аз рукини фоилун зиҳофи маҳбуниро / у - - / истифода мебаранд. Беъзе изомлондагони адабиёти классикини форсу тоҷик барои санҷидани маҳбуни маҷлиси шоирии худ дар ин баҳр шеър гӯftаванд. Аз омезими рукиҳои солими басийт мустафъилун / фоилун/ ва зиҳофҳои онҳо дар шаклиҳои мусамману мусаддаҳои навъҳои зерини он соҳта мешавад. Мисол:

Басийти мусаммани солим:

Чун хору ҳас рӯзу шаб афтодаш дар раҳат,
Бошад ки бар ҳоли ман афтад назар ногашт.

/ ЧОМИ/.

Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун

Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун
- - у - / - - у - / - - у - / - - у -

Басийти мусаммани маҳбуни:

Донӣ ҷи гӯғ маро он булбули сахарӣ,
Ту худ ҷи одами к-аз ишқ бехабарӣ!
/САДИ/.

Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун

Мустафъилун / фоилун / мустафъилун / фоилун
- - у - / у - / - - у - / у - / у -

Басийти мусаддаҳи мухаллаҳ:

Гәйтәм ба дәрі аз ту, нигоро!
Он беҳ, ки як раҳ күни мудово.

/АЛ-МУ'ЧАМ/.

Мустафийлун / фойлун / фаувлун

Мустафийлун / фойлун / фаувлун

-- у - / - у - / у --

В А С Л /ар. пайвастан, пайванд кардан, пайвастани чизе бә чизе; пайванд/, дар илми аруз амалест, ки тавассуты он шоир дар ашъори худ ба сакта роҳ намедиҳад. Баъзан ҳамсадои охири калима дар ҳашв, яъне дар рукиҳои мобайни шеър омада, боин аз вазни матлуб баромадани мисраъ ё байте мегардад. Шоире, ки аз қавоиди авзони аруз пурра боҳабар аст, дар ин маврид башни ҳамсадои зоид дар шеър калимае меорад, ки ҳарфи аввалаш садонок башад. Дар ин суврат ҳамсадои зоид ба садоноки калимаи башнина васл шуда сактаро аз байн мебарад. Мисол:

Ихон, ки зи раҳ оянд, оранд раҳоварде.

Ин қисса раҳовард аст аз баҳри дили ихон.

/ХОДОНИ/.

Мағъувлун / мағойлун / мағъувлун / мағойлун

Мағъувлун / мағойлун / мағъувлун / мағойлун

-- у / у --- / - - у / у --

Ин байт дар баҳри Ҳазачи мусаммани ахраб суруда шудааст ва шоир барои он ки авзони шеъраш аз аркони ҳамин баҳр набарояду шеър сактадор нашавад, башни ҳамсадои "ҳ"-и калимаи "роҳ" садоноки "о"-и калимаи "оянд" башни ҳамсадои "д"-и калимаи "оянд" садоноки "о"-и калимаи "оранд", башни ҳамсадои "д"-и калимаи "раҳовард" садоноки "а"-и калимаи "аст" садоноки "а"-и калимаи "аз"-ро меорад. Агар байти болоро аз рӯи вазни ба ҳичкоҳо чудо кунем, чунин шаклро мегирад:

Их-вон-ки / зи-ро-ҳо-ян / до-ран-ду / ра-ҳо-вар-де,

Ин-қис-са / ра-ҳо-вар-да/таз-бах-ри/ди-лий-их-вон.

Мағъувлун / мағойлун / мағъувлун / мағойлун

Најнувлун / мағойлун / мағъувлун / мағойлун

-- у / у --- / - - у / у --

Баҳрун мөхри гардун афсонаест ағсун,
Нийн ба чоқ ёрон фурсат шумор ёро !

/ДОФИЗ/.

Најнувлун / фойлотун / мағъувлун / фойлотун

Најнувлун / фойлотун / мағъувлун / фойлотун

-- у / - у -- / - - у / - у --

Байти мазкур дар баҳри Музории мусаммани ахраб эчоҳ шудааст,
Карфҳои "н", "т" ва "а"-и калимаҳои "гардун"-у "афсонаест"
"ғоун"-и мисрай аввал васл ба вучуд омадааст.

ВАСЛ дар илми қоғия ҳарфҳо ғӯянд, ки башни равӣ омада, ба
найвон шуда бошад. Ба ақидаи адабиётшиносони гузашта, факат
индоҳо, садонокҳои дароз ва ҳарфҳои ётбарсарро чун васл ис-
лоҳо бурдан мумкин аст.

Маън: "О"-и васл:

Эон пеш ки аз ҷаври ту, дилбанд⁰,

Гӯям ба саҳар зор, ҳудованд⁰ !

/АЛ-МУ'ЧАМ/.

"И"-и васл:

Муарриф ба дилдорӣ омад бараӣ,

Ки дастони қозӣ ниҳад бар сараш.

/САҶДА/.

"И"-и васл:

Рози дил мегуфтам, ар як маҳрам^Е медоштам,

Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамзам^Е медоштам.

/АЙНА/.

"И"-и васл:

Эй нигори порсо, аз мо нигаҳдорӣ бикун,

Мо-зи по ағтодагонро байд аз ин ёрӣ бикун.

/АЛОҲУТИ/.

"М"-и васл:

Чони ширин, ин қадар ҷангам макун,

Ин қадар бехуда ҷилтнам^Е макун. /М. ГРСЛИЗОДА/.

Садонокҳои кӯтоҳи "а", "и" ва "у" /фатҳа, касра ва вави/ бэъди ҳарфи равӣ сиянд ҳам васл ўуда наметавонанд. Агар ишқаз аз ҳамсадо иборат бошаду бо садоноки кӯтоҳ ба ҳарфи равӣ чашад, дар он суврат садоноки кӯтоҳи бэъди равӣ смадаро меномад. Чунончӣ, сайти зерин:

Ҳаёли рӯи ту дар коргоҳи диде қашидам,
Ба суврати ту нигоре нағидаму нағунидам.

/ХОФИЗ/.

Дар ин байт қалимаҳои "қавидам" ва "нағунидам" ҳамчун ба вазифаи қофия смада, ҳамсадои "д" равӣ, садоноки "а"-и кӯтоҳ мачро ва ҳамсадои "м" васл мебошад. Агар шеър бо қофияне тамон ўуда бошад, ки ҳарфи охири онро садоноки кӯтоҳи "а" ташкил карда бешад, дар он суврат ин садонок вазифаи васлро адло меномад. Чунончӣ, дар ин байт:

Анке чу лаъҳ резад он лаб маро зи дидда,
Дар шайни ҳар чӣ бошад, аз вай ҳамон ҷакийда.

/КАМОЛИ ҲУЧАНДИ/.

ВОФИР /ар. بیسیئر; фаровон/, номи яке аз баҳрҳои панҷонии маҳсуси арузи араб. Беъзе намояндагони адабиёти классикии форсу тоҷик барои санҷидани маҳорати шоирӣ ҳуд дар ин баҳр инҷо шеър гӯфтаанд. Ин баҳро барои он Вофир меноманд, ки дар руҳи он ҳичҳои кӯтоҳ нисбат ба ҳичҳои дароз бисъёртар аст. Мисол: Вофир мусаммани солим:

Ҷӯд, санамо, ки сӯи касе ба ҷашми ризо намениганд
Зи расми ҷафо ҳамегузарӣ, тарики вафо намесипарӣ.

/САЙӢ/.

Мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун
Мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун
У - У У - / У - У У - / У - У У - / У - У У -
Вофир мусаммани солим:

Буто, замон ту бар ин дили ман бизад аламе,
Чунон ки аз ӯ ба гирди ҷаҳон ўудам аламе.

/НАСИРУДДИНӢ ТУСӢ/.

Мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун

Мағоллатун / мағоллатун / мағоллатун

У - У У - / У - У У - / У - У У -

ДИПРАҲОИ АРУЗ, ҷанд донираест, ки арузиёни араб ва форсу тоҷиҳи даръётва ҷудо карданӣ баҳрҳо аз якнигар таркиб ва

шоирӣ додаанд. Ҳар донира гурӯҳи муайянӣ баҳрҳоро дар бар мегиҷад. Ҷангоми дар донираҳо ҷой додани баҳрҳо, пеш аз ҳама ҳам -

шудани ҷузъи руҳионҳо онҳо ба назар гирифта ўудааст. Маса-

ни, баҳрҳои Тавиӣду Мадиӣду Басийтру барои он дар як донира ҷой

нашаванд, ки таркиби ҷузъионҳо онҳо ба ҳамдигар баробаранд. Дар на-

шаванд ду маротиба тақрор ўудани руҳионҳои ғаувлук / у - - / ва

ғоилук / у - - - / вазни як мисраъ шеъри баҳри Тавиӣли му-

саммани солим, дар натиҷаи ду маротиба тақрор ўудани арқони

ғоилотун / - у - - / ғоилук / - у - / вазни як мисраъ шеъри

баҳри Мадиӣли мусаммани солим ва дар натиҷаи ду маротиба тақ-

рор ўудани арқони мустағъилун / - - у - / ва ғоилук / - у - /

вазни як мисраъ шеъри баҳри Басийти мусаммани солим ба вучӯд

нашаванд.

НОМИ ДИПРАҲОИ АРУЗ шартист ва бо баҳрҳо, ки дар атрофи он-

ю ҷой гирифтаанд, қарib алоқае надоранд. Байни арузиёни арабу

вазн донир ба тартиби номи донираҳои аруз ва баҳрҳои мутазаллиҳи

онҳо ҳамфирӣ нест. Шамси Қайси Розӣ дар "Ал-Муъҷам", Ваҳиди

Табрезӣ дар "Ҷамъи мухтасар" ва Навоӣ дар "Мийону-л-авзон"

донираи аввалро "Мұтәлиға" номида, аз он баҳрҳои Ҳазаҷи мусам-

мани солим, Раҷаҷи мусаммани солим. Рамали мусаммани содимро

баровердаанд, дол он ки дар арузи араб "Мұтәлиға" донираи дувум

буда, дар он баҳрҳои хосси шеъри араб - Вофир ва Комил ҷой дода

шудаанд. Насируддини Тусӣ дар "Міъеру-л-ашъор", Муҳаммад Ғиёсү-

жудин дар рисолаи "Міъору-л-арӯз" донираи дувумро Мұтәлиға но-

мида мисли арузиёни араб аз он баҳрҳои Вофиру Комилро баровар-

даанд. СайӢ дар "Арузи СайӢ" бар хилоғи дигарон баҳрҳои Ҳазаҷ,

Рамал ва Раҷазро дар шекли мусаммани солим дар доираси Ҳунар ба ҷой дода, онро доираси ҷавал ҳисоб кардааст. Дар аӯзӯзи башаҳ Мұchtалиба доираси сөхт буда, дар он баҳрҳои Ҳозенди Раҷа на дар шекли мусаммани солим, балки дар шекли мусаммани солим омадаанд. Беъзе арузиёни форсу тоҷик, мисли Ҷайон Рӯзи ва Насируддини Тӯси ду доираси арузи арабӣ: Мұchtалифаро бо пешҳои Тавийду Ҳадиду Басийт за Мұchtалифаро бо баҳрҳои Вофару ғарбӣ ба арузи форсӣ, тоҷикӣ доҳил нақердаанд. Ҷайон Рӯзи мисли доирехои арузи аҷамро ҷаҳор /Мұchtалифа, Мұchtалифа, Мұntazim, Мұttафиқа/, Насируддини Тӯси панҷ /Мұchtалиба солима, Мұchtалиба музоҳафа, Мұштабиҳаи мусаммана, Мұштабиҳаи мусаддаса, Мұttафиқа/, Мұхаммад Ғиёсуддин шаш, Вахиди Табризӣ ниш шаш/Мұttалифа, Мұttафиқа, Мұchtалиба, Мұштабиҳа, Мұхталифа, Мұntazim, Ҷайони панҷ /Мұchtалиба, Мұштабиҳа, Мұttафиқа, Мұхталифа, Мұхталифа/ Навоӣ ҳафт, Бобур нӯҳто нишон доодаанд /ниг. саҳ. 100-104/.

Тамоми доираҳои аруз, ки арузиёни арабу аҷам дар асарҳои ҳуд гирд овердаанд, аз янҳо иборатанд: Мұnfarida, Мұntazim, Мұttафиқа, Мұnъакиса, Мұnралита, Мұnъалиқа, Мұхталифа, Мұchtалиба, Мұхталифа, Мұштабиҳа, Мұchтамиқа, Мұштабиҳаи зонда, Мұштабиҳаи музоҳафа, Мұchtалиби зондаи музоҳафа, Мұchtалиби солима, Мұхталита, Мұштабиҳаи мусаддаса ва тайра.

ИЗОЛА /ар. зони гардонидан, маҳв кардан/, дар илми аруз дар ватади маҷмӯи руқиҳои мустафъилун /--- у ---/, фоилун /--- у ---/, мутафоилун /у у - у - / илова намудани як ҳарфи сокин /ъ/ лиyne илова намудани як алифи сокин, ки о/гӯни. Дар ин замон садоноки қўтоҳи "у"/ъ/ лиyne замма/ ба садоноки дарози "о" табдил ёфта, эндоғи мустафъилон /--- у ---/, фоилон /--- у ---/ ва мутафоилон /у у - у ---/ ҳосил мешавад. Изола дар баҳрҳои Раҷа, Мутадорик ва Комил истеъмол мешаванд. Мисол: Раҷази мусаммани музол:

Китти наҳустинро дурд. Йитти наҳустинро сурд,

дар шофи Митро-мехри пок қонуни аввалро навишт.

/М. ҚАНОАТ/.

Мустафъилун / мустафъилон / мустафъилун / мустафъилон
Мустафъилун / мустафъилон / мустафъилун / мустафъилон
--- у --- / --- у --- / --- у ---

Шоғирини мусаммани музол:

Ваъди чанде ба ғам мубтало шайху шоб.
Шаҳҳ дар таъдуқа, шоб дар пешу тоб -

/С. АЙНИ/.

Фоилун / фоилун / фоилун / фоилон
Фоилун / фоилун / фоилун / фоилон
--- у --- / --- у --- / --- у ---

Дар ғар. тамом, шурра ва комил гардонидан/, истилоҳи дар ҷузъи сабаби ҳафифи /---/ мағойилун ва фоилотун афзонӣ ҳарри "о"-ро гӯянд. Дар ин амал садоноки қўтоҳи "у"-ро ғар. ғарри "о" табдил дода, аз мағойилун /у ---/ мағойилон ---/ ва аз фоилотун /--- у ---/ фоилотон-фоилийён/ ---/ ---/ ҳосил намуда, мусаббаҳ номидаанд. Мисол:

Изола мусаммани мусаббаҳ:

Баҳор омад зи умрам боз як соли дигар бигзаشت,
Тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзаشت.

/М. ТУРСУНЗОДА/.

Мағойилун / мағойилун / мағойилун / мағойилон
Мағойилун / мағойилун / мағойилун / мағойилон
--- у --- / --- у --- / --- у --- / --- у ---

Рамали мусаддаси мусаббаҳ:

Лек боз аз осмон як нам намерехт,
Аз сари ҳар воти байни қишизорон
Пиро дехдон мегузашту ашк мерехт,
Бар сари ҳар сабзае бар ҷолиборон.

/ДОИХ/.

Фоилотун / фоилотун / фоилотон
Фоилотун / фоилотун / фоилотон
--- у --- / --- у --- / --- у ---

Миссихо барои машки мустақилона:

1. Лабен из руҳбехӣ таънаҳо ҳад бар лаби Осим,
Ҳадийси лаъли ҷонбахши ту из бас буд қишиони.
/ИБРОХИМОНИ ОСИМ/
2. Но лашкари бошавкати ҳушбахти ҷаҳонем,
Урдуи зағарпешак даврони ҷавонем.
/М. ТУРСУНЗОДА/
3. Дийла чуи меҳроби абрӯи бутони ишвасов,
Чои он дорад, ки шайхи шаҳр бигзорад намоз.
/"ФАРҲАНГИ" АМИЛ/
4. Фасли Наврӯз омаду гулгунча ҳандийдан гирифт,
Булбулу кумрӣ ба шоҳи сарв нолидан гирифт.
Эй падар, ийдӣ бидех, то ман ба устодам барам,
Рӯзу шеб дар хонаи мо нур борийдан гирифт.
5. ... Шамъсон избас ба ҳоли хеш кардам гиръя сар,
Ҳар ҳубоби ашк из он ҷуши наломат мезанад ...
Извати мо дар Бухоро то ба ҳорӣ карда ҳӯ,
Пушти по бар масҷади иқболу изват мезанад.
/ИЗЗАТУЛЛОХИ БАЛХИ/
6. Ошуфтак зулфи чийн-чийнат,
Қурбони ду ҷашни нарғисийнат,
Дар мазҳабу миллатат деревом,
Бо ҳар равише, ки ҳаст дийнат.
Бер дийда агар ниҳӣ ту. томе,
Бусам кафи пою обигийнат
/ИЗЗАТШОҲ ИҶИ МАЗҲАБШОҲ/
7. Санамо, ҳаёлтаро чӣ шуд, ки ба мо надорад лутфе,
Ҳаҷилиам зи дорат, ғ-аз вафо ба саром гузорад лутфе.
/БЕТС/
8. Эй нигори сангдӣ, эй лӯъбати сийминузор,
Дар дили ман меҳди ту чун сийм дар санг устувор
Сангдӣ ёрею сийминбор нигоре вон ки ҳаст,
Ҳамчу нақши сийму сант андар дили ман пойдор.
/САЙФИИ НИШОПУРИ/
9. Агар муре сужан гӯд ва гар мӯе равон дорад,
Мен он мӯри сухангуим, мен он муим, ки ҷон дорад.
Агар бо мӯю бо муре шабонгӯзе шавам ҳамроҳ,
На мур аз ман ҳабар ёбад, на мӯй аз ман нишон дорад.
/АМЬАЦИ БУҲОРОИ/

ХУДАСА

Ашъори шонроне, ки из табитарин зоҳдиёти одами мебошанд, дар қадамҳои нахустин хеле одди ва солса буданд. Ҳекан со мурурӣ ишонон тадриҷи барои шеър низ ҷонун ва қондагон мажсус ба вучуд оварда шуд.

Аз қадимулайём маълум аст, ки соҳти шеъри ҳорсӣ, тоҷикӣ ба таври умумӣ ду наъъ мебошад. Яке шеъри ҳаҷоист. Ий наъъ шеър аз миораъҳое, ки ҳаҷоиди он бо якцигар баробар мебошанд, соҳта мешавад. Шеърҳои шаш аз давраи исломӣ /давраи ҷоҳиёнӣ, фатерот/ ва башне шеърҳое, ки аз аввалҳои ҷорӣ ҷудии ислом то ҳимоя дуими асри III дар қишиари мо бοғӣ мондаанд вазни ҳаҷои суданд.

Дигаре шеъри арузӣ мебошад, ки аз ишми дуими асри III маълум гардида, то имрӯз давом карда, такмил мебад.

Баъди Революциии Қабири Социалистии Өктябрь системаси наъи веъди озод ба майдон омад. Ий соҳти структурӣ, ҷунон ки маълум аст, дар назми советии тоҷик то солҳои панҷоҳум дар шаклу ҳаҷрҳои ашъанавӣ инкишоф ёфта, ҳусусиятҳои ҳавозверии ҳавпардозӣ донта, ҳамчун як ҷараёни ғоявӣ аз солҳои бистум давом карда омада бошад ҳам, ҳекин дар солҳои шастуму ҳаҷтодум дар шаклу мазмунӣ дигаргуниҳои кулили сифатӣ пайдо кард. Мазмунҳои наъи сифатӣ иҷтимоӣ во фалсафӣ дар шаклу ифода ва тарзу байни муҳталиф дар вучуд ҳаранд. "Баъзан ҷунин мулоҳизае ҳам оварда мешавад, ки - наинистаси М. Шукров, - гӯё арузи озод танҳо дар натиҷаи тақдид ба назми имрӯзӣ ҳориҷӣ пайдо шудааст. Ҳекин агар ба роҳи тайкардиан ҳадабиёти советии тоҷик назар андозем, мебинем, ки аз аввалини воери ҳадабиёти шаҳини советии тоҷик шеъри Садриддин Айнӣ "Иарзи ҳуррият /1918/ сар шудааст.

М. Шукров шеъри озодро "арӯзи озод" номдодааст. Ба Ҳола ва ҷанҷӯе аз ҳадабиётиносони дигар ниш шеъри озодро "арӯзи озод" ҷонистаанд. Ш. Раҳмонов ҷунин ақида изҳор кардааст: "Муаллиғон озодиро нахуст дар вазни аруз мебинанд. Шеъри озод ба ҷуз аруз дар соҳт,

коғыи, жаңр за дигар ниндиңиз низ озоди дорад. Лекин "аրузи озод" берек ифодаи тамоми мураккаботи фикру ҳиссият ишончиятди көз медихад, ба шеър як динамикаи хосе мебахшад, ки чуши дилди ҷавони ондоро ифода менамояд... Ҷавонон ба системаи образдо ва соҳти шеъри лирик бисъёр навиҳо доҳил кардан мөхордан"/Ш.Рахмонов, Ташаввул қоҳидҳои лирикӣ, Душанбе, 1988, саҳ. 131-132/. А.Дакимов шеъри озодро"як навиҳи тозай назм" маънидод мекунад.

И. Раджонов шеъри озодро чуни таъриф додааст:

"Дар шеъри озод мундариҷаи роявӣ, ҳусусиятҳои жаңр, ҷумлабандии синтаксисӣ, ритми оҳанг кули мисраъ ва байтҳои шеърро ба ҳамдигар алоқадор соҳта, як лавҳаи ҳушбажи лирикӣ эъзӣ месозад. Бинобер ин ҳам шеъри озод ҳамчун лавҳаҳои мансуми бадӣ ба назар расида, мазмунҳои ҳётию зиндагӣ касб кардааст. Шоир дар шеъри озод зотаи мантиқ ва фалсафен суханро даст гирифта, ба умки чили инсон назар андухта, камтар ӯзгибори шакл мекунад, мазмун асоси ҳастии фикри ўст. Ин камназарӣ ва бедиқдатӣ нисбат ба шакл дар шеъри озод бойси пайдоилик шаклҳои наз ва гуноғуни ифода гардидааст. Ин соҳт шеърро ба мардум шиносоёнд, донираи онро вазеъ на-муд, дар забон равонӣ ва ғасоҳат дод. Аз ин рӯ, онро ҳама писан-дидани"/саҳ. 133/. ғулбааст, ки ин суханҳо ҳаме мажӯз муболагаанд.

Арӯзи анъенавии арабу форсу тоҷик бо он шакле, ки ҳоло ҳастраси мо шудааст, хеле душвориҷ музлақбаёниҳо дорад.

Таърихи арӯз бисъёр муҳаққиҷон, эҷодкорони вазни арӯзро медонад, ки дар масъалони инкишоғу тақмил, соддаву фаҳмо кардани авозони арӯз ҳар қадом ҳиссак ҳудро гузашта, тарзу усулҳои наверо пешниҳод кардаанд. Вале аксарияти ин усулҳо ба таври бояду шоъи талаботи ҳонандаро пурра қонеъ қуонида наметавонад.

Аз он ҷумла агар А.Фитрат ҳамчун мийонни санчиши вазни шеър усули доира "бак-бак-ба-ка-бак" мустафъилун"-ро гирифта бошад, Н. Бектош - "ла-лай-лай-лай"- "мағойл" -ро, Ҳонларӣ,

"ти-ти-тин-тин"- "ғайлотун"-ро қабул қардааст. Вале мийонни меъмулларуз, аркону зиҳофоти он баробари камийат, инчунин қайдӣяти ҳичходо низ бояд ба назар гирад. Усули доғирӣи Фитрат ва усули Бектош шу Ҳонларӣ танҳо тарафи камийати ҳичҳо, кӯтоҳӣ ва дарозии ондоро ифода мекунаду бас. Аммо қайдӣяти соҳти ҳичҳоҳо кӯтоҳ, дароз ва дароҷтар дар ин усул ба назар гирифта нашудааст. Масалан, байни аркони фойдун ва ғоилон фарқи қалон ҳарид. Садоники схирини ҳичҳо ғайлун ва ғайлот ё ғаувлу ғаал ва ғаувулуну мағойл аз ҳамдигар фарқи чилдже дорад. Ҳар як шаҳси вазни арӯзу имлон онро медонистағӣ ба зудӣ сарбҳам меравад.

Устод Т.Зеҳнӣ мегӯянд:

"Аммо ин тағовутҳои чилдии ҳичҳодоро на Фитрату Бектош ва на Ҷарвези Ҳонларӣ ба назар нағириғтаанд". Вале дар тарзи руқносии арӯзиёни гузашта, яъне дар ғоийду тағонӣл ҳам камийат ва ҳам қайдӣяти ҳичҳо баробар ба назар гирифта шудааст.

Дар забони форсӣ, тоҷики ғанои ҳичҳо мавҷуд аст, ки ҷаҳор ҳисми он ба камийат ва қайдӣяти аркони арӯзӣ мувоғӣ омадааст. Аммо усули муҳаққиҷони мазкур танҳо ду назни ҳичҳо ифода мискунаид ҳалос. Аз ин рӯ ҳизмати вазни арӯзу аркони он бо ҳамаи душвориҷо хеле қалом, дақиқ, нозуқ ва лоиқи дастгирист ва мӯчиби инкишоғ аст.

Т.Зеҳнӣ мегӯяд:

Вазни ҳичҳо, ба фикри мо, усули истидӣ буда, усули арӯзӣ усули мунтаҳо, инкишоғу тақмилӣӣта, дараҷаи дақиқ ва баланди камийатист. Албатта арӯз ҳам нуқсон дорад. Вале ба ҳар ҳол ағзалийти арӯз, иносбат ба камбуҷиҳои якчанддарача пурзур аст. "Вазни арӯз, ғавишта буд А.Фитрат, яке аз бойтариҳи ва мусикиноктарии вазнҳои шеърист. Ҳам дар ҳамин асарам /"Арӯз ҳақида", Т.Б./ ба ҷадре 80 вазнро гирд оварда тавонистам. Ин низ ҳамин вазнҳои арӯзӣ наст, боз ҳаст. Гайр аз ин системаи арӯз ҳамин ҳел системасфт, ки одами вазни арӯзро нарз омӯҳтагӣ мувоғӣди вазни арӯз вазнҳои навии низ соҳта метавонад". Омӯҳтагӣ ҳамаи ҳусусиятҳои арӯз кори ояндаи адабиётшиносон.

Бе скыму зар чавонмарді тавон кард,
Хүн си кас к-ү чавонмарді ба чон кард.

Бе чон чун эдтиёчи ёр бишнокт,
Даётк худ фидон чони ү сохт .

/АЗ БАХОРИСТОН/.

Мафойлук / мафойлун / мафойл
Мафойлун / мафойлун / мафойл
у --- / у --- / у ---

Абдурауф Фитрат мийзин сенчиши вазни шөр усули дойра "бак-бак-бак-бак"-ро пеш гирифтааст:

Бахри ҳазаңи мусаддаси ехраби макфуфи махзұф:

Эй дарди ту ороми дили ман,
Эй номи ту қалғоми дили ман.
Эй-дар-ди / ту-о-ро-ми / ди-ли-ман / лохути /.
Эй-но-ми / ту-и-х-о-ми / ди-ли-ман.
Кафылду / мафойлуду / фавзлук

- - у / у - - у / - - у

Ин шөрро ин тавр низ тактөз күнег қам мүмкін аст:

Эй дарди ту ороми дили ман,
Эй номи ту қалғоми дили ман,
Еди ту саренчоми дили ман .
Аз меҳри ту цур өноми дили ман,
Васлат эк чаңон коми дили ман.

Эй-дар / ли-ту-о / ро-май / ди-ли-ман,
Эй-но / ми-ту-и / ҳо-май / ди-ли-ман,
Е-дай / ту-са-рең ҷо-май / ди-ли-ман,
Аз-меҳ / ри-тү-пур / ҷо-май / ди-ли-ман,
Вас-лат/зи-ча-хон / қо-май / ди-ли-ман.

Бак-бак / ба-ка-бак / бак-бак / ба-ка-бак

Бектөш Н. - "ла-лай-лай-лай"-ро қабул кардааст:

Фақат сүзи диламро дар чаңон парвона медонал.
Гамамро булбуле, к-овора шуд аз лона медонал.
Фа-қат-сү-зий/ди-лам-ро/дар/ча-хон-пар-во/на/лохути/
Ра-мам-ро-бул / бу-ле-ко-во/ра-шуд-аз-ло/на-ме-до-над.

Мафойлун / мафойлун / мафойлун

Шарвез Нотили Ҳонлары сошад "ти-ти-тин-тин"-ро пеш гирифта:

Бахри рамали мураббай махбұн:

Чу моро дарди ту сошад,
Дигар аз айш чи боял?

/АРУЗИ ҲУМОИН/.

Чу-ма-ро-дар / ди-ту-бо-шад,
Ди-га-раз-ай / ши-чи-бо-яд ?

Файлутун / файлотун

Файлутун / файлотун
ти-ти-тин-тин / ти-ти-тин-тин
ти-ти-тин-тин / ти-ти-тин-тин

Нигади шүхи ту маст аз майи ором бувад.
Гардыш чашми ту болидани бодом бувад.
/Шеккат/.

Вазни шөрри мазкурро мұайян күнед.

Бахри ҳазаңи мусаммани солим:

Насиһаттар, чи мәдүрой илочи чони бемарон?
Ұсувлы ин табобатро фақат қонона медонац.

Мафойлун / мафойлун / мафойлун / мафойлун

Мафойлун / мафойлун / мафойлун / мафойлун
Ла-лай-лай-лай / ла-лай-лай-лай / ла-лай-лай-лай,
Ла-лай-лай-лай/ла-лай-лай-лай/ла-лай-лай-лай/ла-лай-лай-лай.

На-сий-хат-гар/чи-ме-пур-сий/и-ло-чий-ҷо/и-б-е-мо-рон?
Ұ-су-в-лий-ин / та-бо-бат-ро/фа-қат-ҷо-но / на-ме-до-над.

Дар иңчо дар борай ҳызындарозу құтоқ қадре таваққұф заму-
да, шарху әзәх додан лозим месяд:

Ҳызындар, ки аз як садоноки құтоқ /мас.: "ә", "и", "ү"- "ватха".
"кастра", "замма"/ ё ин ки аз як ҳамсадо ва як садоноки құтоқ
/мас.: "ба", "би", "бу"/ иборатанды, ҳызындарозу құтоқ ва ҳызындар, ки
аз як садоноки дароз /мас.: "о", "ү", "ув", "иі"/ "й"/ ё аз як ҳызын-
садову як садоноки дароз /мас.: "бо", "бу", "був", "бий"/, ё ин ки
аз ду ҳамсадо ва як садоноки құтоқ /мас.: "дар", "сар", "мыс" тәз-

кил ёфтаанд, ки мо дар боло қайд карда будем, ҳичоҳой дароз мебошанд. Дар борон ҳичоҳой дароз У.Тоиров дар "ЭСТ" нодуруст мэддумот додааст. Барон хото маъдумот додани он "Лувати ишон забони адабии тоҷик" сабаб шудааст:

"Ҳичоҳой бастай наъни "ар", "ад", "ш" ва ёдбарсарҳои "е" "ё" низ ба турӯҳи ҳичоҳой дароз доҳил мешаванд. Дар арӯз ҳичоҳоро бо аломатҳои шартӣ /дарозро бо - ва қутоҳро б/ ушорат мекунанд. Мас.: калимаи "Модар" аз ду ҳичо /мо-дар/ иборат буда, ҳар ду ҳичоҳои дарозанд / - -. Калимаи "дара" аз ду ҳичо /да+ра/ иборат буда, ҳар ду ҳичоҳои қутоҳ / у / мебошанд", мегӯянд, ки ин нишондоддо бо тақозои вазни арӯз тағйир мебанд. Чунонҷӣ, калимаи "ийд" аз ҳароҳон айну ёву дол иборат буда, як ҳичоҳои дарозу як ҳичоҳои қутоҳро, яъне ватади мағруҳро иғола мекунад. Инчунин: лафзи "айн"-занони хушчаш; ва "айн" ҷамъи "айно"-ст, ки ба мэйни зони хушчаш аст; ва билфатҳ, "айн"- ҷашмай об, офтоб, зону, дийнор, зари сурх, мол, борон, абре, ки аз қиблай сайд, ҷашм, меҳтар, баргузила ва зоти ҳар чиз, бародари модарӣ ва падарӣ, шахс, нағс, ҳақиқати ҳар чиз, аҳли хона, қавми ҷосус ва дийдбон, ҷон равон ўщдани об, дийдор, назар қардан ва ғайра. Маонии лафзи "айн" бисъёр аст, чунонҷӣ, соҳиби "Мунтакаб" 48 маъни навишта ва беъзе бер ин низ зиёда кардаанд. Аз ин чунин ҳулоса мебарояд, ки калимаҳоро дуруст навишта саҳеҳ талафӯз кардан лозим, ҳусусан, дар шеър. Барон таъсир/бахш ва иғоданок ҳондан ва тектеъҳоро пурра намуда, равонию самосати шеърро зиёд кардан, бояд "и"-и қутоҳ ва "у"-и қутоҳ ҳамроҳ карда / тавре ҳондан лозим, ки дар талафӯз доғиз "и"-и нима, ё "у"-и нимаро чунон талафӯз қунад, ки сомон қарис, ки нашунаванд, аммо ҳуди ҳофиз дарк қунаҳ, ки забон ба поёни ҳаракат кард 5 ба боло/ ҳондан лозим.

Лафзи "модар"-ро як ҳичоҳои дарозу ду ҳичоҳои қутоҳ / - у / "до-да-ри" ҳондан ҳам мумкин. Лафзи "дара"-ро низ як ҳичоҳои қутоҳу як ҳичоҳои дароз / у - / "да-ра" ҳондан мумкин./ба тақозои

нишондоддо/. Ҳичоҳои бастае, ки аз як садоноки дароз ва як ҳамсадс ташкил ёфтаанд /мас.: "ор", "об", "ол" ва р./ низ якуним ҳичо, як ҳичоҳои дароз ва як ҳичоҳои қутоҳ / - у / мебошанд. Инчунин ҳичоҳои ҳастанд, ки аз се ҳамсадо ва як садоноки дароз /мас.: "кош", "допт", "дуст", "пӯст", "бехт" ва р./ сокта шудаанд. Ин наъни ҳичоҳоро низ якуним ҳичо, як ҳичоҳои дарозу як қутоҳ ҳичоҳои мекунанд, ҷонгоми тақтей шеър ҳарфи охиринро партоғӣ, аз се ҳарфи бокимонда ду ҳичо месозанд /ба шарте, ки ҳарфи аввали калимаи оянда ҳаммаҳраҷ бошад/, ки яке дароз ва дигаре қутоҳ / - у / бошад. Масалан:

Салоҳи кор кучову мани ҳароб кучо ,
Бубин тағовути раҳ аз кучост то ба кучо?

/ДОФИЗ/.

Мағоилун / ғайлутун / мағоилун / ғайлун

Мағоилун / ғайлутун / мағоилун / ғайлун
у - у - / у у - - / у - у - / у у -

Дар баҳри Муҷтассси мусаммани маҳбуни маҳзуф суруда шудааст, аз ҳичоҳои "ҷост" /дар калимаи "кучост"/ ҳарфи "т"-ро сокит карда, се ҳарфи он, яъне "ҷос"-ро ба ду ҳичоҳои арӯзӣ /"ҷо-си"/ ҷудо намудем, то ки миқдори ҳичоҳои дарозу қутоҳи ҳар ду мисрӯз баробар шавад. Дар ҳичоҳо, ки ҳамсадои "и" баъди садонокҳои дароз /мас.: "дон", "ҷон", "хон" ва р./ ҳоҳ дар аввал, ҳоҳ дар мобайн ва ҳоҳ дар охир, мисрӯз омада бошад, бештар ҳичоҳои дарозро ташкил мекунад. Ҷонгоми ба ҳичоҳои тақсим қардан калимаҳо садонокҳои қутоҳи "а", "и", "у" ва гоҳо "о" вобаста ба мавқеи талафӯз ҳоҳ қутоҳ ва ҳоҳ дароз мешавад. Мисол барон садонони "и":

Агар он ҷурки шерозӣ ба даст орад дили моро,
Ба ҳоли ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро

/ДОФИЗ/.

А-ғар-он-тур / қи-шे-ро-зӣ / ба-лас-то-рад/ди-ли/-мо-ро,

Ҳа-хе-лий-кин/ ду-яш-бах-шам/ Са-мар-қан-дув/Бу-ҳо-ро-ро.

Мағоилун / мағоилун / мағоилун / мағоилун

Мафойлун / мафойлун / мафойлун / мафойлун.

у - - - / у - - - / у - - - / у - - -

Дар ин байт ҳичои "ки" / дар ибораи "турки шерозӣ" / дар шеър ҳамчун ҳичои қӯтоҳ омада аст, аммо ҳичои "ли" / дар шеър "дили моро" / чун ҳичои дароз иштирок кардааст. Мисол баъди синонки "у":

Баду неки мо бигзарад, бегумон,

Раҳой набошад зи чанги замон.

/ФИРДАВСИ/.

Ҳичои "ду"/"дуб"//дар калимаи "баду" / вобаста ба вазни шеър чун ҳичои дарозӣ ҷашои ҳичои "гу" / дар калимаи "бегумон" ба вазифаи ҳичои қӯтоҳ омадааст.

Дар "Энциклопедиии адабӣ" ва санъати тоҷик", ҷилди I, 27, 150, 172-173, 178-181, 183, 186, 189, 203, 212-213, 216, 222, 221, 243-244, 254, 257, 258, 313, 320, 336, 409, 410, 469-470, 504.

Беъзе арқону зиҳоҳу доира ва қавонини арӯзи арӯз дар саҳифаҳои мазкур ноғаҳро, мутлақ ва нодуруст сабт шудаанд. Бинобар он ба муаллимони гиромӣ лозим аст, ки пухта, санҷида, аз ҷунаи назари илми рафтор намуда, баъд ба хонандагон дарс гули. Насалан: "Арқони арӯз дар илми арӯз сабабу ватану фосилаю жизларо гӯянд." Дар арқони арӯз лафзи фозила вуҷуд надорад.

"Дар арӯз ҳар як ҳичо вобаста ба дарозу қӯтоҳ буданаш номи махсус дорад. Як ҳичои дарозро / - / сабаби хабиф, ду ҳичои як ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро /у-/ ватади мечмуъ қӯтоҳро / у / сабаби сакил, як ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро / - / сабаби хабиф, ду ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро /уу-/ фосилаи сурро, се ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро /ууу-/ фосилаи кубро, ҷаҳор ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро /уууу-/ фосилаи сурро ва панҷ ҳичои қӯтоҳу як ҳичои дарозро уууууу-/ фозидан кубро номиданд" /саҳ. 173, 179/. Таърифоти мазкур ҳатост. Ҷойдади сурро, фосилаи кубро ва узмо сабт шавад./ниг. саҳ. 48/.

Беҳуда нест, ки луғатҳо, фарҳангҳоро ҳамсафари ҳамешагии маданияти милли, ҷивоми авзони шеър номиданд. Фарҳангҳо ҳази-

зинти забони милли мебошад ва ҳамаи ҷавоҳироти ҳазини шеърийи тоғтонии ҳалқдоро ба таври махсус дар худ таҷассум мекунад, дар бораи синонти адабӣ ва авзони шеър ҳам мазъумот мекунад.

Ин роҳномаҳо, библиотекаҳои бешумори Ветани ҷонӯҷонамон дар таҳоҳур кунем боз кам аст. "Мо аз комъёбидон маданияти ҷивоми сермиллати советӣ бо асоси комил фарҳ мекунем. Ин мавзӯи тавомони шакло ва обуранги фаровони мемлиро дар худ таҷассум намуда, дар маданияти ҷаҳонӣ ҳодисаи беназир мегардаҳ", – ҳамон Қориби Генералии КМ КПСС, Раиси Президиуми Совети Ҷумҳории ССР М.С. Горбачев дар маъруғзани ба Съездӣ 27-ми КПСС, 1989-йил, сазовори таваҷӯҳ ва пайравист.

И.И. Ленин дар мақтуби 18 ҷанвари соли 1920 ба А.В. Луначарский навиштааш таъқидан қайд карда буд: "Дар ҳамии назлиҳоҳо, ба муносабате, – агар иккор қарданам барои ҷониши таасисати ҳам башад, бори якум бо луғати машҳури Даъа шиносо настан.

Ноъбер як ҷизи ҳуб, аммо охир вай луғати вилоятист ва ӯзинеҳои ӯзинеҳо. Оё вакти он нест, ки луғати забони ҳақиқии рус фарҳанҷури мазкурини калимаҳоеро, ки дозир кор фармуда мешаванд ва қласификанд, аз Пушкин то Горький, кор меғармудаанд, тартиб дода шавад.

Чӣ мегӯед, агар ба ин кор сӣ олимро шинонда, ба онҳо пайдиши дарисурҳ дидем?

Шуомо ба ин фикр чӣ мегӯфта бошад? Луғати забони классикии ӯзинеҳо? Агар малол набошад, ҳаёҳу накарда, бо донишмандон гапзанҷон кунед ва фикретонро ба ман мазъум намоед". Ин фикри таъқидан дар вакташ байъ кардаи Доҳий бузургвор ба ҳамаи фарҳангҳои милли, ба адабиёту санъат, ба вазни арӯз ҳам таалук дорад.

Соҳтани слурутҳои истилоҳи соҳаҳои гуногуни илм ва ба ин веҳшита ба тартибу танзим ва нормаҳои муайян андохтани истилоҳоти илми аз масъалаҳои мухим ва аввалин дарозаҳои ҷаёти ӯзгузаш ба

шумор меравад. Аз он чумла, хусусан, барои ислоҳ намудани ин тобдӯи дарсӣ, барои ба қондаҳои умумӣ ва нормативӣ забони тоҷикӣ, инчунин барои дуруст ва бехато навиштани аз ҷонибҳои арӯзӣ, ифоданок ва таъсирбасӣ ҳондани ашъори шоирони ҷонниҳо ҳамаи хусусиятҳои забони тоҷикӣ ва ашъору назму насири он, барои ислоҳ намудани "Лурети имлои забони адабии тоҷик" ҳам муддати Бинонбар он асари музтабари сари мазни олимону нависандагон "Илесу-л-дурот"-ро, ки низ маҷомӣ махсус ва араими шоиста нирад, дар сари вақт барои аҳамияти илмии онро нигоҳ дошта, ин нӯҳонро ва ҳатогиҳо эмиҳ гардонидан хостем, ки дар интиҳои Амон НУРОВРО оғоҳ намоем, дар ҷилди сеъд ислоҳ намуда сабт қунад.

Таҳиятари мұхтарам мегӯяд: "Шумо дуруст гӯфтаед! "Айн овоз ва ҳарфи салоноки а, и, у /дар ҳолати сукун гирифтани калимаҳо аломати сакта /ъ/ аст. Дар ҳамаи ҳолатҳое, ки ин ҳарф бо ҳамаи ҳавваз ва алиф оварда шавад, ё решми калима бо ҳамин ҳарф таоми шавад /бе истисно дар байни салонок ё ҳамсадо ва ғ./ ҳама ҷо дар таркиби калимадо навишта шавад. Ана он мисодое, ки Шумо дар тақризатон инора кардаед: мазъа; музеттаъот; матомъ; табаъият, табаъот, табоъуд, ҷаъшиш, ҷамъадор, фатъил, ғуъул, ғиъол ва ғ.

Агар мо аз калимаи матомъ овози /ҳарфи/ айро партоем, решми матомъ мемонад, ин ҳел калима вуҷуд надорад. Ё аз ҷамъадор ҳарфҳои айн ва ҳол ҳаввазро /ъ/не ду овозро/ ба як овози и ифода кунем оё дуруст аст?! Ҳамчунин ғуъул ин ҷо айн ва вовро бо ҳарфи у; ғиъол айн ва алифро бо як ҳарфи о ифода кунем, аз наазари мувоғиҷати имло оё дуруст аст?! Ин ҳатои Шумо нест, ҳатои имлои имрӯзан тоҷик аст, ки қайдост таҳтиру табдил ва ислоҳ меҳодад".

Дар ҷаъиҷат Амон НУРОВ дуруст мегӯяд: Ин ҳатои мо нест, ҳатои "Лурети имлои забони адабии тоҷик", ҳатои матбуот аст. То

иёй он ҳатои маҳз, ба ҳатои ғаҳш, ба ғолати машҳур, ба ғарбӣ онро ҷиҳем, ҷашн пушем. Ин ҳатои Шумо ҳам, ҳатои мо ҳам. Дар дасти Шумо шамшери ҷотиъ, яроқи бурро, фарҳангҳост. Онҳо онҳо ҳамаи ҳатоҳои роҳъёттаро ислоҳ карданатон мумтазон. Калимаҳои мазкурро бояд ҷунин сабт кард: маз; мукат-матои, арбои; табайиъат, табаот, табоуд, ҷаъшиш, ҷамъадор, ғаувл, ғиъол, ғуъул ва ғайра.

Рафанди мұхтарам! Агар Шумо ба вазни арӯз ҷуқур зеки мемонанд, қарғиз ҷаъба, ғиъол намегуфтед ва наменавиштед ҳам. Зоро "маз" ватади мачмӯъ; "мазъа" ватади мағрук; "ғиъол" як ҳичон ҷо Ҷононе ве як ҳичон дароз. Шумо бошед, саҳван "ғиъол" навишта, ин ҳатост. Инчунин лағзи "ғаувл", ки дар вазни арӯз "аҳтам" мемонанд. Шумо ҳато "ғуъул" сабт кардаед. Ҳуносай қалом ҳарфҳои "айн" ва "ҳамза" вақто ки ҳудаш ва мөқаблаш ҳаракат дошта болад ва ё ҳудаш мутахаррик ва мөқаблаш сокин бошад, ҷунонҷӣ, ҷаъшиш маз, мазху, ҳайъат, ғаувл, ғаувл ва ғайра навишта мешавад. Зоро ки бо ҳуруғоти арабӣ тарзи дуруст навишти онҳо низон шудааст. Инчунин калимаҳои зиннат, ҷиммат, ид, ии, дин, ҷониши нафас, иҳом, милод, мизон, Исо, Мусо, шиша, дила, шунъида, ғулат, сират, инак, возеҳ, солеҳ, воқеа, ҷомеа, ҳадис, басит, мұхтарам, мұталиға, рӯҳ, Нӯҳ, ҳичҳи, вайц, мавзеъи, тартиғар, тарбиятгар, ҳандагар, аксаријат, одамијат, дигар ва ғайраҳо дар "Илесу-л-дурот" ҷунин сабт шудааст: зийнат, ҷиммат, иид, ии, ҷониши, зийки нафас, иҳом, милод, мизон, Исо, Мусо, шиша, дила, шунъида, суврат, сират, иҳнак, возиҳ, солиҳ, воқеа, ҷомеа, ҳадис, басит, ғулат, мавзеъи, мұтатиб, мурабӣ, ҳандон, аксаријат, одамијат, ғарбиятгар ва монанди инҳо. Навишти калимаҳои мазкурро ҷамиъ ғарбиятҳои қадима сабит менамояд, вазни арӯз низ тасдиқ мекунад:

Кучоств мәксаду то ҷанд ҳоҳи он ҷо бош.

Кучо расем дигарбору кай ба якдӣгар • /АНЗАРИ/.

Падарем дийгарасту ман дигарем,
У агар сант буд, ман гүхарем.

/НИЗОМИ/.

Рафиқ Амон НУРОВ қатың инкор мекунад ва мегүяд: "Дар шакли навишти калимаи дийгар баҳсе нест?/. Чунки чунин тарзи имло вуҷуд надорад ва ғалат аст?/. Ҳар ду шакли калимаи дигар дар алифбон имрӯза як хел навишта мешавад".

Устод Зөхнӣ чунин гӯфтаанд:

"Аз рӯи талаби вазни ҳизои якуми калимаи "дийгар" тоҳ қутоҳ ва тоҳ дароз талағӯз мейбад". /Т. Зөхнӣ, 1979, саҳ. 268/.

Хатотиҳои мазкур чунон дар майнаи ҳанандагон нақш бастааст, ки тарзи дурусти онҳоро бо далелу исботҳо, бо факту рақамҳо сабит намуда, суханатонро бо гӯфтаҳои классикон тақвият дихед ҳам қабул намекунанд.

Роҳими ин сатрҳо рисолаи "Миъроҷу-л-арӯз"-ро аз нусхай асли аш ба мөшинка чоп карда мондааст. Агар муносиб донаид дар ҷилди савум истиғода баранд. То ҳадди имкон қушиш кунем, ки навишта-змон ба ифоданок ҳондан мувоғат кунад. Масалан:

Зихӣ ду ҷашмат ба ҳуни мардум,
Кӯшода тирӯ кашиде ҳанҷар.

Рӯҳӣ чу моҳат сабоҳи давлат
Ҳати сиёҳат шабӣ мӯамбар.

Агар шеъри мазкурро ба шакли зер навишта, ифоданок ҳонем, боз ҳам таъсирбахи мегардад:

Зихӣ ду ҷашмат ба ҳуни мардум,
Кӯшода тирӯ кашиде ҳанҷар.

Рӯҳӣ чу моҳат сабоҳи давлат
Ҳати сиёҳат шабӣ мӯамбар.

Фаувлу / фоълун / фаувлу / фоълун

Фаувлу / фоълун / фаувлу / фоълун

у - у / - - / у - у / - -

у - у / - - / у - у / - -

Дар ашъори баландмазмуню Мӯмин Ҷаноат сиймои абадзиндаи ғанини муazzам ҳамчун тимсоли баҳту саодат инъикос ёфтааст.

Сиймои Даҳои пролетариати ҷаҳон, пешвои мулки ҷовидон, дар аబони шоири нуктадон, ҳамчун миръоти ибрат, дар қашғу қаромат, замо ҳаҷҷаҳу ифодай ҳудро ёфтааст. Орифи нуктасанҷу нуктадон, ғанинвару суханрон, бо далелу бурҳон, мӯтакаҳи Бедил, шоири ғалобии зиндадил, ба ҳар ҷиз на ба ҷашми оддӣ, балки ба ҷашми наҳар мекунад. Чунонҷӣ, "Суҳан аз даҳони Ҷӯмон ҳуш аст":

"Мон, ки дилбинам, ба ҷашми дил наҳар мевафқанам, Мон ба ҳар торе чу тӯри ҷалб ноҳун мезанам", – чи ҳуш гӯфтааст Мӯмин Ҷаноат, мазмун ва маънои ин байт як қитобест бузург. Мутафекари ҳассос, шоири ширинкалом шеъро бо камоли ҳиссийёт ва шур дарк кардааст:

Шеъре, ки дар ӯ шур набошад,
Чуз васвасаву қусур набошад.

Шеърат ба шур чу ёр гардад,
"Қадри ту яке ҳазор гардад".

Лозим доностем, ки камтар дар бораи калимаҳое, ки дар шеър мувоғиди маҳон истиғода шудаанд, тавакқуф намоем.

Устод Зөхнӣ "Ба ҷои доҳӣ, дурустараш ба ҷои нобиза/гений/, ини дар лӯғат ба маънои соҳиби ҳуҷу ҳирад, истеъодди фавқулодда меояд, калимаи даҳо ба кор бурда мешавад, ки саҳт ҳодуруст аст?/-" мегӯяд, "Мазмуни ин шумора симои ҷовидони назми русро барои ҳонандая тоҷик ҳеле ҳартарафа нишон медод". /Садои Шарқ, 1969, № 12, саҳ. 60, 206/.

Он замоне, ки даҳо дар қашғи ин асрор буд,
Нур рӯи нақшаву дийтар ҳама ҷо тор буд...

/М. ҶАНОАТ/.

Дар дунъё одами аз ҳама азизу мӯтабар қист, гӯён суол қунанд, фавран Даҳои пролетариат Владимир Ильич Ленин мегӯем.

Ин шеъро саҳли мумтанеъ гӯем ҳато намекунем, зеро ки "Даҳо дар қашғи ин асрор буд" гӯйта, шоир воқиаҳои бузург,

ходисаҳои азимеро дар нашар дорад. Санъати бадеи талмиҳ
ниҳоят ба хубӣ истифода бурдааст. Чунонҷӣ, калимаҳои "аҷо
ни асрор буд", "нур", "торик" талмиҳ мебошад, зоро ни инш
манғури гузашта ва ояндаи дурахшони инсоният, ба асараш
ҳамтои Даҳои пролетариати ҷаҳон ба терици талмиҳ инвора ниш
да, ҳонандаро ба гузаштаву ояндаи ҷамъияти инсонӣ ҷадо мону
над. Сирру асрори табииати инсонӣ, гузаштаги манғури ҳадти са
мӣ, ояндаи дурахшону гул-гул шукуфтагӣ ҳаёти нотакори инш
ҷамъияти бемислро таренкум намуда талмиҳан мегӯяд: "Шур
нақшаву дийгар ҳама ҷо тор буд". Калимаи "тор" ба маънои "то
рик" дар ашъори классикони форсу тоҷик бисъёр дучор меонда
онро мунаққидон, устодони санъати бадеи дар қатори калимаҳо
нимбур, нотамон ва ба мухолафати қиёс доҳил накардаанд, бекар
равон ҷоиз шуморидаанд.

Нӯмиин Қаноат дар ин байт ҳақиқат, маҷоз, қиноя, талмиҳ,
тавбиҳ ва истиорай сареху равшани табииро ба хубӣ истифода
бурда, шеърро салису равон, форamu дилпазир тасвир кардааст,
ки он ҳонандаро ба ваҷд меорад. Аҳамияти амиқи илмӣ, бадеи,
фалсафӣ, тарбияӣ ва эстетикий доштани ин байт ба ҳеч кас ну
шида нест. Дар ин ҷо лафзи "даҳо" ниҳоят муносаб ва самавҷа
зикр ёфтгааст. Зоро ки калимаи "даҳо" ба сиёҳи, фифати мушаб
баҳ, сиёҳи муболаҳаро шомил буда, камоли зиракӣ ва дараҷаи а
ълон балорат ва фасоҳати мухотабро ифода кардааст. Лафзи "да
ҳо" монанди калимаҳои ҳаво, наво, ато, сафо, вафо, раво, да
во ва гайра серистеъмол ва пурмазмун буда, маъноҳои зиёдеро
дарбар гирифтааст. Чунонҷӣ, маънои луғавии "даҳо": мутафак
кир, камоли зиракӣ, нуқтаи аълои балорату фасоҳат, ботадбур,
боддрок, нуктасанҷ, зудғар, ҳушзехӣ, бочуръат, қавиирова,
устоди корчалону ба мушкилиҳо тобовар, соҳиби илму ҳирад
ва соҳиби ҳушу фахму фаросатро дар мавзеаи истифодабаранд
ва монанди инҳо:

Даҳову лиҳии дораду мардумӣ.
Сурушест дар суврати олами.
/НИЗОМӢ/.

Калимаи "даҳо" бошад ба маъноҳои зиёрак, ҷони, ҳуҷӯъӣ,
ҷони ҳушу ҳирад, зудғар, ҳушзехӣ, мусейбатдӣла, бадбакт,
ҷонор, маккор, фиребгар, ҳийлагар ва монанди инҳо. Чунонҷӣ,
зар мисоди зерин оварда шудааст:

Дар сина подшоҳи бузург әлчиёни бароят зиёрак ва доҳо ба
шоҳи мулк фиристеданд. /Донду-т-таворих/.

Ике аз ҳозирон гуфт: "Ман... дар шигирд мондем, ки кори ин
шандори доҳо бар вай чигуна пӯшидааст. /Калила ва Димна/.

Доҳия муансиси доҳо /дар адабиёт ба марду зан баробар кор
шондуда мешавад/. /Фарҳанги забони тоҷики, М., 1969, с. 395/.

Дар назди суханверон, устодони илми сарӯи наҷӯ ва лумат,
шонмони илми балорату фасоҳат, маонӣ, баён ва бадеъ пӯшида
швот, ки исми фоил /яъне доҳо/ маънои сиёҳи мозӣ, сиёҳати му
наббада ва сиёҳи муболаҳаро пурра ифода карда тавонад.

БОЗОР ТИЛАВОВ муаллифи мақолаи "Макоми суфікӣ "гар" ва
"горӣ" низ беъзе фикру мулоҳазаҳои лоиқи таҳсисро тақлиф на
нудаанд, ки он барои ғонигардонидан ғонди луғавии забони ада
ни тоҷик саҳми арзандаст, лоиқи тақдир аст. Ваъе беъзе их
тироот, калимаҳои навҷод лоиқи бадс ва тадқик мебошад. Чунон
ҷӣ, ҳиёнатгар, тӯйгар, бунъёдгар, кулолгар, ҳазлгар, қолибгар,
ҷӯдгар, зиёфатгар, тамъзгар, ҳандагар, иморатгар, сариштагар,
ҳалосгар ва др. Тарзи дуруст навишти калимаҳои мазкур чунинаст:
ҳонӣ, ҳиёнаткор, тӯйҷӣ, Туйдиҳонда, ёғициҷони бунъёдкор, ҳаззӣ
кӣ, ҳазлтуй, қолибсоз, ҷӯдкор, майзон, мемонпазир, тамъз
кор, ҳандон, меъмор, бинно, бинокор, сариштакор, ҳалоскор ва
райра. Инчунин ҳезумгар, ҳуҷон тӯҳматгар, тобеъгар, зинлагар,
лойгар, иморатгар, келингар, қадоқгар, наългар, камонгар ва
монанди инҳо, ки ихтирои муаллифи мақола мебошад, ки он ҳадар

малеҳ ва гуворо набаромадааст. Чунончӣ, кӯлолгар:

"Кулол - кӯзагарро гӯянд, яъне шахсе, ки кӯза во косас галий ва сафолӣ месозад ва ба арабӣ Фаххор гӯянд, ба ва бони илеми Ҳиндустон ҳам кӯзагарро кулол мегӯянд". У "Бурдони хотиъ", саҳ. 268/.

Муаллифи мақола боз фикротро теквият дода мегӯянд: "... да воргар, ҳезумгар, даревгар,... наънгар, торгар, дилпоратгар, чинотгар, ҷангтар /ҷангара аз ҳамин ҷо/ ва монандӣ инҳо, ки дар мансаъҳои гуногуни забони тоҷикӣ, ҳатти ва даҳонӣ ба назар раскидаанд ё истеъмоҳ гардидаанд, ҷолиби даққат ва қобили истиғода буда, бисъёр қалимаҳои нбораҳои дурӯши хаммаъни худро низ ҷардӣ" метавонанд ва аз ин рӯ бояд ба назари Ҷӯтибор гирифта шавад". Гӯртани муаллифи мақола асоси илми надорад. Бинобар он бесосу давлэҳ дар амал ҷорӣ кардан ҳатост. Ба ин ақиҷаи ҳатто бозе шахсони каммаърифет пайравӣ намуда, чунон қалимаҳои иҳтироҳ карда истодаанд, ки намедонам то куҷо рафта мерасанд. Чунончӣ: ҳандагар, тартиғар, иҳтироғар, тарбииғар, баёнгар, таҳияғар, муҳофизатгар, васлгар, ҳезумгар, кӯлолғар - ҳандон, мураттиб, муҳтариҷ, мураббӣ, мубайин, муҳайянӣ, муҳофиз, музә вассии, ҳезумкаш, кулол ва монандӣ инҳо. Ҳоло суғифиси "гар" чунон паҳн ўзда истодааст, ки кас ба ҳайрат мемонаид. Ин ғалати машҳур оҳиста-оҳиста ба осори байзе олимон ҳам сироҷи карда истодааст, ки боз доштани он дар оянда амри муҳӯл мегардад. Бөйяд пешгири карда шавад.

Шахсоне, ки дар матбуоту ҷашриёт ҷой гирифта буданд, ферки "вов"-у "замма" ва "ё"-ву "касра"-ро намедонистанд. Бинобар он "Лурати имлоҳ забони адабии тоҷик"-ро ҳароб кардаанд, талафу-зашро вайрон кардаанд. Акнун вакти он расидааст, ки нашри луғати имлоҳ тоҷикиро бо шарҳу ззоҳ ва такмилот пурра намуда,

чунин қалимаҳои арабиро низ илова карда, ҷастраси умум гардиши. Ин кори ҳайр бо ташаббуси олимону шайрону нависандагони муаллимони сершумори университетҳо, донишкадаву мактабҳои шарқшиносон, дустдорони адабиёт ва санъат амали ҳоҳад буд.

Қисидай "Шикоят аз пири", ки аз осори ҷовидонии устод Ғудаи ба шумор меравад, бо дӯ байти зерин боз мейбад:

Наро бисувду ғуру рехт ҳар чи данҳои буд,
На бувд данҳон, ло, баъл ҷароғи тобон буд.

Сапеду сиймазда бувду дурру марҷон буд,
О Ситораҳ саҳарӣ бувду катрӣ борон буд.

Вазни қисидай "Шикоят аз пири" мұчтасси мусамманӣ маҳбуни волами мусабобағ мебошад. Схемай он чунин аст:

Ма-ро-би-сув / ҳу-ғу-рӯ-рёҳ / ти-ҳар-чи-дан / дон-бувд.
Ма-фо-и-лун / фә-и-ло-тун / ма-фо-и-лун / фә-лон
На-був-ди-дан/до-ну-ло-сал / ча-ро-ри-то / бон-бувд.
Ма-фо-и-лун / фә-и-ло-тун / ма-фо-и-лун / фә-лон
Өз-пे-ду-сий / ми-за-да-був / ду-дур-рӯ-мар / ҷон-бувд.
Си-то-ра-ий / са-ҳа-рий-був/ду-қат-ри-бо / рон-бувд.
Ма-фо-и-лун / фә-и-ло-тун / ма-фо-и-лун / фә-лон
ӯ - ӯ - ӯ ӯ - - ӯ - ӯ - - -

Калимай "симзада" дар "Осори Ғудакӣ", /Сталинобод, 1958, с.

19/, "Осори манзум" /Москва, 1964, с.26/ ва ғайра дар сурати "симзада" чоп шудааст. Имлои "қатраборон" дар ҳамин шаҳр дила нафуд - онро Ҳ. Мирзозода /"Абӯабдулло Ғудакӣ" - асосгузори адабиёти классикии тоҷик/, Сталинобод, 1958, с.23/, Ш.Хусейнзода /Адабиёти тоҷик, барои синфи III,- Душанбе: "Иртон", 1974, с. 59/ ва ҷанде лиғарон "қатри борон" навиштаанд; аз рӯи шаҳрдати Сайд Нағисӣ иғодай мазкур дар китобҳои "Матнаву-саноҳӣ", "Маҷолису-л-ушшоқ", "Аттуҳфа" низ дар ҳамин сурат сабт ёита сӯдадаст. Устод Айнӣ таъбира иомбардуҳаро дар ҳар ду шаҳр овардааст.

вст, яъне агар дар "Намунаи адабиёти тоҷик /Москва, 1936, № 11/
"катра борон" навишта бошад, дар "Устод Рӯдакӣ" /Сталинобод,
1940, с. 80/"катри борон" сабт кардааст. Аммо, чуноне ки мазкур
гашт, имое саҳехи ифодаи мазкур бояд "катри борон" бошад.

Муҳаққиқоне, ки ҳангоми таҳлили "Шикоят аз пирӣ" ба объёни
мазкур даҳи кардаанд, "катри борон"-ро чун "катраи борон" фар
миданд ва маънидод кардаанд. Чунончӣ, проф. Ш.Хусейнзода ин
виштааст: "Рӯдакӣ... давраи пирӣ ва бечорагии худро тасвир не
кунад, дар ёди овони ҷавонӣ ташбехҳои бисъёр солда, вале зебо
зебо ба кор мебарад; чунон ки мебинем, данонҳои ҷавониро ба
"ҷароғи тобони", "ситораи саҳарӣ", "катраи борон" монанд меку
над". Профессор, донишманди сабки назми асри X, доктори илм
дом филологӣ Муҳаммаднурӣ Усмонов ин ифодаи мазкуруро катраи
борон пиндоштааст ва тафсир кардааст.

Аскар Ҳакимов қалимаҳои "катраборон" ва "симрада"-ро чунин
маънидод мекунад: "...Аммо қатраборон ҳондани он қалима болд
ба мақсади шоир мувоғиқ бошад. Зоро дар забони адабии тоҷики
ва маҳалҳо бо исми борон таркибҳои гуногӯи ҳастанд; шоҳборон,
резаборон, риштаборон, борони гург, борони симсим, борони му
як ва гайра... Қатраборон боронест, ки ҳангоми дуррӯҳонии оғ
тоб аз пораи абр қалон-қалон бо қатраҳои алоҳида мерезад ва ин
қатраҳо дар нури оғтоб чун донаҳои гавҳар медураҳшанд. Ин борон
ро ба русӣ "грибной дождь" мегӯянд. Бешӯбҳа, данонро ба қат
раҳои чунин борон ташбех кардан бисъёр шоирона, зебо ва муво
ғиқ аст, ки Устод Рӯдакӣ ҳам бояд ҳаминиро дар назар дошта бошад."

Дар қаломи араб ҳам "оби дӣда"-ро ба "катри борон" монанд
кардааст. Чунончӣ: Ва сарруҳу фӣ сағони ва адмуӣ ҳам лаолӣ.
/Ва данонаш дар сағонӣ ва оби дӣдагони ман ба сони лаъҳост/.
Аз ин мисолҳои мазкур мазлум мешавад, ки "катри борон" бошад.
Зоро ки "катра" бо ҳарфи итти навишта мешавад.

ИЛОВАҲО

1. СИРУС "Ҷофия дар назми тоҷик". /Сталинобод, 1955/ ин
изори дар бораи авзони ашъори Ҷофия афкори ҷолиби ҷаҳонро
изонҳои намуда, таваҷҷӯҳ ва диккати олимонро ба ҳуд ҷалб кар
дадон.

Ҷарӣҳои забъёти Ҷофивро амиқ таҳдил намуда мегӯяд:

"... ба ҷунин ҳулоса смадан ҷумкии аст, ки дар назми торажо
иҷонҷонии таҷик на 30 назъ, балки 25 назъ ҷофия вуҷуд дошт.
Ӣн ҷумлаҳи ин 25 назъ ҷофия 5 назъ ҷофияни таъсис дошта докши
негардиш, ки шоирон ба он риоя ҷарданро из ҳамони зарур мешу
нианд.

Ӣо агар мо дар асоси ин 5 назъ ҷофияни таъсис доштагиро
негардиш қунем, он тох 20 назъ ҷофия мемонад, ки ба таври ҳат
ти риоя ҷардан мешуд...

Валя мо дар ин ҷо ҷофияҳои таъсис доштаро аз адади умумии
навъҳои ҷофия /25/ наберовардем, зоро ки ҷо дар байни шоирони
гузашта ва ҷо дар байни шоирони имрӯзан тоҷик қасоне ҳастанд,
ни ба тақрор ҷудани таъсис дар ҷофия риоя мекунанд.

Дар айни замон қайд ҷардан зарур аст, ки мидоре аз ин 25
назъ тамоман қӯҳна шуда, аз истеъмол баромадаанд. Аз тарафи
дигар, ба назми тоҷик ба мидори қалон ҷофийҳои докши ҷудаидӣ,
ни ё дар собиқ тамоман вуҷуд наҷошанд ва ё ба истеъмоли онҳо
роҳ дода намешуд."

КОФИЯҲОИ "КАМБАҲО" /Ё НОКИС/

Адабиётшиносон ва музаккидони гузаштак мо он ҷофияҳоро қо
ғияҳои камбаҳо ва ё нокис мегӯftаанд, ки онҳо дар соҳти ҳуд
ва ҳудуди қонуни анъанавии ҷофинсозӣ каму беш берун мебарома
даанд, иктироъҳо мекарданд.

Чун ба қонуни мазкур тамоман риоя ҷардан риоя ҷардан фəъ
лияти шеъргуҳро душвор мегардонд, баъзан шоирони мо ҳоду нокҳо,

аз ҳудуди қондақот азъанавии қофия берун мешуданд. Вале ин нөри онҳо зодирен ба қонунгот мезкур саҳт мухолафат намекард.

Из навъ қофияхоро камбаҳо ё нокис шумурда, дар айни дол, көр фермудени онҳоро ба шарте ки оҳзингнокии қофия саҳт вайрон намавад ва барҳам курдан мағҳуми қофия аз байн наравад, монъ намекарданд. Ана ин гуна қофияхоро мө баъзан дар қаломи шоирони пеш аз революционни тоҷин, ҳатто дар қаломи шоирони машҳур ҳам ҳиде метавонем.

Беъзе аз қофияҳон камбаҳо дар таҳти номи "ӯзбек мулакқаба"/камбузидон қофия, ки лақаби маҳсус доранд/ ва дигари онҳо "ӯзбек ғайри мулакқаба" /яъне албое, ки лақаби маҳсус надоранд/ маъруф буданд.

ӮЗБЕК МУЛАҚҚАБА

А к в о . Йиҳтилофи ҳазв ва тавҷехдо дар қофия ақво меғүнни.

Агар мө калимаи "бурд"-ро бо калимаи "сард" ва "гири" қофия созем, он тоҳиҷиҳтилофи ҳазв ба вучӯд меояд, зеро ки у, а, и дар мисолҳон бурд, сард ва гири ҳазв номида мешавад.

Аммо агар мө "ҳам"-ро бо "ҳум" ва ё "дум" қофия созем, дар он суврат иҳтилофи тавҷех пайдо мешавад.

А к ф о . Табдил кардан ҳарфи равиро дар қофия ба ҳарфи дигаре ки бо ҳусусияти фонетикии ҳуд ба равӣ наздиқ бошад ақро меноманд. Масалан, агар мө калимаи "рӯз"-ро бо калимаи "хурус" ва ё калимаи "тӯп"-ро бо "хуб", "бӯстимод"-ро бо калимаи "эҳтиёт" қофия бандем, қофияи акро ҳосил мешавад, зеро ки "с" бо "з", "и" бо "б" бо ҳусусияти фонетикии ҳуд ба ҳамдига наздиқ мебонанд. Чунончӣ:

Ҳаме гӯра борид бар ҳуду тарк,
Чу боди ҳазон борад аз бед барг.

/ФИРДАСӢ/

С а п о д . Иҳтилофи ҳарфи ридро, ҳоҳ веъ иҳтилофи ридро

нурӯз бошад, ҳоҳ ридро зонд ва ҳоҳ ҳар ду бошад, дар як юн одонд меноманд.

Агар мө калимаи "дар"-ро бо "дур"; "зӯр"-ро бо "зэр"; "бинӣ"-ро бо "бинӣ" қофия созем иҳтилофи радифи муғран-санодӣ вучӯд меояд.

Ін байти зерин мисол шуда метавонад. Чунончӣ:

Бо дасти қавӣ, иродай зӯр,
Кардаст ҳамеша душманаш зер.

Агар мө масалан, калимаи "тоҳт"-ро бо калимаи "дӯфт" ва ё "афрукт"-ро бо "куфт" қофия созем, иҳтилофи радифи зонд ба амал меояд:

Аз қадру ғазаб чу оташ афрукт,
Бо гурзи гарон ба фарки ў кӯфт.

Шаҳрӯёр андар пайи ў асп тоҳт,
То ки ўро дар биёбоне биёфт.

Агар, масалан, калимаи "соҳт"-ро бо калимаи "куфт" қофия созем, иҳтилофи радифи муғранд ва зонд дар як вақт ба вучӯд меояд.

И т о . Қофияе, ки фақат аз суғрисидон яхела ташкил ӯзта ва ё айнан ба як маъно тақрор шуда бошад ито номида мешавад. Қофияи ито ду навъ аст:

1. Итои ҷалий.

2. Итои ҳафӣ.

Вақте ки тамоман ва ё қисман аз як навъ суғрисо сокта шудани қофия ва ё ба ӯзин маъно тақрор шудан онҳо бо андак дикқат маълум гардад итои ҷалий номида мешавад.

Мисолҳо барои итои ҷалий:

Чигуна балое, ки пайванди ту.
Начӯй бад асту бичӯй батар.

Шабе пеш кардам; чигуна шабе?
Ҳаме аз шаби даҷ ториктар.

Ту он шабранг тозиро ба майдон чун барангезӣ.
Адувро зуд бинвардӣ бад-он тери балогустар:
Ба андак рӯзгор, эй шаҳ, ду чийзам дод баҳти нав:
Яке лафзи шакаррезу дувум табы сухангустар.

/ДАЦИӢ/.

Қоғия дар ду байти якум аз суффикси "тар", ки як мағкуми муйяннеро, яъне дераҷаи муқоясавии сифатро дар бар дорад, ташкел ёфтааст.

Дар ду байти мисоли дуввум суффикси "густар" низ ба як маъно тақроран қоғия шуда омадааст.

Дар қоғияҳои пурбаҳо /аз нуктai назари риоя намудан ба таҳвоти қонуни анъанавии қоғиясозӣ/ ин қисматро дар шеър ҳамчун радиф кор фармуда мешаванд.

Мисол:

Эй ба лутф аз оби ҳайвон поктар,
Қаддат аз серди ревон чолоктар.
Бо ки гӯям дарди худ аз сӯз ман?
Ҳар киро дийдам, зи ман ғемноктар.
Бе руҳат, чун лола, дозат бар диласт,
Сийнае аз домани гул ҷонктар.
Даълат аз ҳувнат надорад ҳеч бок,
Наргиси шӯҳи ту зон бебоктар.
Ҳаст ӯзӣ дар тарийқат хоки роҳ,
Лек дар кӯйи ту чийзе ҳоктар.

Қоғияни ин шеър аз қисмати "оқ" иборат аст. Қисмати "тар" дар ҳама ҷо радиф шуда меояд, зоро ки он доимо яке маъно беъд аз қоғия тақрор мешавад.

Агар ба як маъно ва мағхум тақрор ёфтани суффиксҳо дар қоғия ба назар ҷандон намоён набошад /масалан, дар сурати қоғия соҳтани калимаи "ранҷӯр" бо калимаи "дур", "кӯҳсор" бо "шоҳсор", "ҳандон" бо "тиръён", "посбон" бо "марзбон", "созгор"

"комгор" ва монанди инҳо/ итои ҳафӣ номида мешавад.

Мисолҳо:

Он ҷуниди, ки вақти зодани ту,
Ҳама ҳандон буданду ту тиръён.
Он ҷунон ҷӣ, ки вақти мурдани ту,
Ҳама тиръён шаванду ту ҳандон.

Миндори ёра ҳамнафас чун ман, надонам ҳеч кас,
Моҳӣ, ки дар хок уфтад, қиймат бидонад обро.
Имрӯз ҳоло ғардаам, то дар қаноре уғитам,
Вон гаҳ ҳикоят мекунам, гар зиндаам ғардобро.

/САҶӢ/.

Шоирони тоҷик итои ҳафидро баробарӣ қоғияи пурбаҳои классӣ кор мефармоянд.

Шоирон ва адабиётшиносонӣ мо, ба ғайр аз ҷорӣ ҳофияи "намбӯҳ", ки дар боло номбар қарда гузаштам, боз як навъ қоғияро номбар қардаанд, ки оро шолтон мегӯянд.

Шоҳтӯри. Як ҷатор шоирон, адабиётшиносон ва мунаққидони тоҷигонро яке аз навъҳои итои ҷалий мөденистонӣ, зоро ки дар ин навъ қоғия равӣ ба таври ошкор аз суффикс ташкил мешавад.

Дигарон шоҳтӯри ҳамчун навъи маҳсусӣ мустақили қоғӣ ҳисоб мекунанд, ки дар он қоғия факат аз суффиксҳои аломати ҷамъ ӣар ном ташкил мёбад, монандӣ: мардон, бачагон, борот, муҳиммат: муслимӣ, муслиҳӣ ва ғайра. Мисолҳо барои қоғияи шоҳтӯри:

• Дийдори ту ҳалли мушкилот аст.
Сабр аз ту ҳайлоғи мүмкӣнот аст.
Тарсем ту ба сеҳри ғамза рӯз.
Даъво бикунӣ, ки мӯҷизот аст.
Захр аз қисбали ту нӯшидоруст.
Фаҳш аз даҳзин ту тэйибот аст.

/САҶӢ/.

Намоем мо он чи некон қунанд.
Ҳирадмандмардану покон қунанд.

/ФИРДАСӢ/.

УКЫ ФАЙРИ МУЛАККАБА

Ихимстарини навъзди кофияи албоди файри мулаккаба аз индо иборатанд:

I. Навъз охирини калимаи кофия аз аввали мисраъ сар карда то охири мисраъ калимаи мисраъҳои шеър бурида шуда, равии кофия, на аз ҳарфи охирини решагии калима, балки ба таври сунъӣ, аз ҳарфҳои миёнагии калима гирифта мешавад. Мисол:

Сеъдӣ бин мадҳи ҳоҷаӣ мустав-
ғи шунидаш дар дил омад сав-
дойи он насторийку қадри так-
сии бар он вазни шеъру ҳофия мав-
зуи, зиди меҳтери саҳии сухан-
лон, ки н-овард сайди ахтару дар- /Ҳаким сӯзани/.

/I. Ин навъ ҳофияҳо дар ашъори ҳарактери ҳаҷв, ҳазлу мазаҳ дошта кор фермуда мешуданд/.

II. Шеърҳое, ки "-ӯ"-ро дар калима бо "ӯ" ва "ӯ" ҳофия месозанд, vale дар вакти талафуз "ӯ" мекунанд. Мисолҳо:

Бархез, ки шамъ асту шароб асту ману ту,
В-овози ҳурӯси саҳарӣ хост зи ҳар су.

/МАНСУРИ ФАРГОНИ/.

Ду чашмони ту ҳастанд ғаттону чодӯ.
Диду дидӣ нигаҳ дошт бояд зи ҳар ду.

/МУИЗЗИ/.

III. Ашъоре, ки "-ӯ"-ро дар калима бо "ӯ" ва "ӯ" ҳофия соҳтаанд, vale онро ба таври сунъӣ чун "ӯ" ва ё "ӯ" талафуз кардаанд.

Навҳагар карда забони ҷангӣ ҳазин аз юми гул,
Ӣӯз бекушодаву бар рӯй занон ноҳуно.
Ки ҷиннӣна ба сучуд уфтад аз баҳри ҳуҷо.
Ки зи зам барғиканад як даҳан аз дил ҳуҷо.

/ФИРУЗИ ФАРГОНИ/.

IV. Аз калимай муқадӣ ягои ҳарфоро кам карда ҳофия месо - ванд ва ё ягои ҳарфоро ба калима илова намуда оро барои ҳофия бастон бо дигар калима мувоғиҷ мекунанд. Ҷунонҷӣ:

Гӯсфандон, ки бурунанд аз ҳисоб,
З-анбуҷашон кай битарсац он қасоб.

/ЧАЛОУДДИНИ РУМИ/.

Шоир барои он ки бо калимаи "ҳисоб" ҳофия бастони калимаи "қассоб" мумкин гардад ва дар айни ҳол вазни вайрон нашавад, аз калимаи "қассоб" як ҳарф "сийн"/"с"/-ро партоғта ба ҷон "қас-соб"- "қассоб" менависад.

V. Шоир ба мақсади аз шу калима ҳамоҳанг карда ҳофия соҳтаи, ки яке аз онҳо бо дигаре аз рӯй қонди ҳофия шуда наметавонанд. асли калимаро тағйир дода, онро ба таври сунъӣ ба муқадӣ мувоғиҷ мекунанд. Ҷунонҷӣ:

Оби антуру оби нийдуғар,
Мар маро аз забири мӯни бадал.

/АБУШАҚУРИ БАЛХИ/.

Шоир калимаи "нийдуғар"-ро бо калимаи "бадал" мувоғиҷ кар-дан ба "нийдуғар" таబдил додааст.

VI. Калимаҳои рехтаро бо калимаҳои соҳта ҳофия бастонанд.

Мисол:

Ҳар ки маро байнад гӯйд наинанд;
Чанд нишинӣ ту чунин мустаманд.

Чунки наомезӣ бо мардумон,
Чун накушоӣ ту забонро банд...

Зоро н-омезам бо мардумон,
К-ин ки ҳамебийни на мардумани.

Ҳадри ҳирад шуд зи дили мардумон,
Суйи ҳирад ҳалқ ҳаме наингаранд.

То ки дигаргуну шавад ин ҷаҳон,
Ҷадл дуруст есту ҳирад дариман.

Дар ки даром доради қавлаш равост,
Гарчи ҳариф гүлү аз ү бишнаванд.

В-он ки надорад диром аз қавлаш вай,
Диккети Луқмона ба миён чи баранд.

/АЛ-МУЛЬЧАМ/.

Дар қоғияҳои ин шеър дар 4 ҷой бандакҷонинии шаҳси саввуми
чашъ – анд қоғия щудааст. Ба тайир аз он дар ду ҷо ҳам ҳиссайи
манд со ҳамдигар ва бо анд қоғия гардидааст.

Без ду мисол:

Гар он бандаро пой карда ба бани,
Фирсти сўйи мо, ба вай судманн.

/ФИРДАСИ/.

Гуфт кўр ғйнак турӯхе мерасанд,
Мен ҳамебийнам, ки чи қавманду чени.

/ЧАЛОУДДИНӢ РУМИ/.

Ҳамак ишрони машкуру забардасти классикии мо қоғияҳои сисъ-
ёре дар ин шакл сохтаанд. Ба фикри мо ҳеч зарурате нест, ки мо
ин навъ қоғияҳоро дар қатори қоғияҳои ноқис дароварем.

У. Равии сокниро бо равии ҳамчини ҳарекатдор қоғия ме –
банданд. Чуноччи:

Гар жарӣфанд, гар вазеъ ҳама,
Карами ү бувад шафейи ҳама.

/САНОИ/.

БАҲРОМ СИРУС мегӯянд:

“Ба фикри мо, ҷунон ки дар аввалин ин боб қайд намудем, қой-
даҳои анъанавии қоғиясозии классики барои қоғияҳои “пурбаҳо”
бароят махдуд буданд ва бинобар он, классикҳои машкури тоҷик
ин бэъзан қасдан аз ҳудудӣ он мебаромаданд. Ин ҷунон мазнно до-
рад, ки бэъзе аз қоғияҳои “ноқиси” дар боло номбар кардашуда,
ҳатто дар замони ҳуди классикҳои тоҷик ноқис шуморида намешу-
анд.

Дар замони ҳозира бошад, дар дуруст будани онҳо касе шубҳа

номонунаш, ҷунки ҳамоҳантии ҳарфҳои қоғия дар онҳо мавҷуд аст.

Шонрони гузаштани мо дар шеърҳои худ “ақво”, “санод” ва “ақро”
ро тақрибан истеъмол намекарданд, вали дар шакли “кто”, мажсу-
тӣ итои ҳарфи қоғия соҳтани онҳо бисъёр муноҳида карда меша-
над.

Ан қоғияни типи камбаҳои уоби ғайри мулаққаба дар шеърҳои
шонрони гузаштани мо аз ҳама зиёдтар ҷунин қоғияҳо додаҳашавон
онҳо, ки онҳо аз ҳалимаҳои рехта ва соҳта ташкил ёфтанд. Ном-
руддин Муҳаммад ин навъ қоғияро дар қатори қоғияҳои ноқис на-
жаровардааст.

Танҳо Наҷафқулӣ-Мирзо ва Ҳабиби Ярмой дар хусуси камбаҳо
буданд ин навъ қоғияҳо /қоғияҳо/, ки дар охири ҳалимаҳои рехта
и роҳта ба кор бурда мешаванд/ истода гузаштаанд. Ҳисолдо:

Эй ҳонда китоби занду позонд,
З-ин ҳондани занд то кай чанд.

Он гӯй маро, ки дуст дорӣ,
Гар ҳалд туро ҳамон битгӯянди?

/НОСИРИ ҲУСРАВ/.

Шонронӣ ҷамони совеӣ-шуравии тоҷик инз аз бэъзе навъҳои
шабҳои мулаққаба, масалан, аз “ақво”, “санод”, “кто” ва ҳам аз
бисъёр навъҳои айҳои ғайри мулаққаба мӯхирона истифода бурда
нотодаанд ва ин навъ қоғияҳоро дар баробари қоғияҳои пурбаҳо
шароғон кор мегармоянд.

Дар айни замон қайд кардан зарур аст, ки мағҳуми “қоғия
пурбаҳо” дар ҷонуни анъанавии қоғиясозӣ бисъёр махдуд буда,
аксоар вайҳои шаҳоҳати графикии ҳалимаҳои бо ҳамдигар ҳамҷоғияро
дарбар мегирифт, бинобар он мо лозим доностем, ки дар бореи як
байти ҳофиз тавакқуф намоем:

Салоди кор кучову мани ҳароба кучо,
Бубийн тағовути раҳ аз кучо то ба кучо.

صلاح کار گیاو من خرات کجا
بین تفاوت زه از گیاست تابه کجا

Ба назар гирифтан лозим аст, ки қоғияи байти мазкур на таве до бояни бәдсі мұнаққидону адабиётшиносини собиқи мо, балки бояни бәдсі за тадқиқи бәттезе олимов, аз он чумла олимови машхури мамлакатты шуравай - шарқшиносони машхури мо низ гардидааст.

Начафкулий-Мирзо за Ҳабиби Ярмой байти мазкури Ҳофизро аз чумлаи қоғияи үгбі жайры мұлаққаба мешуморанд. /Дүрраи Начафи, Ҳиндустон, 1915, саҳ. 87. Илми қоғия, Текрон, 1315/1937/, саҳ. 20./.

Професор Е. З. Бертельс дар асари худ дар бораи дар аспи I аз нав ҷоннок шудани назми тоҷик фикр ронда, чунин менависанд: "Дар шакли арабӣ чӣ гуна тавлид ёттани назми форсоро мо намедонем ва яқинан ҳеч вакт ҳам находим доност, зеро дар ин бора таҷрибаҳои аввалин то замони мо нарасидаанд ва расида ҳам на метавонистанд"². / Персидская поэзия в Бухаре X век, изд. АН СССР, М., Л., саҳ. 13-14. /

Еъд вай дар ҳамон саҳифа чумлаи мазкурро мүфассал шарқ доҳа, қоғияи байти дар боло номбар карда шудаи Ҳофизро низ барои исботи худ ишлдаош худ мисол овардааст. Фикри Е. З. Бертельс бо ғикри дар боло зикршудаи Начафкулий-Мирзо за Ҳабиби Ярмой ҳеч мувофақат намекунаш.

"Фарз кардан мүмкин аст, ки - менависад ӯ, - дар ин ҳусус құшишқои құдасигана аввалин бо роҳи ба сатри арабӣ доҳил карданни калимаҳои құдогона ва ё иғолаҳои цурра ба амал намедааст. Ба ҳар ҳол, ин хел таҳмин кардан, масалан, дар метрикаи форсӣ пайдо шудани яқунимхичоро, ки дар назми арабӣ номаълум буд, бисъёр худ эзоҳ дода метавонист. Дар ҳақиқат калима аз рӯи қоидои каломи адабии арабӣ мебоист, ки бо ҳарғи садоноки күтоҳ хотима ёбат ва ё агар ҳиҷои охирин пүшида мешуд, вай ҳарғи садоноки дарозро дар бар гирифта наметавонист. Чунин ҳодиса ҳеч шум мүмкин набуд, ки ҳиҷои охирин бо ду ҳарғи ҳамсадо хотима ёфта болад. Бо истиғода карданни калимаҳои форсӣ типи об барин ҳоди-

шоҳо, ки дар он ҳиҷои табнатан дароз дар айни ҳол ҳиҷои пүшида буд ва ё гириф, ки дар он ҳиҷои пүшида дар охир бо ду ҳарғи ҳамсадо хотима ёфтааст, пайдо шуданд. Истеъмол карданни ин ҳол ишлімадо дар шеърҳои арабӣ факат бо роҳи мувофиқ карданни онҳо он қонунҳои грамматикии арабӣ, яъне бо роҳи ба охирин онҳо як ҳарғи садоноки күтоҳ илова кардан мүмкин шуда метавонист. Барои ин мақсад истеъмол карданни фатҳа, чунонки монанди он дар ишондехи ду падежай аз ҳориҷи гирифташуда дода мешавад, аз ҳамма мүносибтар мешуд. Ба ин тарик ҳамоҳангия оба, гириф, ки дар он яқунимхичо, он тавре, ки дар системагӣ ҳозираи шеърхонии форсӣ дода мешавад, фикрия небуда, балки комилан мавҷуд буда, аз ин ҳиҷои дароз+ҳиҷои күтоҳ ба амал меояд, ки дар собиқ ҳақиқатан ҳам талағфуз карда шудани он ба ҳуби исбот гардида буд".

Барои исботи он ба байти машхури Ҳофиз муроҷаат намуден киоя ист:

Салоди кор күчову мани хароб күчо,
Бубин тағовути раҳ аз күчост ғо ба күча!?

Агар ми ин байтро, он таврे, ки ҳозир меконанд, бихонем, он гоҳ қоғия ба амал ба амал намеояд, зеро ки охирин мисрэй чунин пүшида мешавад: мани хароб күчо - то ба күчо; күчо радиф аст, пас дарини об - то ба қоғия шудааст, ки ба чунин қоғия Ҳофиз роҳ намедод. Майдум мешавад, ки муаллиф онро чунин мекондааст: мани хароба күчо - то ба күчо; бо ин роҳ "ба"-ро муаллиф бо фатҳа талағфуз карда, қоғияи комилан колисро ба даст меовардааст.

Професор Бертельс дурустни қоғияи мазкурро бо чунин далек тасдиқ карданни шудааст, ки дар давреи аз нав ҷоннок шудани ақабиёти тоҷик ва ҳатто дар замони ҳуди Ҳофиз ҳам ба метрикаи аруз даровардани чунин калимаҳои тоҷики, ки дар онҳо яқунимхичо үзүүл доранд /монанди "об", "гириф"/ факат дар суврате мүмкин буд, ки яқунимхичо چун ду ҳиҷо, - яке дароз ва дигаре ҳиҷо-

күтөх таләттүз карда шавани, зеро бино ба гүртая вей, рукинан
мавчудай арүз /монанди мағонлун файлутун мағонлун файлут, дар
бахри мұқтасси мусамман махбуни маңсур зарайра/, ки барон на-
лимаңдай арабі тартиб дода шуда бұланың, ба ин хел ҳиңдо мұно-
ғасат намекардаған.

Ин фикри Е.З.Бертельс дар ҳолати разали зерини Ҳофизро, ии
сайты мазмурро дар бар мегирац, аз рүи бахри худи ҳамон разал
тапсық көрдән соғын реванттар мегардал.

Салоқи көр күчову мани ҳароб күчо,
Бубин, тәғовуты рақ аз күчост то ба күчо!
Чи нисбастаст ба риңді салоқу тақворо,
Самой вәзіз күчо, нағмайди рубоб күчо?
Дилам зи савмын бигрифту хирқайи солус,
Күчост дайры мұрзеку шароби ноб күчо?
Еңшүд зи ёд, хұшаш бол, рұзгори висол,
Худ он қарашма күчо рағту он итоб күчо?
Зи рүйі дүст дили дүшманон чи дарьёбанд,
Чарози мұрда күчо шемьи оғтоб · күчо?
Бубин ба себи занахдан, ки чоң дар роҳаст,
Күчо қамеравій эй дил, ба-дин шитоб күчо?
Чу күхли бийниши мо хоки останы шумост,
Күчо равем, биғермо, аз ин ҹаноб күчо?
Қарору хоб зи Ҳофиз тамаң мадор, эй дүст,
Қарор чист, сабурий хоб күчо?

Ин разали Ҳофиз дар бахри мұқтасси мусамман навишта шуда-
аст, ки вазни ҳар як байти солими он бо чор маротиба тақрор
шуданы "мұстағылун фойлотун" мұвоғиқ меояд. Лекин шеъри маз-
кури Ҳофиз на дар солими ин баҳр балки дар шакли зихоғи он, ки
бахри мұқтасси мусамман махбуни маңсур сохта шудааст ва ҳар
як байти он бо ду бор тақрор шуданы "Мағойлун фойлотун", "ма-
ғойлун файлут ё файлон" саныда мешавад. Тақтей байтсоң маз-
кур чүнин аст:

Оа-ло-хи-ко / ри-ку-чо-ву / ма-ни-ха-ро / ба-ку-чо,
Ну-бин-та-фо / ву-ти-рақ-аз / ку-чо-су-то / ба-ку-чо?
У - У - У У - - У - У - У У -
Ма-ғо-и-лун / фанжало-тун / ма-ғо-и-лун / фа-и-лот

Ан ин тақтей ба таври равшан діла мешавад, ки мо дар кали-
ман "хароб" қысмати "род"-ро, ки аз як якунимдің иборат аст,
оңду ҳиң "ро" ва "ба" /ки яке ҳиңди дароз за дигаре күтөх
шын/ тақсим измуда, ба "б"-и сокини "роб" як фатха дода, оиро
"ба" кардағем. Дар қоғияның дигари байтсоң ин разали Ҳофиз низ
иі ҳамон ҳолатро мебинем.

Холо дар вакти хонданы ин шеър /агар маңсақи хонанда тақ-
тес набошад/ ҳарғы "б"-и калиман "хароб"-и ҳамон шеъри Ҳофиз шын
жеке талағайзуз карда мешавад. Вале дар замони худи Ҳофиз ду
қиң "ро-ба" талағайзуз карда шуданы он шубданы менамояд, зеро
ни дар он суврат қоғия на ғасат на ғасат маңын калимаро усту-
вер менамояд, балки маңын калиман қоғияшудар мекунад.
Мәнлүм аст, ки калимаңғыз шудар аралығынан шынан "хароб" ва
"хароба"; "оғтоб" ва "оғтоба" аз ҹиҳати маңын аз қамдигар
арық доранд.

Наңағайлы-Мирзо /дар "Дүрраи Наңағай", сах. 87/ ва Ҳабиби Я-
мой /дар сах. 20 китобчак "Илми қоғия"/ қоғияни ин байти Ҳофиз-
ро ноқис /айнок/ дониистаанд. Ин он маңноро дөради, ки ё Ҳофиз
ноқис буданы ин қоғияро надонистааст ва ё дониистаасту аммо дар
ин чо аз үхдаи дуруст қоғия сохтаний набаромда, мачсур жудааст,
ки чүнин қоғияни айнокрас кор фармояц.

Шубдае нест, ки Ҳофиз барин як шоюри пешқадам за олым, датто
ба тағсирі "Кашшоғ"-и Замахшарі шарқу ҳошия навиштааст, ба қу-
бий намедонистааст, ки дар ҳолати ҳарғы равии сокинро дар як
калима бо ҳарғы равии ҳамчини ҳаракатдор дар калиман дигэр
қоғия сохтан, қонуни умумий қоғиясозия ся давараро вайрси мену-

кад. Июва бар он, дар ин чо боз зроди дигаре ба амал меоян; "б"-и сокин дар калимаҳои "хароб", "итоб", "рубоб" ва гайре ҳам чун ҳарфи охирини решагии калима равӣ шудааст, аммо "б"-и ҳаракатдор дар қисмати "то ба" ин ҳусусиятро нафорад. "То" ва "ба" дар ҳадом ҷудогона ва ҳатто ҳар дуи онҳо якҷоя калима набуда, балки пешонди мебошанд, ки фасат ба аввали калимаҳои мустасили ҳамроҳ шуда маъғни муайянено ифода мекунанд. Пас дар ин чо дӯнавӣ душворӣ пеш меояд: аввалин, ҳарфи "б" дар "ба", ки ҳарфи охирини решагии калима набуда, фасат як қисмати пешонди аст, равии қофия шудааст. Дуввум, агар, баразан, онро равӣ ғуфта ҷабул қунем ҳам, равии сокинро бо равии ҳаракатдор қофия соҳтаем, ки ин ба қонуни қофиясозии анъанавӣ муовфекат намекунад. Инчунин ба он низ диккат додани даркор аст, ли дар ин калимаҳо қофия танҳо аз "б"-и сокин ва ё ҳаракатдор ба вуҷуд наомадааст, балки аз "б" ва "алиф /о/-и" пеш аз он симлагӣ ташкил ёфтаваст. Акунин, агар молаифҳои калимаҳои "хоб", "итетоб" ва ғайраро аз назар гузаронем, мебинем, ки онҳо ҳарфҳои решагии ҳуди ҳуди ҳамон калимаҳо ҳатанд, ки дар байн ҳарфҳои қофия ридӣ муфрад ном доранд, вале алифи пешонди "то" он ҳусусиятро нафорад.

"Оил ба ин қофия ман ҷунин мулодаза дорам: дар ашъори широни, забердасти пешаврезолюционии мо баъзиин ҷунин қофияро дучор мешаванд, ки бо қонуни қофиясозии анъанавӣ мухолефат дорад. Но ин ҷуна қофияҳоро ё бояд аз қонуни умумӣ ҳамчун мустасно ба назар гирем ва ё тасдик қунем, ки широни мазкур ҷондан маълуми қофиясозии он ғайраро тарқ карда, роҳи наверо, дар ин соҳа пеш гирифтаанд. Вале фикри охирин дар амал тасдик намегардац, зоро диде мешавад, ки широни мазкур байъд аз як ве ё ҳу муротиба ба кор бурдани қофияҳои "нав" боз аз нав дар ҳама чо ба қонуни маъмуни қофиясозӣ риоя мекунанд ва фасат дар мавриҷон ҷудогона ва бисъёр кам аз ҷорҷӯбии берун мешаванд.

Ҳурағи дигар, дараҷа шешваҳац, ки онҳо бо ин кори ҳуд оҳангариҳои қофияи мекунанд, махсусан аз ҷиҳати ҷунавӣ ҳеч вайрон мешаванд. Ба иборати дигар онҳо қўшиш мекунанд, ки қофияи бури чашм /дидан, ҳондсан/ соҳташударо, ба қофияи берон ҷунизи соҳта шуда табдӣ намойанд.

Оид ба ин ки широни № баъзиин ба мақсади нишон додани мавжудиҳи ҳуд аз ҷорҷӯбии ҷондаҳои анъанавии қофиясозӣ беромада. Ҷарҳои зонд /суфҳикс/-ро ба қатори ҳарфҳои решагӣ ва ё ҳарфҳои решагиро ба қатори ҳарфҳои зонд дароварда, равии қофия /шонанд/, разали зерини Ҳофиз далели равтан шуда метавонанд:

Дил меравад ин дастам соҳибидинён, ҳудоро.
Дардо, ки рози пинҷон ҳоҳад шуд омисро.
Дар рӯза меҳри гардун, ағсонасту ғӯсун,
Неки ба ҷойи ёрон фурсат ҷумор моро.
Кишти шикастагонем, эй боли ҷурт беркеъ,
Бошад, ки боз бийнем он ёри ошиноро. Дар ҳалқан тулу муз
Дар ҳалқайи тулу мул ҳуҷон дӯш булауд,
Хотиссабувҳа ҳайку ё айдуҳас сукоро.
За соҳиби каромат, ҷукронайи саломат.
Рӯзе тафаккуде қун дарвеши бенаворо.
Особийни ду гетӣ тағсиири ин ду ҳарф аст.
Бодӯстон талаттуф, бо дӯмманон мадоро.
Дар қўйи некномӣ моро гузар нағоданд.
Гар ту намеписандӣ, тағйир қун қазоро.
Оинай Сикандар ҷоми Ҷам аст. Бингар.
То бер ту арза дорад аҳволи мулки Доро.
Сарқаш машав, ки ҷун шамъ аз зебратат бисӯзад.
Дилбар, ки дар қафи ӯ мум аст сангҳоюро.
Гар мутриби ҳарийфон ин порсӣ бихонанд. Дар ракс
Дар раксу ҳолат орад широни порсорӣ.
Ои талхаш, ки субӯй уммулкабоисан ҳонд.
Ашҳо лано ва аҳло мин қублати изоро.
Ҳангоми тангҳастӣ дар-еъна қўшу мистӣ.

Цагоми тангастӣ дар айн кӯшу масти,
К-ни юмиёйи хастӣ Қорун кунад гадоро.
Хубони порсайтӯ бахшандагони умранд,
Сөйиб сидек бакорет пийрони порсоро.
Ҳофиз ба худ напушид ин хиркайт майдолуд,
Зӣ шайхи покдомон маъзуур дар моро.

Агар мо қофиия ин разалро аз рӯи қоидаҳои қофиисозӣ таҳлил намоем, маълум мегардац, ки қалимаҳои барои қофиия ин ҷаҳони интиҳоб қардашуда ба таработи қоидаҳои қофиия ҷавоб доҷе намонад. Вале ба он нигоҳ накарда, шоир ҳамаи ин қалимаҳоро бо ҳамдигар қофиия соҳтааст. Ва аҷаб аст, ки ҳеч кас аз таҳниотчиён то ба имрӯз ба он дикқате надодааст. Масалан дар қалимаҳои "ошноро", "қазоро", "бенаворо", "гадоро" ва "моро" ҳиссаси "ро" дар охир зонд /пасонии/ буда, ба қатори ҳарфҳои решагии қалимаҳои мазкур доҳил намешавад. Агар мо ҳамаи ин қалимаҳоро бо ҳамдигар қофиия соҳтани shawem, қофиия биндо аз рӯи қонуни қофиисозии маъмул, на аз ҳҷҷои "ро", балки аз "о"-и ҳҷҷои "но", "зо", "во", "ло", "со" ва "мо"-и қалимаҳои "ошно", "қазо", "бенаво", "гадо", "порсо" ва "мот" /аз алифи охирини онҳо/ ба вуҷуд меояд ки дар айни замон равии ҳамаи он қалимаҳост. Ҳҷҷои "ро" бошад, факат радиф шуда мемонад. Вале чун шоир, ҷунон ин дар боло гӯѓта гузаттем, маҳорати ҳудро нишон додан хостааст, бинобар он боз якчанд қалимаҳоро барои ёи қалимаҳои "ошно", "қазо" ва дигарҳо ҳамроғии кардан интиҳоб карда гирифтааст, ки дар охирини онҳо "ро" ҳисман ҳарфи охирини решагии қалимаҳаст. Масалан дар қалимаҳои "ошноро", "сукоро", "изоро" ва "ёро" "р" ҳарфи охирини решагии қалима буда, алифи /о-и/ беъд аз вай омада сүффикс /ҳарфи зонд/ аст. Алифи мазкур дар қалимаҳои "ошноро", "сукоро" ва "изоро" алифи итлоқ буда, ба маънои қалимаи қофиияшуда таъсири надорад, вале дар

ҳиссаси "ёро" "о" ҳарфи биндо буда, маънои маҳсусеро дар бер ҷонада не ба маънои қалимаи қофиияшуда таъсири мекунад.

Тун дар ҳамаи ин қалимаҳо пеш аз ҳҷҷои "ро" як ҳарфи алиф шудааст /масалан: "ошноро", "сукоро", "изоро", "ёро"/ шоир ҳҷҷои қоидаҳои қалимасозӣ "ро" низ дар охирин қалима ҳам- "ро"-и зонд радиф соҳтааст ва алифи дар ин қалима пеш аз зонд омадаро равӣ кардааст. Шоир ба ҳамии ғасила имконият биндо кардааст, ки қалимаҳои "ошноро", "сукоро", "изоро" "ёро"-ро бо қалимаҳои "ошноро", "қазоро", "гадоро" ва дигарҳо ин дар боло нишон дода шуда буданд, қофиия созад.

Накоюн Ҷонке ки шоир қалимаҳои "доро", "хоро" ва "мадоро"-ро ин оварда бо қалимаҳои мазкур /"ошноро", "қазоро"/ қофиия шудааст, вай қонуни оддии қофиисозиро боз ҳам зиёдтар ҷойон шудааст, зеро ки дар қалимаҳои "доро", "хоро" ва "мадоро"-ро охирини он қалимаҳои беъд аз алифи воеъ шудааст /масалан, "иши" "ро", "хо"- "ро"/, шоир имконият биндо кардааст, дар ин ҳамониҳо "ро"-ро ки тамоман аз асли қалима аст, ба таври ишон шудааст, ки дар ҳҷҷои "ро"-ҳои зонд дароварда, радиф кунад ва радиф на аз ҳарфи охирини решагии қалима, балки аз ҳарфҳои решагии миёни қалима гирад.

Ҳулоса, шоир дар қофиисозии ин разал, дониставу фехимда, дар ҳилоғи қонуни қофиисозӣ рафтор карда, дар айни замон ҷунон маҳорат ва устодӣ нишон додааст, ки на бо лидан ва на бо ҷонидан касе бовар кардан намехоҳад, ки шоир дар ин ҷо ба қонуни қофиисозӣ риоя накардааст.

Ва низ мумкин аст, ки шоир дар ин ҷо на аз рӯи принципи "қофиия барои ҷашни", ки дар қофиисозии мо бисъёртар маълум аст. Балки гарҷан ба мақсади имтиҳон бошад ҳам, ба мақсади ба амал

оварданн "кофия барон гүш", ки аксаран дар фольклор мазмун аст. Рафттар карда бошад."

Як қатор шоирони забардасти мөниз тох-тоҳ ин павъ коға ро сохтаанд. Масалан, Муиззӣ чунин қофия сохтааст:

Бахоре к-аз ду рухкораш ҳаме шамсу қамар резад,

Нигоре к-аз ду ёкуватш ҳаме шаҳду шакар резад.

Хуруш аз шаҳр бинишнад, ҳар он тоҳе ки бинишнад.

Ҳазор оташ барангезад, ҳар он тоҳе ки бархезад.

Тамоман равшан аст, ки дар байти якум қалимаҳои "ҳамар" ва "шакар" ҳам қофия буда, қалимаи "резад" радиф аст. Дар сабти қуввум бошад, қалимаи "бархезад", ки як қалима аст, дар айни замон ҳам қофия ва ҳам радиф аст, ҳоло он ки дар асоси қонуни қофиясозӣ радиф аз қофия берун буда ҳар яке ин онҳо /қофия ва радиф/ дар шеър мавзеи муайянे дорад ва онд ба якҷоя оварданн онҳо дар қонуни қофиясозӣ чизе гуфтё нашнааст.

Ҳар як шоир ҷавони баландшарвозу эҷодкор дар иҳтироҷии аз дафтари ашори Сатдӣ панд гираду ба ҷавли Бахром Сирӯо амал қунад, эҷодиётш дилишишину назаррас мешавад.

Пешвоӣ, аҳли маъриф асарҳои баландмазмуну ҳушсаланд, китобҳои дарозумури ҳайтани зарурро тартиб дода, дастраси умум гардонидани шаванд, албатта ба хирадмандон муроҷаат қунанд:

Цанде агар бишнавӣ, эй ҷодиҳоҳ,
Дар ҳама дафтар бех аз ин панд нест.

Чуз ба хирадманд мағармо амал,
Гарчи амал кори хирадманд нест.

/САДӢ/.

Зайдиддин Восифӣ мегӯяд:

Ҳоҷа ИСУФ вазир соҳибхтиёри дарбори Кӯчкунҷиҳон суд ва ў бар саманди вазорат нишаста, майдони наёбат мепаймуд.

Мен таклифи меҳмонниро ҷабул карда, рафта ба хонаи вазир даромадам. Мазлисе дидам бо сабукрувҳон ороста ва аз гарон-

шон шоирони ороста...

○

Ҳоҷа Ҳоуғи вазир бадеҳагуи сар карда, ба ҳозирони мачлис бисъёр бадеҳагуи карданд, ки аз вай зиёд кердан мумкин ин. Ин бадеҳаҳо аз ҷиҳати шеърият бисъёр паст буда, мазмуни бештарин ба мосоғирон нуткапарронӣ мекунанд.

Навоно Қатилӣ, ки аз фозилони Ироқ ва Ҳурсон буда, дар начои ҳозир суд, ба гӯши фәқир гуфт:— Иа, Ҳоҷа моро дар сабти омари сандандиён аҷаб расво кард. Корро ба ҷое анҷом дод, дар дени ў дам задан наметавонем. Ба фахми ман забуни нет, бояд акнун ҷавоб гӯем.

Фәқир гуфтам:— Шумо сабр қунед, ки "ҷаноби ҳоҷа" аз либоси дониш орӣ, баражна аст. Оқисат аз ў амре — коре сар бар монанд, ки бойси хиҷолати ў ва сабаби ғалабаи мо шавад.

Лар ил миён шахсе, ки Тунӣ таҳаллус дошт ва дар шеър дар индиши ғулӯи буд ва аз фәқир дар боран ҷавонӣ ва истилоҳоти аз арузу қофияни саноен шеърӣ чизҳо мепурсид ва аз суюнномони подонии ў зоҳир мегардид, дар бадеҳа ба ў гуфтам:

Он ки ту "Тунӣ" таҳаллус мекунӣ,
Шеъро аз мо тадхжӯҳ мекунӣ!

Ҳоҷа дар роҳи ҳимояти "Тунӣ" ба ман хитоб карда гуфт:

Чун ту мединӣ марде очиз аст,
Аз чӣ ин маъни тажассус мекунӣ?

Мен бо шунидани ин мисраъ беяхтиёри ҳандидам ва ба ҳоҷа гуфтам:

— Ҳоракаллоҳ, қарамҳо кардед!

Ҳоҷа дигаргун ҷуда ва аз рӯи Ҷӯтироz ба ман гуфт:

— Чӣ кор воқеъ ҷуд, ки сабаби ин ҷадар курсандӣ ва ҳандиду муну гардид?

Гуфтам: — Эй маҳдум! Қоғия ғалат шуд. Шумо лар ҷавоби бай-и ман, ки равиаш /ҳарфи асосии қофия/ ҳарфи "сад" буд, лар роини байти ҳуд ҳарфи "сийн" овардел. Лар миёни шоирон лар 2

○

шөрт айбе аз ин қавитар намебошад.

Хочо бо шундани ин сухан ба роят парен он гардид, ки ол сафсатагуиро сар кард ва хост, ки айби худро бо суханжон инте, ки барон беобур кардан ман меңгүфт, пушад, аммо оташ разабро бе боди носазотун шульвар карда, обруи худро ба үзүн хорӣ мерехт. Дар интича, он маҷлис парокандон шуд ва ҳар нео ба тарафе рафт ва ман ҳам аз хона баромадам.

Дар беруни хонаи вазир, ҷамъе аз донишмандони ҳуроонӣ ин самарқандӣ маро дар миёна гирифтанд ва аз ман норизонӣ ишкор карда гуфтанд:

— Ин миқдор таҷдимул ва забуни, асари хорӣ ва дунӣ аст. Бояд ҷавоби босавоби ӯро бар рӯяш медодӣ ва аз рӯи ҷадолат ва нодонни вай пардаро тамоман мекушодӣ. Ҳусуфи Малсматиро инешни донишмандон чӣ қадру мансалат аст, ки бар рӯйи ту поеноғӣ ва ӯро дар назди фозилон чӣ Ҷаббор ва Ҷиймат аст, ки роҳи беобурии туро пӯяд?

Ондохто бо ҳоҳии табии инсонӣ барон ҳолӣ кардан дили қуфатмазили ҳуд дар фикри интиқомгири афтодам ва ин корро ба тарҳе ниҳодан хостам, ки Хоча дар аввали кор ба мадсади ман пай набаред ва дар мӯжабили мани бекаси ғарib қуввати вазорони худро ба зудӣ кор нағармояд. Ба амал овардани ин мақсад ба хотир расид, ки Ҳочаро чунон ҳаҷр бояд кард, ки он услуби фозилони гузашта воқиъ нашуда бошад ва он услуб чунон бояд, ки дар воқиъ мадҳе бошад дар рояти латофат ва тозагӣ ва дар ҳаҷҷат бо қондаги муаммо ҳаҷве бошад дар ниҳояти ғаҷоҷат ва бемазагӣ.

Дар ҳамон соат ин фикро ба амал овардам ве ин "маҳияи" ҷаъниро бар рӯи қораз рақам кардам:

Ҳаст дар силсилаи ҳоҳонӣ,
Мурддоре¹, надорад сонӣ.

Чун қаломаш ба зарофат омехт,
Аз даҳонаи гуҳари² бехад рехт.

Фаҳри³ оғоқ бувад з-ӯ шуда ғон,
Мардумиу қарому ҳусни маон.

Бар мани дилшудайи зори дигам,
Ҳуб⁴ шуд оқибат аз рӯйи қаром.

Ҳаст ӯ ҳайри башар дар раҳи дин,
Ки набийни гираҳ ӯро ба ҷабин.

Аз сари лутф муйини фуқарост,
Ки қушода рӯҳан аз айни атоост.

1. "Мурддор" ки сонӣ, яъне ҳарфи дуввум - "ҳ" надонта бошад, "мурддор" мешавад.
2. "Гуҳари бехад", яъне бе ҳарфи оҳир "гуҳи бехад" мешавад.
3. Аз "Фаҳри оғоқ" бо иторати "з-ӯ" шуда ғон" ҳарфи "ғо" /ғ/ равад "ҳарни оғоқ" мешавад.
4. Агар оқибат, яъне ҳарфи оҳирни "ҳуб" ки "бо"/б/ аст, рӯй қаром, яъне ҳарфи "коф"/қ/ гардад, "ҳук" мешавад.
5. Агар "ҳайр" гираҳ бе ҷабин надонта бошад, яъне нуқтаси болонӣ ӯ пасттар фарояд ба шакли "ҳези башар" мешавад.
6. Агар руҳи "муйини фуқаро" қушода шавад, яъне ҳарфи "миён" /м/ аз рӯи вай равад ва ба ҷон вай сари лутф, яъне ҳарфи "лом" /л/ ояд "лаийни фуқаро" мешавад.

Аз ин назм боз бисту панҷ байти дигар буд, аммо он чӣ дар хотир буд, ба ҳамон ҷаҳоат карда шуд.

Чун рӯз шуд, пагононӣ он байтҳоро покнависӣ карда бар қонҷозе бардоштам ва ба ҳузури Ҳоча шитофтам. Пеш аз рефтани ғақир Мавлоно Ширмуҳаммадаӣ, ки яке аз саромади фозилони Самарқанд буд, мочарой шабонаро шуниди пешни Ҳоча рефта ва ӯро сарзаниш карда гӯфта будааст, ки: "Албатта бояд ғалониро талаб карда, оварда ба ӯ узр байн кунед ва ин бадномиро аз са-

дэхэг рүзномачай даёти худ мадж гардонед".

Баъд аз беромада рафтани мавлонон мазкур, ман ба пеши Хоча беромадам. У моро тээзийму такрийн бисьёре кард за узрхой намуул.

- Дар узрхохи он нохуший, ки аз чониби хамина вокиж шуда буд, ии чанд байд дар маджи вазоратпаной ба хотиря өсөир расил,- гүфтаас ве он навиштеро аз бараг бароварда хондам.

Дар хамин вакт касе як либосвор пашмина ба пеши Хоча ба ресми түхфа овард. Хоча он либосвориро ба пеши факир нийдэл:

- Үзүүр хамин, силзи мүкофоти назми бадэйн шумо бишад,- гүйт.

Факир он либосвориро гирифта аз пеши Хоча берүүн смаёда ба манзили худ, ки хүчраан мадраса буд, рафтам. Баъд аз рафтани факир Мавлоно Мұхсанни Шервоний, ки яке аз фозилони замын буд, пеши Хоча даромада за ўро бинобар он муюмалай дүрүштана, ки дүшина ба ман карда буд, маломат намуда ва гүфтааст: "Магар разво бишад он чуони касеро, ки фозилони Мовароуннахр мусаллам доцтаанд, ба иедмоний ба хоног худ оварда, ии навъ дуруути карда шавад?!"

Хоча гүфтааст, ки: "Рост мегүел, дар ҳәқиқат онтуна муюмалык ио нодууст за бечо буд. Аммо хүшбахтона он шахс наранчидаааст, билъакс ў моро ранцида гүмөн карда, чихати узрхой дар маджи хамина якчанд байт гүлгэаст, ки омада гузаронидэ ва барын силзи он мадж либосворийн пашминае ба ў бахшида шуд."

Мавлоно Мұхсан он маджияро талаб намуда гирифта ба хондан сар кардаааст. Назар ба զавли касоне, ки дар он чо үзүүр бу - данд, Мавлоно панч байт аз он назм хондаааст, чун ба байти шашум расидаааст ба рамзи вай пай бурда, аз сари нав аз аввал бозхондаааст ва ҳар байтеро, ки меҳондаааст, вандарнекир меҳендидаааст ва дар охир таҳсинкунон гүфтааст: "Вайроний мабинод

муджи Хурросон, ки ии гуна одамон аз вай расида беромадааши".

Хоча пурсыдаааст, ки: "Сабаби хенде чист?".

Мавлоно Мұхсан охиста ба гүши Хоча гүфтааст, ки: "Агерчэ ии назм дар зөхир мадж аст, аммо дар ҳәқиқат ҳажвест, ки то дол ҳеч кас монандашро нагүфтааст" за нүкоту ишоратдох ҳажвии ся вин он назмро шарх дода, ба Хоча котирнишон кардаааст.

Чунин гүянд, ки Хоча бо ўннидани шархи он бағти, девонвар опшүфта гардида, нисбат ба факир суханони таҳдикомез за ҳарфдох даҳшатапгез гүфтааст.

Аммо Мавлоно Мұхсан ба Хоча гүфтааст:- "Ии талати дигер аст, ки нисбат ба вай андешидааед. Ии ҳәракати шумо себаби шүхрат ёфтани он ҳажв мешавад, ки расвой олам мешавед. Агер ба машварати ман дароед, ба ў сару пои зебон одамиён аз маблажи ҳарчү ипъом фармоед. Муносиби бузургия шумо хамин аст. У низ аз кардаи худ пушағмон шуда, ии ҳажвиро нест хоҳад кард".

Ҳочаро ин суханони маслаҳатомез мақбул ағтодаааст, ки чиҳати факир як ракт сару пои дар ғояти хуби ва маблажи сад хоний /600 танга/ ба дасти яке аз мулизимони худ ба мадраса Фирисстод ва ба ии себаб ва ба хотир расил, ки аз борак дефти шармандағии худ ва узрхой аз Хочан "ҳамидахисол" қасидас гүфта шавад.

Азбаски он Хоча мұхрдори Күчкүнчхон буд, муносиб діңе шуд, ки дар ҷаъоби қасида радиј - "ангуштарин"-и Мавлоно Кошиби, ки дар маджи Мирзобойсунғур гүфта буд, қасидае гүфта шавад. Он қасида, ки матлааш ии аст:

То щуд аз номи шарийат номдор ангуштарин.

Бар мамолик ёфт дасти иқтидор ангуштарин...-

тамом шуд. Чун пеши Хоча бурда гузаронидам, дар вақти хондани ҳар байт яке аз ангуштапшро ба тарияхи шумор хам мекард. Чун қасидаро хонда ба охир расонидам, Хоча ба хона даромада за 350 тангай хоний /2100 тангай оди/ ба факир берүн фиристод. Азбаски он қасида 35 байт буд...10 хоний... ҳадыя подааст.

Аз забони шоир арабизабони точик Абу Нунос овардаанд. У метүүд: "Дангоме қасидаи "Роийя"-и ман дар Бајылдод шүхрат Өнүү ва насыл қуеву барзане, ки шеъре аз он қасида забонзади мардумки он нашуда бошад. Як рӯз дар кӯчаҳои шаҳр гузорам ба мактабхонае афтод, ки чамъе атфол гирди мактабдор нишаста ва бо суханони ӯ гӯш фаро медоданд. Ногоҳ шайх онҳоро мухотаб ҷа-рор дода ва пурсили: Кист то бигүяд, ки ғаризи шоир аз мисрии аввали қасида, ки метүүд:

"Ба ман шароб бинӯшону бигӯ, ки ин шароб аст".

/Тарчумай таҳтуллағзии А.Навриддинов/.
Кист ва ҷаро дар вийни ин, ки худ шароб меҳоҳад ва менӯшад, боз ба сокӣ метүфт: "Ба ман шароб бинӯшону бигӯ, ки он шароб аст?"

Он гоҳ тиғле аз миёни шогирдсан барҳосту гӯфт: барои он ки вақте сокӣ ҷоми бодаро ба дасти шоир медиҳад ва ӯ онро мегираду менӯшад, аз ҳавосси ҳамсаи ӯ ҷаҳор ҳосса идроқи лаззат мекунад: ломиса бо ламси ҷом ва зонҷа бо нӯшидан май ва шомма бо бӯйидан ва босира бо бидани ранги он. Мунтаҳо дар ин миён сомия аз идроқи лаззат бебаҳра аст ва шоир ҳамин ба со-кӣ метүүд: ба ман бигӯ, ки он чи менӯшам, шароб аст, то сомия ҳам монанди соири ҳавосс аз идроқи лаззат бебаҳра намонда бошад.

Абу Нунос метүүд: ба ҷилав рафтам ва тиғлро дар оғӯш гирифтам: "Оғарин бар ин заковату ғатонат, валлоҳ, чизе дар шеъри ман ёфтӣ, ки худи ман асло ба он таваҷҷӯҳ надоштам".

Ашъори Камол низ маъноҳои дақиқ дорад, чунончӣ:

Дийда то мийми даҳону нувни абрӯйи ту дийд,
Нақши ӯ бастам ба дил, ҷун ҳарду бошад нақши ман.

/КАМОЛ/.

Устод Зекнӣ шеъри зериниғ Камолро хато сабт кардаанд:

"Ин тақалдуғҳон ман дар шеъри ман,
"Куллимиинӣ ё ҳумайрон ман!" аст .

Тарчумаш: Гап зан ба мэн, әй сурхаки ман!"

Воид ҷунин сабт шавад:

Ин тақалдуғҳон ман дар шеъри ман,
"Каллимиинӣ ё ҳумайрон ман!" аст.

Тарчумааш: Бигӯён маро "Эй сурхаки ман!"

Як чанд қалимаҳое ҳастанд, ки дар асл бо ҳуруфоти арабӣ ҷунин сабт шудаанд: тиър, ҳуви, қашийда, дийда, ҷунийда, ре-мийда, орамийда, дийгар, давийда ва монанди инҷо. Инчунин қалимаҳои арабие, ки дар вазни таътийӣ, мағъувӣ, мағъувӣ, фе-йӣ, ғауవӣ, ғууҷӣ ва монанди инҷо дар шеър ҷунин сабт мешаанд: таҷнийс, тадрийс, таълийм; масъуаҳ, мавҷуаҳ, мажкувр; масъувда, мавҷувда, мажкувра; ақиӣ, алӣ, қадӣ; часуэр, ғифуэр, шакуэр; ҷунувӣ, ҷумкуэр, ҷумувӣ, ҷуҳувӣ; ҷумкурр, ҷу-кундон, ҷуҳувӣ, ҷанувӣ, ҷаҳувӣ, ҷайхувӣ, сайдувӣ ва монанди инҷо. Дар шеър ду наъвъ наවиша мешаванд. Ҳаминро ҳам бояд дар котир саҳт нигоҳ дошт, ки ҳамай қалимаҳои мазкур бо вазни ширвӯз тасъеҳ мешаванд. Вале вазни аргӯз имлон ҳосса дорад. Чу-пончи:

Наувуз биллаҳ, агар ҳалқ ғайбони сувӣ,
Касе ба ҳоли худ аз дасти касе наёсувӣ.

/САМӢ/.

Ҳар ки ба дийдай инкор гар нигоҳ қунад,
Нишони суврати Дасуф дихад ба нохубӣ.

Ва гар ба ҷашми ғородат ниғаҳ қунад дар лев,
Фарийштааш бинамонд ба ҷашм маҳбувбе.

/САМӢ/.

Агар ҳуд ҳафт субъ азбар биконӣ,
Чу ошуфтӣ "алиф", "бо", "то" надонӣ.

Худованди табризи ва таоло мебийнаду менӯшад ва ҳамсоя намебийнаду меҳурӯшад.

/САМӢ/.

Чи хүй гүфт он тихийдасти силаштур,
Чаве зэр бэхтар аз ҳафтол ман зур.

/САЛЬ/.

Ҳар ки ба худ дари суол күшод,
То бимишрад ииёзманд бувад.

Оз бигзору подшохӣ кун,
Гарданк бетамъ баланд бувад.

/САЛЬ/.

Чашми бадандеш, ки барканда бол,
Азб намояд хунараш дар назар.

Вар хунаре дорю ҳафтол айб,
Дуст небийнад ба чуз он як хунар.

/САЛЬ/.

Яке чухувду мусулмон мунозара карданд,
Чуонкик ханда гирифт аз низом эшонам.

Батана гүфт: мусулмон гар ин қаболай ман,
Дуруст нест худоёй чухувд миёнам.

Чухувд гүфт: ба "Таврот" меҳурам савганд,
Ва гар хилоф бувад ҳамчу ту мусулмонам.

Гар аз басийти замин аёл мунайдим гардад,
Ба худ гумон набарад ҳеч кас, ки подонам.

/САЛЬ/.

Муррак аз бэйза бурун ояду рӯзӣ талабад,
Самийзода надорад хираду аёлу тамиӣ.

Ок ки ногоҳ касе гашт ба чиҷзе нарасийд,
В-ии тамкийну фазийлат бигзашт аз ҳама чиҷа.

Обгийна ҳама чо аз он бемаҳал аст,
Даъл душвор ба даст ояд аз он аст азид.

/САЛЬ/.

Бузургаш нахонанд аҳли хирад,
Ки номи бузургон ба зинти бараф.

/САЛЬ/.

Ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд,
Есгумон айби ту пеши дигарон хоҳад бурд.

/САЛЬ/.

Илон даст қутод накунанд, то дасташон қутод накунанд.

Илан тийр аз масоиби дигарон.

И нагийранд дигарон ба ту панк.

/САЛЬ/.

Илан дарвешон бувад хувнат иҷроҳ,

Гар небошаҳ дар миён молат сабийӣ.

/САЛЬ/.

Иравбо ёри азракийраҳан.

Бинак бар хонумоя ғангушти иҷроҳ.

Макун бо пийлбонон дуситӣ.

Бино кун хонае дар хурди пийл.

Иу Лутмон дийд к-андар цости Донуя,

Ланиш оҳан ба мӯҷиза муғим гардад.

Нанурсийдаш чӣ мезозӣ, ки донист.

Ии бе пурсийданаш маълум гардад.

/САЛЬ/.

Гадом бар худ ба подонӣ кашидӣ.

Ии подонро ба сӯҳбат бар гузидӣ.

Талаб кардам зи доноён яке панд.

Моро гүфтани бо подон макайванд.

/САЛЬ/.

Ии гар доноён даҳрий хар бикошиӣ.

Ва гар подонӣ аблактар бикошиӣ.

Вебон дар даҳони хирадманӣ чист.

Калидӣ дари ганчи соҳибҳунар.

Чу дар баста бошад чи донац касе.

Ии ҷавҳарфурӯшаст, ё ниёлавар.

/САЛЬ/.

Ии тавоно, ин суханро ҳалка кун,

Аҳли ҷикмат гүфтаанд аз қолу иҷроҳ.

/САЛЬ/.

Ие чи кор оянат зи тул табаке.

Аз "Гулистон"-и ман бубар вараже.

Гул ҳамиин панҷ рӯзу шаш бошад.

В-ии "Гулистон" ҳамеша ҳаш бошад.

/САЛЬ/.

ЮНСУРУДМАОЛИ КАЙКОВУС дар "Насийхатнома" ном асаре шудааст:

Дар Соби 35 асар, ки "Дар расми шоирӣ" ном дорад, муаллиф вебаста ба байни ҷиҳатҳои мухталифи ҳунари шоирӣ зарурӣӣти омузчики ҷонуниятиҳои шеър ва ҳусусиятиҳои ба худ хосии онро таҳқид намуда гӯфтааст: "Ва лекин арӯз бидон ва илми шоирӣ ва баъд ба нақди шеър биёмуз, то агар миёни шуаро мунозара офтад, ба ту касе муколаҷате пятивонац кардан ва агар имтиҳоне кунанд очиз насанӣ". /Кайковус, Насийхатнома, Душанбе, 1968, с. 117/.

Ла ақидай Кайковус шаҳс танҳо дар он суврат ба сифатҳои мазкур ноил шуда метавонал, ки агар ҷаҳор масоили зеринро ба ҳубӣ азҳуд карда болад.

1. А Р Й З. Аруз ба маъни маъруз аст. Ва ин илм низ мавзузин алайҳи шеър аст, ки шуаро шеъро бар он арӯз мекӯнанд, то мавзун аз номевзун ҷудо шавад.

2. Илми ШЕҶ. Р. Шеър - /даръёғтан, фаҳмидан, донистан, ҳис кардан/, қаломест мавзун ва қоғиядор. Шеър яке аз навъҳои асосии ақабӣёт буда, бо тартибу низоми сухани бадӣ аз наср фарқ мекӯнад. Шеър дар ибтидо гӯфтори мавзуну савтии инсон буда асосан барои истимоъ гӯфта мешуд. Шеър ҳолату маҳорати гӯяндаро дар шакли наҳоят амиёнку нотакрор инъикос менамояд, ки наср ба ин қодир нест. Аз ин сабаб дар ҳама давру замон мардум ба он эҳтиёҷ доштанд. Сухани дилнишину муассири инсон тандо ба воситаи шеър низому тартиб гирифта, қиймати бадӣ пайдо мекӯнад. Илми - дониш, донистани ғанни хос аст. Илми шеър донистани ғанни шеър аст.

3. Алқоб. Алқоб ҷамъи лақаб аст, ки дар он маъни малҳ ё замм манзур бошад. Донистани лаҳзаҳои мухимтарини ҳаёт ва эҷодиёти полонро ифода мекӯнад.

4. Нақди ШЕҶ. Р. Нақд омода кардан, додан, супоридан ва сара кардани дигару дигар.

Таҳқид ё ин ин нақд таҳлили ягон асар ё эҷодиёти ягоҳ изошанде ва ё шоирӣ ҳамзамон ва ё чанд нависанде ё мокр, ки бе нишони китоби адабӣ ё мақолаву ҷаҳдҳон мухтасар саб шудааст.

Ниҳои аз соҳаҳои хеле муҳими бе ин мақсад мувофиқ ҳангоми ҷоннили матн муйян карда тавонистани мавқеу маврид ва ҳаремони хотемоли воситаҳои тасвири санъатҳои бадӣ мебошад.

Воситаҳои тасвири ва санъатҳои бадӣ аз муҳимтарин ҷузъи шакли бадӣ ба шумор рафта, дар беробари вазну қоғия бе таъсири ноку пурҳососу ифода шудани маъни шеър ҳизмат мекӯнад. Мадалан, дар ҳусуси ҳамонияти онҳо Кайковус гӯфтааст: "Ва ба вазну ҷавоғӣ ҷаноат макун ва бе синоате ва тартибе шеър матгу, ки шеъри роҳт ноҳӯш бувад".

Муаллиф донистани ҷунин воситаҳои тасвири туҷиҳати бадӣро пешниҳод кардааст: маҷозу ташбеху истиора, тазодду мутоғди, рамзу ҳиноя, тарсеу таҷнису тағсир, тақрору таъсилу мураддағу мусаҷҷаъ, зулғоғиятӣ ва монанди инҳо. Пас ҳонаяндағони гиромӣ бояд беробари донистани маъноҳон луравии истилоҳӣ ба маҷозия урғӣ, ботинир ҳоҳирӣ, роль ва вазифаҳои дар матн доштани ҳар яки онҳоро низ равшану возиҳ тасаввур қунанд. Ҷунин ҳар як воситаҳои тасвири санъатҳои бадӣ вобаста ба мазмуну муншидари матн, таносуби маънавии оҳангии қадимоту таркибот ва ҳодисаву ҳолатҳои тасвири ва ҳарҳату қобилияту маҳорати муаллиф, соҳти матн ва ғайра тобиш ва рангубори маҳсусе дорад.

Аз ин рӯ дар ҷараёни таҳлили ашъору мутун анику равшан измудани роль ва вазифаҳои ҳар яки онҳо таъсири ҳиссии ашъору матнро боз ҳам зиёдтар карда, донишу маҳорат ва малакаи ҳонандагонро ҳартарафа ривоҷ медиҳанд.

Дар асар беробари масъалало омузчи барои дар амал татбиқи намудани воситаҳои тасвири санъатҳои бадӣ низ диккати маҳсус дода шудааст. Ҷононҷӣ, муаллиф маврид ва тарзу усули истиро-

дак сандоро чунин баён кардааст: "... агар чо маъное тарб шунавӣ ва туро күн оғд ва ҳоҳӣ, ки Баргирӣ ва дигар чоъ хота мол кунӣ, мукобара маҳун ва ҳамон лафзро ба кор бар ва агар зардишса он маъно бар мадҳ бувад, ту дар ҳичро ба кор бар ва агар дар ҳичро бошад, ту дар мадҳ ба кор бар ва агар дар иншад қунавӣ, дар марсия ба кер бар ва агар дар марсия шунавӣ, дар разаз ба кор бар, то кесо нафонаш, ки он аз ҷӯзот".

Дар шаҳтаб бе таври мунтазам ба роҳ монда шудани чунин тараҷӯз корхон ҳаёлди ҳаттӣ болиси инкишоғи нутеъ ҳаттӣ ва шифоҳии хонандагон мегардад. Онҳо дар бачагон қобилияту маҳорати тасвирику муҳокамарабонӣ бе вуҷуд сардса, маданияти нутеъ, инкишоғи зедӣ ва ҳарки мазъноро амиқ мегардонад. Ин тавр корро бо мақсади инкишоғ додани нутеъ даҳонӣ низ ба тараҷӯз лайӣӣ ташкил карда истодан аз манбаёт ҳолӣ намебошад.

Муаллифи "Насийхатнома" ба чунин хусусият мушерраф щуданро талкин намуда губътааст: "... Суханҳои латиф гӯй ва амсолҳои хум ба кор дор, чунон ин ҳосс ва сиро хув оян".

Еархе аз муаллиғон - С. Айнӣ, Е.Э.Бертельс, И.С.Брагинский ва Баҳром Сирус мегӯянд, ки хусусиятҳо шеъри арузӣ дар ашъори тоқисмии ҷаризабонӣ аз қадим мавҷӯд буд. Вале ба сабаби истилоҳ ғарб ва дар муддати цуру дароз ба забони модарӣ шеър нағуфтанҳои ҷаҳонни маҳаллӣ элементҳои мавҷудаи аруз аз инкишоф боз монанд. Ҷаъди он ки дар аҳди салтанати Тоҳириён /821-873/-у Сафариён /873-903/ дар Ҳурисон ва Сомониён /874-999/ дар Мовароуннаҳру Ҳурисон ба забони модарӣ шеър гуфтан расм мешавад, элементҳои пахмурдаи арузи ҷарӣ, форсӣ, тоҷикӣ аз наин ба ҳаракат омада, ба сабзиш медарояниш дар як муддати кӯтоҳ то ба дараҷаи илм тараққӣ мекунанд. Дар ин хусус аъзо-корреспонденти АФ Тоҷикистон, проф. И.С.Брагинский чунин навиштааст: "Цубҳае надораид, ки илми аруз дар назми форсу тоҷик

намбобашц, ки онро аз хорича соварда бошанц. Вай, чунон ки
Айни дар ин ҳусус навиштааст, бевосита аз таҷрибадон
халқҳои зонӣ сар зада сабзидаваст. Вазнҳои аввалин
шебър пахнгардиҳан арӯз /мутакориб, ҳазаҷ, ҳафти/ бе номи
онҳо нигоҳ накарда, бешубҳа, дар заминӣ милиӣ, дар ша-
ҳр, ки шеър бо нағма тавъзам гузаронда мешуд ва ҳақиқатон
суруд Ҷуд, пайдо гардишанд". С. Намбоев, Тавъзам шеър
ниҳтаб. Душанбе. 1982, с. 7-13.

Дар хусуси баҳрҳои арӯз ва зарурияти омӯҳтани онҳо Каёковус
шаваст: "Ва ин ҳабдаҳ донираи баҳр, ки донираони арӯзи порса-
шот, номи ин донираҳо ва номи ин 17 баҳр чун: ҳазаҷ, раҷаъ,
ҳазаҷи макбуғ, ҳазаҷи аҳраб, раҷази матвий, ремали мак-
мұнсарих, хафиф, музориъ, музории аҳраб, мұқтазаб, мұқтасс.
Мансориб, сареъ, кариби аҳраб, мұнсарихи кабир.

Ва дар авзони тозиён чун: басийт, мадийц, комил, воғир, та -
ва монанди он арӯзҳо 53 арӯз ва 82 зарб, ки дар ин Г7 беҳҷ
мад, ҷумла маъдуми хеш гардиш... /“Насийхатнома”, саҳ. 108/.

Дар мактабу мадрасаҳо азёд кардан ашъору мутун як саҳан му-
нумми таълиму тарбия буд, қисми асосии фаъолияти хонандагонро
харбор мегирифт ва дар ташаккули илму маърифет ва маҳорати аса-
ни онҳо роли пешбарандаро мебозид. Бинобар он шеър азёлкунӣ
иҷадимулайём дар системан омузиши ашъору мутун ҳамчун як оми-
мухумм шинохта мешун ва ба зътибори маҳсусе соҳиб буд.

Дар ин ҳусус судбати бо Айни хурдсол жардай падарал төле чолиби диккат аст. Ўзимни таҳдиди намунаҳои ашъори Сокбу Нисонхулум аз нобаробариҳои таҷрибаи шеъргӯи худ сухан роҷда таънид мекунад, ки "Аммо ту қўшиш кунӣ ва чизи бисъёр хонӣ, ёкир мешавӣ".

Ин сүхбат ба Айни хурдсол боварий комил мебахшад, ии шөрүгийн цэц гуна кори музъизавий набуда, хунарест, ии дар заминан

мехнатдустӣ ба камол мерасад. Ҳәқиқати ин маъниро худо ўтиш чунин баёни кардаст: "Ин мусоҳаба дар ҳаёти ман - дар зоне азобӣ ва ҳам дар ҳаёти коргустики ман бисъёр таъсири ҳалон кард. Мен аз аввал зиёдтар ба шеърхонӣ ва шеърдкуни шуда ҳам ва дар ин зимн саводем ҳам баромад". С.Айнӣ, Муҳтасаби тарҷуман ҳоли ҳудам, Тоҷикистон, 1958, саҳ. 7/. Ҳамин матниро ўтид дар "Ҷондоштҳо" низ таъкид карда буд. Чунончӣ, подаров ба ӯ меғӯяд: "Шонр шуданат мумкин аст, лекин барои ин шеърҳон ҳонкори ҳалонро бисъётар ҳонданат, ёд карданат ва навишта гирифтанат ва бо шокризӣ ҳалон ҳамсүҳбат шуда, аз онҳо омуҳтаби лозим аст. Ҳоло ки ту ҳурдсол ҳастӣ, вазифаи ту даро ҳондан, шеър ҳондан, шеър ёд кардан ва шеър навишта гирифтан аст".

Ҳамин тавр шеър ҳонӣ, шеър азёдкуни як омили муҳимми ҳам камсолотӣ шоири ва ҳам маъриғати адабӣ ба шумор меравад ва ин ҳусусияти он дар сарчашмакои дигар низ таъкиду таълимин шуданд. Гӯянд, ки ғаъволияти шоири Ҳофизи Шерозӣ махҳ дар ҳамин замон сабзида ба камол расидааст. У дар асоси мунтазам шеър ёдкарди до зеҳну хотира ғаҳму ғаросати ҳулро тез карда, сайдал дода, ба қуввай баланди ҳифзуниву баҳотиргири соҳиб гаштааст ва саб зовор ба таҳаллуси "Ҳофиз" шудааст: "... аз ишораҳои худи ў маълум мегардад, ки - навиштааст проф. Ҳ.М. Мирзозода, - вай ин таҳаллусро аз ҳифз кардан сурудҷо ва сурудхонӣ гирифтааст" /Ҳ.Мирзозода, Адабиёт аз нуқтаи назари ҳаёт, Душанбе, 1973, с. 33/.

Барои ба вучуд омадану инкишоф ёфтани қобилияту маҳорати шоирӣ он хусусият роли муҳимме мебозад. Инчунин барои азҳуд кардани ҷоидаву қонунҳои вазни арӯз, созу оянг ва хусусиятҳо дигари шеър ёри мерасонад. Устод Айнӣ нақл кардааст: "Ҳайрат қасидаҳои чилбайти ҷаҳонро ғизашташад. Аз ин хислаташ мезлум мешуд, ки ўзуввай ҳофиззи ғавқулоддае порад.

аз юндашои азъз, аз сифатҳои шеърий ва дигар нозуниҳон батефсил ва осонроҳм карда гап мезад ва аз шеърҳои усулавашта ба ҳар қавли худ ба тарзи мисол шодид ва намунонорд".

Рӯй маълумоти сарчашмаҳо Бадриддин Ҳилолӣ ба ҷуз шеъру ҷудогона, ояти ҳадис 50 ҳазор байт ва "Ҳамсатани"-и Гонгавӣ Ҷа Амир Ҳусрави Деълевӣ ва "Ҳафтавранг"-и Абдомони Ҷомиро азъёд карда будааст./Камол Ариён, Бадриддин Сталинобод, 1957, саҳ. 70-71/. Шояд мажъ дар ҳамни земертираи ӯ мустаҳкаму устувор гаштааст. Чунки аз рӯи қавли Арузии Самарқандӣ шахси дар ҷаонӣ аз ашъори шоирони 20000 ва аз мусоирон 10000 байт ёлкарда шоир мумтоз мешавад. Масалан ӯ навиштааст: "Аммо шоир ба ин дараҷа нараштало, ки унфувони шабоб ва дар рӯзгори ҷаҳонӣ бист ҳазор аз ашъори мутақаддамон ёд гирад ва даҳ ҳазор калима аз мутаҳхирон пешӣ ҷашн кунад. Ве пайваста давовини усто-имехонад ва ёд мегирад, ки дар омаду беруншуди ашон аз ҷонибии сухан бар ҷӣ будааст, то тарик ва инвор дар табъи ӯ муртасим шавад/нақш бандад/ ва айбу ҳунари бар саҳифаи хиради ӯ мунаққаш гардад, то суханаш рӯ дар ҷониби дорад ва табъаш ба ҷониби улуввӣ майл қунад...".

0. Накмбоев мегүяд: "Ин чо дар хусуси шеърёдкунӣ талаботи
ниши гузаштai муваллиф як андоза муболигаомез намояд ҳам,
Ҳамин чиз ҳадикат аст, ки шеъри бисъёр ёд кардану пай -
хондани осори манзум дар ҳар кас табъи шоирро ба вуҷуд
шавоқи шеърфаҳмиро ба нумӯй мерасонад./С.Накмбоев, Таш-
шеър дар мактаб, Душанбе, 1982, Сах.14-18/.

Ин қавли мұалліф муболағаомез намебошад. Зоро ки "Ал-Хіфзу оныр каннақшы філ ҳаңар./ Дар хурді азёдкарда монанды оңтүстік нақш картааст./ Дар маңхаздо аз ин чанд баробар зиёд көрдагон ҳам маълуманд. Амри мүмкін ест.

ЛУГАТИ ИЗОДИИ БАЙЗЕ КАЛИМАДОИ АРАБИК УЗБЕК

1. Адаб - андоза, ченак; ҳулқи нек ва писандидо, илм, дониш, пар, таълим, тарбия, танбех.
2. Абъёт - ҷамъи байт.
3. Адот - асбоб ва олати ҳосил қардан чизе; грам. ҳисобӣ тақида нутқ, ки онро дар грамматикаи арабӣ ҳарф, пешниҳӣ.
4. Адевот - ҷамъи адот.
5. Азодӣ - ҷамъи эҳҳоӣ, аз асл дур шудан.
6. Амиқ - чуқур.
7. Аладди - бар вад.
8. Авзор - ҷамъи вазн.
9. Авдот - ҷамъи вакт.
10. Амалийёт - ҷамъи амал.
11. Аро - байн, мобайн.
12. Атвок - ҷамъи тавқ, гиребон; марҷон.
13. Анвор - ҷамъи нур.
14. Асрор - ҷамъи бир ва бар, некӯ, некӯкорон, итоаткор, лаббаӣ.
15. Асбоб - ҷамъи сабаб.
16. Асрор - ҷамъи сир, сирҳо.
17. Адам - байрак, ливо; дард, озор, ранҷ, азоб.
18. Акъор - ҷамъи шеър.
19. Алём - ҷамъи явм-рузҳо.
20. Анҷум - шоҳаҷо, ҷамъи наҷм-ситораҳо.
21. Анҷаъ - ғонданок, ғонданоктар.
22. Ато - бахшиш, инъом, маҷозан дутӯу эҳсон.
23. Асд - бандо, ғулом.
24. Баҳр - даръёл мухит, даръё, ҷули калон; маҷозан баҳри шеър.
25. Барр - ҳулиқӣ, ҷӯл, блёбон.
26. Бадр - моҳи чаҳордаҳо рӯза, моҳи пурра; мавзее, ки дар байни Макка ва Мадина мебошад, номи чой, макон.
27. Бир - як.

- 202 -

- бидон.
- мо, моён.
- як.
- пайваст қардан, часлондан чизро ба чизе.
- намоянда, қосил.
- холат мавқӣ, ҷои истода, чой.
- оғодӣ, ҳабардор, истода, шахси соҳабар.
- ғарояндага, дучор ғавандага, ҳодиса, рӯй исда.
- ҳодиса, ногаҳон аҳтидан, ҷанг, мотам, хоб.
- бисъёр, дур.
- рӯй, рӯйдода, ба рӯ задан.
- ҷамъи ваҷҳ-рӯйҳо.
- ба таом ҷеҳзадан, ҷеҳзадан.
- дуъват - ба ҷиҳод ҷеҳзадан, ба ҷанг тарбиб қардан.
- девонин - ҷамъи девон.
- зарба - задан, зарба задан, навоҳтан, навъ, хел, қисм.
- зӯҳӣ - зоҳид, тақвадор, порсо, тарки дунъё қарда.
- тилло.
- зару забар - қасра ва фатҳа.
- захм - зафо, фарбех, калон; ҷароҳат, яра, иморет, бино.
- зафар - ҳалаба, сабук, таитана, муваҷҷаҳат.
- зарҳ - аз асл дур ёғтодан.
- зулол - соғ, оби соғ, оби ширин.
- илм - дониш, назариян дониш, алам, алам ҷулан.
- измор - замир овардан, пинҳон қардан, дар доҳил тузсӯстан.
- истионат - ёри додан, ёри талаб қардан. ёрмандӣ.
- истийғо - пурра гирифтан, ҳақро тамом гирифтан.
- ибора - баён, ифода, сухан, қалон, пайвасти қалимаҳо.
- иттиғоҳ - тиғоҳ ҷулан, ҳайғикӣ, розигӣ, мувоғаҳат қардан.
- иттиҳод - муттаҳид, муттаҳид ҷулан, якдигарро дастгирӣ қардан.
- иҳтироъ - эҷод қардан, навоварӣ, нав, навигарӣ, нав сафариҳан.

55. Чләк - чизеро ба охир чизе пайвастан, илова кардан, кынрән кардан, ҳамроҳ ўудан.
56. Йирот - аз ҳад гузантан, зләдаравй кардан, аз андова берүү.
57. Йшорот - ҷамъи ишорат- имо; имо бо чашму ангушт, чизерө ишорот додая, со юшу абру ѹшора кардан; мачозан ғармон, өмр.
58. Йөзөз - маслар, байзера ба байзе чудо кардан, қысм ба қысм тақсим кардан, аз ҳам чудо кардан.
59. Йюст - ҷамъи имо-ишора, ишон додан бо ангушт, ҳаракоти сөрү абрү ва ҷашм; мачозан-киног ва рамз.
60. Йиңид - есари чизеро пазырүтән, ба ҳуд гирифтән, мутавасиер ўудан; шармандағый, кичолат, шарму ҳәб.
61. Җайыкок - күшода ўудан, сүст ўудан, аз ҳамцигар чудо ўудан, пардоз карда ўудан, буд карда ўудан, тақмил доңа ўудан, орөн та ўудан, орөш дода ўудан, реҳо карда ўудан, озод қада ўудан.
62. Қорғы - кибоякунанда, басанды, ба қадри кибоя, кибоякунанда.
63. Қон - ганч, ҳазина.
64. Қанз - қон, ганч, ҳазина.
65. Құз - ҷашм.
66. Құрган - дийда, дийдагый.
67. Қелинг - биёед.
68. Қомил - камольёфта, ба қамол расыда, камольёбанды, пурра.
69. Қарым - карамкунанда, сахи, босаховат, ниҳоят сахи.
70. Қурғо - қалентар, сууругтар.
71. Қисро - лақаби Ҷүширавони одир, лақаба подшохи Әрони қадим.
72. Қитобат - маънини навишт вә хат ҳам меояд.
73. Құндуз - қун-рұз.
74. Қеч - шаб.
75. Қечкүрүн - бегоңй, бегоңл шаб.
76. Қавча - таҳтад махсус барой хат навиштан, сарлавча низ омада.
77. Қарғы - сухан, партофтән, яъне суханро аз доҳон партофтән.
78. Қарғаз - бастан, тутуга кардан.
79. Құрғаз - чистон.

80. Җарып - сухани бехуда, сухани көдәркор, ботыл, бекъын, көзек.
81. Қуфрадот - ҷамъи муфрад якка, ягона, таңдо, чулогона; көлини тақліхде алохидай ҳуруботи араби дар вакти машыл ҳат.
82. Қаззаб - роҳу ришта, развиш, тарик; ҳатты ҳаракат, сүй; құтба ва шохан ягон дин, тарикат, секта.
83. Қабони - ҷамъи мабно, буньёд, асос, поя.
84. Қабий - бино кардашуда, биноёфта, ассосьёфта.
85. Қинасса - ҷамъи мансус, ба маъни таҳт, кресло, кафедра; көн бориқ кардан дар пурсидан, то ғояти онро билонад, саҳек, ошмор.
86. Қусомаҳат - ҷашыпшүй кардан, көрөро осон пиндоштан, чизеро саҳад пиндошта ба он ажамият надодан.
87. Қулҳам - илҳом гирифта, талқиньёфта, дар дил фикре пайдошуда.
88. Қасоба - мартаба, дараца, андова.
89. Қарызу - арз кардашуда, нишондода ўуда.
90. Қарызас - ҷол арз кардан, нишон додани чизе, ғамошгоҳ.
91. Қавзун - санчила, баркашида, вази кардашуда; муносиб, көзүк, зебо, шинам; хүшохант, ғорам, салис, ғасиҳ, равон.
92. Қураттиб - тарбиялханда.
93. Құнтарақ - аз они як чанд кас, он чи ки чанд кас аз он баҳре за саҳим гиранц, умуми, шарий.
94. Қуокабат - ҷазолид барой кори бад, озору шиканча.
95. Қаъбар - гузаргоҳ, ҷол мүайдини кишигүзәри дарьё, баҳр.
96. Қақтал - қатлы кардашуда, қүшта.
97. Қақбул - қабулшуда.
98. Қатлаң - ҷол баромад, ҷол баромади равшанкунандагони само- вакти баромад, мунтазири; байти якуми қасида, ғазал, шеър.
99. Қақтас - бурида, тәмомшуда, охир қасида, ғезал, шеър.
100. Қақтас - бурида, тәмомшуда, охир қасида, ғезал, шеър.
101. Қақтас - қабулшуда.
102. Қатлаң - ҷол баромад, ҷол баромади равшанкунандагони само- вакти баромад, мунтазири; байти якуми қасида, ғазал, шеър.
103. Қақтас - бурида, тәмомшуда, охир қасида, ғезал, шеър.
104. Қусаниніф - таснифкунанда; ба қисмхо, навъдо за синѓұ чудо кунанда; ба маъни мұаллиф башад ҳәм дар байни ондо бары ҳаст.
105. Қуаллиф - таълифкунанда, пайвасткунанда, иттиходкунанда.
106. Қутахаррик - ҳаракаткунанда, ҳаракатник, ғатха, касра, замма.

- 205 -
107. Марғұа - дағтари ашъор, чамъшуда, девон, асар ва иштөн; ки дар он навишаоти доир ба мавзұъхой гүногуи чамъшуда шудааст, чамъкарда, чамъшуда, фаровон, ғүншуда.
108. Марғұқ - чудо кардашуда, фарқ кардашуда.
109. Марғұх - қалад.
110. Мұғым - тайри араб, лугати ғорсу точык, нұкта инходи бар жәрғ за зөроби ҳарғын, күндзабон.
111. Марғұб - қалб кардашуда, чаппа кардашуда.
112. Мұмосала - ба ҳамдигар монанд щудан, ба ҳамдигар монанд қардан.
113. Мұламаель - ранг ба ранг кардашуда.
114. Марғас - қой баромади ҳар як чиз; қой баромади овоз, артын күляшін.
115. Манғай - нағай кардашуда, инкор кардашуда, инкор, номағбул.
116. Мазмұм - мазаммат кардашуда, шиёх кардашуда, сад, ганды.
117. Мұхассина - қусидор, зебо, зебокунанда.
118. Мусоид - яқындарро дастигіри кардан, дастигіри, ёридиңдан.
119. Муошир - ішратқунанда, майшатчы, ҳамдам, ҳамсұхбат, чамса.
120. Мачоз - қой гузаштан, гузарғох; ғейри ҳақиқи, яғон калимаро аз маңын ҳақиқиаш ба ғылгар маңын истиғода бурдан, ялып ба маңын күчидай он кор фармудан.
121. Марғұд - ҳамың гүфташуда, таъриф кардашуда, сиуда.
122. Манбас - булок, қашма, сарчашма, қой баромади об.
123. Махбус - дүстілшіла, нағзидида,
124. Муболана - сұханаро аз ҳад гузаронидан, қалон карда нишонддан.
125. Мөхият - ҳақиқат, аслу ғавхар, табиат.
126. Мұчрим - гунахтор, айблор, чұрмакунанда.
127. Музаффар - ғолиб, зағаръётта, перузы.
128. Мінъер - тарозуи заргары, санти маҳжак, андоза, міндор, мачозан ба маңын озмуда ҳам омадааст.
129. Нұкуш - ғамың нағын рангхой гүногуи, ки дар ғатығай рангреді ё ғакқош дар чизе бекіт мемонал; расм, суврат, тасвир; мачозан асар; ҳат навиша, ҳатнависій; лояла, тарх; толық, бахт, сарнавишт; дөні бозай, як бурди бозай; ик навъ сурул.
130. Навомис - ғамың номус исмат ва құрмет, таважхұя құрмет аз халқ доштан; некномі, талбир, сиёсет, мамолик ва ахомы илохі, Чабраил; қоюла ва дастур, ғонгу сало, соғылбас, жағай сайёл, макру қылай пінхоній.
131. Нече - ғанд.
132. Нағс - кам, кам кардан, болуқсоғын.
133. Ноғис - құтоқ, қорасо, кам, құқспор.
134. Нотиқ - әратор, сұхандон, сұхандын, қутқынанда.
135. Навъ - ҳеғ, тавр, тарз.
136. Назар - ғигоқ кардан, ғалым, дійса, илтиғот карда, мұддас.
137. Навха - гирыя кардан, гирыя, бо овози баланд гиристан, ғола.
138. Носур - захм, ғароҳати құдна, яра, ғароҳати беднаманда, номи яра, номи ғароҳат.
139. Олот - ғамың олат асбоб, дастгох, васила, восита, масолих.
140. Ой - мох.
141. Ортиқ - зиёд, зиёда.
142. Өёт - ғамың оят, оятхой Қуръон ся, нішона, алмат, дәлел, құччет, бурхон, мұғызыза, қаромат; як ғиқре /оят/ ғұмынан Қуръон, ки маңын ва мазмұннеро пурра иіода мекунаш.
143. Обид - бо ҳарfi айн ібодетқунанда, құлочүй, зохиц; бо ҳарfi алиф обид-хайрони вахш, дарранда.
144. Ориф - адли маъриғат, шинос, шиносо, доно, олимни бәзмал.
145. Оми - бейлім, иодон, шахси содда.
146. Омин - истағиб-қабул күн /дуси маро/ биназир; зими, бетарс.
147. Расул - рисолат оверанда, қосид, пайромбар, зячи.
148. Рокиб - савора, асп/савор, ба ароба саворшуда
149. Риҳнат - саёдат, ба сағар рафтап, рефтап, вефот көрін.

150. Руқъа - соҳа, майдон; ба маънай хат ҳам омада. - 207 -
151. Рабб - мураббӣ, парвардигор, худо, соҳиб, молик.
152. Синоот - ҷамъи синоат ҳунар, ҳунармандӣ, профессия, ис - кусство, ремесло.
153. Саноитъ - ҷамъи санъат, ҳунарҳо.
154. Сурро - ҳурдтар, ҳурд.
155. Саканот - ҷамъи сокин ором, сонгит, истода, истодан.
156. Сӣтрат - одат, хислат, табиат, намуди дохилий, дохил, ботин, раҳтор, кирдор, намуди дохилии инсон.
157. Суврат - бо ҳарғи сод зоҳир, намуди зоҳирӣ, шакл, намуди беруна, нақш, ҳайкал, тасвир, қайфийят, тасаввур кардан, ҳаёл кардан; со ҳарғи сийн суврат-сувра, сувраи Қуръон.
158. Содик - ростгул, ростқавл, вағодор, самимӣ, ҳакими, дуруст.
159. Сокни - ором, тинч, беҳаракат.
160. Тасвир - суврат қашидан, тасвир кардан, расм қашидан.
161. Тазоҳур - ғашор кардан, зоҳир кардан; ба ҳам ёри расондан, ба ҳамдигар ҷӯшибонӣ кардан.
162. Таъсис - устувор кардан, бунъёд ниҳодан, асос гузоштан.
163. Тафтит - қӯтоҳӣ кардан, бепарвой кардан дар коре. тафтиту иғрот - аз ҳадди эътийол гӯзаштан ва ё баръако то ба дара - чай даркорӣ нарасонидани чизе ва ё коре.
164. Тайимун - муборак, табаррук, аз рӯи табаррук.
165. Тензим - ба назм даровардан, мураттаб кардан, ба ришта қашидан чавоҳир, ба ришта қашидан назм.
166. Тағонир - фарқ кардан, тағовут доштан, фарқ кардан аз якди - гар, фарқ кардани чизе аз чизе.
167. Тун - шаб.
168. Таҷнис - ҳамчинс кардан, чинслош, ҳамшакл кардан, чинс бо чинс овардан, калимаҳои монандро ба ҳам овардан.
169. Такмил - цурра кардан, ба камол расондан, мукаммал кардан.
170. Томи - цур, пурра, мукаммал, полный, целый, совершенный.

171. Тасриҳ - кушод, равшан, сарих, сарих карда гӯфтан. - 208 -
172. Тавозун - ҳамвази, баробар кардан, баробар ҳукук.
173. Тақтиъ - қитъа-қитъа кардан, шеърро ба қисмиҳо ҷудо кардан.
174. Тағоул - фол қушодан, фол дидан, ягон чизро пешгуҳ кардан дар бораи баду нек пешшӣ ҳабар юдан.
175. Тақобул - ба ҳамдигар мӯжобӣ истодан, рӯ ба рӯ кардан.
176. Тазкира - ёдгор, ёдгорӣ, хотира.
177. Тағовут - ҷудо кардан, фарқ кардан, фарқи ду чиз, гузактани.
178. Умур - ҷамъи амр фармон, супориш, ҳукм, кор, амал, шура.
179. Унс - ҳамдами, унс гиридтан, меҳру оқисат, меҳр мондан.
180. Унмузач - муарраби ғорсӣ, тоҷикий, намуна, намуда.
181. Фурҷат - ҷудоӣ, дур ағтодан аз ватан, ҳаҷрон.
182. Фоил - коргар, серҳаракат, омил, фактор.
183. Феъл - кор ва ҳаракат, маҷозан ҷадр омадан.
184. Фавосил - ҷамъи фосила, фасл, ба ғаслиҳо ҷудо кардан.
185. Ҳуффош - қуршапарак, ватвот.
186. Ҳайл - асп, маҷозан аспаҳӣ, аспсазор, саворе.
187. Шеър - шурӯ, ҳис кардан, ба маънай шеър ҳам.
188. Шориҳ - шарҳиҳанда, шарҳиҳанда.
189. Шаҷоат - часур, часур шудан, бочасорат.
190. Шучоъ - часур, далер, баҳодур.
191. Шебаҳ - монанд кардан, монанд шудан, сходство, подобие.
192. Шайҳ - монанд, монандӣ, подобный.
193. Қамар - моҳ.
194. Қудс - мӯқаддас, пок, покӣ, тозагӣ.
195. Ҷатъ - буридан, ҷатъ кардан.
196. Қабийҳ - ниҳоят ҳуҷук, бенур, зидди ҳусн.
197. Ҳаракот - ҷамъи ҳаракат, фатҳа, касра, замма.
198. Ҳазор - раҳам, булбул.
199. Ҳазф - партофтани, гирон партофтани, қӯтоҳ кардан.
200. Назанғар - шер.

АДАБИЁТДО

- 209 -

1. Маркс К. ва Энгельс Ф. Санъат тӯрисида. Икки томлик, 1-том, Тошкент, 1975.
2. Маркс К. ва Энгельс Ф. Санъат тӯрисида, Икки томлик 2-том, Тошкент, 1977.
3. Ленин В.И. Маданият ва санъат тӯрисида, Тошкент, 1962.
4. Ленин В.И. Маданият тӯрисида, Тошкент, 1974.
5. КИСС программаси /янги таҳрири/, Тошкент, 1986.
6. КИСС КЛУИІ съезді материаллари, Тошкент, 1986.
7. Горбачев М.С. КИСС Марказий Комитетининг Совет Йиттиғоғи Коммунистик партияси XXVII съездига сиёсий доклади, Тошкент, 1986.
8. Абу Наср Ҳоробий. Шеър санъати, Тошкент, 1979.
9. Абу Али ибн Сино. Ғалсафий қиссалар, Тошкент, 1963.
10. Абу Раҳмон Еруний. Танланган асарлар, Тошкент, 1982.
11. Абдураҳмон Ҳомий ва Алишер Навоий, Тошкент, 1966.
12. Абдуллаев И. Бухоронинг арабийнавис шоирлари, Тошкент, 1965.
13. Абдуллаев И. Абу Мансур ас-Сасиби. Ятиматуад-лаҳр фи маҳсиини аҳл ал-аср, Тошкент, 1976.
14. Абдуллаев И. Поэзия на арабском языке в Средней Азии и Хорасана, X и начале XI в., Тошкент, 1984.
15. Абдуллаев В.А. Узбек адабиёти тарихи, Тошкент, 1964.
16. Абу Якуб Саккокий. Миғтоҳул улум, Миср, 1900.
17. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение, М., 1970.
18. Абдураҳмонов А., Оқилов М., Аруз ўқитиш методикасига доир кўлланма, Ленинобод, 1987.
19. Абдураҳмонов А., Оқилов М., Мактабда аруз ўқитиш методикасига доир кўлланма, Ленинобод, 1987.
20. Абдураҳмонов А., Оқилов М., Аруз системасини ўрганиш методикасига доир, Ленинобод, 1987.

110

21. Адабиёт назарияси, Икки томлик, 1-том, Тошкент, 1977.
22. Адабиёт назарияси, Икки томлик, 2-том, Тошкент, 1978.
23. Адабиёти тоҷик /барои синфи 8/, Душанбе, 1979.
24. Алишер Навоӣ, Ун беш томлик, Тошкент, 1965-1967.
25. Айнӣ ва Алишер Навоӣ, Салинобод, 1948.
26. Аристотель. Поэтика, Тошкент, 1980.
27. Асрлар нидоси, Тошкент, 1982.
28. Асадуллоев С. ва Оқилов М., Абҷад ва таъриҳдо Душанбе, 1972.
29. Аҳмад ал-Хасимӣ. Мийёнозуз заҳаб фӣ синоати шеърий арас, Матбааи Ҳичзоӣ, ал-Қодира, 1951.
30. Баранов Ҳ.К. Арабско-русский словарь, М., 1985.
31. Белинский В.Г. Адабий-танқидий мақолалар, Тошкент, 1955.
32. Бертельс Е.Э. Избранные труды, I-том, История персидско-таджикской литературы, М., 1960.
33. Брагинский И.С. Из истории Среднеазиатского Төғсире XIII-XIII вв. М., 1956.
34. Бобур. Мұхтасар, Тошкент, 1971.
35. Бобоев Т. Адабиёттунослика кириш, Тошкент, 1979.
36. Буало Н. Шеърий санъат, Тошкент, 1978.
37. Вахиди Табризӣ, Ҷамъи мұхтасар, М., 1959.
38. Вочидали Құчмалий. Иатлаул улум ва маҳмаял ғұнун, Навал Қызылшур, 1289 ҳиҷри, 1873 милодӣ.
39. Валихӯҷаев Б. Узбек эпик поэзияси тарихидан, Тошкент, 1974.
40. Воҳидов Ғ. XIV асрнинг иккинчи ярми, XIV асрнинг бошларидаги Узбек ва тоҷик шеърияти, Тошкент, 1983.
41. Головенченко Ф.М. Введение в литературоведение, М., 1964.
42. Горький А.М. Адабиёт ҳакида, Тошкент, 1962.
43. Добролюбов Н.А. Адабий-танқидий мақолалар, Тошкент, 1959.
44. Долимов С., Убайдуллоев Қ., Ахмедов Қ., Адабиёт ўқитим методикаси, Тошкент, 1967.

45. Зекай Т. Санъати сухан, Душанбе, 1979. - 211 -
46. Зуннунов А., Дотамов Н., Адабиёт назариясидан қўлланма, Тошкент, 1975.
47. Ибни Рашик. Ал-Умда, Бейрут, 1917.
48. Иззэт Султон. Адабиёт назарияси, Тошкент, 1985.
49. Исҳодов Е. Алишер Навоийнинг илк лирикаси, Тошкент, 1965.
50. Исҳодов Е. Навоий поэтикаси, Тошкент, 1983.
51. Йномхўчаев С., Зуннунов А. Ифодали ўқиши асослари, Ташкент, 1978.
52. Каримов Ҷаим. Илк бадиий достон, Тошкент, 1976.
53. Квятковский А. Поэтический словарь, М., 1966.
54. Камолиддин Ҳусайнӣ Ҷонӣ Кошифи. Баҳаи ал-афкор фи санай ал-автор, М., 1977.
55. Камол Ҳуҷандӣ, Ҷевон, Тошкент, 1962.
56. Котинов В.В. Как пишут стихи. О законах поэтического творчества, М., 1970.
57. Каримов Е. Узбек адабиёти тарихи, Тошкент, 1966.
58. Кудалин А.Б. Классическая арабо-испанская поэзия /конец X - середине XII в./, М., 1979.
59. КЛЭ, т. 1. М., 1966.
60. КЛЭ, т. 3. М., 1966.
61. КЛЭ, т. 7. М., 1972.
62. КЛЭ, т. 8. М., 1975.
63. Литература древнего Востока, М., 1971.
64. Лотман Е.М. Анализ поэтического текста, структура стиха, Москва, 1972.
65. Махмуд Кошӣарӣ. Девону дӯғотит турк. Уч томлик, I-том, Тошкент, 1960; II-том, 1961; III-том, 1962.
66. Махмуд Замахшарӣ. Ал-Кустос фил аруز, дастхат.
67. Муҳаммад Ҳалил Раҷоӣ. Маолимул балоға, Техрон 1340 ҳ.
68. Муҳаммад Ғиёсулдин. Ғиёсул-дӯғот, чилди I-2. /Тахияи матн

- 117 -

69. ба пешгуфтор, мулҳақот, тавзехот ва феҳристи Амон Гуров/, Душанбе, 1987, 1988.
70. Мусулмонкулов Р. Саъъ ва сайри таърихии он дар насрӣ тоҷик, Душанбе, 1970.
71. Мусулмонкулов Р. "Бадоевъ-ус-саноеъ"- таълиғи Атоуллоҳ Махмуди Ҳусайнӣ, Душанбе, 1974.
72. Мусулмонкулов Р. Фуруғи шеъри ҷонпарвар, Душанбе, 1984.
73. Насирулдин Ғусӣ, Мильорул ашъор, Техрон, 1320 ҳҷҷрӣ.
74. Наймбоев С. Таълими шеър дар мактаб, Душанбе, 1982.
75. Нурумӯҳаммадов М.Қ. Адабиёт фанӣ ва идеологик кураш, Ташкент, 1976.
76. Оқиев. Муқаммал асарлар түплами, 19 томлик, 18 том, Ташкент, 1981.
77. Османов М.-Н.О. Частичный словарь Ҷисури М., 1970.
78. Османов М.-Н.О. Омар Хайям, Рубайлёт, М., 1972.
79. Османов М.-Н.О. Омар Хайям, Проблемы и поиски, М., 1972.
80. Османов М.-Н.О. Стил персидско-таджикской поэзии IX - I вв. Москва, 1974.
81. Османов М.-Н.О. Синтаксическая структура байта /на примере "Диван Ҳафиза"/. - В кн.: Проблемы Восточного стихосложения. Москва, 1973.
82. Оқилов М., Абдураҳмонов А.. Бадиий санъатларни ўрганиш методикасига доир, Ленинобод, 1988.
83. Оқилов М., Абдураҳмонов А.. Шеърий санъатларни системали ўқитиш методикасига доир, Ленинобод, 1989.
84. Орғочи Ҳ., Обидова М., Ифодали ўқиши, Тошкент, 1982.
85. Орзубеков Р. Лирикада кичик жанрлар, Тошкент, 1976.
86. Орзубеков Р. Узбек лирик поэзиясида разал ва мусаммет, Тошкент, 1976.
87. Цайрав Сулаймонӣ. Ҷамъӣ осор, Стажинобод, 1959.

- I31. Ўзбек адабиёти /тўрт томлик/, Тошкент, 1959. - 215 -
- I32. Ўзбек шеъриятин антологияси II-III томлар, Тошкент, 1961.
- I33. Ўзбек совет адабиёти /9-сингф дарслиги/, Тошкент, 1986.
- I34. Гуломов А.Б. Адабий тил нормалари, "Нутқ маданиятига оид масалалар", Тошкент, 1975.
- I35. Ҳемза Ҳакимзода Ниёзий. Муҳаммал асарлар тўплами, тўрт томлик, Тошкент, 1979-1981.
- I36. Ҳаким Ҳомидий. Алишер Навоий аруз назариётчиси сифатида, "Ўзбек тили ва адабиёти", Тошкент, 1985, 2-сон.
- I37. Ҳасанов Ҳ. Захириддин Муҳаммад Бобур, Тошкент, 1966.
- I38. Ҳомидий Ҳ., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётчинослик терминлари лугати, Тошкент, 1967.
- I39. Ҳомидов Ҳ. Барҳаёт шеърий қаср, Тошкент, 1979.
- I40. Ҳомид Ҳанӣ. Ал-Минҳоҳи возих, Миср, 1373 ҳ. 1953 м.
- I41. Ҳоди Зариф. Йутғондай ва Навоий, Тошкент, 1968.
- I42. Ҳайдитметов А. Навоий лирикаси, 1961.
- I43. Ҳакматуллаев Ҳ., Шойсломов Ш. Ёкут Ҳамавий, Тошкент, 1965.
- I44. Ҳодизода Р., Шукуров М., Абдуҷабборов Т. Йузати истилоҳоти адабиётчиносӣ, Душанбе, 1961.
- I45. Ҳофизи ширинсухан. Таълифи Муҳаммадмуин, Техрон, 1317 ш.
- I46. Ҳочи Ҳалифа. Кашғуззунун ан асомил кутуби вал фунун, Истамбул, 1893.
- I47. Ҳадратул ориғин. Таълифи Исмоил Бошо ал-Бағдодӣ, ал-ҷилдус-сөнӣ, Истамбул, 1955.
- I48. Ҳодизода Расул. Аз гузашта ва имрӯзани адабиёти тоҷик, Душанбе, 1974.
- I49. Ҳакимов Аскар. Шеър ва замон, Душанбе, 1977; Дар қаламрави сухан, Душанбе, 1982.
- I50. Ҳусензода Ш. Баҳс ва андеша, Душанбе, 1964; Дар бораи бэъзе маълҳо... "Масъалаҳои адабиёти мусосири тоҷик", Душанбе, 1970.
- I51. Ҳусензода Ш., Шарипов Ҳ. Мақоми Ибни Сино дар шеъру адаби тоҷик. Душанбе, 1985.

ИЗИДАРИЧА

Муқаддима	4.
1. Қоида ва қонунҳои Ӯми аруз	19.
2. Ҳичро, ҳичроҳои қутоб, дароз ва дарозтар	30.
3. Ҳизб, сабаб, ватад ва фосила	47.
4. Аркон, баҳрҳои аслий ва ферзӣ	51.
5. Аркон ва авзони баҳрҳои аруз	57.
6. Моддияти доираҳо дар системагӣ аруз	100.
7. Тактезъ ва қондаҳои он	105.
8. Авзони русӣ	113.
9. Схема, аломат ва авзону аркони шаҳараи аҳраб ...	118.
10. Схема, аломат ва авзону аркони шаҳараи аҳрам ...	121.
11. Фуруи аркони фаувлун	124.
12. Фуруи аркони ғоилун	125.
13. Фуруи аркони мағоиёнлун	126.
14. Фуруи аркони ғонлотун	127.
15. Фуруи аркони мустағъилун	128.
16. Фуруи аркони мағоилатун	131.
17. Фуруи аркони мағоилатун	132.
18. Фуруи аркони мағъузлоту	150.
19. Ҳулоса	168.
20. Ҷазваҳо	201.
21. Йузати ийзоҳии бэъзе қалимаҳои арабии ўзбекӣ ...	209.
22. Адабиётҳо	

Отп. ООП Л.О.У.С.

Заказ 8 тираж 200 экз.
Подписано к печати 26.02.1990г.

